


АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОЧИКИСТОН  
ИНСТИТУТИ ТАЪРИХ, БОСТОНШИНОСӢ ВА  
МАРДУМШИНОСИИ БА НОМИ А. ДОНИШ

ҲАМЗА КАМОЛ  
АБДУҚАҲҲОР САИДОВ

# МАЪХАЗШИНОСӢ

(Аҳди қадим – ибтидои асри XX)



Душанбе:  
«Ганҷи хирад»,  
2023

**ББК – 63.3(2точик)+92Я2+81.2точик -4+72.3  
К-24**

Рисола дар асоси лоиҳаи «Таърихи халқи тоҷик» (асри III – аввали асри XX), раками қайди давлатӣ 0121TJ1211 нигошта шуда, бо тавсияи Шурои олимони Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба табъ мерасад.

**Муҳаррир:**  
Н. К. Убайдулло,  
доктори улуми таърих, профессор

**Муқарризон:**  
Ҳ. Пирумшоев,  
доктори улуми таърих, профессор  
А. Артиков,  
номзади улуми таърих, дотсент

**Ҳ. Камол, А. Саидов. Маъхазшиносӣ (Дастури таълими барои пажӯҳандагон, аспирантҳо, магистрҳо ва донишҷӯёни факултети таърихи донишгоҳҳо). Душанбе: «Ганҷи хирад», 2023. - 312 с.**

Дар ин китоб дар бораи яке аз бахшҳои муҳими илми таърих – маъхазшиносӣ сухан меравад. Муаллифон роҷеъ ба мағҳуми сарчашмаи таъриҳӣ, дар бораи маърифати дастхат ва нусха, таҳрири матн, омӯзиши таърихи матн, таҳлили фарқи нусхаҳо, мавзузъ ва вазифаи маъхазшиносӣ, низоми таҳқики илми маъхазшиносӣ, масъулияти муҳаққиқ дар омӯзиши маъхаз, аз таърихи услубҳои омӯзиши сарчашмаҳои таъриҳӣ ибрози назар мекунанд. Ҳамчунин дар ин китоб маъхазҳои муҳими давраи қадим то ибтидои асри бистум, ки дар онҳо пиromуни таърихи халқи тоҷик аҳбори мувассақ сабт шудааст, ба таври муҳтасар муаррифӣ мегарданд.

**ISBN-978-99985-937-9-4**

**© Ҳамза Камол (Ҳамзакон Камолов),  
Абдуқаҳҳор Саидов. 2023**

---

---

## ФЕХРИСТИ МАТОЛИБ

Пешгуфтор.....	4
Аз таърихи услубҳои омӯзиши сарчаашмаҳои таърихӣ.....	6
Мавзуъ ва вазифаи маъхазшиносӣ.....	9
Гунашиносии манобеи таърихӣ.....	13
Таҳлили маъхази хаттӣ.....	44
Масъулияти муҳаққиқ дар омӯзиши маъхаз.....	47
Мафхуми маъхази таърихӣ.....	49
Таснифи маъхазҳо аз рӯи пайдарҳамии воқеаҳо.....	59
Гоҳшумории руҳдодҳо ё таснифи замонӣ.....	59
Маъхазҳои хаттии юнонӣ.....	63
Маъхазҳои давраи эллинизм ва византийӣ.....	65
Маъхазҳои таърихӣ - адабӣ ва ҷуғрофӣ.....	66
Маъхазҳои вавилонӣ - осурӣ.....	67
Катибаҳои шоҳони Ҳаҳоманишӣ.....	68
Маъхазҳои хаттии паҳлавӣ.....	71
Маъхазҳои хаттии ҳиндӣ.....	72
Маъхазҳои хаттии хитой.....	72
Маъхазҳои хаттии форсии тоҷикӣ ва арабии асрҳои миёна.....	74
Маъхазҳои хаттии асрҳои IX-XV.....	75
Маъхазҳои хаттии асри XVI нимаи аввали асри XIX (охири асри миёна).....	140
Маъхазҳои хаттии нимаи дуюми асри XIX - ибтидои асри XX (давраи нав).....	187
Маъхазҳо оид ба ҷуғрофиёи таърихӣ.....	205
Тазкираҳо.....	222
Сафарномаҳо.....	235
Сафарномаҳои аврупоиён.....	246
Ёддоштҳо.....	262
Мукотибот ва аснод.....	276
Маъхазҳо ва адабиёти илмӣ.....	291

---



## ПЕШГУФТОР

Яке аз бахшҳои муҳими ёрирасони илми таърих, маъхазшиносӣ ва ё манбаъшиносист. Муҳаққиқе, ки мавзуи таърихиеро шурӯъ ба таҳқиқ ва баррасӣ мекунад, дар аввалин марҳала бояд манобеи мавзуи таҳқиқро бишносад ва ба ин васила битавонад матолиберо, ки дар таҳқики худ меоварад, мустанадсозӣ кунад, то асара什 дар ниҳодҳои илмӣ чун марҷаи боэътиמוד қарор гирад ва аз ҷониби муҳаққиқини соҳа пазируфта шавад.

Бо таваҷҷуҳ ба ҳаҷми рӯзағузуни интишори манобеи иттилоотӣ, анҷоми пажуҳиш бидуни шинохти маъхаз амалан имконпазир нест. Маъхазшиносӣ маҷмуаи равиши таҳқиқ аст, ки бо фароҳам намудани шароити таҳқиқ ва пажуҳиш ба тавсияи улуми таърих кумаки шоёне мекунад ва набуди маъхаз дар пажӯҳиш муҷиби сардаргумӣ дар мавзуи мавриди баррасӣ мегардад ва роҳи таҳқиқ ва пажуҳишро бо душвориҳои фаровоне ҳамроҳ месозад.

Тибқи унвони худ маъхазшиносӣ омӯзиш ва баррасии он маъхазҳоеро дар назар дорад, ки ба ин фан марбутианд. Пас маъхазҳои таърихӣ қадомҳоянд? Дар илми таърихшиносӣ манбаъҳои тарихиро ба ёдгориҳои бостоншиносӣ, маъхазҳои ҳаттӣ, маъхазҳои шифоҳӣ (фолклорӣ), маъхазҳои мардумшиносӣ, сарчашмаҳои забоншиносӣ, акс, ки ноҳуҷҷатҳо ва сабти овоз чудо мекунанд.

Муаррихе, ки ба пажуҳиши таърихи қадим ва асрҳои миёна машғул аст, бояд ба он маъхазҳое, ки марбути замони таҳқиқи ӯянд, ошноии комил дошта бошад. Дар ғайри ин муҳаққиқ наметавонад замони мавриди пажуҳишро холисона ва бо аబъоди густурда баррасӣ кунад.

Дар ин китоб пиromуни мағҳуми сарчашмаи таърихӣ, роҷеъ ба дастҳат ва нусха, таҳрири матн, омӯзиши таърихи матн, таҳлили фарқи нусхаҳо, мавзӯъ ва вазифаи маъ-

хазшиносӣ, низоми таҳқиқи илми маъхазшиносӣ, масъулияти муҳаққиқ дар омӯзиши маъхаз, аз таърихи услубҳои омӯзиши сарчашмаҳои таърихӣ, маъхазҳои бостоншиносӣ дар Тоҷикистон, маъхазҳои давраи антиқӣ ва маъхазҳои хаттии асрҳои миёна, ки дар онҳо таърихи ҳалқи тоҷик бо паймонаҳои муҳталиф дарҷ шудаанд, маълумот дода мешавад.

Ин китоб барои усули омӯзиши маъхазҳои таърихӣ, ҳамчунин шиносой бо асарҳои таърихии давраҳои муҳталиф ва муаллифони онҳо барои пажуҳандагон, аспирантҳо, донишҷӯён ва магистрҳои макотиби олий роҳнамое хоҳад гашт.



---

---

## АЗ ТАЪРИХИ УСЛУБҲОИ ОМӮЗИШИ САРЧАШМАҲОИ ТАЪРИХӢ

**Услуби ратсионалӣ.** Аввалин тасаввуроти илмӣ дар бораи моҳияти маъхази таърихӣ дар нимаи дуюми асри XVIII шакл гирифт. Дар маҷмуъ онҳо содалавҳона буданд ва мепиндоштанд, ки мазмуни маъхаз воқеъбинона буда, ҳодисаҳои гузашта дар сарчашма бидуни таҳриф баён шуда, дар худ афкори пинҳон надоранд. Муаллифи матн чун ноқили воқеаҳои сиёсии гузашта дониста мешуд, бинобар ин таърихнигорони оқилона фикр менамудаи асри XVIII комил будан ва ё тамомияти ахбори ҳаттиро эҳсос накарданд ва бемаврид аз сарчашма иқтибосҳо оварда, онро бо суханҳои худ такмил дода, мустақилона қисматҳое, ки иртибот надоштанд, бо ҳам мепайвастанд. Умуман услуги расионалӣ ҷанбаи субъективии маъхазро намедид. Бо гузашти замон ва ба андозаи он ки дониш ва биниши таърихнигорон васеъ гардид ва таҷрибаи бештаре дар заманаи омӯзиши санадҳои таърихӣ ҳосил намуданд, ноҳамгунӣ ва бетарафона набудани маъхазҳо барои онҳо зоҳир шуд.

**Услуби позитивӣ.** Дар нимаи дуюми асри XIX тасаввурот дар бораи моҳияти сарчашмаи таърихӣ зери нишонаи услуги позитивӣ ташаккул кард. Ҷонибдорони ин услуб, ки нақши илмро танҳо дар баёни воқеяятҳо дониста, баррасии онро рад мекарданд, ба ин назар буданд, ки санадҳо ягона асоси донишҳои таърихӣ ба ҳисоб мераванд. Барои ин гурӯҳ муҳаққиқон таърих нишона ва ё боқимондаи воқеии гузашта буд. Онҳо аз маъхазҳо ҳодисаҳои таърихири гирифта, услуги маҳсуси маъхазшиносии озод будани воқеяти таърихӣ аз таҳрифи шаҳсӣ ва равониро истифода намуданд. Ҳамин тариқ анъанаи баёни воқеяятҳо бидуни баррасии онҳо (позитивизм) назарияи сермаҳсу-

лоро дар бораи инъикоси гузашта дар сарчашмаи таърихиро ташаккул дод. Ин назария моҳияти воқеии иҷтимоӣ-равонӣ ва тавсифӣ-фарҳангии сарчашмаро муайян намуда, исбот кард, ки мазмуни маъхаз дар шакли субъективӣ-психологии он хулоса мешавад.


**Аз таърихи омӯзиши маъхазҳои таърихӣ.** Барои омӯхтани таърихи ҳалқҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла тоҷикон, маъхазҳои муҳими таърихӣ мавҷуданд. Доир ба таърихи соҳти ҷамоаи ибтидой дар ҳудуди Осиёи Марказӣ маводҳои бостоншиносӣ, палеографӣ, фолклор ва этнографияи таърихӣ манбаи асосӣ ба шумор мераванд. Роҷеъ ба таърихи соҳти ҷомеаи бардадорӣ Авесто, катибаҳои шоҳони Ҳахоманишӣ, асарҳои муаррихони юнони римӣ (Геродот, Ктесий, Помпей, Плутарх, Страбон, Ариан ва дигарон) манбаъҳои нодиранд. Тавсифи таърихи қадими Осиёи Марказӣ дар манбаъҳои хитоӣ, ҳиндӣ, бойгонии шоҳони Порт (асри I м., аз Нисо), Суғд (асрҳои VII-VIII, аз қӯҳи Муғ), замони ба ҳайати хилофати араб доҳил шудани Мовароуннаҳру Ҳурросон дар асарҳои Табарӣ, Ибни Асир, Балозурӣ, Яъқубӣ ва дигарон акс ёфтаанд.

Баъзе аломатҳои маъхазшиносӣ бори аввал дар асарҳои муаррихони қадим (Лукиан ва Татсит) дучор мешаванд. Дар замони эҳё (давраи шукуфоии фан ва ҳунар дар Аврупои асрҳои XV-XVI) барои омӯзиши интиқодии матнҳои қадима маорифпарварон Л. Валл, У. Фон Гуттен ва дигарон қӯшидаанд. Охири асри XVIII – нимаи якуми асри XIX олимони немис А.Л. Шёлестер, Б.Г. Нибур ва Л. Ранке усули аз ҷиҳати интиқодӣ омӯхтани маъхазро пешниҳод намуданд. Вале маъхазшиносӣ ҳамчун илми маҳсус дар нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX дар асарҳои муаррихон И. Г. Дройзен, Э. Бернхейм, В. В. Бартолд, В. А. Жуковский, Н. В. Хаников, И. И. Веселовский, В. П. Наливкин, А. А. Семёнов, М. С. Андреев ва дигарон ташаккул ёфт. Барои омӯхтани таърихи ҳалқҳои Осиёи Марказӣ Донишгоҳи Петербург, Шуъбаи шарқии Ҷамъияти

бостоншиносии Русия, Чамъияти географии рус, Кружоки дўстдорони бостоншиносии Туркистан нақши арзанда бозидаанд. Зери таъсири олимони рус як гурӯҳ шарқшиносони маҳаллӣ, аз чумла Абусаид маҳдум, Мирзо Абдурраҳмон, Мирзои Бухорой, Акрамполвон Аскаров ва дигарон ба камол расидаанд. Солҳои 1865-1917 дар Осиёи Марказӣ зиёда аз 3000 дастхати асарҳои нодир чамъ ва ба осорхонаю бойгониҳо супорида шуданд. Баъзеи онҳо ба забони русӣ тарҷума ва нашр гардидаанд.

Баъди ғалабаи Инқилоби Октябр маъхазшиносӣ хеле инкишоф ёфт. Олимонроҳро ва услубҳои таҳлили маъхазҳоро аз ҷиҳати интиқодӣ омӯхта, ба доираи таҳқики илми маъхазшиносӣ маъхазҳои навро доҳил карданд. Дар кори ҷамъоварӣ, омӯзиш ва нашри маъхазҳои таъриҳӣ олимон В. В. Бартолд, М. С. Андреев, А. А. Семёнов, Б. Ф. Фафуров, Б. И. Искандаров, А. М. Мухторов ва дигарон ҳиссаи арзанда гузаштаанд.





## МАВЗУЪ ВА ВАЗИФАИ МАЪХАЗШИНОСӢ

Маъхазшиносӣ илмest оид ба маъхазҳои таърихӣ, назария ва амалияи омӯзиш ва истифодаи онҳо. Ба маъхазҳои таърихӣ ҳамаи сарчашмаҳои ба таърихи табиат ва ҷамъият мутааллиқбуда дохил мешаванд.

Маъхазшиносӣ ба ду қисм тақсим мешавад: назарӣ ва амалӣ. Маъхазшиносии назарӣ пайдоиши манбаъҳои таърихӣ, қонуниятҳои ба таври воқеӣ акс кардани ҳодисаҳои таърихӣ, моҳияти ахбор ва гайраро омӯхта, усулҳои ба тартиб андохтани манбаъҳоро муайян ва онҳоро ба гурӯҳҳо чудо мекунад. Маъхазшиносии амалӣ (конкретӣ) бошад, соҳаҳои алоҳида, қисмҳо, масъалаҳои таърих, инҷунин фаъолияти бойгониҳо, осорхонаҳо ва китобхонаҳоро дар ҷамъ намудан, нигоҳ доштан ва тавсифи маъхазҳо фаро мегирад.

Дар илмӣ таърихшиносӣ маъхазҳои тарихиро ба гурӯҳҳои зерин тасниф мекунанд:

**Маъхазҳои хаттӣ ё китобӣ.** Масъалаҳои назарии маъхазшиносиро дар асоси маъхазои хаттӣ меомӯзанд. Маъхазҳои хаттӣ аз рӯи мазмун, пайдоиш, навъҳо ва намудҳояшон ба ду гурӯҳ чудо мешаванд: а) бокимондаҳои таърихӣ; б) анъанаҳои таърихӣ. Гурӯҳи якум аз қонунҳо, фармонҳо, ярлиқҳо, ҳукмномаҳо, иноятномаҳо ва шартномаҳои байни давлатҳо иборат аст. Ба гурӯҳи дуюм асарҳои таърихӣ (солномаҳо, хронографияҳо, достонҳо), сафарномаҳо, ёддоштҳо, рӯзномаҳо, мактубҳо, асарҳои бадӣ, маводи рӯзномаҳои даврагӣ ва гайра шомил мегарданд. Вижагиҳои таҳлил ва баррасии ин навъ маъхазҳо иборат аст аз: а) муайян кардани замон ва макони оғаридашудани он; б) исботи дурустии санад ва нависандай он; в) қашфи ҳадафи навиштани асар; г) муқоиса ва татбиқи муқоисавии санадҳои мухталиф ба манзури эҷоди як тасвири комил ва бидуни ихтилоф аз ҷомеаи гузашта.

**Маъхазҳои шайъӣ.** Ба ин гурӯҳ маъхазҳо ёдгориҳои бостоншиносӣ, мисли теппаҳо ё қурғонҳо, гӯристонҳои қадимӣ, бокимондаҳои манзилҳо ва соҳтмонҳои дигар, абзори меҳнат ва силоҳ, либос, нишонҳо, муҳрҳо, сиккаҳо, пулҳои когазӣ, дирафш, медалҳо ва дигар осор шомил мешаванд. Вижагиҳои таҳлил ва баррасии ин навъ маъхазҳо иборат аст аз: а) исботи замони оғариниши он; б) таҳлили маводе, ки он осор соҳта шудааст; в) муқоиса бо натиҷаи экспедитсияи гузашта; г) шабеҳсозии (моделсозӣ) воқеаи таъриҳӣ бо истифода аз бозёфтҳои бостоншиносӣ.

Бахши умдае аз маъхазҳои шайъӣ ва ё воқеиро риштаҳои кумаккунандай маъхазшиносӣ, мисли гералдика, сфрагистика, сиккашиносӣ, фалеристика ва гайра меомӯзанд. Ин манбаъҳо сарчашмаи асосӣ ва ягонаи пажуҳишгарон барои омӯзиши давраҳои қадими таърихи инсоният мебошанд, ки ҳанӯз осори хаттӣ вучуд надошт.

**Маъхазҳои шифоҳӣ** (фолклорӣ). Ба маъхазҳои шифоҳӣ матнҳои шомил мешаванд, ки то ба ҳоло дар шакли шифоҳӣ вучуд доранд ва ё дар муддати тӯлонӣ дар шакли шифоҳӣ мавҷудияти худро ҳифз карда, баъдан сабт гардидаанд. Бахши умдаи манобеи шифоҳиро манобеи фарҳанги омиёна – эҷодиёти даҳонакии ҳалқ ташкил медиҳад. Ба ин гурӯҳ маъхазҳо афсонаҳо, қиссаҳои омиёна, таронаҳо, зарбулмасалҳо ва гайра шомил мешаванд. Ҳусусиятҳои таҳлил ва баррасии ин навъ маъхазҳо иборат аст аз: а) таҷдиди вижагии зехнияти миллӣ; б) муносибат бо инсонҳо, давлат ва ватан; в) таҳлили вижагиҳои эътиқодҳои мазҳабӣ.

**Маъхазҳои мардумшиносӣ.** Ба ин гурӯҳ маъхазҳо технологиҳои бостонӣ, одобу русум, зоҳири манзил, либос ва ҳӯрокҳои миллӣ, маросими арӯсӣ, мотам ва дигар улгуҳои тафаккур ва фарҳанги омма шомил мешаванд. Ҳусусиятҳои таҳлил ва баррасии ин навъ маъхазҳо иборат аст аз: а) омӯзиш аз рӯи ашёи фарҳанги моддӣ ва маънавии миллатҳо ва қавмҳо; б) вижагиҳои миллӣ - қавмии онҳо.

**Маъхазҳои забоншиносӣ.** Дар даврабандии таҳқики манобеи забоншиносӣ ду марҳала вуҷуд дорад: марҳилаи анбоштани мавод ва марҳилаи ташаккули асосҳои назариявии соҳаи нави илмӣ. Дар марҳалаи аввал муҳаққиқони забон ёдгориҳои хаттиро, ки асосан ба давраи қадим марбут аст, таҳқик ва нашр мекунанд. Чунин шароит имкон медиҳад, то мутаваҷҷеҳ шавем, ки доираи матолиби нашршуда аз назари жанр, графика, сарзамин ва замон маҳдуд аст. Дар марҳалаи дуюм баррасии забоншиносии зоҳир ва муҳтавои ёдгориҳои хаттӣ ба манзури интишори илмии онҳо мавзуи илми ҷудогона – маъхазҳои забоншиносӣ мегардад. Сарфи назар аз он, ки омӯзиши ёдгориҳои забонҳои қадими эронӣ асоси манбаъҳои забоншиносӣ ба ҳисоб мераванд, имрӯз назари муҳаққиқони манобеи забоншиносонӣ мунҳасиран ба гузашта мутамарказ нашудааст. Теъдод ва моҳияти маъхазҳо рӯз то рӯз дар ҳоли афзоиш аст, аз ин рӯ ҳадафи асосии ҷанбаи забоншиносӣ-сарчашмавии таҳқик бояд таҳияи усулҳои нави таҳлили муҳтавои забонӣ ё иттилоотии лингвистии ёдгориҳои хаттӣ ва эҷоди як табақабандии ягонаро дар назар бигирад.

**Акс, филмҳои мустанад ва ҳунарӣ, сабти овоз.** Ба ин гурӯҳ манбаъҳо акси шахсиятҳои таъриҳӣ ва ҳаводис, филмҳои мустанад ва ҳунарӣ ба унвони бахше аз фарҳанги маънавӣ шомил мешаванд.

Барои истифодаи маъхази таъриҳӣ дар пажуҳишҳои илмӣ бояд ба эътибору эътимоди он бовар ҳосил кард. Иттилонон ба маъхази таъриҳӣ тибқи нақди зоҳирӣ ва дохилии он таъйин мегардад.

Нақди зоҳирӣ ин муайян кардани асолати маъхаз аз тариқи мушаҳҳас кардани замон ва макони арзи вуҷуди он ва ҳамчунин муаллифи сарчашма хулоса мешавад.

Муқаррар кардани замон, макон ва муаллифи сарчашма санад ва ё атрибутии маъхаз номида мешавад.

Интиқоди дохилий ин муайян кардани сиҳатии иттилооти маъхаз аз тариқи муқоисаи муҳтавои он бо матолиби маъхази дигар мебошад.

Ҳар чи қадар маъхаз қадимӣ бошад, ҳамон қадар нақди

зохирӣ ва дохилии он мушкитар мешавад. Аммо бе анҷоми ин амал ҳеч қадоме аз маъхази таърихи наметавон дар пажуҳишҳои илмӣ истифода кард. Лозим ба зикр аст, ки ҳаҷм ва печидагии кор дар ҳалли вазоиф ғоҳе он қадар бузург мешавад, ки таъйини сиҳатии аҳбори маъхаз ағлаб ба масоили мустақили пажуҳишӣ илмӣ мубаддал мегардад, яъне метавонад он масъала мустақилона барои пажуҳиши илмӣ вучуд дошта бошад.

Омӯзиш ва таҳқики раванди таърихӣ ва бозсозии ҳаводиси гузашта тавассути пажуҳишҳои манобеи таърихӣ анҷом меёбад. Ба хотири он ки пажуҳиш амиқ ва ҳирфай бошад, муаррих бояд пиromуни мавзуи мавриди омӯзиш иттилооти фаровонеро аз маъхазҳои мутааддиди таърихӣ ҷамъоварӣ намояд.


Дар маъхазшиносӣ шакли иттилоотии шаҳодатҳои таърихи низ бояд ба назар гирифт. Мазмуни маъхаз дар сурати матн баён мешавад. Бисёр муҳим аст муайян кард, ки чи таъсире шакли иттилоотии матни санад ба инъикоси воқеатҳои таърихӣ ва қабули онҳо аз ҷониби муҳакқиқ дорад. Ин ба ошкор намудани моҳияти иттилоотии маъхази таърихӣ робита мегирад.

Баробари пайдоиш ва инкишофи хат ёдгориҳои хаттӣ ба вучуд омадаанд. Онҳо имконият доданд, ки таърихи ҷамъият ба таври ҳақиқӣ ва ҳаматарафа омӯхта шавад. Маъхазшиносӣ дар қатори фанҳои илмӣ-таърихие қарор дорад, ки гузашта ва сарчашмаҳоро меомӯзад. Мавзуи омӯзиши маъхазшиносӣ сарчашмаҳои таърихӣ мебошанд. Маъхазшиносӣ сабабҳо ва шароити ба вучуд омадани сарчашмаҳо ва қонунмандии инъикоси рушди таърихии ин ва ё он тамаддунро дар онҳо меомӯзад.

Вазифаи маъхазшиносӣ иборат аз:

- ҷустуҷӯ ва пайдо намудани маъхазҳои таърихӣ;
- муайян намудани дараҷаи дурустии маълумоти маъхазҳо;
- тартиб додани услуби гирифтани иқтибос аз маъхазҳо, ки маълумоти саҳҳдорад.

---



## ГУНАШИНОСИИ МАНОБЕИ ТАЪРИХӢ

(ТАБАҚАБАНДИИ ТИПОЛОГИИ МАНБАҲОИ ТАЪРИХӢ)

Омӯзиши манбаҳои моддӣ (олоти меҳнат, иқоматгоҳ, воситаи нақлиёт, асбоби майшат, либос, силоҳ) барои таҳқиқи таърихи ҷамъият аҳамияти муҳими илмӣ дорад. Маъхазшиносӣ илми маҷмуист ва дар он фанҳои ёрирасони таърих, ки низоми дастгоҳи таҳқиқи онро ба вучуд овардаанд, доҳил мешаванд. Дар ҳар давраи таърихӣ манобеи таърихӣ ба навъҳо тақсим мешаванд. Анвои манобеи таърихӣ – ин маҷмуае аз манобеи давраҳои таърихие мебошад, ки аз рӯи маншаъ ва амали онҳо дар ҷомеа интихоб шудаанд.

Дар миёни маҷмаи манобеи шайъӣ ва ё воқеии таърихӣ асосан навъҳои манбаъ муайян шудааст, ки ҳар яке аз онҳо мавзуи мустақили омӯзиши фанҳои ёрирасони таърихӣ гардидаанд. Муҳимтарини онҳо иборат аст аз: бостоншиносӣ – илм дар бораи манобеи шайъӣ-воқеӣ, ки аз зери замин пайдо шудааст; остеология-устухоншиносӣ – илм дар бораи боқимондаи устухонҳои одамон ва ҳайвонотҳо; берестология (аз калимаи берёза-дараҳти тус) илм дар бораи омӯзиши тасвибномаҳое, ки дар пӯсти дараҳт навишта шудаанд; палеография - илм дар бораи услуби номанигорӣ дар гузашта; хронологияи таърихӣ, ки низоми солшуморӣ ва тақвими гузашта ва ҳамчунин баргардон кардани санаҳои таърихиро ба низоми солшумории ҳозира меомӯзад; нумизматика ё сиккашиносӣ; метрологияи таърихӣ - илме, ки андоза, ҳаҷм ва вазнро дар гузашта меомӯзад; сфрагистика - илм дар бораи муҳрҳо; гералдика фан дар бораи омӯзиши нишонҳо (герб); фалеристика - фан дар бораи низоми мукофтоҳо; дипломатика - илм дар бораи актҳо ва ғрамотаҳо; эпиграфика ё катибшиносӣ - илм дар бораи навиштаҷотҳо дар болои санг, чӯб, филиз, шиша ва устухон; чуғрофиёи таърихӣ -

илм дар бораи сокин шудани мардумон ва муҳочирати онҳо; топонимикаи таърихӣ номи ачнос (предметҳо), мавзеъҳо, дарёҳо ва кӯҳҳоро дар гузашта; лингвистикаи таърихӣ илм дар бораи забони мардумон дар гузашта ва генеалогия - илм дар бораи омӯзиши нараб ва шаҷара ва гайра. Бинобар ин маъҳазшиносӣ ба таври маҷмӯй татбиқ намудани услубҳо ва усуљҳо пажуҳиши илмиро дар кори таҳқиқи соҳаҳои гуногуни таърихи ҷамъият тақозо мекунад.

Манобеи палеографӣ ва эпиграфӣ як гурӯҳи вижас аз манобеи шайъӣ-вокеиро ташкил медиҳанд, зеро онҳо ҳамзамон ҳам осори таърихии вокеӣ ва ҳам ҳомили мутун мебошанд. Онҳо ба манобеи хаттӣ доҳил нашуда ба манобеи шайъӣ-вокеӣ ба он сабаб марбут мешаванд, ки дар доираи ин фан онҳо пеш аз ҳама на аз нигоҳи мазмуни матн, балки аз назари вижагиҳои зоҳирӣ ҳомили мавод, мисли сифат ва технологияи таҳияи коғаз, сифат ва технологияи мактуб ва гайра омӯхта мешаванд.

Дар манбаъшиносии мусосир сарчашмаҳои хатии таърихӣ ба нуҳ навъ тақсим мешаванд: таърихномаҳо, манобеи қонунгузорӣ, асноди расмӣ, асноди коргузорӣ, манобеи оморӣ, асноди шахсӣ (хотирот, рӯзнома ва номаҳо), осори адабӣ, публицистика, осори илмӣ.

Чунин анвои сарчашмаҳои хаттӣ дар давраҳои муҳталиф оғарида шуданд ва вучуд доштанд. Бо рушди ҷомеи теъдоди умумии сарчашмаҳои хаттӣ зиёд шуданд, анвое нопадид гардиданд ва навъҳои дигаре ба вучуд омаданд.

Манобеи таърихӣ дар шакл, муҳтаво, робитаи айнӣ ва зеҳнӣ, шахсӣ ва умумӣ, моҳияти низоми нишонашиноҳтӣ ва маънӣ аз ҳам мутафовитанд. Табақабандӣ ин чудо намудани маҷмуаи ашёи ноҳамгун ба гурӯҳҳои ҳамгун тибқи вижагиҳои асосӣ ва нишонаҳои доҳилӣ мебошад. Нишонаҳое, ки барои табақабандӣ истифода мешаванд, меъёр ва ё асоси он номида мешаванд.

Ҳамроҳ бо табақабандӣ дар илм низоми чудо намудани маҷмуи ноҳамгун аз рӯи нишонҳои гайри асосӣ низ

дар илм истифода мешавад. Илми таърихнигорӣ таваҷҷу-ҳи зиёда ба масоили табақабандӣ кардааст. Дар Русия аввалин таҷрубаи тақсимбандии сарчашмаҳои таърихӣ ҳанӯз дар солҳои 30-юми садаи XIX анҷом ёфта, баъдан такмил ёфтааст. Дар натиҷа таърихномаҳо, асноди ҳуқуқӣ, асноди расмӣ ва манобеи ривоятӣ ба турӯҳҳо чудо карда шуданд. Аммо ҳанӯз ҳам дар садаи XIX табақабандии сарчашмаҳои таърихӣ бар мабнои илмӣ натавонист сурат бигирад. Истифодаи чунин турӯҳбандӣ баргузизда аз ҳар ҷое буд ва пояи устувор надошт. Бори аввал табақабандӣ аз рӯи навъ ва воқеан илмиро дар ибтидиои сади XX олими рус А. С. Лаппо-Данилевский пешниҳод кард. Ба унвони поя ва ё заминае барои табақабандии хеш А. С. Лаппо-Данилевский дараҷаи наздикии сарчашмаро ба ҳаводиси инъикоскунандай он интиҳоб кардааст. Тибқи он тамоми шавоҳиди таърихири ӯ ба сарсашмаҳое, ки тасвири воқеияту манобеъ ва далолат ба воқеиятро мекунанд, чудо кард. Аввалиро боқимондаҳои фарҳанг ва дувумиро достон ё ривоятҳои таърихӣ номид.

Боқимондаҳои фарҳанг ин боқимондаҳои рӯйдод ё ҳаводис ҳастанд. Ба онҳо А. С. Лаппо-Данилевский осори таърихии шайъӣ ё воқеӣ ва ҳуқуқиро шомил кард. Ривоятҳои таърихӣ рӯйдодҳоро бозгӯй мекунад. Рӯйдодҳои дар ривоятҳо тавсифшуда тавассути шуури муаллифи он таҷзия мегарданд. Бинобар ин, ривоятҳои таърихӣ ба бозрасии эътибор ва эътимод зарурат доранд. Боқимондаҳои фарҳанг қобили эътимоданд. Аммо дар ибтидо мояд асолат ва ё дурустии онҳоро исбот қунем. Баъд аз он бо чуръат метавон ба шаҳодати онҳо такя кард.

Шоистагии асосии табақабандии А.С. Лаппо-Данилевский – ин ба расмият шинохтани бетарафона набудани (субъективӣ будани) моҳияти ахбори сарчашма ва дароҷоти муҳталифи бетарафона набудани манбаи таърихӣ ба ҳисоб меравад. Бо вуҷуди ин наметавон шартӣ будани табақабандии пешниҳодшударо надид. Бисёре аз ин ша-

ҳодатҳо дар ҳоле ки қаблан боқимондаҳои як ҳодиса мебошанд, дар айни замон хабари рӯйдоди дигар низ ҳастанд. Ва барьакс, ривоятҳоеро роҷеъ ба воқеяти таърихии дигар метавон боқимондаи ҳодисаи дигар шуморид. Барои мисол, маншур ё грамота ҳамчун боқимондаи санадҳои ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад, дар айни замон навъи бозгӯии муносибатҳои ҳуқуқии аъзои он низ ҳаст. Дар ҳар як санад воқеяят ва зеҳният вучуд дорад. Онҳо танҳо дар ягонагии чудонопазир вучуд доранд. Бинобар ин қӯшиши тақсими сарчашмаҳои таъриҳӣ ба боқимондаҳои воқеӣ ва зеҳни ҳодиса номувафғақ будааст. Бо вучуди ин чунин таснифи сарчашмаҳо дар таҳқиқоти мушаххаси таъриҳӣ, ки ба руҳдоде ё мавзуе бахшида мешавад, дуруст аст. Дар ин ҳолат боқимондаҳои ҳодиса аз ривоёт ба осонӣ чудо мешаванд. Ин табакабандӣ аз нигоҳи методологӣ исботшуда ва посухгӯи талаботи мушаххаси таъриҳӣ буд. Аз ин рӯ, ин табакабандӣ ба тариқи табиӣ ба усули таҳқиқи илми таърихнигории шӯравӣ ворид шуд ва то нимаҳои солҳои 50-уми садаи XX нуфуз дошт. Ин замон мутобиқ ба муроҷиати муаррихон ба ҷанбаҳои назариявӣ ва методии илм аст. Пажуҳандагон масъалаи тасниф ва ё табакабандии сарчашмаҳоро низ баррасӣ карданд, ки дар натиҷаи мубоҳисаи табакабандии кунуни сарчашмаҳо ба вучуд омад. Пазириши бештарро нақшаи табакабандии Л. Н. Пушкин ба даст овард, ки соли 1975 эълон гардид. Ҳамаи сарчашмаҳои таърихирио ин муҳаққиқ ба ҳафт навъ тақсим кард: воқеӣ (бостоншиносӣ), ҳаттӣ, шифоҳӣ (фолклорӣ), мардумшиносӣ, забоншиносӣ, акс-киноҳуҷҷатҳо ва санадҳои сабти овозӣ. Ин тасниф ду пояи асосӣ дорад: равиши рамзгузории иттилоот ва мутааллик будани манобеъ ба ин ва ё он улуми инсонӣ. Аз сӯи дигар тақсимбандӣ аз рӯи ду нишона бидуни шак нуқтаи заъфи ин тасниф аст, зоро манбаъ метавонад ҳамзамон ба ду навъ тааллук гирад. Соли 1981 И. Д. Ковалченко гузинаи комили гурӯҳ-бандии навъиро, ки бар асоси ба назар гирифтани рамз-

гузории иттилоот буд, пешниҳод кард. Ин олим кулли манобеи таърихиро ба чаҳор навъ тақсим кард: воқеӣ, ҳаттӣ, графикӣ ва овой.

Сарчашмашиносии таърихи асрҳои миёнаи тоҷик ба унвони мавзуи омӯзиш бештар навъи манбаъҳои катбӣ ё ҳаттиро дорад. Бинобар ин, бояд пажуҳандагон ва донишҷӯён ба ин навъи таснифи сарчашмаҳои ҳаттии таърихӣ ошной дошта бошанд. Вай метавонад дар омӯзиши хусусиятҳои мушаҳҳаси шаҳодатҳои ҳаттӣ ва таҳияи усули доҳилии ба даст овардани аҳбори боэътиҳод аз сарчашмаро кумак намояд. Бояд гуфт, ки ин усули таснифро дар илми сарчашмашиносии шӯравӣ И. Л. Шерман пешниҳод кард. Дар асоси нақшаи ӯ тақсимоти маъруфи ҳуҷҷатҳо ба бοқимондаҳо ва ривоятҳо гирифта шудааст. Ба истилоҳи ӯ ин маводи ҳуҷҷатӣ (бοқимондаҳо) ва шаҳодатҳои ривоятӣ ё тавсифӣ мебошанд.

Ҳоло аксари сарчашмашиносон ва муарриҳон ҷонидорӣ аз таснифоти комилшудаи Л.Н. Пушкинӣ мекунанд. Зери мағҳуми ин таснифот дар тӯли таъриҳи ташаккул ёфтани гурӯҳе аз сарчашмаҳо, ки вижагиҳои умумии пойдор аз шакл ва муҳтаворо доранд ва бо назардошти умумияти вазоифи иҷтимоӣ ба вучуд омадаанд ва истиқрор ёфтаанд, дар назар гирифта шудааст. Ин тасниф ё табақабандӣ аз: солномаҳо, санадҳои қонунгузорӣ, санаҳои коргузорӣ, ҳуҷҷатҳои расмӣ, омор, санадҳои шахсӣ (ёддоштҳо, рӯznomaҳо ва номаҳо), адабиёти бадӣ, осори илмӣ, матбуоти даврӣ, осори публисистӣ ва сиёсӣ иборат аст.

И. Д. Ковалченко тақсимбандии умумии шаҳодатҳои ҳаттиро ба сарчашмаҳои оммавӣ ва инфириодӣ пешниҳод кард. Манобеи оммавӣ он сарчашмаҳое дар назар гирифта шуданд, ки мунъакисунандай низоми иҷтимоӣ, иқтисодӣ, соҳтори иҷтимоӣ ва гайра мебошанд. Ба онҳо омор, санадҳои коргузорӣ ва қонунгузорӣ шомил гардиданд. Сарчашмаҳои инфириодӣ ҳодисаҳои инфириодӣ ва беназир-

ро нишон медиҳанд. Ҳамчунин шомили ин навъ сарчашмаҳо анвои дигар, бавижа осори адабӣ ва манобеи маншай шахсӣ дошта низ мегарданд.

Дар дохили навъҳои манобеъ ба ҳангоми зарурат сарчашмаҳо ба гунаҳо тақсим мешаванд. Масалан дар миёни сарчашмаҳое, ки хусусияти шахсӣ доранд ёддоштҳо, рӯзномаҳо ва номаҳо ҷудо мегарданд.

Дар бахши назариявии сарчашмашиносӣ тасаввуроти қуллие аз ҳама навъи манобеи ҳаттӣ бояд дошт. Ин барои ба даст овардани маҳоратҳои баррасӣ ва таҳлили сарчашмаҳо ва дар оянда барои омӯзиши навъи мушаххаси сарчашмаҳои дохилӣ ва услубҳои хос қумак ҳоҳад кард.

Сарчашмаҳо ва ё манобеи асримиёнагии таърихи ҳалқи тоҷик шартан ба панҷ навъ тақсим мешаванд: табиӣ-ҷуғрофиёй (маълумот дар бораи манзараҳо, обу ҳаво, хок ва растаниҳо), мардумшиносӣ, манобеи шайъӣ - воқеӣ, ҳунарӣ-тасвирий (меъморӣ, нақошӣ, мӯжассамасозӣ, ҳунари амалий), китобӣ - ҳаттӣ. Манобеи ҳаттӣ дар навбати ҳуд ба манобеи ривоятий (солномаҳо, ҳроника, шарҳи ҳол, шаҷаранома ва таъриҳҳо), маноқибиҳо - таърихи анбиёӣ, машоих ва дигар табақоти муқаддаси рӯҳонӣ, мероси мактуб, муаввiza ва иршод, адабиёти илмӣ ва бадеӣ, осори мустанад, осори қонунгузорӣ ва гайра қисмат мешаванд.

Муассиртарин роҳ дар ин замина пардохтан ба таърифи баъзе аз навъҳои манобеи ҳаттӣ, номбар кардани гунаҳои асосии онҳо ва нишон додани вазоифи иҷтимоии ин сарчашмаҳост.

**Солнома** – ин асари таърихиест, ки маводи он дар қолаби сабти обу ҳаво, ки бо ибораҳои дар тобистони фалон сол оғоз мегардад, номида мешавад. Солноманависӣ ҳомили вазифаи ҳувияти таъриҳӣ ва сиёсии асримиёнагӣ буд, ки он бештар дар вазоифи фарҳангӣ баён мешуд.

**Асноди қонунгузорӣ** – санадҳои меъёрий - ҳуқуқие мебошанд, ки аз ҷониби ҳокимияти олии давлатӣ қабул мешаванд ва болотарин нерӯи қонунӣ дар ҳар мантақа ё

кулли давлат мебошанд. Қонун ин меъёри навишташудаи рафтор аст. Бо риояи қонунҳо давлат муносибатҳои иҷти-моиро танзим ва фаъолияти онро идора менамояд. Санад-ҳои қонунгузории асрҳои миёнаи ҳалқи тоҷик бар асоси шариати исломӣ таҳия шудаанд.

**Асноди расмӣ** – гувоҳнома, аснод ва мадорики ҳуқу-қие, ки дар шакли қонунӣ муомилоти байни афродро сабт кардаанд. Тибқи мавзуи созишинома асноди расмӣ ба са-надҳои ҳуқуқи ҳусусӣ ва ҳуқуқи ҷамъиятӣ тақсим мешаванд. Аввалий қарордод байни афрод ва дувумӣ байни шахси ҳуқуқӣ ва мақоми давлатиро таъмин мекунад. Бо қумаки асноди расмӣ муносиботи иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар дохили табақаи ҳоким ва муносиботи давлат бо ҷомеа танзим карда мешавад.

**Санадҳои коргузорӣ** – санадҳои ҷориёе, ки аз ҷониби созмонҳои муҳталифи давлатӣ, судӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ ба манзури идораи фаъолиятҳои шаҳсӣ ва иҷти-моӣ нашр карда мешавад. Санадҳои коргузорӣ дар нав-бати аввал аз рӯи мансубияти онҳо ба ин ё он ниҳоди идорӣ тақсим мешаванд. Онҳо метавонанд, давлат, муас-сисаҳои иҷтимоӣ ва ҳусусӣ бошанд. Маводи асноди коргу-зории давлатиро аз рӯи соҳаҳои идории онҳо ва тибқи самти ҳаракати аснод дар зинанизоми муассисаҳои роҳ-барӣ (аз боло ба поён, аз поён ба боло ва уфуқӣ) ҷудо мекунанд.

**Манобеи оморӣ.** Омор қонунмандиҳои ҳаёти иҷтимоӣ ва ҷанбаҳои миқдории онро ба манзури идораи иҷтимоӣ меомӯзад. Иттилооти миқдорӣ дар асноди омории асрҳои миёна ба шакли шифоҳӣ ва рақамӣ дода мешуд. Дар натиҷа анвои маводи оморӣ - тавсифӣ ташаккул ёфтанд. Маводи омории марбут ба асрҳои миёна бештар ба ар-қоми муҳталиф ба замин, ҳосили замин ва васоли кишту кор ва ҷорвадорӣ иртибот дошт.

**Асноди шаҳсӣ:** ёддоштҳо, хотирот, рӯзнома ва номаҳо. Санадҳои шаҳсӣ таассуроти ҳамзамонон, шоҳидон ва

ширкаткунандагони ҳодисаҳои муҳими иҷтимоӣ ва фарҳангиро сабт карда, ҳомили ахбори таъриҳӣ ба шумор мераванд. Инҳо бештар шаҳодатҳои зеҳние аз гузашта медиҳанд. Маъмулан асноди шахсӣ ба намудҳои зерин чудо мешаванд. Якум хотирот ва ё ёддоштҳои шоҳидон ва ё ширкаткунандагони воқеаҳои таъриҳӣ. Дар ёддоштҳо таъсири бисёр қавии фазои иҷтимоӣ- сиёсии аҳд ва замони мавриди тавсиф гузашта мешавад. Дуюм рӯзнома аст, ки нависандай он мунтазам дар онҳо таассурот, мушоҳидаҳо ва фикрҳои хешро пиromуни ҳодисаҳои муҳими ҳаёти шахсӣ ва иҷтимоӣ сабт мекунад. Вижагиҳои онҳо ин интиқоли дақиқи рӯҳия ва ҷузъиёти замон мебошад. Хотирот ва рӯзномаҳоро бо як истилоҳ – ёддоштҳо зикр мекунанд. Сеюм номаҳо. Тавассути номаҳо таассурот, бардошт ва афкор дар мавриди рӯйдодҳои муҳими зиндагии шахсӣ ва иҷтимоӣ радду бадал мешаванд. Сарчашмаҳои таърихии асноди шахсӣ дар дарозои таъриҳ вазифаи мушаҳхаси иртиботи иҷтимоӣ-фарҳангиро иҷро намуда, ҳифз ва интиқоли арзишҳои иҷтимоӣ ва хонаводагиро ба наслҳои оянда (хотирот ва рӯзномаҳо) таъмин кардаанд.

Сарчашмаҳои марбут ба асноди шахсӣ намояндагӣ аз гурӯҳи маҳсуси нақлкунандай иттилоот аз гузаштаро мекунанд. Мисли сарчашмаҳои хаттӣ онҳо аз рӯи аломоти пайдоиши худ ва шахси мушаҳхас ҷудо мешаванд. Баррасӣ ва мушаҳхас кардани арзиши онҳо ҳамчун сарчашмаи таъриҳӣ дар илми таърихнигорӣ расидагии ҳамаҷониба касб кардаанд ва истифодаи густурдаи онҳо ба ҳайси сарчашма дар ба даст овардани донишҳои улуми инсонӣ хеле назаррас аст. Пажуҳишҳои таъриҳӣ, фарҳангшиносӣ, адабиётшиносӣ, забоншиносӣ ва ғайра иттикои бештар ба сарчашмаҳои марбут ба асноди шахсӣ мекунанд, зоро онҳо имкони амиқтари дарки ҳодиса дар қаринаи шахсият ва замон медиҳанд. Мағҳуми сарчашмаҳои марбут ба асноди шахсӣ аҳамияти усулие дар муайян кардани чойгоҳи онҳо дар низоми ноқилони ахбори таъриҳӣ дорад. Ба

тарики умумӣ мушаххас кардани мафҳуми чунин навъи сарчашма раванди тӯлониеро сипарӣ намуд, аммо аз нигоҳи назарияй ҳоло ҳам дар марҳилаи дарк қарор дорад. Бо вучуди ин равишҳои асосии методологӣ оид ба сарчашмаҳои марбут ба асноди шахсӣ дар назарияи сарчашманиосӣ ба вучуд омада, ҷараёнҳои асосии омӯзиши онҳо муайян гардидаанд.

Равишҳои методологии дарки сарчашмаҳои марбут ба асноди шахсӣ дар сарчашманиосии мусир дар ду ҷараёни робитаи мутақобилдошта – иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ва тарҷумаҳолӣ баррасӣ шудаанд.

Равиши иттилоотӣ имкон медиҳад то сарчашмаҳои марбут ба асноди шахсиро чун ҳомили аҳбори таъриҳӣ аз гузашта баррасӣ қунад, ки дар шакли ҳаттӣ воқеяяти замони гузаштаро инъикос кардаанд. Дар доираи чунин услуг ва ё равиш тавсифи раванди иттилоотӣ ва тарики рамзгузории аҳбор аҳамият қасб мекунад. Он бар ин поя асос мегирад, ки арзи вучуди аксари манобеи таъриҳӣ муаррификундандаи раванди иттилоотие мебошад, ки дар он мабҳас (объект) – мунъакискундандаи воқеяят, шахс (субъект) ҳолики сарчашма ва аҳбор – натиҷаи инъикоси мабҳас тавассути шахс ширкат мекунанд. Ин раванд мисли ҳама гуна раванди иттилоотӣ ҳамеша заминай амалӣ дорад, яъне оғарандай сарчашма дар ҳоле ки аҳборе пиромуни воқеятеро ошкор месозад, ҳамеша думболи ҳадафи мушаххас аст. Ин аҳбор барои ҳалли ин ва ё он вазоифи иҷтимоӣ ва шахсӣ талаб карда мешаванд. Он ҷизе, ки баъдан ба аҳбори таъриҳӣ мубаддал мегардад ва дар манобеи таъриҳӣ мусаббат аст, нахуст иттилое буд, ки барои бароварда соҳтани ниёзҳои амалӣ зарур буд. Ин ба андозай ягона ба номаҳо ва ёддоштҳо, ки ҳадафи худбаёнӣ, худогоҳӣ ва худбарқарории шахсиятро дошт, даҳл дошта, ба асноди қонунгузорӣ ва ҳуқуқӣ низ иртибот ме-

гирад, ки ин ва ё он муносиботро сабту танзим мекунанд.<sup>1</sup> Дар ин ҳол бояд усули рамзгузории ахборро ба назар гирифт, аз он нуқтаи назар сарчашмаҳои марбут ба асноди шахсиро дар шумори сарчашмаҳои таърихии хаттӣ шомил мекунанд, зоро онҳо ахбори инъикоскунандай воқеяитро дар ҳуд доранд, ки онҳоро инсон таҳия кардааст ва ба онҳо дар ин ва ё он нишонае, калимае, аломате рамзгузорӣ шудааст.<sup>2</sup>

Равиши иртиботӣ (комуникатсионӣ) бо омӯзиши сарчашмаҳои марбут ба асноди шахсӣ дар қаринаи фарзияи фардсозии инсон омӯхта мешавад. Моҳияти он аз ин иборат аст, ки тавассути барқарории робитаи дуюмдараҷа байни инсон ва иҷтимоъ аз ҷониби ӯ дарки ҷойгоҳи ҳуд дар ду фазо ба амал меояд: дарки иртибот бо муҳити иҷтимоӣ-фарҳангии ҳуд, бо аҳду ҳамзамонони хеш ва бо гурӯҳи иҷтимоии мушаҳҳас; дарки иртибот бо наслҳои гузашта ва оянда ва масири таърихии замон. Сарчашмаҳои марбут ба асноди шахсӣ аз ҳама бештар раванди ҳудшиносии шахсият ва ташаккули робитаи байни шахсиятҳоро муттасил таҷассум менамояд.<sup>3</sup> Чунин равиши имкон медиҳад то ба сарчашмаҳои марбут ба асноди шахсӣ аз қаринаи дарки шахсият ва инъикоси ахбори таърихӣ назар афкана, ҳамроҳшавии муаллиф бо ҳодиса ва замонро баррасӣ кард.

Равиши тарҷумаҳоӣ мустақиман бо сарчашмаҳои марбут ба асноди шахсӣ иртибот дошта, омӯзиши вижагиҳои масири зиндагӣ ва осори шахсиятҳои алоҳидаро дар назар дорад, ки он барои баррасӣ ва ошкор кардани нерӯи иттилоотии он дар пажуҳишҳои таърихӣ бисёр муҳим аст.

---

<sup>1</sup>.Ковалъченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987. С. 115.

<sup>2</sup>.Пушкин Л. Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. М., 1975. С. 95.

<sup>3</sup>.Румянцева М. Ф. Исторические источники XVIII – начала XX века// Данилевский И. Н., Кабанов В. В., Медушевская О. М., Румянцева М. Ф. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории. М., 1998. С. 466.

Бавучудой ва рушди равияи илмие, ки дар таърих ва илм «тарчумаҳолӣ» ном гирифтааст, ба ҳайси илми синтетикий дар бораи инсон мавқеъ гирифта, як идда масоилро матраҳ мекунад, ки ба манбаи оғариниши тарчумаҳолӣ иртибот доранд ва дар миёни онҳо сарчашмаҳои марбут ба асноди шахсӣ нақши қалидӣ мегиранд. Дар ҳоле ки тарчумай ҳоли муаллифи сарчашма, ки аз ҷониби худи ўтасниф шудааст, аҳамияти иттилоотӣ дар омӯзиш ва нақди шахсияти ҳомили ахбори таърихӣ дорад.

Ҳамин тарик, равишҳои зикршудаи методологӣ барои дарки сарчашмаҳои марбут ба асноди шахсӣ дар сарчашмашиносии мусир мусоидат намуда, табиати мураккаби чуни манобеъро дар шинохти гузашта ошкор месозад. Чунин навъи манобеъ дар қаринаи раванди иттилоотӣ баррасӣ шуда, дар сарчашмашиносӣ ин навъ сарчашма маҳсус таъкид мегардад. Дар чунин сарчашмаҳо на танҳо ахбори таърихии инъикосшуда аҳамият дорад, балки фардӣ шудани ҳодиса аз тарафи ширкаткунанда ва ё мушоҳидакунандай воқеа, ки инъикоскунандай он аст, низ муҳим мебошад. Ин қаблан зарурати ташаккули дарки умумии сарчашмаҳои марбут ба асноди шахсӣ ва таснифи онҳоро муайян мекунад.

**Мафҳуми манобеӣ марбут ба асноди шахсӣ.** Таърифи мафҳуми манобеӣ марбут ба асноди шахсӣ, маншаъ ва табақабандии онҳо бисёр муҳим аст, зоро он иҷозат медиҳад то онҳоро дар низоми манобеӣ таърихӣ ҷудо қунем ва ҳамчунин тавсифи умумие аз чунин ҳомилони ахбор аз гузаштаро муайян созем. Муайян кардани мафҳуми ин навъ сарчашмаҳо ҳамчунин роҳнамоиҳои қуллие барои муҳаққиқ роҷеъ ба маҷмуи ҳомилони ахбори гузашта эҷод мекунад. Мафҳуми умумии сарчашмаҳои марбут ба асноди шахсӣ дар сарчашмашиносӣ бо равишҳои методологии дар боло зикршуда бастагӣ дорад. Бар асоси инҳо муайян кардани сарчашмаҳои марбут ба асноди шахсӣ пиромуни ду мафҳум – хотирот ва сарчашмаҳои хатии шахсӣ-ирти-

ботй тамаркуз ёфтаанд. Хотирот ба унвони як мафхуми кулии сарчашмаҳои марбут ба шахс онҳоро ҳамчун навъи ҳомили иттилооти таъриҳӣ тамоиз медиҳад ва тамоми анвои ҳомилони ахбори хусусияти шахси доштаро фаро мегирад ва кулли навҳои онро шартан ба хотирот марбут медонад.

Таҳти мафхуми хотирот дар замонҳои муҳталиф ёддоштҳои мусосирон дар назар аст, яъне асаре, ки дар ҳаводиси он нависандай хотирот ширкати мустақиман кардааст ва ё аз тарафи шоҳидони воқеаҳо ба ў маълум гардидааст. Зери мафхуми ёддоштҳо (хотирот) - и мусосирон ривояти шахс ва ё нақли шоҳидони воқеа дар бораи ҳодисаҳои машҳур ва ё дар бораи ин воқеаҳо аз дигарон шунида, инчунин аз дигар сарчашмаҳо гирифта фахмида мешавад. Хотирот ин ривоятест аз гузашта, ки бар асоси таҷрибаи шахсӣ ва ҳофизаи муаллиф бино ёфтааст.<sup>1</sup>

Дар сарчашманиносии мусосир дар доираи ин равия сарчашмаҳои марбут ба шаҳсрӯ хотирот номидаанд. Хотирот (дар мафхуми васеи калима) таҷассуми моҳияти ҳофизаи таъриҳӣ, яке аз абзори маънавии тадовуми насл ва яке аз шохисҳои сатҳи тамаддуни чомеа, робитай огоҳона ба гузаштаи хеш ва ба таври куллӣ ба мавҷудияти ҳуд мебошад.<sup>2</sup>

Хотирот ин достон ва ё бозтобест аз гузаштаи воқеӣ, ки бар асоси таҷрибаи шахсӣ ва ҳофизаи нависанда эҷод шудааст.<sup>3</sup> Хотиротро метавон чунин тасниф кард:

1. Хотирот - воқеанома – ба таври мустақим пас аз рӯйдод ва тибқи бардоштҳои тоза эҷод шуда ва иборат аз рӯзномаҳо, номаҳо, қайдҳо ва сафарномаҳост.

---

<sup>1</sup> Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980. С. 22-23.

<sup>2</sup> Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX вв. М., 1991. С. 3.

<sup>3</sup> Сиротина И. Л. Культурологическое источниковедение: проблема мемуаристики//Методология гуманитарного знания в перспективе XXI в. Мат. междунар. научн. конф. СПб, 2001. Сер. «Symposium». Вып. №12. С. 227, 231.

2. Хотирот - ёддоштҳо пас аз гузаштани муддате аз ҳофиза навишта мешавад ва иборат аз тарҷумаи ҳоли ҳуди муаллиф, ёддоштҳо, симоҳои адабӣ ва эътирофҳост.

3. Хотироти адабӣ (бадей) – эҷодшуда то ҳудуде аз ҳофиза, то ҳудуде аз сабти навиштаҳои муҳталиф аз солҳои гузашта, хотироти гузаштаи ҳуди муаллиф, ёддоштҳои дигар муаллифон, номаҳои ҳуд ва дигарон, ки ба унвони як асари адабии вероишшуда матраҳ аст. Дар ин ҳол ба назар мерасад, ки таъини сарчашмаҳои шахсӣ мисли хотирот иҷозат намедиҳад, ки онҳоро аз дигар анвои чунин сарчашмаҳо маҳдуд созем, зеро ба хотирот ағлаб рӯзномаҳо, тарҷумаи ҳол, номаҳо ва ғайраро шомил мекунанд.

Манобеи хаттии иртибототи шахсӣ ба унвони инъикоси маншай шахсии идроқ, интиқол ва тафсири рӯйдодҳо дар сарчашмаҳо бо таваҷҷуҳ ба ҷиҳати пайвандҳои робитай фард ва фазои иҷтимоии атроф дар назар гирифта шудааст. Мағҳуми қуллии манобеи марбут ба шахс камтар ба вузӯҳ таъриф шудааст, аммо аз тарики амалкард он дақиқ нишон дода шудааст.

Дар заминаи равишҳои методологии пешниҳодшуда мағҳуми манобеи марбут ба шахс ҳамчун ҳомили иттилооти таърихӣ инъикоскундандаи ҷойгоҳи онҳо дар манобеи таърихӣ буда, нишондиҳандай муҳтаво ва вижагиҳои ин навъ манобеъ мебошад.

Манобеи марбут ба шахс ин сарчашмаҳои хаттии таърихие мебошанд, ки мунъакискундандаи идроқи шахсӣ аз ҳаводис буда, онҳоро дар шаклҳои муҳталиф дар сатҳи санадӣ-зехнӣ сабт менамоянд. Ин манобеъ бозтоби гузашти иттилоот аз тарики ҳофиза дар мавриди гузашта бо таваҷҷуҳ ба таҷрибаи шахсӣ ва иртибототи иҷтимоии нависанда мебошанд.

Мағҳуми манобеи марбут ба шахс имкон медиҳад онҳоро чун навъ аз дигар манобеи хаттии таърихӣ ҷудо наамоем. Ин тамоиз барои дарки умумии вижагиҳои асосии

мухтавои ин навъ манобеъ лозим аст, ки он дар анвои гуногуни манобеи марбут ба шахс зоҳир мегардад.

Манобеи марбут ба асноди шахсӣ чун ҳомили ахбор дорои нишонаҳои мушаҳҳаси сифатӣ мебошанд, ки мунъакисунандаи тавсифи умумии онҳо ҳамчун сарҷашмаи дониш дар мавриди гузашта аст. Онҳо бо се вижагии аслий мушаҳҳас мешаванд: гузаштанигарӣ (ручӯъ ба гузашта), ҳуҷҷатӣ будан ва зеҳният, ки бо зуҳури оғози фардӣ ва шахсӣ дар ин навъи манобеи таъриҳӣ иртибот дорад. Ин вижагӣ метавонад ҳусусиёти хоси чунин навъро ошкор созад ва тариқи истифодаи онҳоро дар пажуҳишҳои таъриҳӣ ба ҳисоб гирад. Ба таркиби ҷанбаҳои чунин навъи манобеъ дар сарҷашмашиноӣ таваҷҷуҳи маҳсус дода мешавад.

Гузаштанигарии манобеи марбут ба асноди шахсӣ муносабати ин навъ манобеъро бо рӯйдодҳои таърихии гузашта тавсиф менамояд, ки бозтоби онҳо дар қолаби хоси асноди ҳаттӣ-мадорик ва шавоҳиди гузашта иртибот мегирад. Ҳангоми таваҷҷуҳ ба гузашта миқёсҳои замонии ин инъикос метавонанд мутафовит бошанд: бо таваҷҷуҳ ба ҳамзамонии муаллиф ва ҳодисаи сабтшуда (хотирот, мукотибот) ё вуҷуд доштани як фосилаи замонӣ байни онҳо – ин худ ба худ ҳангоми инъикоси гузашта гузаштанигарист, ки метавонад комилан назаррас бошад (дар мисоли ёддоштҳо). Гузаштанигарӣ хосияти зарурӣ ва вижагии ҷудоинопазири хотиротнависист. Ин амр на танҳо ба хотиротнависӣ, балки тақрибан ба тамоми манобеи марбут ба шахс иртибот дорад, зеро байни замони навиштани хотирот ва аз нав бавуҷудоварии ҳодиса ҳамеша як фосилаи замонӣ қарор дорад. Ин фосила метавонад дар рӯзномаҳо, номаҳо ва сафарномаҳо ҷандон зиёд набошад, ҳамчуноне ки дар осори тарҷумаҳолӣ, адабӣ ва ёддоштҳо ҳаст.

Табиати гузаштанигарии манобеи марбут ба шахс таъсире ҳам ба моҳияти ахбори дар онҳо зикршуда ва ҳам ба

аҳамияти онҳо ҳамчун сарчашмаи нодири таърихӣ дорад, ки дар онҳо иттилооте сабт шудааст, ки дар дигар сарчашмаҳои ҳаттии таърихӣ мавҷуд нестанд ва ҳатто наметавонанд дар дигар ҳомилони ахбор аз гузашта мучаддадан сабт шаванд. Дар ин маврид ҷунин навъи сарчашма барои пажуҳандагони мусоир имкони наве барои дастрасӣ ва тафсири ахбори таърихӣ эҷод мекунад. Дар ин маврид лозим аст дар назар бигирем, ки гузаштани гарӣ инъикоси хешро дар дараҷаи мустанадии сарчашмаҳои марбут ба шахс меёбад.

Мустанадии сарчашмаҳои марбут ба шахс нуқтаи назари онҳоро аз нигоҳи инъикоси воқеии ҳаводиси гузашта ва шавоҳид дар мавриди онҳо тавсиф мекунад. Сарчашмаҳои марбут ба шахс ин асноде мебошанд, ки дар мавриди воқеаҳои таърихӣ ҳабар медиҳанд. Мустанадии ҷунин навъи сарчашмаҳо ба таври ҷудонопазир аз сатҳи ворид будани муаллиф дар ҳаводиси шарҳдодашуда ва бар ин асос арзиши иттилоотии сарчашмаҳои алоҳидай марбут ба шахс аз мушорикати мустақими дар ҳаводис ва ё тавсифи онҳо бар асоси суханҳои дигарон муайян мешавад. Аммо дар ин маврид зарурат пеш меояд то вижагиҳои аслии сарчашмаҳои марбут ба шахс, мисли зеҳнияти мустанадии онро дар назар гирифт, зоро иттилооти таърихӣ аз тарики шуур ва дарки ҳамзамони ахбори таърихӣ гузашта, бо хотира ва тарҷумаи ҳоли ў робита гирифта, ба ҳангоми интиқоли ахбор назари шахсӣ ва мавқei нависандаги инъикос мешавад.

Вобаста ба навъҳои сарчашмаи марбут ба шахс мустанадии ҳодиса мумкин аст дар шаклҳои мухталиф монанди хотирот, рӯзномаҳо, мукотиботи шахсӣ бо вижагиҳои ҳоси хеш роҷеъ ба интиқоли иттилоот дар мавриди гузашта рӯх дидад. Дар ин маврид мустанадӣ ба таври ҷудонопазир муртабит бо омили замон мегирад, яъне ҷудо будани замони навиштани сарчашма аз замони ба вукуъ омадани ҳодиса, ки то ҳадди зиёде он мустанадии дуву-

миро муайян месозад. Дар иртибот бо ин муҳим аст баъзе ҷонибҳои ин навъ манобеъро ба назар гирифт, зеро ҳар кадоме аз ин сарчашмаҳо тарафҳои мусбат ва манғии хешро доранд. Барои мисол рӯзномаҳо зотан қобили эъти-модтар назар ба хотирот ва ё ёддоштҳо мебошанд. Ба онҳо дарки тоза хос аст ва аз ин рӯ шарҳи дақиқтари ин ва ё он рӯйдодро аз ин гуна сарчашма интизор бояд шуд. Хотирот маъмулан баъд аз гузашти як замони хос пас аз воқеа, замоне ки баъзе ҷузъиётҳои он метавонанд фаромӯш шаванд, навишта мешавад. Аммо ҳаводиси дар онҳо ироашуда низоми бештар доранд.<sup>1</sup>

Мустанадии сарчашмаҳои марбут ба шахс метавонад бархе ихтилоф бо дақиқии воқеии ахбори интиқолшуда дошта бошад, ки мумкин аст барои равshan шудани он аз манобеи дигар ниёз пайдо мешавад. Барои мисол хотирот ба унвони як асари ҳуҷҷатӣ-адабӣ матраҳ мешавад ва мунъакискунандай сифатҳои хоси адабиёти ҳуҷҷатист бо он гузориш аз ҳақиқат, ки эҳсоси он хонандаро тарк намекунад, аммо на ҳамеша бо дақиқии воқеа баробар аст.<sup>2</sup> Бинобар ин мустанадии ин навъи сарчашма ба таври ҷудоинопазир бо зеҳнияти он робита дорад.

Зеҳнияти сарчашмаҳои марбут ба шахс чун ҳусусияти онҳо вобастагӣ аз нуқтаи назарҳо, довариҳо, андешаҳо ва бардоштҳои муаллифи сарчашмаро тасвир мекунад. Зеҳнияти муаллифӣ ба андозае ҳусусияти ҷудоинопазири ҳама сарчашмаҳои ин навъ аст. Хотирот беш аз ҳар дигар ҳуҷҷате зеҳнӣ (субъективӣ) мебошанд. Ин як нуқтаи заъфи хотирот набуда, ҳусусияти онҳост, зеро онҳо ҳомили мушиҳҳасоти ҳувияти муаллиф мебошанд. Ҳамаи афзалиятҳо ва нуқсонҳои хотиранавис ноҳоста ба хотира интиқол

---

<sup>1</sup> Зайнчиковский П. А. Введение//История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. М., 1976. Т. 1. С. 4.

<sup>2</sup> Гинсбург Л. Я. О психологической прозе. М., 1999. С. 7.

меёбанд. Дар акси ҳол хотирот бидуни чехра маълум мешаванд.<sup>1</sup>

Бояд таваҷҷуҳ дошта бошем, ки муаллифи сарчашмаи марбут ба шахс танҳо аз тариқи як робитаи шахсӣ (бо дарназардошти вазъи хидматӣ, робитаи байни ашхос, назарҳо, хулқу атвори отифӣ ва гайра) ахборро интихоб карда, онро ба тариқи хаттӣ сабт мекунад. Дар ин маврид бархе аз мазмuni нисбатан воқеӣ дар ин зеҳнияти сарчашмаи марбут ба шахс мавҷуд аст, ки имкон медиҳад тамоси муҳаққиқ бо гузашта барқарор гардад, ба он «нуфуз» пайдо кунад ва аз тариқи хувияти муаллифи сарчашма ва тавсифи ҳодисаҳое, ки ў кардааст, гузаштаро дарк намояд. Дар сурати набудани тамоси мустақим бо воқеияти гузашта мо аз имконияти дарки бархе аз таҷрибаи вазъияти гузашта дар алоҳидагӣ маҳрум мешавем. Аммо онро метавон дар заминаи густурдатаре, дар тасвири ҷомеътаре аз таҷрибаи таъриҳӣ дарк кард, ки шомили анвои муҳталифе аз тафсирҳост.

Дар зеҳнияти хотирот ҳамчун сарчашма дидгоҳҳо ва афзалиятҳо, низоми арзишҳои мардум - муаллифони ин шаҳодатҳо инъикос ёфтаанд. Мутаносибан, зеҳният, ки аз тариқи он ахбори мушахҳас убур мекунад ва мураккаб мегардад, ба андозаи бешу кам мунъакискунандай дидгоҳҳои маъмулии бархе аз гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва ё ҷомеа ба таври кул буда, вижагиҳои фарҳангӣ ва таъриҳӣ аз замони худро нишон медиҳад.<sup>2</sup>

Зеҳнияти сарчашмаҳои марбут ба шахс ба таври мустақим бо фосилаи замонии байни рӯйдоди тасвиршуда ва замони навиштани ҳомили ахбори таъриҳӣ робита дорад, ки метавонад ба баъзе аз таҳрифҳо ва инҳирофҳо, ки аз ҷониби муаллиф дар баёни воқеиятҳо шудааст, таъсиргӯ-

<sup>1</sup> Кабанов В.В. Источниковедение истории советского общества. Курс лекций. М., 1997. С. 133.

<sup>2</sup> Репина Л.П. Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии. М., 2005. С. 128.

зор бошад. Бар ин асос зарур аст, ки сатҳи зеҳнияти баъзе аз сарчашмаҳои марбут ба шахсро дар назар бигирифт. Сатҳи нисбатан поини зеҳнийт ба навиштаҳои рӯзномаи хотирот, ки ба таври мустаким ва ё пас аз як замони қӯтоҳ пас аз ҳаводис иншо мешаванд ва ба номаҳо, ки аглаб дар иртибот бо ҳодисае, ки ба замони навиштани нома наздик аст, хос мебошад. Аммо сатҳи болои зеҳнийт ба хотирот ва ёддоштҳое хос аст, ки маъмулан баъд аз гузашти солиёни дароз навишта шуда, метавонанд танҳо дунболи аҳдофи шахсӣ ва ҳатто барои таҳрифи аҳбори воқеан суратгирифта равона шуда бошанд.<sup>1</sup>

Манобеи марбут ба шахсро дар заминаи идроки зеҳнӣ аз гузашта ва аҳбори интиқолёфта дар онҳоро таҳлил намуда, дар назар гирифтан лозим аст, ки воқеият дар сарчашмаҳои ҳаттӣ аз нав ба вуҷуд оварда мешавад. Дар онҳо бар асоси ҳофиза ҳодисаҳои гузаштаи бо ҷашми сардидаи муаллиф бозсозӣ мешаванд ва пас аз он дар шакли ҳаттӣ бардошту афкор бозтоб меёбанд. Ҳофиза ба унвони яке аз амалкардҳои зеҳнӣ ва навъи фаъолияти зеҳний инсон, ки барои ҳифз, ҷамъоварӣ ва аз нав созии иттилоот муқаррар шудааст, дар ин фароянд нақши виже мебозад. Аммо дар ин ҳол лозим аст, ки ҳусусиёти хотираи инсонро, ки тавассути иттилооти мунъакисшуда дар маърази тағйироти хоси воқеӣ ва иҷтимоию равонӣ қарор мегирад, дар назар гирифт. Ҳусусиёти воқеии таҳрифҳои муайяни бозтоби гузашта дар сарчашмаҳои марбут ба шахс бо вижагиҳои муайяни ҳофизаи инсон – тағйирот дар убури аҳбор аз он, сатҳи эътиmod, ки ба тариқи айнӣ коҳиш мейёбад, иртибот дорад. Дар ҳофизаи инсон таҳрифи зеҳний иттилоот, мисли танзими онҳо (бисёре аз ҳусусиёти падидоҳои қабулшуда баробар карда шуда, таърихи рӯйдодҳо шакли содашударо мегирад), равшансозии аҳбор (бархе аз қисматҳои бοқимондаи иттилоот дар ҳофиза, ки гоҳе аҳа-

---

<sup>1</sup> Сиротина И.Л. Указ. соч. С. 228.

мияти дуюмдарача доранд, аҳамияти вижада пайдо мекунад) ва омезиши он (рӯйдод мутобик ба хостаҳо ва авлавиятҳо ба хотир гирифта мешавад ва аз нав бунёд мегардад) сурат мегирад.<sup>1</sup>

Аз нигоҳи иҷтимоӣ-равонӣ манобеи марбут ба шаҳс иттилооти аз тариқи ҳофиза гузаштаро, ки на танҳо бо таваҷҷуҳ ба вижагиҳои объективии ҳофиза, балки бо таъсири авомили иҷтимоӣ тағиیر кардааст, мунъакис мекунад. «Дар ҳофизаи таърихии мо, - менависад файласуф С.Л. Рубинштейн, - гузаштаи мо мучаддадан тавлид мегардад, бавижа аҳамият барои шаклгирии ҳофизаи мавриди ниёзи инсон, ки муносаботи иҷтимоӣ пешниҳод мекунад ва ў вориди он мегардад, ба вузӯҳ нишон дода мешавад. Ниёз ба фаъолият дар оянда бо таваҷҷуҳ ба моҳияти тааҳҳудот ба дигарон мусталзими зарурат ба ҳифзи хотироти гузашта мегардад. Ширкат дар зиндагии иҷтимоӣ тақозои ҳифз ва равшан кардани хотираро мекунад. Мо бояд гузаштаи хешро дар ёд дошта бошем, зоро он бо афроди дигар робита мегирад».<sup>2</sup>

Зеҳнияти баязе анвои манобеи марбут ба шаҳс ва хусусиятҳои онҳо ҳамчун жанри адабиёти мустанад қаблан муайян шудааст. Бояд дар назар дошт, ки дар хотироти ва ё ёддоштҳо масоили баҳсбарангез ва гайри қобили эътимод на танҳо ба далели ноқисии ҳофиза ё амдан хомӯшӣ ва таҳрифи он тавзех дода мешавад, балки дар зоти ин сабк бархе аз moyҳои беэътимодӣ гузашта шудааст. Танҳо иттилооти холис (номҳо, таърих ва ғ.) метавонад дар ёддоштнависони гуногун мутобиқат қунад. Фаротар аз ин сарҳад интихоб, арзёбӣ ва дидгоҳҳо оғоз мешаванд. Ҳеч муколимае агар он билофосила сабт нашуда бошад,

---

<sup>1</sup> Миллер Дж. А. Магическое число семь плюс или минус два. О некоторых пределах нашей способности перерабатывать информацию//Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. М., 1980.

<sup>2</sup> Рубинштейн С. Л. Память//Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. М., 1979. С. 187.

наметавонад баъди сипарӣ шудани солҳо бо вижагиҳои қалимоти хеш аз нав дақиқ баён карда шавад. Ҳеч рӯйдоде аз ҷаҳони хориҷ наметавонад барои хотиронавис бо комилии ахбор, эҳсосот ва ангезаҳои ширкаткунандагони он равшан бошад, вай метавонад танҳо дар бораи онҳо ҳадс бизанад.<sup>1</sup>

Ҳамин тавр, хусусияти манобеи марбут ба шахс вижагиҳои мушаххаси онҳоро ҳамчун навъи сарчашмаи ҳаттии таъриҳӣ тавсиф мекунад. Бар ин асос гуногуннавъии манобеи марбут ба шахс аз нуқтаи назари ҷузъиёти мушаххасоти фардӣ ва имкони истифода дар пажуҳишҳо қобили таваҷҷӯҳ аст.

Мавзуи табақабандии манобеи марбут ба шахс дорои як суннати тӯлонимуддати омӯзиш, ба хусус барои таъйини гунаҳои он муҳим мебошад. Рӯйкардҳои муҳталиф ба ин мавзуъ голибан дар ҷаҳорҷӯби равишҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ, ки дар боло зикрашон рафт, ба вучуд омандад. Бо дарназардошти ин пиromуни навъҳои муҳталифи ин навъ аз манобеи таъриҳӣ, ки шомили рӯзномаҳо, муқтибот, ёддоштҳо ва сафарномаҳост, ибрози назар мекунем.

**Рӯзномаҳо.** Рӯзномаҳо ҳамчун манобеи марбут ба шахс намояндагӣ аз ҳомилони ҳаттии ахборро мекунанд, ки ба таври даврӣ бо матне такмил мешавад, ки муташаккил аз пораҳо буда, ҳангоми сабти ҳар яке аз ин пораҳо таърихи навишта шудани онҳо зикр мешавад. Муаллиф бедаранг (ҳамарӯза ва ё бо гузаштани муддате аз замон) тавассути сабт рӯйдодҳои гузаштаро менависад. Рӯзнома ҳамқадами зиндагист. Нуқоти инъикосшуда дар рӯзнома метавонад ба масоили муҳталифи ҷомеа ва давлат иртибот гирад. Ҳадафи рӯзнома ин анбоштани иттилоот бо имкони таҳлил ва истифодаи он дар оянда барои бозсозии гузашта дар хотирот, барои омӯзиши гузашта ва ё эҷоди осори

---

<sup>1</sup> Гинсбург Л. Я. О психологической прозе. М., 1999. С.7-8.

дигари хусусиёти ёддоштӣ ва ё бадеидошта мебошад. Онҳо дорои шакли ягона ва тавассути як воҳиди соҳторӣ муайяншуда мебошанд, ки саҳафоти онҳо бо сабти ахбор роҷеъ ба рӯйдодҳои мухталиф бо маҳдудияти замон ба тақвими таъриҳ, такмил мешаванд. Бинобар ин кӯтоҳӣ, ноқисӣ ва нотамомии онҳоро дар тавсифи рӯйдодҳо бояд мадди назар гирифт. Яке аз вижагиҳои мушаххаси рӯзномаҳо ин аст, ки онҳо маъмулан на барои муаррифии умум, балки барои худ ва ё доираи маҳдуди мухотибони таъйиншуда тавассути нависанда эҷод мешаванд.

Мустанадии рӯзномаҳо бо сабти билотаъҳири шаҳодати шоҳидон ва ҳамзамонии ҳодисаҳои шарҳдодашуда асос мейбад. Ин навъ манобеи таъриҳӣ бо сатҳи баланди диққат ва сиҳати инъикоси рӯйдодҳо бар асоси зикри тақвими таъриҳӣ тавсиф мешаванд. Ин имкон медиҳад то навиштаҳои дафтари рӯзномаҳоро бо дигар манобеи таъриҳӣ дақиқтар иртибот дод ва ба ин васила ба таври қобили мулоҳиза тасвири ҳаводисро, ки аз дигар ҳомилони ахбори таъриҳӣ дарёфт шудааст, комил кард. Айнияти тасбити иттилоот дар рӯзномаҳо дар муқоиса бо ёддоштҳо бо сатҳи баланди худ фарқ мекунанд, чаро ки онҳо маъмулан барои интишор дар назар гирифта нашудаанд ва аз тарафи муаллиф таҷдиди назар нагардидаанд. Аммо худи ҳаводиси сабтшуда ҳанӯз дар заминаи равобити маҷмуюиэ аз рӯйдодҳо мавриди қазоват қарор нагирифта ва ҳориҷ аз баҳодиҳии худи муаллиф ва ҷомеа, ки дар тӯли замон пайдо мешавад, ҷой дорад.

Гузаштани гарии рӯзномаҳо бо сабти дақиқтари замонии воқеаҳо фарқ мекунад, ки як навъ аз низоми ба ҳам пайвастаи мутобиқати замон ва рӯйдоди гузаштаро эҷод мекунад. Ағлаб навиштаҳои рӯзномаҳо бо шарҳи макони рӯйдоди анҷомёфта иртибот доранд. Аммо дар ин ҳол нависандай рӯзнома иттилооти ҷориро роҷеъ ба рӯйдод нишон дода, ба андозаи он ки чи тавр онҳо идома пайдо мекунанд, ҷонибҳои зоҳирӣ онҳоро тавсиф мекунад.

Зеҳнияти рӯзномаҳо дар шахсияти оғарандай онҳо зоҳир шуда, тавассути онҳо муайян мегардад. Ба онҳо тасаввурот аз зиндагии нависандай он, синну сол, маълумот манофеи хирфай ва иҷтимоӣ, доираи муносибатҳо, маҳалли иқомат ва тағиیر дар онҳо таъсиргузор аст. Дар ин ҳол дар қиёс бо ёддоштҳо рӯзномаҳо бо сатҳи пойини зеҳният тавсиф мешаванд, зоро маъмулан байни навиштаҳои дафтари рӯзнома ва тавсифи рӯйдод таъхири андаки замонӣ мавҷуд аст. Зеҳнияти рӯзномаҳо ҳамчунин дар он зоҳир мегардад, ки рӯйдоди ҷорӣ аз тариқи арзёбии нависандай он гузашта, бо хости он сабт шуда, мунъакис-кунандай назари ўроҷеъ ба аҳамияти рӯйдод аст.

**Номанигорӣ.** Мукотиботи хусусӣ чун манбаи таъриҳӣ ба увони ҳомили иттилоте мебошанд, ки муттакӣ ба номаҳои хусусӣ буда, муаллифи он тавассути нома шахси муайян ва ё чанд нафарро мухотаб қарор медиҳад. Номаҳо ба таври куллӣ маъмулан барои ошнои хусусӣ бо касе навишта мешаванд. Чунин номаҳо барои ифшо ва иттило-оти умумӣ навишта нашуда ва ба муҳтавои онҳо ба таври комил ва ё ҷузъӣ ошно кардани шахси сеюм дар назар гирифта намешавад. Барои ифодаи маводи мукотиботи хусусӣ ба таври куллӣ мағҳуми мероси мактуб истифода мешавад. Дар ин ҳол мукотиботи расмиро тибқи суннате, ки дар сарчашмаиносӣ роиҷ аст, марбут ба гурӯҳи асно-ду мадорик медонанд.

Мустанадии мукотиботи хусусӣ наздик ба навиштаҳои рӯзномаҳост, зоро нома дар баробари сабти бидуни таъхири иттилоот, имкон медиҳад онро ҳам бо рӯйдоди ба-амаломада ва ҳам бо дигар манобеи таъриҳӣ ҳамқадам соҳт. Дар ин ҳол номаҳое, ки барои ифшии умумӣ муқар-параш нашудаанд, сатҳи айнияти онҳо дар интиқоли аҳбори таъриҳӣ баланд аст. Ҳангоми иртиботи дучонибай мухо-табон, бавижка шиносо шудан ба қазоват ва назари на-висандай мактуб ва мухотаби он дар мавриди ҳаводиси рӯҳдода ҷолиб аст.

Аносири пойдори мероси мактуб ин нишон додани мухотаб, макон ва таърихи навиштани мактуб, муроциат ба мухотаб ва имзои нависандай нома ба ҳисоб меравад. Аммо дар муҳтавои номаи шахсӣ муаллиф ба таври комил озод аст, ў метавонад дар мавриди кору зиндагӣ ва ҳаёти шахсии хеш бинависад.

Гузаштани гарии мукотиботи хусусӣ мисли рӯзномаҳо бо сабти замонии рӯйдодҳо (зикри таърих ва маҳалли навиштан) ва тавсифи онҳо фарқ мекунад. Ин вижагии мероси мактуб имкон медиҳад то онҳоро бо дигар манобеи таърихӣ, мисли рӯзномаҳо ва ёддоштҳо муртабит ва ҳамоҳанг созем.

Зеҳнияти номаҳо аз тариқи шахсияти оғаранда ва мухотаби он ошкор мешавад. Он тавассути равобити иҷтимоии нависандай нома, муҳтаво ва усули интиқоли иттилоот, муҳокимаронӣ, истиidlol ва гуфтугӯ бо мухотаб мушаҳҳас мегардад. Сатҳи зеҳнияти нома аз сабти муҳтасари ҳаводис то ба таври густурда арзёбӣҳо ва қазоватҳои шахсии он метавонад ба таври васеъ дигаргун шавад. Номаҳое, ки ба таври ғайрирасмӣ ирсол шудаанд, ҳомили тафсилоти ҷолиб ва қазоватҳо дар мавриди рӯйдодҳо ҳастанд, зеро дар номаҳои ба таври расмӣ ирсолшуда аз таҳдиди замон муаллиф он ахборро ё ҳазф ва ё кӯтоҳ мекунад. Ба сабаби зери назар будани шахсони мукотибакунанда онҳо дар номаҳояшон таъбирҳо ва рамзҳоеро истифода мекунанд, ки танҳо ба мухотабашон фаҳмо бошад.

**Ёддоштҳо.** Ёддоштҳо ба унвони як навъ аз манобеи марбут ба шаҳс муаррификунандай хотироти яке аз ширкаткунандагон ва ё яке аз шоҳидони рӯйдодҳои таърихӣ маҳсуб мешавад. Онҳо дорои хусусиёти умумии манобеи марбут ба шаҳс буда, аммо бо барҳе аз вижагиҳо онҳоро метавон дар заминаҳои муҳталиф табақабандӣ кард.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Шеретов С. Г. Проблемы классификации мемуарных источников в советской историографии источниковедения//Вестник Университета Кайнар. 2002. № 2.

Мустанадии ёддоштҳо тибқи навиштаҳои шоҳидони айни ҳаводиси шарҳдодашуда асос ёфта, аз нуқтаи назари инъикоси воқеият барои барқарории ҳақиқате, ки дар дигар манобеъ мунъакис нагардидааст, кумак намуда, ағлаб барои бозсозии рӯйдод аҳамияти муҳим дорад. Ёддоштнавис ба иттилоот аз гузаштаро, ки аз дигар манобеъ гирифтааст, афзунӣ бахшида, онро равшан намуда, барои пур кардани шикофе дар иттилооти таърихии қаблан ироашуда мусоидат меқунад. Қимати ёддоштҳо на ба арзёбии онҳо, ки тақрибан ҳамеша зеҳният дар онҳо мушоҳида мешавад, балки дар ироаи ҷониби воқеии ҳаводиси шарҳдодашуда мебошад.<sup>1</sup> Аммо лозим аст дар назар бигирем, ки ёддоштҳо ба унвони як асари мустанади адабӣ маҳсуб шуда, дорои ҳусусияти вижай адабиёти мустанадӣ бо мақсади баёни ҳақиқате мебошанд, ки эҳсоси он хонандаро тарқ намекунад, аммо на ҳамеша дақиқ бо воқеият аст.

Гузаштани гарии ёддоштҳо ба унвони манобеи таърихӣ сифати зарурӣ ва ногусастани онҳост. Аммо дар ин ҳол ин гузаштани гарӣ на ҳама вакт мусбат арзёбӣ мешавад. Бинобар ин ҳангоми муроҷиат ба ёддоштҳо бояд ба андозаи фосилаи байни рӯйдоди дар ёддоштҳо инъикосшуда ва замони навишта шудани он, ки то ҳудуде аз сиҳати арқоми воқеӣ ва дидгоҳи нависандай он вобаста аст, таваҷҷӯҳ намоем. Ҳар чи ин фосила бештар шавад, эҳтимоли иштибоҳи ҳофиза афзун мегардад. Дурии замони навиштани ёддоштҳо аз ҳаводиси шарҳдодашуда ҳар навъ иштибоҳро дар ёддоштҳо зиёд меқунад. Илова бар фаромӯши ҳақоик, таҳрифи онҳо, ки дар равоншиносии таҷру比ӣ ба номи «дурӯғи руъёй» зикр мешавад, ба назар мерасад, зоро вакте дар хотира гузаштаҳои дур тира мегарданд, хостаҳои нависанда ба ҷои воқеият баён мешаванд.

---

<sup>1</sup> Зайончковский П. А. Введение//История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. М., 1976. Т. 1. С. 4.

Зеҳният дар ёддоштҳо ба унвони як сифати чудоинопазирест, ки ба таври возех ва комил дар ин навъи манобеи марбут ба шахс зоҳир мегардад ва ба назар мерасад, ки ин сифат монеаи ҷиддие барои ба даст овардани иттилооти дақиқ мегардад. Яке аз хусусиёти аслии адабиёти ёддоштӣ дар зеҳнияти табиити он будааст, ба ин далел, ки нависанда комилан огоҳона мардум ва иқомоти онро бо сабки маъмул инъикос месозад: ҷизеро нишон медиҳад, ҷизи дигареро пинҳон мекунад ва савумиро бо таҳриф баён менамояд.<sup>1</sup>

Аввалин вазифаи муаррих, ки асари ёддоштиро мавриди истифода қарор медиҳад, он аст, ки бидонад чӣ касе муаллифи ин асар аст; чӣ ангезае боис шудааст то нависанда ба ёддоштнависӣ даст занад; ба ҳангоми навиштани он чӣ ҳадафро думбол кардааст ва нуқтаи назари муаллиф дар чӣ зоҳир мегардад? Бо анҷоми ин бахши кори интиқодӣ, ҳамеша таваҷҷуҳи вижает ба вучуд доштан ва ё мавҷуд набудани тағиیر дар ҷаҳонбинии нависандаи ёддоштҳо, ба таносуби нуқтаи назари ӯ дар лаҳзаи бавучудоии ҳаводис бо он назароте, ки ӯ ҳангоми навиштани ёддоштҳо дошт, бояд кард. Ҳамчунин бояд теъдоде аз масоилро дар бораи сарчаашмаҳои мавриди истифода дар ёддоштҳо ва сатҳи огоҳии нависанда, ки метавонад муҳаққикро аз гирифтани маълумоти носаҳех дар ёддоштҳо ҳушдор дихад, муайян кард. Яъне муайян соҳт, ки оё нависанда муосир ва ширкатқунадаи рӯйдоди тасвиркардааш ҳаст ё не? Агар нависанда рӯйдодҳоро на бар асоси мушоҳида ва шиносоии шаҳсӣ ироа мекунад, пас манбаъ ва вижагиҳои иттилооти ӯ дар чист? Иттилооти гирифта аз дигарон суоле аз огоҳӣ ва омодагии ин афродро мекунад ва маҷбур месозад то шаҳодати ёддоштнавис ва манобеи иттилоотии ўро баррасӣ кунем. Дар ин ҳол зарур аст ба ин нукта таваҷҷуҳ намоем, ки оё санади мавриди таҳқиқ ҳосили шаҳ-

<sup>1</sup> Тарле Е. В. Значение архивных документов для истории//Вестник архивоведения. 1961. №3. С.102.

сан ба хотираи муаллиф супурдаи ҳақоик ҳаст ва ё ёддоштнавис тору пуди матои хотироти худро бар асоси аснод – мукотиботи расмӣ, хусусӣ ва ё дигар иттилоот сохтааст.<sup>1</sup>

Ёддоштҳо имкон медиҳанд ба дарки амиқи сабабҳо ва равобити бархе аз рӯйдодҳои муҳим ва чи гуна аз ҷониби ширкаткунандагон ва шохидони ҳаводис пазиро шудани онҳо биравем.

Дар бархе аз мавридҳо нависандагони ёддоштҳо ба гардиши илмӣ маводи ҷадид ворид карда ва ё дар мавриди ба даст омадани ин ва ё он санад сухан гуфта, нуқтаи назари худро нисбат ба он баён мекунанд, ки хеле арзишманд аст. Ба ҳамон андоза арзёбии рӯйдод аз тарафи муаллифи сарчашма муҳим аст, зоро дар онҳо бозтоби дараҷаи огоҳии муаллифи ёддоштҳо аз моҳияти падидаҳо ва фарояндҳои рушди иҷтимоӣ, робитаи фардӣ ва иҷтимоӣ ҳузур пайдо мекунанд.

**Навиштаҳо ё сафарномаҳои хориҷиён**, ки муаллифони онҳо сафирон, сайёҳон, тоҷирон ва низомиён маҳсуб мегарданд, низ ҳомили аҳбори муҳим дар бораи вазъи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангие дар бораи ин ва ё он қишвар, ки ашхоси мазкур аз он дидан намудаанд, мебошанд ва метавон онҳоро ба гурӯҳи ҷудогонае аз манобеи таъриҳӣ ихтисос дод. Ба ин гурӯҳи манобеъ ёддоштҳо, рӯзномаҳо, гузоришҳои маҳфӣ ва дигар қайдҳо, ки бар асоси мушоҳидоти худ ва ё нақли қавл аз дигарон аз ҷониби хориҷиён дар бораи қишвари сафаркардаашон навишта шудааст, шомил мешаванд. Инъикоси пурраи муҳтавои навиштаҳои хориҷиён ба ҳангоми омӯзиши ин ва ё он давраи таъриҳӣ бо таваҷҷуҳ ба нуқоти барҷастаи тасвиркардаи онҳо аз ҳаёти иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ин ва ё он қишвар аз он ҷиҳат муҳим аст, ки ин ашхос ба далели робитаи мустақим надоштан бо ҳодисаҳои зикршуда нисба-

---

<sup>1</sup> Никитин С.А. Курс источниковедения истории СССР. М. 1940. Т.2. С. 100.

тан холисона ибрози назар кардаанд. Ба хусус нукоти муҳим дар баҳшҳои ҳокимон ва дарбори онҳо, идораи умури давлат, лашкар, пазирӣ аз сафирони ҳориҷӣ ва гайраро метавон пайдо кард. Бо вуҷуди ин чунин навъ манобеи таърихӣ ниёз ба нақди илмӣ доранд, зеро муаллифони ҳориҷӣ дар тасвири аксари воқеаҳо, ки ҳамзамон ва шоҳиди онҳо набуданд, аз шоёети соҳташуда истифода бурда, барои падидаҳои истиснӣ ва тасодуғӣ ҳулосаҳои умумӣ баровардаанд. Мухотабоне, ки рисолаҳои онҳоро мутолия кардаанд, наметавонанд шаҳодати онҳоро инкор ва ё эътиимод ба он дошта бошанд.

Ҳамаи ин навъ осор пояи сарчашмавии пажуҳишро роҷеъ ба таърихи Мовароуннаҳру Ҳурросон густурда намуда, онро тақвият медиҳад.

Ҳамин тавр, нишон додани гунаҳои алоҳидай сарчашмаҳои марбут ба шаҳс дар манбаъшиносӣ иҷозат медиҳад бо дар назар гирифтани ҷузъиёти сабти иттилооти инъикосшудаи таърихӣ дар онҳо ҷойгоҳи ин навъ манобеъро дар баёни рӯйдоди таърихӣ муайян кард. Ба назар гирифтани ин вижагиҳо ба муҳаққиқ имкон медиҳад, то ҳангоми таҳқиқи фарояндҳои мухталифи ҷомеаи гузашта ба бардоштҳои густурдаи хеш роҷеъ ба он ҷилои бештар дихад.

Арзиши истифодаи сарчашмаҳои марбут ба шаҳс дар фаъолиятҳои пажуҳишӣ аз дарки дурустӣ муҳаққиқ аз ҳамдигарро убур намудани идроқи гузаштани гарии мустаnad ва зеҳнияти он, ки дар осори гуногуни ин навъ сарчашмаҳо инъикос ёфтааст, иборат мебошад.

Дар илми таърихнигорӣ ба таври возех исбот шудааст, ки сарчашмаҳои марбут ба шаҳс имкон доранд ба ҳайси як абзори мунҳасир ба фард барои омӯзиши таърихи гузашта нақши қалидӣ дошта бошанд. Ҳамчуноне ки дар муаррифии ёддоштҳо зикр гардид, ин навъ осор дорои иттилоот ва ҳақоиқи муҳиме ҳастанд, ки дар дигар манобеъ ба назар намерасанд. Барои мисол тасмимгириҳои сиёсии пасипардагӣ, нақши шахсиятҳо дар фарояндҳои таърихӣ,

иттико ба санадҳои мұтабар, на ба исми мустаор, балки бо номи воқеј навишта шудани он аз шумори аносир и мунҳасир ба фарди асарҳои ёддоштист. Ин навъ осор, ба хусус ҳангоми омӯзиши таърихи огоҳиҳои иҷтимоӣ ва зиндагии рӯзмарра бисёр муҳим ба назар мерасанд. Бар юмни вучуди ёддоштҳо метавон собиқаи таърихиро дубора эҷод кард, ки дар он ҳаводис рушд кардаанд, фазо ва обуранги даврон эҳсос мешавад. Гоҳе чунин шудааст, ки аснод ва номаҳои муҳим аз байн рафтаанд ва танҳо дар матни ёддоштҳо онҳо боқӣ мондаанд. Дар баъзе мавридҳо ёддоштҳо манбаи ягона ё асосии донишҳои мо роҷеъ ба ин ва ё он рӯйдод ва ҷанбаҳои он мебошанд. Арзиши иттилоотии ёддоштҳо дар мавриди шахсиятҳои алоҳида, назарҳо, фаъолият ва одоти онҳо кам нест. Тафовутҳо дар ироаи бардоштҳои фардӣ имкон фароҳам меовараад то тасаввуротҳоро пиромуни воқеаҳои таърихӣ ва ҷекраҳои маъруф густариш дода, донишҳои ҳудро ғаний созем. Ёддоштҳо сарчашмаи таърихӣ на танҳо ба давроне мебошанд, ки он аҳд шарҳ ёфтаст, ҳамчунин манбаи таърихие аз замоне маҳсуб мешаванд, ки ин осор эҷод шудаанд.

Бидуни ручуъ ба ёддоштҳо ва рӯзномаҳо ба маъни воқеяиш гайримумкин аст, ки равандҳои таърихӣ, дар навбати аввал масоили сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии ин ва ё он давлатро бо ҳама аబъоди густурдааш фаро гирифт. Маълум аст, ки мадорики расмӣ фақат як тарафи мавзуъ – расмияти онро равshan мекунанд. Рӯзномаҳо ва ҳамчунин ёддоштҳо тарафи дигари он, яъне тарафи пасипардагии падидаро ироа карда, имкон медиҳанд сиҳатӣ ва нодурустии иттилооти мавҷуд дар маводи расмиро дақик кард.<sup>1</sup>

Арзиши ёддоштҳо, рӯзномаҳо, сафарномаҳо ва номаҳои таърихӣ бидуни тардид бузург аст ва ин қимат пеш аз ҳама дар он зоҳир мешавад, ки нависандагони онҳо дар

---

<sup>1</sup> Зайончковский П. А. Введение//История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. М., 1976. Т. 1. С. 3.

замони ҳодисаҳои тавсифнамудаашон зиндагӣ карда, бештар ва ё камтар ба онҳо ва ё ашхосе, ки дар ин ҳодисаҳо нақши калидӣ бозидаанд, иртибот доштаанд. Дар ин хотирот инъикоси натиҷаи ин робитаро мӯрӯбӣ мекунад. Дар ин ҳодисаҳои тавсифнамудаашон зиндагии иҷтимоӣ пайдо мекунад. Дар ниҳоят дар ин осор бо ҷузъиёт ва ағлаб бо вижагиҳои пасипардагии воқеаҳои тавсифшуда ошнӣ ҳосил менамоем, ки онро наметавон аз ҳеч қадом манобеи расмӣ дастрас намуд.

Инак, ба таври қуллӣ тавсифи анвои асосии сарчашмаҳои марбут ба шахс аҳамият ва вижагиҳои истифодаи онҳоро барои пажуҳиши гузашта нишон медиҳад. Чунин навъи манобеи таъриҳӣ дар инъикоси рӯйдодҳои гузашта ба унвони сарчашмаи бозтоби зеҳнӣ дошта баромад карда, ба таври қобили мулоҳиза дар рангорангии тасаввуротҳо дар мавриди онҳо мусоидат мекунанд. Онҳо ин рӯйдодҳоро мукаммал намуда, гоҳе авқот нишондиҳандай иттилооти мунҳасир ба фард мебошанд, ки дар дигар манобеи таъриҳӣ шомил нашудаанд ва низ наметавонистанд шомил гарданд.

Дар маҷмуъ зикр бояд кард, ки сарчашмаҳои марбут ба шахс василаи муҳимме дар дарки падидаҳои таърихии ин ва ё он давр маҳсуб мегарданд. Ин навъи манобеи таъриҳӣ ба унвони ҳомили иттилооти таъриҳӣ дар тавсифи густурдаи соҳтори давлатии ин ва ё он аҳд ба унвони як ниҳоди созмондех ва назоратӣ мусоидат намуда, имкон медиҳанд фарояндҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ, вижагиҳои равандҳои таъриҳӣ дар онҳо бозтоб ёбанд. Чунин навъи сарчашмаҳои таъриҳӣ ба таври фавқулода аҳамияти муҳимме дар омӯзиши ташаккул ва таҳаввули идеологияи давлатӣ, муаррифии зиндагинома ва дидгоҳҳои сиёсии мутафаккирони гузашта дошта, низоми равобит ва ҷанбаҳои фаболияти ширкаткунандагони онро дар ҷомеа мушахҳас мекунад. Густариши ҷалби сарчашмаҳои марбут ба шахс

дар пажуҳишҳои таърихӣ имкон медиҳад иттикои беш аз ҳад ба манобеи расмӣ нанамуда, ба ин васила таърих-нигор метавонад арзиши омӯзиширо дар таҳқиқоти хеш иртико бахшад.

**Осори адабӣ** ин осори таърихӣ-адабие мебошад, ки воқеяти замонро дар шакли ҳунарӣ-адабӣ инъикос намудаанд. Вазифаи иҷтимоии адабиёт дар талқини арзишҳои иҷтимоӣ, ормонҳо ва тасовири рафтори инсонҳо хулоса мешавад. Осори адабӣ як низоми иҷтимоӣ-фарҳангии хосро намояндагӣ мекунанд. Воқеяят дар чунин осор аз нигоҳи арзишҳо ва ормонҳо инъикос мешавад. Бинобар ин сарчашмаҳои адабии асрҳои миёнаи тоҷик чун манбаъи таърихи фарҳангӣ маънавии кишвар маҳсуб мегарданд. Беҳтарин намунаи ин осор «Бадоेъу-л-вақоءъ»-и Восифӣ мебошад.


**Осори илмӣ** ин гурӯҳе аз сарчашмаҳои таърихие мебошанд, ки дарки илмӣ аз гузаштаро мунъакис месозанд. Онҳо мавзуи омӯзиши фанни маҳсуси таърих – таърих-нигори (историография)-и таърихи ватани маҳсуб мегарданд.

**Матбуоти даврӣ** – нашрияҳои давриеанд, ки ҳадаф аз интишор иттилоот ва маводи таҳлилие аз зиндагии иҷтимоӣ ва сиёсӣ ин ва ё он кишвар мебошад. Нашриёти даврӣ намояндаи манофеъ ва мавозеи гурӯҳҳои мухталифи табакаи ҳоким, аз ҷумла равшанфирон аст. Онҳо васила ва ё абзори мудирият ва ҳокимијат бар мардум буда, дар мубориза барои ҳокимијат ва нуғуз бар иҷтимоъ истифода мешаванд. Нашриёти даврӣ ба давлатӣ ва ҷамъиятӣ ҷудо мешаванд. Нашрияҳои гурӯҳҳои иҷтимоӣ - сиёсиро аз рӯи гароиши иҷтимоӣ ва сиёсии онҳо қисмат мекунанд. Аввалин нашрияи даврии тоҷикон «Бухорои шариф» аст, ки соли 1912 нашр шудааст.

**Публистика ва рисолаҳои сиёсӣ** - ин навиштаҳои мубрами ҳаёти ҷамъиятӣ ва давлатӣ мебошад, ки дар ҳудоғояҳои муҳталифи сиёсӣ, пешгӯиҳо, дурнамо ва пешниҳодҳоро дорад ва онҳоро таблиғ мекунад. Онҳо манфиатҳои сиёсии гурӯҳҳои муҳталифи табакаи ҳокимро баён мекунанд. Публистика бо довариҳои сатҳӣ ва рӯзмарра будани ҳуд фарқ мекунад. Вай ба эҳсоси мардум равона шуда, барои доираи васеи хонандагон пешбинӣ гардидааст. Рисолаҳои сиёсӣ бо истидлоли амиқ ва илмии ҳуд фарқ мекунанд. Онҳо барои доираи роҳбарони давлатӣ, мақомоти идоракунӣ ва намояндагони ашрофи ҳоким матраҳ мешаванд.



---



## ТАҲЛИЛИ МАҶХАЗИ ХАТТӢ

Таҳлили маҷхази хаттӣ аз муайян кардани нусхаи аслӣ ва муаллифи ҳӯҷҷат, ҳондани матн ва шарҳи он иборат аст. Барои муайян намудани аҳамияти илмии маҷхаз мушаххас кардани ҷаҳонбинии муаллиф ва баромади иҷтимоии ӯ нақши муҳим мебозад. Ҳар як маҷхаз маҳсули давраи муайян буда, пайдоиши он ба сабабҳои мушаххаси таъриҳӣ вобаста аст.

Таҳлили интиқодии маҷхазшиносии таъриҳӣ аз ду қисм иборат аст: муайян кардани нусхаи аслии маҷхаз (баррасии зоҳирӣ ё текстологӣ); муайян кардани дурустӣ ва боэътиномии маълумоте, ки маҷхаз дар бар мегирад (баррасии доҳилӣ ё худ таъриҳӣ).

Таҳлили маҷхазшиносии навъҳои гуногуни маҷхазҳо хусусиятҳои худро дорост. Муайян намудани нусхаи аслӣ аз ҳалли се масъалаи зерин вобастагӣ дорад: муайян намудани матн, шарҳи маҷхаз, таърихи пайдоиши маҷхаз.

Муайян намудани матн аз рӯи усуле, ки дар илми матншиносӣ истифода мешавад, амалӣ мегардад ва унсурҳои зеринро дар бар мегирад: ҳондан ва дарки матн, пайдо намудани илова ва замимаҳои минбаъда ба матни асар. Агар он нусхаи аслӣ набошад, он гоҳ бояд таърихи матни нусхаи асл барқарор шавад.

Шарҳи маҷхаз аз муайян кардани далелҳои мушаххас, ҳодисаҳо ва зухурот, тафсири бевосита ва бавоситаи маҷнои матн, кушодани рамзи ибораҳои маҷозӣ ва қинояҳо иборат аст.

Омӯзиши маҷхаз ин раванди муайян намудани номи муаллиф, замон, ҷой ва шароити пайдоиши онро фаро мегирад. Замон ва ҷойи пайдоиши маҷхазро метавон аз рӯи аломатҳои ғайримустақим бо усулҳои палеографӣ, метрологӣ, дипломатӣ ва ғайра муайян кард. Танҳо дар ҳолати

ба ҳам мувофиқ омадани аломатҳои ғайримустақим ин вазифаро анҷомёфта шуморидан мумкин аст. Нишонаҳои аз рӯи аломатҳои ғайримустақим муайяншуда (мазмун, забон, тарзи баён ва ҳусни хат) он қадар боэътиҳод нестанд ва то тасдиқи ҳуҷҷатии он бояд ҳамчун фарзия (таксимин) ба ҳисоб гирифта шаванд.

Дар натиҷаи таҳқиқи қисми аввал муҳаққиқ метавонад дар бораи асолати манбāъ, яъне бо дасти муаллифи маъҳаз инишо шудани он ва ё аз соҳта будани маъҳаз, яъне аз ҷониби қадом ҳаттоте нусхабардорӣ кардани маъҳаз ҳуло-саи ҳудро барорад. Дар ин ҳолат баъзе масъалаҳо, мисли макон ва шароити пайдо шудани маъҳаз ҳалли ҳудро ёфта наметавонанд. Усули таҳқиқи минбаъда ба ҳусусияти маълумоти дар маъҳаз ҷойдошта робита дорад. Маъҳазҳо – ҳуҷҷатҳо ба исботи эътиборнокӣ зарурат надоранд. Вале дар онҳо метавонанд баъзе қисмҳои ҳусусияти тавсифӣ дошта, мисли сарсухан ё муқаддими таъриҳӣ ҷой дошта бошанд, ки дар он ҳолат бояд ба он аз нуқтаи назари интиқодӣ муносибат кард. Баъд аз муайян кардани нусхай аслии маъҳаз–ҳуҷҷат муҳаққиқ мазмуни сиёсӣ ва табақотии онро мекушояд, шароити мушаххаси таърихи пайдоиши маъҳаз–ҳуҷҷатро омӯхта, ҷойи онро дар ҳаёти ҷамъияти муайян менамояд ва аз он ҳуҷҷат маълумотеро, ки бе иродай муаллиф ба он ворид шудааст, муайян менамояд.


Муайян намудани саҳехии маъҳазҳои қиссавӣ ё ривоятий (солномаҳо, ёддоштҳо ва публистика) аз рӯи ҳалли се вазифа мушаххас мешавад: мушаххас кардани шароите, ки дар он маъҳаз пайдо гардидааст; ошкор намудани манфиати табақотӣ ва сиёсии муаллифи маъҳаз; санҷидани аҳбори мушаххас.

Агар маъҳаз маълумоти ширкаткунанда ё шоҳиди зиндаи ҳодисаҳоро дар бар гирифта бошад, дар ин ҳолат шароите, ки дар он ў барои назорат ва тавсифи ҳодисаҳои таъриҳӣ дошт, муайян мешавад. Агар муаллиф дар бораи

рухдоде маълумот диҳад, ки худ шоҳиди он набуд, пас дар ин ҳолат бояд дараҷаи пуррагӣ ва дурустии манбаъҳои, ки аз онҳо иқтибос овардааст, муайян гарданд. Омӯзиши маҷмуи маъхазҳо, ки ҳангоми баррасии асари қиссавӣ истифода шудаанд, ба дуруст ва саҳех будани он равшани миандозанд. Мавқеи табақотӣ ва сиёсии муаллифи асар, таваҷҷуҳ ва нафрati ў ба саҳехии маълумоти дар маъхаз инъикосшуда таъсир мерасонанд.

Холисона инъикос нашудани ҳодисаҳои таъриҳӣ дар маъхаз метавонад ба таври возеҳ ва ё рӯйпӯшона зоҳир гардад. Ҳангоми тадқиқи ахбори мушаххаси маъхаз аз усули таҳқиқи мантиқӣ-маънӣ ва муқоисавӣ истифода мебаранд. Дар ин ҳолат муайян кардани зиддиятҳои дохилӣ ё ихтилоғи ахбори маъхазҳои дигар ва муқаррар намудани сабабҳои он зарур аст. Мувофиқати далелҳо дар маъхазҳои гуногун, ки пайдоиши онҳо бо ҳам алоқамандӣ надоранд, аз саҳехии онҳо гувоҳӣ медиҳанд. Аммо мувофиқати ҳамаи ҷузъҳои инъикоси воқеаҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки аз асарҳои дигар иқтибос оварда шудааст.





## МАСЬУЛИЯТИ МУҲАҚҚИҚ ДАР ОМӮЗИШИ МАҶХАЗ

Кори таҳқиқотии муҳаққиқ аз пайдо намудани маъхазҳо аз рӯи мавзуи интихобшуда оғоз мегардад. Дар ин ҳолат бояд аз ҳамаи маъхазҳои дастрасбуда истифода бурд. Муҳаққиқ ҳангоми ба омӯзиши маъхазҳо шурӯй намудан, бояд бо вазъи таърихӣ ошнӣ дошта, аз илмҳои зарурии бо ҳуҷҷатҳои замони мавриди тадқиқ қарордошта боҳабар бошад.

Муҳаққиқ мисли оғарандай маъхаз инсон аст. Дар ин ҷо саволе пайдо мешавад, ки оё муҳаққиқ қобилият дорад аз маъхаз иттилои бегарazonaro аз маълумоти таҳрифшуда ва богарazonai муаллиф ҷудо намояд ва бар асоси он тасвири воқеъии ҳаводиси гузаштаро бар пояи он маъхаз офарад? Барои анҷоми ин кор муҳаққиқ пеш аз ҳама мағҳуми дар сарчашма баёншударо бояд дарк намояд ва фаҳмад. Ба хусус, дарки он ҳаводисе аз сарчашма барояш муҳим аст, ки ба онҳо таваҷҷӯҳ дорад. Кори муҳаққиқ бо сарчашма моҳияттан таъсири мутақобили ду фарҳанг аст - фарҳанг муаллифи сарчашма ва фарҳанг муҳаққики асар. Муҳаққиқ ҷониби фаъол аст ва таъсири мутақобилро ў созмон медиҳад. Вай ҳатто метавонад ба сарчашма андешаи худро таҳмил намояд ва мазмуни онро дар низоми арзишҳо ва афкори худ ошкор созад. Аз он ки муҳаққиқ чи тавр дар замина комёб мешавад, аз услубҳои кори ў муайян мегардад.

Муҳаққиқ ҳамаи маъхазҳои заруриро таҳқиқ намуда, ба ҷамъбасти хулосаҳои худ дар бораи маъхази мавриди омӯзиш оғоз менамояд. Дар раванди баррасии маъхаз ҳамаи маълумоти бадастовардашуда ҷамъbast гардида, маъхазҳо аз рӯи саҳеҳӣ ва пуррагиашон бо ҳам муқоиса карда мешаванд ва алоқамандии генеалогии онҳо ба таври муайян ошкор мешавад. Муҳаққиқ маҷмуи далелҳои ба мавзуи таҳқиқ алоқамандбуدارо муқаррар карда, бандҳои

ноқиси онро муайян менамояд ва онҳоро ба воситаи фарзияни илмӣ пурра мегардонад.

Муроциат ба маъхази таърихӣ аз ҷониби таърихнигор ва маъхазшинос гуногун аст. Таърихнигор таваҷҷуҳи асосири ба гузашта дода, ин ва ё он мавзуъро таҳқиқ намуда, аз маъхаз танҳо он маълумотеро, ки барояш зарур аст, мегирад. Барои маъхазшинос бошад, аз ҳама муҳим худи маъхаз аст. Ба гузашта маъхазшинос танҳо барои он муроциат менамояд, то ҷойгоҳ ва вазифаи маъхазро дар он даврон муайян намояд ва ба дурустии маълумоти хабар додаи ӯ баҳо диҳад. Мавзуи таърих инъикоси гузашта дар маъхаз, аммо мавзуъи маъхазшиносӣ ҷойгоҳ ва нақши маъхазҳо дар гузашта мебошанд.



---

---

## МАФҲУМИ МАЪХАЗИ ТАЪРИХӢ

Маъхаз ва ё сарчашмаи таърихӣ боқимондаи фарҳанги моддӣ ва маънавии замони худ буда, маҳсули фаъолияти фарҳанги муайяни иҷтимоӣ дар гузашта мебошад, ки дар худ маълумотҳои ҳақиқиро роҷеъ ба вазъи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишварҳо дорад ва онҳо дар раванди шинохти таърихӣ истифода мешаванд. Он чизи воқеист ва ҳодисаҳои дар он инъикосёфта низ воқеъият доранд.

Сарчашмаҳои таърихири бояд аз ёдгориҳои таърихӣ фарқ кард. Ёдгориҳои таърихӣ низ боқимонда аз фарҳанги гузашта маҳсуб мешаванд. Аммо фарқи онҳо аз сарчашмаҳои таърихӣ аз он иборат аст, ки бо гузашти замон, онҳо ағлаб асолати худро дар асари боду борон аз даст медиҳанд.

Маъхаз ва ё сарчашмаи таърихӣ асари оғаридаи инсон аст, ки мусалламан бетарафона иншо нашудааст. Сарчашмаи таърихӣ бар асоси дидгоҳҳо ва бардошти касе навишта шуда ва ҳаргиз наметавон дурустӣ ва ё нодурустии ҳабари онро дар қиёс бо худи рӯйдод санҷид. Бинобар ин нахуст бояд мушахҳас кард, ки дар ин асари таърихӣ дар бораи ҷомеаи гузашта иттилооти бегаразона мавҷуд ҳаст ё не? Агар мавҷуд аст, пас инъикоси ҳодисаҳои таърихӣ то қадом дараҷа воқеъбинона аз ҷониби муаллифи он тасвир шудаанд. Дар ин ҷо коре, ки метавон кард, ин сарчашмаро дар қиёси сарчашмаҳои дигар бояд омӯҳт.

Аз нигоҳи муҳим будан ва сиҳати ахбор маъхазҳоро ба «дасти аввал» ва «дасти дуюм» чудо мекунанд. Маъхазе, ки ҳамзамон бо рӯйдод оғарида мешавад, аз ҷумлаи санадҳои «дасти аввал» ба ҳисоб мераванд. Масалан, гузориши Байҳақӣ дар бораи қатли Ҳасанаки вазир ва тавсифи қатли Шайбонихон дар набарди Марв аз тарафи Амир Маҳмуди Ҳондамир аз ин гурӯҳ ҳастанд. Маъхазҳои дасти дуюм сарчашмаҳои ҳастанд, ки дар замони рӯйдоди таъ-

рихӣ навишта нашуда, балки дар замонҳои баъд оғарида шудаанд. Агар муаллифи сарчашмаи таърихӣ худ шоҳиди воқеаи таърихӣ набуд, vale бо шоҳидони он ҳамсӯҳбат шуда бошад, пас аҳбори зикрнамудаи ў дар шумори маъҳази дасти аввал меояд. Дар зимн мисоли мушаххас аз «Сиёсатнома»-и Низомулмулк меорем. Низомулмулк дар «Сиёсатнома» аз табаддулоти давлатӣ дар солҳои охири ҳукумати Насри II Сомонӣ (914-942) ҳабар медиҳад. Бино ба аҳбори Низомулмулк дар замони ҳукумати Насри II мубаллиғон (доиён)-и исмоилӣ бо таблиғи мазҳаби исмоилиӣ (қарматӣ) дар қаламрави давлати Сомониён на танҳо мардум, инчунин аҳли дарбор, аз ҷумла Насри II-ро ба мазҳаби ҳеш майл кунониданд.<sup>1</sup> Яке аз ин доиён Муҳаммад ибни Аҳмади Нахшабӣ мукаррар дар сӯҳбати Насри II ҳузур пайдо мекард. Низомулмулк менависад: «Чун табаи ў бисёр шуданд, оҳангӣ подшоҳ кард ва ҳавосси подшоҳро бар он дошт, то сухани ўро бо мастику ҳушёри пеши Наср ибни Аҳмад ёд мекарданд. Чандон гуфтанд дар мастику ҳушёри, ки Наср ибни Аҳмад ба дини ў рағбат кард... Ва кори Нахшабӣ бад-ин ҷой расид, ки даъват ошкоро кард ва ҳар ки аз наздикини подшоҳ буданд, нусрати ў карданд. Ва мазҳаб ошкоро шуд ва подшоҳ ҳампуштии шиаён мекард. Туркон ва сарони лашкарро нохуш омад, ки подшоҳ қарматӣ шуд. Ва он рӯзгор ҳар ки дар ин мазҳаб шудӣ, ўро қарматӣ хондандӣ».<sup>2</sup>

Муҳолифони мазҳаби исмоилӣ, аз ҷумла туркони дар дарбор нуфуздошта ва сарони лашкар, ки бо онҳо ҳамфирӯзӣ буданд, дар андешаи табаддулоти давлатӣ афтоданд, то Насри II-ро ба қатл расонанд ва ҳокимиятро ба даст гиранд. Аммо ин табаддулоти давлатӣ нофарҷом монд. Зоро писари Насри II – Нӯҳ ибни Наср аз ин ҳабар ёфт ва падарашро дар ҷараёни ҳодиса гузошт. Пеш аз он ки туркон даст ба табаддулоти давлатӣ зананд, Насри II оми-

<sup>1</sup> Низомулмулк. Сиёсатнома. Душанбе, 1998. С. 194 -195.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо. С.195-196.

лини онро ба қатл расонида, писарашро ба таҳт шинонд. Низомулмулк дар идома менависад, ки Нӯҳ ибни Наср пас аз ба таҳт нишастан «банд хост, то бар пои падар ниҳоданд ва дарҳол ба куҳандиз бурданд ва маҳбус карданд».<sup>1</sup> Аз ин ахбор хулоса мешавад, ки Насри II дар замони зинда буданашт аз таҳт барканор мешавад ва дар маҳбас соли 943 вафот менамояд.

Ин хабар то кунун назираш дар ҳеч сарчашмаи таърихӣ пайдо нашудааст. «Сиёсатнома»-и Низомулмулк 87 сол баъд аз сукути давлати Сомониён (агар муқовиматҳои охирин намояндаи Сомониён - Мунтасирро, ки соли 1005 ба поён расид, ба назар гирем), соли 1092 таълиф гардидааст. Низомулмулк дар замоне таваллуд шуд (408 ҳ.к./1017-1018) ва ҷавонӣ ёфт, ки шоҳидони руҳдодҳои таърихии сукути давлати Сомониён зинда буданд ва аз воқеяят дур нест, ки муаллифи «Сиёсатнома» аз сухбатҳои баъзе аз онон мустафид шуда бошад. Зоро ӯ дар 21-солагияш ба шаҳри Газна омада, ба вазир Абдулсамади Аббосӣ дар дастгоҳи давлати Газnavиён, ки бо ӯ ошно буд, пайваст ва дар дастгоҳи онҳо ба кори девонӣ (дафтардорӣ) пардоҳт. Баъид нест, ки ахбори хонадони Сомонӣ, ки дар «Сиёсатнома» зикр шудааст, маҳсули сухбатҳои Низомулмулк бо шоҳидони воқеаҳои марбут ба дудмони Сомонӣ дар ин давр буда бошад.

Оё рисолаеро, ки дар бораи ҳодисаҳои таърихии 200-300 сол пеш аз оғариданӣ он навишта шудааст, маъхази таърихии он аср номидан мумкин аст? Албатт, не. Он рисолае маъхази таърихӣ шуморида мешавад, ки дар замони вуқути воқеаҳои таърихӣ ва ё наздик ба он оғарида шуда бошад. Барои мисол, рисолаи таърихии «Ҳабибу-с-сияр»-и Фиёсуддин ибни Ҳумомуддини Ҳондамирро мегирем, ки солҳои 1521-1524 навишта шудааст. Оё ин рисоларо метавонем сарчашмаи таърихи ҳодисаи муғул дар

---

<sup>1</sup> Низомулмулк. Сиёсатнома. Душанбе, 1998. С. 198 - 199.

Мовароуннахр маҳсуб донем. Ҷавоб ин аст, ки: Не. Чаро? Барои он ки ин асар се аср баъд аз вуқуи ҳодисаи муғул таълиф шудааст ва ҳар чизе ки Ҳондамир дар ин мавзӯй иншо кардааст, бознависии осори муаррихони асри сенздаҳум ва чаҳордаҳум мебошад. Аммо «Ҳабибу-с-сияр» сарчашмаи муҳиме барои воқеаҳои охири асри XV ва ибтидои асри XVI мебошад, ки муаллифи он шоҳиди бевоситаи ҳодисаҳои таърихии он давр буд.

Бояд гуфт, ки баъзе ҳодисаҳои таърихие, ки 200-300 сол пеш аз таълифи «Ҳабибу-с-сияр» ба вучуд омадаанд, vale дар асри вуқуи ҳодиса зикр нашуда, аммо дар асари Ҳондамир зикр гардидаанд, то замоне ки сарчашмаи ҳамзамони ин ҳодиса пайдо намешавад, асари Ҳондамирро метавон манбаи таърихии он замон донист. Дар сурати пайдо шудани ин асар, «Ҳабибу-с-сияр» аҳамияти худро ҳамчун сарчашмаи таърихии 200-300 сол пеш азҳуд аз даст медиҳад.

Тасаввур мекунем, ки дар болои мизи мо асари писари Ҳондамир – Амир Маҳмуд Ҳондамир «Таърихи шоҳ Исмоил ва шоҳ Таҳмосби Сафавӣ», ки бо номи «Зайли Ҳабибу-с-сияр» низ маъруф аст, гузошта шуда аст. Ин асар ҳамзамони ба қудрат расидани Исмоили Сафавӣ дар Эрон буда, воқеаҳои муборизоти Исмоил барои соҳиб шудан ба таҳти Эронро ба тариқи густурда сабт кардааст. Рисолаи Амир Маҳмуд бидуни тардид сарчашмаи боэъти-мод ба ҳисоб меравад. Аммо агар асаре пайдо шавад, ки муаллифи он ҳамрикоби Исмоили Сафавӣ буда, ҳамарӯза ҳодисаҳоро сабт кардааст, пас дар ин сурат, «Зайли Ҳабибу-с-сияр» аҳамияти худро аз даст медиҳад.

Саволи дигаре матраҳ мешавад, ки метавон осори илмиеро, ки фарз кардем 80-100 сол пеш аз ин навишта шудаанд, сарчашмаи таърихӣ донист. Ҷавоб мусалламан манфист. Масалан, асари академик В. В. Бартолд «Туркестан в эпоху монгольского нашествия», ки соли 1900 навишта шудааст метавонад сарчашмаи таърихӣ бошад?

Албатта, наметавонад. Барои он наметавонад сарчашма ҳисобида шавад, ки ин асар бар пояи сарчашмаҳои таърихӣ навишта шудааст, аммо бо хulosai муаллифи.

**Дастхат.** Матн ин ифодай баёни матлаби нависандა ё муаллифи асар аст, ки дар дасхат инъикоси худро мёёбад. Дастхатҳо ба ду қисм чудо мешаванд: дастхате, ки худи муаллиф навиштааст (автограф) ва дастхате, ки аз тарафи шахси дигар нусхабардорӣ шудааст, яъне нусха.

Матни дастхатро аз матни нусха бояд фарқ кард. Автограф метавонад ҳам ба шакли тозанавис бошад, ҳам ба шакли сиёҳнавис (иловаҳо, тағијиротҳо, ислоҳҳо ва г.). Илова ба ин дастхат ва нусхаҳои тозанавис ва сиёҳнависе ҳам ҳастанд, ки аз ҷониби шахси нусхабардор навишта шудаанд ва муаллифи асар онҳоро ислоҳ намудааст ва ё иловаҳо дохил кардааст. Инҳоро дастхат ё нусхаҳои зери назари муаллиф ислоҳшуда меноманд.

**Нусха** ин матнест, ки аз дасхати муаллиф пурра рӯйбардор шудааст. Шахси нусхабардор ҳангоми рӯйбардор кардани матн шояд ба ҳатоихо роҳ дихад ва ё баъзе нақшу расмҳои дар нусхай асл вучуддоштаро ҳангоми рӯйбардор кардани матн дар нусха наорад. Дар қадом ҳолате ки набошад, ин гузина нусха номида мешавад.

**Таҳрири матн** ин ҳадафмандона ба матн тағијирот во-рид кардан аст, ки аз тарафи муаллиф ё шахси дигар амалий мегардад. Мақсади матнро дубора аз нав кор кардан шояд дигар намудани мазмуни идеявии асар, услуг. бартараф кардани баъзе норасоиҳо ё дохил намудани иловаҳо ва гайра бошад.

**Архетип** ин матни аз ҳама наздиктаринест, ки матнҳои то замони мо боқимонда аз он навишта шудаанд. Шарт нест, ки архетип ин аз нусхай асл бошад. Масалан, нусхай аслии (дастнависи худи муаллиф) баъзе маъхазҳои римӣ, византийӣ ва гайра то ба мо нарасиданд, аммо нусхаҳои онҳо аз рӯи нусхаҳои дигар ба мо расидаанд. Аз ин рӯ мо

метавонем гӯем, ки ин матни аз ҳама наздиктари нест, ки дигар матнҳо аз он нусхабардорӣ шудаанд.

**Протограф** ин матнест, ки матни мавриди таҳқиқ қарорёфта аз он гирифта шудааст ва ё ба воситаи нусхаҳои зиёди дигар то ба мо расидааст. Баъзеҳо протографро бо архетип омехта мекунанд, ки ин хатост. Протограф ин нусхай аслиест (оригиналӣ), ки аз тарафи муаллиф рӯйбардор шудааст.

**Хондани матн.** Пеш аз он ки маъҳаз мавриди таҳқиқ қарор гирад ва таърихи матн омӯхта шавад, бояд матнро хонд. Қабл аз хондани матн бо аломатҳои палеографӣ<sup>1</sup> ва тарзи навишти ҳарфҳо боястӣ шинос шуд. Ҳар як дастхат тарзи навишти ҳарфҳои худро дорад. Яке аз шартҳои асосии дуруст хондани матн ин донистани забони ҳамон давраест, ки маъҳаз навишта шудааст.

**Омӯзиши таърихи матн.** Нахуст матни нусхаҳои гунон гун бояд муайян шавад. Пас аз он ба алоқамандии онҳо таваҷҷуҳ карда, баъдан матнҳоро ба гурӯҳҳои ислоҳшуда, ислоҳнашуда, пурра, нопурра тақсим мекунанд ва барои нашр матни ислоҳшуда ва пурраро истифода мебаранд.

Таърихи матн аз рӯи маълумотҳои бевосита ва бавосита муайян мешавад. Маълумотҳои бевосита ин таърихи навиштани матн дар дастхат, имзоҳо ва маълумоти дигаре, ки аз тарафи муаллиф ё нусхабардорон дар дастхат сабт гардидааст, мебошанд. Таърихи матнро аз рӯи ин нишондодҳо метавон ба осонӣ муайян кард.

Муайян кардани таърихи матн аз рӯи маълумотҳои бевосита чун таҳлили фарқи нусхаҳо, хатоҳо, ворид намудани тағиирот дар матн, бо таҳмин мӯкаррар намудани маънои матне, ки нобуд шудааст, муайян намудани чойи ихтисоршудаи матн, илова намудани замима, навиштаҷоти ҳошия, аз тарафи хаттот ба матни асар ворид намудаи калима, ибора ва порчаҳое, ки дар асл дар асар набуданд

---

<sup>1</sup> Палеография - илм дар бораи таърихи хат

ва гайраҳо аз муҳақиқ заҳмати зиёдеро тақозо дорад. Ҳангоми муайян намудани таърихи матн ба истифодаи маълумоти бавосита аз маълумоти бевосита низ коргирифтан мумкин аст.

**Таҳлили фарқи нусхаҳо.** Мақсади таҳлили фарқи нусхаҳо ин муайян кардани таърихи матн аст. Ҳангоми омӯзиши фарқи нусхаҳо муҳақиқ бояд давраҳои мобайни навиштани матнро муайян намуда, мақсади нусхабардоронро дар давраҳои гуногун мушаххас кунад. Навиштачоти фарқи нусхаҳо дар давраҳои муайян ба шахсияти эҷодкор вобастагӣ дорад.

Таҳлили фарқи нусхаҳо одатан аз омӯзиши фарқҳои алоҳидай дар матни нусха вучуддошта оғоз шуда, пас ин фарқиятҳо дар нусхаҳои дигар муайян карда мешаванд ва ниҳоят ҳамаи онҳо ба таври умумӣ ҷамъбаст мегарданд. Дар ин ҳол пайдоиш ва робитай дутарафаи онҳо мушаххас мегардад. Фарқи матн ё дар натиҷаи хатои муаллиф, хаттот ё муҳарир ва ё ба сабаби тағирии матн, ки аз тарафи онҳо иҷро мешавад, ба вучуд меояд. Хатоҳо беихтиёр сар мезананд, аммо ворид кардани тағиирот дар матн бошад, бошуурона амалий мегардад. Ин фарқиятро муҳақиқ бояд дақиқ дарк намуда, фаҳмад, ки хатоҳои беихтиёр рӯйдода ба худи матн алоқаманд нестанд ва ҳангоми нашри матн онҳо бояд бартараф карда шаванд. Ҳар як тағиирот ва хатое, ки дар матн зоҳир мегардад, бояд муайян карда шавад.

Раванди нусхабардорӣ аз чунин амалиётҳо иборат аст: хондани матн аз тарафи хаттоте, ки онро нусхабардорӣ мекунад; дар хотир нигоҳ доштани пораҳои матни мавриди нусхабардорӣ қарордошта; навиштани матн.

Хатогиҳое, ки ҳангоми хондани матн рух медиҳанд, аксар вақт бо он алоқаманданд, ки хаттот бо хусусиятҳои матни нусхай аслий шиносоии хуб надорад ва дар хондани баъзе ҳарфҳо мушкилӣ мекашад.

Иштибоҳое, ки ҳангоми дар хотир нигоҳ доштани по-

раҳои матн сар мезананд, ин аслан аз он иборатанд, ки хаттот пораҳои зиёдеро дар хотира ҳифз мекунад ва ҳангоми навиштани он баъзе қалима ва ибораҳо аз хотирааш фаромӯш мешаванд. Хаттот дар аксар ҳолат ҳангоми навиштани феълҳо дар замони он ба ҳатой роҳ медихад. Маслан, ба ҷои наздик шудан – наздик шуд менависад. Ён ки навиштани пайвандакҳоро фаромӯш менамояд.

Ҳатоҳое, ки ҳангоми навиштани матн рӯй медиҳанд, асосан ин иваз кардани ҷои ҳарфҳо ва ҳиҷоҳо, фаромӯш кардани ҳарфҳо ё ибораҳо, такрори ҳарфҳо ва ҳиҷоҳо, ҳатоҳои имлой ва ғайраҳо мебошанд.

**Бо роҳи таҳминӣ муқаррар қардани маънои матне, ки нобуд шудааст (конъектиура).** Чунин иттифоқ бисёр меафтад, ки дар матни дастхат иштибоҳ ҷой дорад ё ин ки як қисми матн дар асари рутубат ва ё дигар авомил нобуд гардидааст ва ин нусҳаи ягона аст. Дар чунин ҳолат ҷӣ тавр амал бояд кард? Дар ин ҳолат матни дастхатро аз рӯи мазмуни он муайян намуда, ҷои ҳато ва ё нобудгаштаро аз рӯи мазмуни матн барқарор қардан мумкин аст, ки онро конъектиура меноманд. Дар зимн бояд замони навиштани асар, рӯҳияи муаллиф, услуби забони он замон, палеография ва як қатор омилҳои заруриро ба эътибор гирифтан лозим аст. Танҳо бо ин усул маънои матнеро, ки нобуд гардидааст, ба асли он наздик метавон кард.

**Муайян намудани замима ва ҷои ихтисоршудаи матн.** Агар дар баъзе нусҳаҳои дастхат ягон пораи матн вучуд дошта бошад, вале он дар нусҳаҳои дигари ҳамин асар мавҷуд набошад, пас муайян қардан лозим аст, ки ин пораи матн дар нусҳаи ин асар илова шудааст ё ин ки дар нусҳаҳои дигари асар он ихтисор гардидааст. Пораи матни ба нусха иловашуда ё аз он ихтисоршуда ба номуво-фиқатии мазмуни матн сабаб мешавад. Барои ҳамин зарур аст, то муайян шавад, ки ин илова ба матн аст ё ки аз матн берун афтодааст. Барои муайян намудани ин бо мантиқи матн, услуби навишти он ва дигар ҷузъиёт таваҷҷуҳ бояд

намуд. Мұхаққикро зарур аст равшан созад, ки пораи матни иловашуда ё ихтисоршуда аз тарафи, кій ва ба кадом сабаб анчом ёфтааст. Бояд алоқамандии ин пора матиро вобаста ба таърихи матн муайян намуд.

**Хошияҳо, калима, ибора ё пораҳои матн, ки аз тарафи тарҷумонҳо, хаттотон ба матни асар ворид шудааст (интерполятсия).** Хошия дар дастхат ин иловаҳои на чандон зиёдеанд, ки аз тарафи хаттот ё хонанда барои шарҳи боз ҳам васеътари ин ё он масъала, тафсири калимаҳо ва гайра дар ҳошияни варақи дастхат илова карда мешавад. Дар баъзе ҳолатҳо нусхабардорон ё тарҷумонҳо ҳошияро ба матни асосӣ илова менамоянд, ки ин интерполятсия номида мешавад. Дар баъзе ҳолатҳо ҳошия ва интерполятсия аз тарафи хаттотон ё тарҷумонҳо дар ҳолате истифода мешавад, ки агар ягон пораи матн ноҳоно ва ё нест шуда бошад. Агар ҳангоми истифодай ҳошия ва интерполятсия таърихи ин амал, аз тарафи кій ва дар кучо ичро шудани он зикр гардида бошад, пас ба муҳаққиқ таърихи навиштани матн, номи хаттот ва гайра равшан мегардид. Ин барои муайян соҳтани бисёре аз масъалаҳо оид ба таърихи матни асар аҳамияти муҳими илмӣ дорад.

**Муайян намудани нусха.** Дар ҳолати мавҷуд будани нусхай аслӣ аҳамияти нусхаҳои он чандон зиёд нестанд. Вале агар нусхай аслӣ зарап ё нобуд гардида бошад, он гоҳ арзиши нусха баланд гардида, он барои муайян намудани таърихи матн дорои аҳамият аст. Барои муайя намудани он ки нусхай мавҷуда нусхай ин ё он асари рӯйбардоршуда аст, натанҳо наздикӣ матнҳои онҳо, балки фарқи таълифи онҳо аз рӯи вақт низ бояд муайн шавад. Дар баъзе ҳолатҳо ҳангоми нусхабардории матн хусусиятҳои инфиродии нусхабардор ва иштибоҳоти ӯ дар матн зоҳир мегарданд. Масалан, навиштани баъзе аломатҳо ва ҳарфҳои иловагӣ, ихтисори баъзе порчаҳои матн, навиштани иловаҳои тасодуғӣ ва гайра. Ин ҷузъиёт танҳо ҳангоми таҳлили бодиққати матн муайян мешавад. Агар ҳан-

гоми нусхабардорй тамоми норасоиҳои дар матни аслӣ вучуддошта бетағийир навишта шаванд ва дар нусҳаҳои дигари ин асар низ онҳо ҷой дошта бошанд, пас ба ху-лосае омадан мумкин аст, ки ин нусха аз матни нусҳаи аслӣ рӯйбардор шудааст.

**Таснифи матнҳо.** Агар нусҳаҳои як асар сершумор бо-шанд, барои сухулати кор онҳоро ба гурӯҳҳо чудо менамоянд. Ба гурӯҳчудокунии матнҳо ду навъ мешаванд: зо-ҳирӣ ва таъриҳӣ. Кори гурӯҳчудокунии зоҳирӣ нисбатан осон аст. Муҳаққиқ онҳоро бо ихтиёри худ аз рӯи аломат-ҳои зоҳирӣ ё микдорӣ тасниф менамояд. Ба таснифи таъ-риҳӣ бошад, заҳмати зиёдро талаб менамояд. Матнҳо бояд аз рӯи таърихи навишташудаашон ба гурӯҳҳо чудо шаванд.

Таснифи зоҳириро барои осонии кор истифода меба-ранд. Таснифи таъриҳӣ бошад, талаб меқунад, ки таърихи воқеии нусхабардории ҳар як матн муайян шавад. Тасни-фи зоҳирӣ ин марҳалаи таҳлилӣ ва гурӯҳчудокунии таъ-риҳӣ бошад, ин марҳалаи ҷамъbastкунӣ ба шумор мера-вад.



---

---

## ТАСНИФИ МАѢХАЗҲО АЗ РӮИ ПАЙДАРҲАМИИ ВОҚЕАҲО

### ГОҲШУМОРИИ РУҲДОДҲО Ё ТАСНИФИ ЗАМОНӢ

Дар маъхазшиносии мусоир як низоми мураккаби та-бақабандии сарчашмаҳои таърихӣ вуҷуд дорад, аммо на-мудҳои асосии он таснифи замонӣ (хронологӣ) ва гуна-шиносӣ (типовологӣ) ба ҳисоб мераванд.

Таснифи замонӣ – ин бар асоси интиҳоби гурӯҳи маъ-хазҳо тибқи давраҳои таърихии рушди ҷомеаи инсонӣ мебошад. Ин тасниф ба даврабандии таърихи ватанӣ му-тобиқат дорад.

#### ДАВРАИ ҚАДИМТАРИН

(ҷомеаи ибтидой: аз 1 млн сол пеш то ҳазорсолаи VI то милод)

Намунаи осори ин давр дар Тоҷикистон Кулдара (палеолити боло) то маданияти Ҳисор (неолит) ба ҳисоб мераванд.

Дар Тоҷикистон аз ёдгориҳои он давр танҳо дандони фил, ки дар наздикии шаҳри Конибодом ёфт шудааст ва намунае аз ҳайвоноти он замони ин минтақа мебошад, маълум аст.

Дар наздикии шаҳри Кӯлоб устухонҳои зиёди бо ҳам часпидай ҳайвонҳои қадима ёфт шудаанд, ки дар байни онҳо устухонҳои барзагов, гурхар ва гавазн мавҷуданд.

Яке аз мавзеъҳои машҳури одамони неандерталӣ дар Осиёи Миёна мағори бошуқӯҳи Тешуктош мебошад, ки он дар доманаи қаторкӯҳи Ҳисор (дар ноҳияи Бойсун Узбекистон) дар баландии 1500 м аз сатҳи баҳр ҷойгир буда, аз панҷ қабати маданий иборат аст. Дар ин ҷо 2859 адад олот ёфт шуд, ки аз онҳо 339 тояш олотҳои аз санг соҳташуда мебошанд. Муҳимтарин бозёфти мағори Тешуктош – ҷасади писарбачаи 8-9 сола аст.

Ёдгориҳои палеолити миёна ё асри миёнаи қадими

санг дар дигар ноҳияҳои Осиёи Миёна, аз чумла дар Тоҷикистон бисёранд. Соли 1954 дар Истаравшан (Ўротеппа) ва дар деҳаи Чоркӯҳи ноҳияи Исфара баъзе олотҳои замони неолит ёфт шуданд, ки намудаш шакли маҳсуси белча дошта, аз санги чақмоқ сохта шудааст. Олотҳои замони палеолити миёна дар Тутқавул, ки андаке дурттар аз шаҳри Норак вақеъ гардидааст, ёфт шудаанд.

Яке аз бойтарин ёдгории палеолити миёна дар Тоҷикистони Ҷанубӣ дар Ҷиликӯл ёфт шудааст, ки ачноси аз он ёфтшуда ба олоти Қайроқум умумияти хосе доранд. Дар соҳили дарёи Вахш маҷмуи олотҳои мустерӣ гирд оварда шудаанд. Ёдгориҳои мезолитӣ дар Тоҷикистон дар тарафи рости дарёи Сир, ҳавзаи дарёҳои Кофарниҳону Вахш ва деҳаи Тутқавул воқеъ гардидаанд. Дар деҳаи Қӯҳимбулиёни ноҳияи Данғара бисёр олотҳои кории замони мезолит, мисли секунҷаҳои сангини тегаашон тезу тарафҳояшон парчиндор ва белчаҳои сангин ёфт шуданд.

Кашфиёти ёдгориҳои асри санг тасдиқ мекунад, ки одамон дар ҳудуди Осиёи Миёна, аз чумла, дар Тоҷикистон аз замони палеолити охир сукунат доштанд.

Мисоли ёдгориҳои дигари ин давра: Ёдгориҳои давраи палеолити поён дар Кӯлдара, Қаратоғ, Лоҳутӣ, Ҳонақоҳ.

Ёдгориҳои давраи палеолити миёна дар Навкат, гори Ӯғзикичик, Қаробӯра, Ҳучӣ, Шаршар, Симиғанҷ.

Ёдгориҳои давраи палеолити боло дар Ҳоҷағор, Шуғнов, Ҳаркуш.

Ёдгориҳои аҳди мезолит ва эпипалиолит дар Ошхона, Ҷилорҷор, Норак, Тутқавул, Шахта.

**Авесто.** Барои омӯзиши давраи қадимтарин маъҳазҳои муҳталиф, аз чумла сарчашмаҳои ҳаттии гуногун вуҷуд доранд, ки дар байни онҳо Авесто муҳимтарин ба ҳисоб меравад. Авесто қадимтарин асари адабиёти форс-тоҷик, китоби муқаддаси дини зардуштӣ ба шумор меравад. Матни ибтидоии он, ки дар байни аҳли ин мазҳаб шифоҳӣ нақл меёфт, баъдтар китобат шуда, дар аҳди Сосониён

(асрҳои III - VII) сурати расмӣ гирифт. Он аз 21 китоб иборат буда, 350000 қалимаро дар бар мегирифт ва то замони мо танҳо 83000 қалимааш боқӣ мондааст. Авесто дар ду таҳрир (гузина) маъмул аст: якум - маҷмуаи порҷаҳои ибодатӣ, ки аз ҷанд китоб фароҳам омадааст ва дуюм - панҷ қисми мустақил: «Вандидод» - маҷмуаи амрҳои динӣ, «Виспарад» ва «Ясно» - муноҷотҳо, «Яштҳо» - суруди муқаддаси маъбудони тозардуштӣ (Митра, Ҳаома ва ғ.) ва зардуштӣ, «Хурд Авесто» - дуоҳо. Қадимтарин қисми Авесто, ғотҳо (муноҷотҳо) мебошад. Таълифи ин қисмро ба Зардушт нисбат медиҳанд. Таҳрир (гузина)-и якуми Авесто тарҷумаи паҳлавӣ (форси имиёна) надорад. Матни таҳрири дуюм тарҷума бо тафсире ба забони паҳлавӣ дорад, ки «Занд» меноманд.

Дар илм ҷунин назаре ҳукм меронад, ки Авесто дар ибтидои ҳазораи якуми то милод дар қаламрави Варорӯд ва шимолии Ҳурносон арзи ҳастӣ кардааст. Аммо шак нест, ки такомули минбаъдаи Авесто дар кишварҳое, ки дар он ҷойҳо мардуми эронитабор маскун буданд, мисли Мод (вилояти таърихӣ дар ноҳияҳои шимолу гарбии қӯҳсори Эрон), Отрупотан (Озарбайҷон) ва ҳусусан, ҷануби Эрон (Форс) ба амал омадааст. Бинобар он, Авесто барои омӯҳтани таърихи фарҳанг, дин, адабиёти шифоҳӣ ва анъанаҳои адабию эстетикии ин ҳалқҳо аҳамияти бузурге дорад.

Авесто асари динию ибодатӣ бошад ҳам, бисёр пораҷоҳои адабие дар он мавҷуданд, ки асосан ҷанбаи асотирий дошта, намунаҳои адабиёти шифоҳии эрониёни қадимро то имрӯз дар худ хифз кардааст. Дар ин пораҳо бисёр санъатҳои бадей ва баъзе унсурҳои қофия дучор меоянд. Ғотҳо саросар мисли шеър вазн доранд.

Таркиби иҷтимиою ҳудуди аҳолии қадими Варорӯд, Ҳурносон ва Эрон мувоғиқи Авесто ба се гурӯҳи иҷтимоӣ - ҷорӯдору барзгарон, лашкариён бо фармондехии сипаҳсолор ва рӯҳониён бо сардории мубади мубадон ва инчӯ-

нин ба авлод, қабила ва иттиҳоди қабилаҳо бо сардории пешвоёнашон тақсим шудааст.

Муҳтавои асосии таблиғоти динии готҳо аз даъват барои неруманд кардани чамоаи чорводорону барзгарони муқимӣ, зарба задан ба ҳучумҳои бодиянишинон ва мутаносибан истеҳком додани ҳокимияти рӯҳониёну пешвоёни низомӣ - сипаҳсолорон иборат аст, ки ин аз ибтидои давлатдории табақотӣ шаҳодат медиҳад.

Авесто дар нусхаҳои дастнависи асрҳои XIII-XIV ба мо расидааст. Дар Аврупо Авесто нахустин бор соли 1771 бо ёрии дастурони порсӣ - пешвоёни динӣ (дар Ҳиндустон) аз тарафи Анкетил Дюперрон ба фаронсавӣ тарҷума шуд. Аз он замон ба байд Авесто бо забонҳои зиёде, аз ҷумла ба русӣ ва тоҷикӣ ҷандин бор тарҷума гардидааст.

### ДАВРАИ ҚАДИМ

(аз ҳазорсолаи V то милод то охири асри II мелодӣ)

Таърихи ёдгориҳои бостонии фарҳанги муқимию қишоварзӣ дар қаламрави Тоҷикистон ба 5600 сол мерасад, ки он дар Саразм, дар гарби шаҳри Панҷакент ёфт шуд. Ин ёдгории бузурге (масоҳаташ 100 га) шоҳиде аз фарҳанги муқимӣ-қишоварзӣ дар мантақа ба ҳисоб меравад.

Соли 1978 таҳти роҳбарии бостоншиноси варзидаи тоҷик А. Исҳоқов дар мавзеи Саразми ноҳияи Панҷакент ҳафриёт оғоз гардид. Ҳафриёти Саразм дар таърихи омӯзиши ҳаёти барзгариҳои ҳалқи тоҷик саҳифаи наве боз намуд. Он собит кард, ки ниёкони мо беш аз панҷуним ҳазор сол пеш шуғли қишоварзӣ доштанд. Мардуми ин мавзезъ асосан ба қишоварзӣ, шикор, моҳигирӣ, чорводорӣ ва ҳунармандӣ машғул буда, Саразм намунаи оғози шаҳрсозӣ дар минтақа ба шумор меравад.

Ҳаробаҳои Афросиёб дар Самарқанд, хумдони зарф-пазӣ дар шаҳри Кӯлоб, ки ба ибтидои замони Ҳаҳоманишӣ мусодифанд, қабатҳои мадании дар мавзеи қалъаи

Чармгарони шахри Кӯлоб пайдошуда, ки зарфҳои давраи охири Ҳахоманишиёнро фаро мегиранд, сиккаҳои шоҳони давлати Юнону Бохтар, ки дар Бохтари шимолӣ ёфт шудаанд, гӯристони Тӯпхонаи Ҳисор (асрҳои I-III милодӣ) ва гайра ба давраи қадим тааллук доранд.

Хазинаи Амударё, ки аз ҳаробаҳои Тахти Қубод пайдо шудаанд ва бо номи Тахти Сангин маъруф аст, дар ноҳияи Қубодиён, дар резишгоҳи дарёҳои Вахшу Панҷ, дар саршавии дарёи Ому воқеъ буда, ба асрҳои IV-III то солшумории мо мутааллиқанд. Ин хазина ҳоло дар осорхонаи Британия маҳфуз аст ва нусхай баъзе аз ашёи ин хазина дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон нигаҳдорӣ мешаванд.

**Маъхазҳои ҳаттии юонӣ.** Барои омӯзиши таърихи ҳалқҳои Осиёи Миёна аз асри VI то милод, оғози солшумории мо ва то давраи истилои араб маъхазҳои ҳаттии юонӣ арзиши ниҳоят бузурги илмӣ доранд. Аҳамияти онҳо аз он иборат аст, ки танҳо дар ин маъхазҳо доир ба баъзе масоили таърихи ҳалқҳои Осиёи Миёна маълумоти аввалин зикр гардидааст. Аммо на ҳамаи осори ҳаттии юонӣ, ки оид ба таърихи мардумони Осиёи Миёна маълумот додаанд, то замони мо расидаанд. Аз баъзеи онҳо танҳо пораҳои алоҳида боқӣ мондаанд, ки омӯзиши онҳо аз аҳамият ҳолӣ нест.

Дар асарҳои муарриҳони Юнони қадим, ки доир ба Осиёи Миёна маълумот додаанд, пиromуни робитаҳои мутақобили юонониҳо бо Ҳахоманишиён (солҳои 558-330 то м.) ахбори арзишманде метавон дастрас намуд.

Яке аз чунин муарриҳони машҳури Юнон Геродот (асри V то м.) ба шумор меравад. Ӯ дар Голикарнас таваллуд шуда, баъдтар ба бисёр кишварҳо сафар намудааст. Геродот асареро бо номи «Таъриҳ» таълиф намуд, ки он ба воқеаҳои муҳими сиёсии таърихи Юнони қадим - ҷангҳои байни Юнону Форс (500-449 то м.) баҳшида шудааст. Геродот дар ин асари худ аз санадҳо ва маълумоти муаллифони пешгузашта истифода намудааст. Муаррихи

дигари ин давра Ксенофонт (асрхой V-IV то м.) ба шумор меравад ва шогирди Сукрот буд. Асархой зиёде таълиф намудааст, ки барои таърихи мо ду асари он хеле муҳиманд: «Анабасис Кира» ва «Киропедия». Дар асари аввал Ксенофонт ҳодисаҳое, ки ҳангоми иштироки худ дар юриши мушоҳида карда буд, тавсиф намудааст. Дар «Киропедия» бошад, дар бораи асосгузори давлати Ҳахоманишинҳо - Куруши Кабир ахбор медиҳад. Дар ин асар дар бораи сакоиҳо ва боҳтариҳо низ маълумот вучуд дорад.

Муаррихони машҳури дигари ин давр Гелланик (асри V то м.) ва Ктесий (асри V-IV то м.) ба шумор мераванд. Асархой ҳардуи онҳо «Персиқа» ном дошт. Дар асари Гелланик дар бораи сакоиҳо ва сарчашмаҳои ба мо но-маълум маълумоти нодире мавҷуд аст. Ктесий бошад, якчанд сол дар дарбори шоҳи Форс ба сифати табиб хизмат намуда, ба хонаводаи шоҳ робитаи наздик дошт. Баъд аз бозгашт ба ватани худ, ў асарашро таълиф намуда, дар он дар бораи боҳтариҳо ва ҳамсояҳои онҳо ахбори зиёде додааст.

Маъхазҳои дигари таърихие, ки дар онҳо оид ба таърихи ҳалқҳои Осиёи Миёна маълумот оварда шуданд, осоре мебошанд, ки ба корнамоиҳои Искандари Мақдунӣ бахшида шудаанд. Аз асархой муаррихони ҳамасри Искандари Мақдунӣ ҳеч асаре то замони мо омада нарасидаанд. Асархое, ки ба ин мавзуъ бахшида шудаанд, аз тарафи муаллифони давраи баъдина таълиф ёфтаанд. Аз ҷумлаи онҳо муарриҳ ва нависандай Юнони қадим Арриан Флавий (асри II м.) буд, ки доир ба фалсафа, таъриҳ, илми ҷанг ва ҷуғроғиё асарҳо оғаридааст. Китоби ҳафтҷилдаи ў «Таърихи юришҳои Искандари Кабир» барои омӯхтани таърихи Осиёи Миёна бисёр арзишманд аст.

Аз муаррихони ҳамасри Искандар - Каллисфен (асри IV то м.), таърихнигори дарбори Искандар буд, ки дар лашкаркашиҳои шарқии ў ширкат кардааст. Каллисфен

муаллифи асаре бо номи «Таърихи Юнон» буд, ки аз он факат порчаҳои чудогона боқӣ мондаанд. Аз ҳамасрони Искандар ба ҷуз аз Каллисфен боз Поликлит, Онесикрит, Клитарх, Птоломей ва Аристобул низ буданд. Онҳо дар асарҳояшон бештар ба урғу одат ва анъанҳои сокинони маҳаллие, ки аз он ҷойҳо убур мекарданд, таваҷҷӯҳ намудаанд.

**Маъхазҳои давраи эллинизм<sup>1</sup> ва византияйӣ.** Оид ба таърихи ҳалқҳои Осиёи Миёна аз асарҳои муаррихони давраи эллинизм маълумоти нодире ҷамъ оварда шудааст. Намояндагони маъруфи ин давра Полибий (асри II то м.), Посидоний (асри II-I то м.) ва Аппиан (асри II м.) ба шумор мераванд. Ҳамаи асарҳои онҳо ба таърихи давлати Рим баҳшида шуда, дар бораи таърихи ҳалқҳои Осиёи Миёна низ дар онҳо маълумоти фаровоне ҷой дорад. Полибий асареро бо номи «Таърих» оғаридааст, ки он аз 40 китоб иборат буда, 5 китоби аввал пурра то замони мо расидаанд. Асари Аппиан «Таърихи Рим» ном дошта, аз 24 китоб иборат буд ва китобҳои 18-24 то ба замони мо расидаанд. Китоби Посидоний низ «Таърихи Рим» ном дошта, дар он бештар маълумоти ҷуғрофиёй ва мардумшиносӣ мавҷуд аст. Аз ин китоб низ пораҳои алоҳида боқӣ модаанд. Шумораи кулли китобҳои Посидоний маълум нест.

Дар асарҳои муаррихони Византия<sup>2</sup> низ доир ба таърихи Осиёи Миёна маълумот вучуд доранд. Аз ҷумлаи муаррихони византияйӣ Прииск (асри V м.), Порокопий

---

<sup>1</sup> Асри IV то милод - солҳои 30-юми асри I то милод - замони лашкаркашии Искандари Мақдунӣ ба мамлакатҳои Баҳри миёназаминии Шарқӣ (334-323 то м.) то Мисрро ишғол кардани Рим (30 то м.) фаро мегирад.

<sup>2</sup> Империяи Византия соли 395 дар натиҷаи сукӯти империяи Рим ташкил ёфта, то миёнаҳои асри XV вучуд дошт.

(асри VI м.), Менандр (асри VI м.), Агафий (асри VI м.) ва Симокатт (асри VII м.) дар асархояшон дар бораи ҳодисаҳои дар ҳудуди шарқии давлати Сосониҳо рӯйдода ахбор медиҳанд.

Муаррихони дигар низ дар асархояшон бо таваҷҷуҳ ба таърихи Осиёи Миёна маълумоти зиёдеро ҷой додаанд. Аз ҷумла Диодор (асри I то м.) асареро бо номи «Китобхонаи таърихӣ» иборат аз 40 ҷилд таълиф карда буд, ки баъзе қисмҳои он то замони мо расидаанд. Ин асар қимати бузурги илмӣ дошта, аз бисёр манбаъҳои гумшудаи қадим ахбор додааст.

**Маъхазҳои таърихӣ-адабӣ ва ҷуғрофӣ.** Дар давраи бостон асарҳои таърихӣ-адабӣ низ вучуд доштанд, ки онҳо бештар хусусиёти солноманависиро доро буданд. Ба қатори чунин маъхазҳо асари Евсевий Памфил (асри IV то м.) «Солнома»-ро номбар кардан мумкин аст. Дар ин асар таърихи умуничаҳонӣ аз давраи қадим то соли 324 м. ба шакли ҷадвали ҳамзамон (синхронӣ) оварда шуда, роҷеъ ба таърихи ҳалқҳои Осиёи Миёна низ маълумот мавҷуд аст. Асарҳои адабии бостонии нависандагон, ки хусусияти тарҷумаиҳолӣ дошт, низ мавқеи муҳим қасб карданд. Дар ин бора асари Плуатарх (асри I-II м.) «Шарҳи ҳоли мутавозӣ»-ро номбар кардан мумкин аст, ки дар он ҳаёт ва фаъолияти шахсони таърихӣ инъикос ёфтааст.

Дар асарҳои олимони ҷуғрофиёниависи ин давра аслан дар бораи сарзамини Осиёи Миёна ба таври умумӣ ахбор дода шудаанд. Аз ҷумлаи чунин олимон Скилак (асри VI то м.)-ро метавон зикр кард. Скилак бо супориши Доро ҳудуди шоҳигарии Форсро паймуда, дар бораи роҳҳои обӣ ва ҳушкигард маълумоти нодир оварда, аввалин шуда дунёи бостонро бо давлатҳои осиёимиёнагӣ шинос намудааст. Аз осори ӯ мутаассифона то замони мо фақат пораҳои алоҳида расидаанд. Ҷуғрофиёдони дигари машҳури

ин замон Гекатей (асри VI-V то м.) буд. Ӯ дар асари худ «Периегеса» дар бораи қитъаҳо маълумот дода, тасвири онҳоро дар харита чой додааст.

Муаррих ва ҷуғрофиёдона дигари он давр Страбон (асри I то м. - I м.) аст, ки асарҳои «Қайдҳои таъриҳӣ» ва «Ҷуғрофиё» ба қалами ў тааллук доранд. «Ҷуғрофиё» аз 17 китоб иборат буда, дар бораи мамолики муҳталифи олам маълумот медиҳад. Страбон роҷеъ ба таърихи қадими аҷодди тоҷикон, аз он ҷумла, дар бораи муборизаи Куруш бо массағетҳо<sup>1</sup>, муомилоти пул дар байни массағетҳо, Юнону Боҳтар, шӯришҳои ҳалқӣ ва вилоятҳои алоҳидай Осиёи Миёна ахбор медиҳад.

Намояндаи дигари машҳури ин давр Клавдий Птоломей (асри II то м.) маҳсуб мешавад. Ӯ муаллифи асари машҳур оид ба нучум аст, ки он соли 825 бо фармони ҳалифаи араб Маъмун бо номи «Ал-маҷаҳистӣ» ба забони арабӣ тарҷума шуд. Асари ҷуғрофиёи Птоломей «Осорул-билод» ном дошта, аз 8 китоб иборат буд. Дар ин китоб ба ҷуз маълумоти гуногуни ҷуғрофиёй 8000 билод (кишвар) оварда шудааст, ки дар байни онҳо ахбори ҷуғрофиёй дар бораи Самарқанду Бухоро, Қўлоб, Фороб, Шош низ зикр шудаанд. Соли 1801 нусҳаи аз арабӣ ба лотинӣ тарҷумашудаи ин асарро пайдо намуданд.

**Маъхазҳои вавилонӣ - осурӣ.** Маъхазҳои вавилонӣ-осурӣ<sup>2</sup> доир ба таърихи давраи қадим маълумоти арзанда медиҳанд. Аслан ин маъхазҳо дар шакли ёдгориҳои эпиграфӣ гирд оварда шудаанд ва қадимтарини онҳо ба ибтидои асри III то мелод рост меоянд. Дар он давра робитаҳои тичоратӣ бо давлатҳои дигар, аз ҷумла бо вилоятҳои мутааллиқ ба Систон вуҷуд доштанд. Аз ин рӯ, дар ҳуҷатҳои шоҳони осуриву вавилонӣ ва навиштаоти дигари

<sup>1</sup> Номи умумии ғурӯҳи қабилаҳои назди Каспий ва назди Арал дар асарҳои муаллифони Юнони қадим.

<sup>2</sup> Осуриҳо-аҳолие, ки дар яке аз қадимтарин давлатҳои Шарқи Наздик зиндагӣ мекарданд.

боқимонда оид ба ин вилоятҳои ба онҳо дурдаст маълумоти зиёде вуҷуд доранд.

Дар нимаи аввали ҳазорсолаи то милод шоҳони осурӣ ба хоки Эронзамин лашкаркашиҳо карданд. Яке аз шоҳони осурӣ Асаҳаддон солҳои 680-674 то мелод ба вилояти Патушарраи Эронзамин ҳуҷум намуда буд ва байни шоҳон шартнома имзо шудааст, ки матни он дар лавҳаи сафолин сабт гардида, то замони мо расидааст. Дар лавҳаҳои аз устухони фил соҳташуда, ки бо ин лавҳаи сафолин ёфт шуда буд, расми хироҷиҳандаҳо кашида шудааст.

Дар маъхазҳои вавилонӣ низ оид ба таърихи Осиёи Миёна маводҳои зиёде мавҷуданд, аз ҷумла, дар бораи боҳтариҳову сакоиҳо метавон аҳбори фаровон ба даст овард.

**Катибаҳои шоҳони Ҳахоманишӣ (559 - 330 то милод).** Маъхазҳое, ки оид ба таърихи давраи Ҳахоманишиён маълумот медиҳанд, инҳо катибаҳоенанд, ки аз номи шоҳони муҳталифи Ҳахоманишӣ бештар дар ҳарсангҳо, лавҳаҳои сангин ва хиштҳо навишта шудаанд.

Машҳуртарини онҳо Катибаи Бесутун аст, ки дар давраи ҳукмронии Дориюши бузурги Ҳахоманишӣ (солҳои подшоҳӣ 521-486 пеш аз милод) навишта шудааст ва он намунаи беҳтарини ёдгориҳои эпиграфӣ ба шумор меравад.

Сангнавишта ва ё Катибаи Бесутун, бузургтарин катибаи ҷаҳон, нахустин матни шиносоишуда аз осори дудмони Ҳахоманишӣ воқеъ дар шаҳри Бесутун, дар сӣ километрии шаҳри Кирмоншоҳ дар доманаи кӯҳи Бесутун аст. Катибаи Бесутун яке аз муҳимтарин ва машҳуртарин санадҳои таърихи ҷаҳон ва арзишмандтарин матни таъриҳӣ дар замони Ҳахоманишиён аст, ки шарҳи пиҷӯзии Дориюши Бузургро бар Гаумотаи муғ ва ба банд кашидани сарқашон ва муддайёни давлатро нишон медиҳад. Дориюш дар ин ҷо ду катиба дорад: яке катиба бузург ба ҳатти меҳӣ ва ба забони форсии қадим, эломӣ ва бобулий

дар ду ҳазор калима ва дигар катибаи хурдтар ба забони форсӣ қадим ва эломӣ дар саду панҷоҳ калима.

Нуктаҳои аслии Катибаи Бесутун чунин аст: Муаррифии Дориош аз забони худи ў, дудмони Ҳахоманишиӣ, чигунагии аз сар гирифтани подшоҳӣ аз ҷониби Ҳахоманишиӣ, шевай ҳукумати Дориош, марги Камбучия, тӯғёни Гаумотаи муғ ва кушта шудани ў дар тирамоҳи соли 522 пеш аз милод, шӯриш ва тӯғён дар бисёре аз сарзаминҳо ва саркӯбии онҳо ва бозгардонидани нохияҳои бисёре, ки аз фармондории Ҳахоманишиӣ сар боз зада буданд, пирӯзихое, ки дар нуздаҳ набард насиби Дориош шудааст, аз ҷумла пирӯзии муҳим ва душвор бо сакоиҳо, чигунагии барқарор шудани оромишу амният дар шоҳаншоҳии пахновари Ҳахоманишиӣ, рад намудани иддаоҳои саркашони зидди ҳукumat, ҳушдор нисбат ба дурӯғгӯй, дифоъ аз ростӣ ва ростгӯй, дуои нек дар ҳаққи кишвар ва мардум, сипосгузории Дориош аз ёриҳои Аҳурамаздо дар ғалаба бо муҳолифон ва боз гаштани сулҳ, андарз ба шоҳони оянда ва қасоне, ки Катибаи Бесутунро меҳонанд, номи қасоне, ки дар ғалаба бар Гаумота аз Дориош пуштибонӣ карданд ва ишора ба интишори матни катиба дар саросари қаламрави шоҳаншоҳии Ҳахоманишиӣ ба ҳатти мөхӣ ва бо се забон - форсии бостон, бобулий ва эломӣ. Ин катибаҳо баъдан қалиди қашфи рамзи тамоми ҳатти мөхӣ аз ҷониби олимон гардид.

Катибаи Бесутун аз катибаҳои муҳимтарини аҳди Ҳахоманишиӣ аст ва аз рӯи ин навиштаҳо қисмати бузургэ аз таърихи ин дудмон равшан мегардад.

Катибаи Бесутун бо ҳатти мөхӣ канда шудааст. Дар ин катиба корнамоиҳои шоҳи Ҳахоманишиӣ - Дориош баён гардида, дар он рӯйхати мамлакат ва ҳалқҳои дар қаламрави давлати Форс сокинбуда навишта шудааст. Дар ин рӯйхат номи кишвар ва ҳалқҳои Осиёи Миёна ва Қазоқистони имрӯза низ зикр ёфтаанд. Дар охири ин катибаҳо дар

бораи юриши зидди сакоиҳо<sup>1</sup> нақл мешавад. Дар катибаҳои дигари давраи Ҳахоманишиён, ки дар таҳтасангҳо, сутуни қасрҳо, таҳтачаҳои аз гач соҳташуда ва тиллой сабт гардидаанд, дар бораи ҳудуди давлати Ҳахоманишиён, муносибати байналмилалии онҳо, нигаҳдории номи ачно-су ашёи гуногуни маданий ва моддӣ, исми касбу корҳои мухталиф маълумоти фаровон оварда шудаанд.

Катибаи машҳури дигари ин давр - катибаи Нақши Рустам ба шумор меравад, ки он аз номи Дорои I бо хатти меҳӣ навишта шудааст. Дар он расми сипоҳсолорон ва силоҳбардорони Доро тасвир ёфта, бâъзе катибаҳо ба шарҳи ин расмҳо бахшида шудаанд. Дар ин катиба инҷунин мамлакатҳое номбар мешаванд, ки Дорои I ба муқобили онҳо ҳуҷум оварда, онҳоро тобеи худ карда буд.

Катибаи Зидди Девон ва Катибаи ҳарамӣ низ аз муҳимтарин ёдгориҳои он давр ба шумор мераванд, ки дар давраи ҳукмронии писари Дорои I - Ҳушёршоҳ навишта шудаанд. Дар катибаҳо номи қавму қабилаҳои гуногун, таърихи сулолаи Ҳахоманишиён, мубориза ва муқобилияти онҳо барои таҳту тоҷ сабт гардидааст.

Дарки моҳияти ифтихори аҷдодӣ ва бо низоми муайян сабт намудан ва ба насли пасоянд ба мерос мондани ному насабу чумла корҳои шоистаи аҷдоди худ танҳо марбути мардуми соҳибфарҳанг аст. Аввалин шаҷараномаҳои то исломӣ бо хати қадимаи меҳӣ дар кӯҳпораҳои Ҳамадон дар мавзее, ки имрӯз бо номи Аббособод ёд мешавад ва дар маҳалле бо номи Ганҷнома канда шуда, аз даврони ҳукумати Дориюши Ҳахоманиший ва писари ў Ҳушоёршо то қунун ба ёдгор мондааст. Дар ин санад илова бар тасдиқ кардани Дориюш ва Ҳушоёршо чун шоҳи сарзаминҳои бузург аз насаби онҳо низ зикр рафтааст: «Ҳудои бузург аст Аҳурамаздо, ки ин заминро оғарид, ки он осмонро оғарид, ки мард (инсон)-ро оғарид, ки шодӣ барои

---

<sup>1</sup> Ҳазораи I то м., қабилаҳои эронитабор.

мардумро офариd, ки Дориюшро шоҳ кард, шоҳе аз бисёрий, фармонравое аз бисёрий. Манам Дориош, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи сарзаминҳои бузурги дурдаст, писари Виштоспи Ҳахоманиший».

Катибаи Ҳушоёршо дар паҳлӯи катибаи падараш дар кӯҳ канда шудааст ва матни он чунин аст: «Худои бузург аст Аҳурамаздо, ки ин заминро офариd, ки он осмонро офариd, ки мард (инсон)-ро офариd, ки шодӣ барои мардумро офариd, ки Ҳушоёршоро шоҳ кард, шоҳе аз бисёрий, фармонравое аз бисёрий. Манам Ҳушоёршо, шоҳи бузург, шоҳи шоҳон, шоҳи сарзаминҳои бузурги дурдаст, писари Дориоши Ҳахоманиший».

Умуман ин катибаҳо барои омӯхтани таърихи Эрони қадим, фарҳанги моддӣ ва маънавии давлати Ҳахоманиший, мамлакатҳои зиёди ҳамсояи Ҳахоманишиён аҳамияти илмӣ доранд.

**Маъхазҳои ҳаттии паҳлавӣ.** Катибаи Шопури I (асри III), ки бо номи Каъбаи Зардушт маъруф аст, дар қатори ин гуна маъхазҳои боэъти mod доҳил мешавад. Ин катиба дар деворҳои оташкада сабт гардида, дар он оид ба насаби Шопури I, ному кишвару вилоятҳои зердасташ, инчунин се ҳуҷуми ў ба муқобили римиҳо ва гайра сухан мераవад. Дар оҳири катиба рӯйхати маъмурони дарбори Бобак, Ардашер ва Шопур зикр шудаанд. Каъбаи Зардушти Шопур аз ҷиҳати фаро гирифтани маълумоти таъриҳӣ оид ба давраи аввали ҳукмронии Сосониён яке аз муҳимтарин катибаҳо ба шумор меравад.

Дигар аз маъхазҳои машҳури ин давр китоби «Бундашиш» (бо паҳлавӣ - офариниш) мебошад, ки он дар асри IX ба забони паҳлавӣ таълиф ёфтааст. Таълифи ин китобро ба Фарибағ нисбат медиҳанд. То замони мо ҷанд нусҳаи он расидааст. Мундариҷаи ин китоб аз ҳикояту ривоятҳои динӣ, маълумотҳои пурқимати мардумшиносӣ, достонҳои асотирию қаҳрамонӣ иборат аст, ки қисман дар Авесто мавҷуданд.

Асари дигари таърихию адабии ба забони паҳлавӣ оғаридашуда ин «Худойнома» аст, ки он дар асри VII навишта шудааст. Мураттиби онро Донишвари дехқон ном мебаранд. «Худойнома» достонҳои қаҳрамонӣ, саргузаштҳои ишқии шоҳону паҳлавонон, қиссаҳои динӣ, хулоса хеле матолиберо, ки ба таърихи Эрони қадим иртибот дорад, дар бар мегирифт. Матни паҳлавии «Худойнома» баъди интишори дини ислом аз байн рафт, аммо порчаҳои зиёдаш дар осори таърихнависони араб ва форс-тоҷик боқӣ мондаанд.

**Маъхазҳои хаттии ҳиндӣ.** Дар омӯзиши таърихи қадимаи халқҳои Осиёи Миёна матнҳои ба забони ҳиндӣ иншошуда низ аҳамияти басо муҳим доранд. Дар шумори онҳо ёдгориҳои қадимтарини ҳиндӣ - Ведаҳо (нимай дуюми асри II - нимаи аввали асри I то м.), достонҳои қаҳрамонии ҳиндии «Махабҳарат» (асри IV-III то м.) ва «Рамаян» (асри II то м.) дохиланд. Дар онҳо дар бораи халқҳои қадимаи Осиёи Миёна ахбор оварда шудааст. Дар навиштаоти «Пуранҳо» (асри VI-IV то м.) зикре аз дарёҳои Сир ва Ому меравад. Инчунин дар асари бадеии ҳиндии қадим «Артҳашастра» (асри IV-II то м.) дар бораи соҳти сиёсӣ ва иҷтимоии Ҳиндустон ва вилоятҳои бо он алоқаманди Осиёи Миёна ва Эрони Шарқӣ маълумот дода шудааст. Дар асарҳои буддӣ ва навиштаоти муҳталифи ҳиндии қадим низ оид ба таърихи қадими Осиёи Миёна ахбори зиёде дарёфт кардан мумкин аст.

**Маъхазҳои хаттии хитоӣ.** Дар маъхазҳои хаттии хитоӣ бештар дар бораи вилоятҳо ва халқиятҳои алоҳидай Осиёи Миёна маълумот оварда, дар робита бо он ҳодисаҳои таъриҳӣ ба таври муфассалтар ва сахех шарҳу эзоҳ дода мешаванд.

Асари аввалини хитоӣ, ки дар бораи таърихи қадимаи Хитоӣ маълумот медиҳад, ин асари Сим Тсян (145-86 то м.) «Шитсэй» («Ишораҳои таъриҳӣ») мебошад. Баъд аз навиштани ин асар як қатор асарҳои дигари таъриҳӣ таъ-

лиф ёфтанд, ки дар онҳо дар бораи Осиёи Миёна маълумоти муҳталиф оварда шудааст.

Муносибати хитоиҳо бо Осиёи Миёна дар асри II то м. ҳангоми муборизаи хитоиҳо бо хуннҳо оғоз меёбад. Аввалин хитое, ки ба Осиёи Миёна сафар карда буд, ин сафири хитоӣ Чжан Тсян буд, ки дар нимай дуюми асри II то мелод ду маротиба ба ин ҷо омада аст. Ӯ ба якчанд вилоятҳои Осиёи Миёна сафар намуда, таассуроти худро дар бораи онҳо баён кардааст.

Дар асарҳои «Суйшу» ва «Таншу» роҷеъ ба сафорати Тун Юан ва Гао Мин (асри V м.) маълумот оварда шудааст.

Дар бораи таърихи ҳалқҳои Осиёи Миёна ахбори сайёҳони буддоии хитоӣ хеле муғифид аст. Онҳо ба ҷойҳои муқаддаси Осиёи Миёна сафар намуда, таассуроти худро оид ба ин кишвар навиштаанд. Сайёҳи хитоӣ Сон Юн (асри VI) ба Вахон ва Бадаҳшон сафар карда, дар бораи ин мавзеъҳо нукоти ҷолиберо баён намудааст. Дар асри VII бошад, чунин амалро сайёҳ Сюан Тсан иҷро намуд ва ба Суғд, Тахористон<sup>1</sup>, Вахон ва Помир сафар намуд. Баъди ӯ дар аввали асри VIII сайёҳи дигар Хой Чао ба ин сарзамин сафар карда, дар бораи вилоятҳои Осиёи Миёна маълумоти боарзиш додааст.



---

<sup>1</sup> Сарзамини Боҳтари қадим, дар байни кӯҳҳои Помир ва кӯҳҳои Ҳиндӯкушу Ҳисор.

---

---

## МАЪХАЗҲОИ ХАТТИИ ФОРСИИ ТОЧИКӢ ВА АРАБИИ АСРҲОИ МИЁНА

Давраи асри миёна, ки донишмандон онро ба се қисм: ибтидои асри миёна (асрҳои III-VII), давраи мутараққӣ (асрҳои VIII-XV) ва давраи охири асри миёна (асри XVI-миёнаи асри XIX) чудо кардаанд ва ҳамчунин давраи нав (нимай дувуми асри XIX то соли 1917) – ин замони офариданни муҳимтарин сарҷашмаҳои хаттие мебошад, ки барои инъикоси ин давраи тӯлонии таърихи ҳалқи тоҷик бисёр арзишманд ба ҳисоб меравад.

Аз шумори муҳимтарин манбаъҳои хаттии то истилои араб асноди кӯҳи Муг мебошанд, ки номи Деваштич ва корномаи ўро аз зери ғубори асрҳо берун овард ва бозгӯй аз ҳаёти иқтисодӣ ва фарҳангии асрҳои VII-VIII-и ҷомеаи Суғд мекунад. Аз қальъаи Муг 81 санади дастнавис ёфт шуд, ки забони як санади дар ҷарм навишташуда муайян нагардид ва 80 адади он ҷунин шиносой шуданд: 25 санад дар қоғази нағиси намунаи чинӣ (22 тои он ба забони сӯғдӣ, ки пушти 5 тои он матн бо забони чинӣ дорад), 32 санад дар ҷарм (29 тои он ба забони сӯғдӣ) ва 23 санад дар ҷӯб (шоҳаҳои маҷнунбед, ҳама ба забони сӯғдӣ. Аз ҷумлаи ин санадҳо ду санад дар ҷарм ба забони арабӣ навишта шудааст, ки И.Ю. Крачковский ва В.А. Крачковская онҳоро бахшҳое аз як санад меҳисобанд. Ҳашт санад ба забони чинӣ иншо шудааст, ки онҳоро муҳаққиқ А.С. Поляков шиносой намуд. Ҳамчунин ба ҳангоми ҳафриёт аз ин ёдгории таърихӣ төъдоди 400 ашёи фарҳангӣ моддӣ, мисли пораҳои матоъ, ҷарм, маснуоти кулолӣ, таҷхизоти низомӣ (тир ва сипар) ва 6 сикка (як сиккай нукра ва боқимонда мис, ки дар мобайнашон сӯроҳ доранд) ба даст омад. Муқаррар гардид, ки ба шарофати ҳоки маҳсуси ин дараи кӯҳӣ асноде, ки дар рӯи ҷарм ва қоғаз навишта

шудаанд, дар зери замин пас аз гузашти сенздаҳ сада комилан хифз гардидаанд.

Дар ин қисмат он манобеи хаттие, ки бъяди истилои араб дар қаламрави Варорӯд, Хурсон, Эрон ва хориҷ аз ин сарзаминҳо навишта шудаанд, бо дарназардошти фарогирии матолиби муҳими онҳо роҷеъ ба таърихи ҳалқи тоҷик дар қаламрави густурдаи сукунати он, бо риояи қолаби замонӣ зикр мешаванд.

## МАЪХАЗҲОИ ХАТТИ АСРҲОИ IX - XV

**Абулҳасан Аҳмад ибни Яҳё ибни Ҷобир ибни Довуд маъруф ба Балозурӣ (810 - 12 - 892).** Муаррихи бузурги эронитабори арабинавис, дар Бағдод ба дунё омада, дар синни ҷавонӣ ба дарбори Маъмунӣ ҳалифа роҳ ёфт ва дар замони хилофати ал-Мустаин Биллоҳ (817-18 - 862) мақоми бузург ёфт ва назди ҳалифа арҷуманд гашт, вале пас аз гузашти ҳалифа аз дарбор дур карда шуд. Балозурӣ аз бисёре улуми замон баҳраи кофӣ дошта, дар бъязеи он устоди комил будааст. Аз осори ў танҳо «Ансобу-л-ашроф» ва «Футуҳу-л-булдон» расидааст. Муаллиф бештар бо «Футуҳу-л-булдон» шуҳратёр гашт. «Китобу-л-булдону-л-кабир», «Ансобу-л-ашроф», «Аҳди Ардашер» ва «Китобу-р-радд ала-ш-шуубия»-и ў аз миён рафтаанд. Таърихномаи ў аз ҷиҳати фарогирии воқеоти таърихӣ дар бъязе маворид аз асноди таърихии «Таърихи Табарӣ» ғанитар аст. Маълумоти ў дар «Футуҳу-л-булдон» роҷеъ ба таърихи футуҳоти Хурсон ба дasti аъроб хеле муғассал ва муҳиманд. Дар он футуҳоти аъроб аз лашкаркашиҳои Муҳаммад то ибтидои асри VIII ба таври дақиқ оварда шудааст. Дар ин китоб инҷунин дар бораи вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии сокинони тобеи хилофати араб маводи ҷолиб оварда шудааст.

Балозурӣ ба ҷуз аз таърихноманависӣ боз ба тарҷумаи асарҳои форсӣ ба забони арабӣ шуғл дошта, шеър низ менавишт.

Матни арабии «Футуҳу-л-булдон» аз ҷониби Михаэл Ян де Гуе дар Лейден нашр гардидааст. Тарҷумаи аввалини «Футуҳу-л-булдон» ба забони русӣ соли 1897 аз ҷониби Н.А. Медников<sup>1</sup> анҷом шуда буд. Тарҷумаи ин китобро ба забони англисӣ соли 1916 Филипп Хиттӣ иҷро намудааст.<sup>2</sup> Порчаҳои алоҳидаи он бо забони русӣ нашр гардидаанд.<sup>3</sup>

Қисмати ба фатҳи Хурасон алоқаманди китоби «Футуҳу-л-булдон» соли 1987 аз ҷониби шарқшиноси тоҷик F. Ғоибов бо забони русӣ нашр гардид.<sup>4</sup>

**Абӯҳанифа Аҳмад ибни Довуд ибни Вананди Диноварӣ (815-25 - 901).** Аз донишмандони бузурги эронии арабинавис, ки дар улуми нучум, риёзӣ, гиёҳшиносӣ ва лугат асарҳо дорад ва бо онҳо шуҳрати ҷаҳонӣ ёфтааст. Дар таърихнигорӣ низ рисолае бо номи «Ахбору-т-тивол» навиштааст, ки муаррихони баъдӣ аз он фаровон истифода кардаанд. Ӯ дар ин таърихномааш бештар дар бораи Эрони Сосонӣ ва маҳсусан роҷеъ ба ҷунбишҳои мардумӣ дар қаламрави ислом, аз ҷумла наҳзатҳои ҳавориҷу ташайюъ маълумот додааст. Аҳамияти дигари ин асар боз дар он аст, ки муаллиф осори таърихии паҳлавиро истифода карда, аз ҳуд бадбинии мазҳабӣ ба зуҳур нарасонидааст.

Матни китоби «Ахбору-т-тивол»-ро шарқшинос В.

---

<sup>1</sup> Медников Н. А. Палестина от завоевания её арабами до крестовых походов по арабским источникам//Православный палестинский сборник. Т. 17. Вып. 2 (2). СПб. 1897.

<sup>2</sup> Al - Baladhuri, Ahmad ibn Yahya. The origins of the Islamic state: being a translation from the Arabic. New York: Columbia University, 1916.

<sup>3</sup> Аҳмад ал-Балазури. Книга завоевания стран//Материалы по истории туркмен и Туркмении. М.: Институт Востоковедения, 1939. Т.1. С. 62-78; Аҳмад ал-Балазури. Книга завоевания стран//Древние и средневековые источники по этнографии и истории Африки южнее Сахары. М.-Л.: АН СССР, 1960. Т.1. Арабские источники VII-X вв. С. 22-29; Аҳмад ал-Балазури. Книга завоевания стран//Хрестоматия по истории Халифата. М.: МГУ, 1968.

<sup>4</sup> Аҳмад ибн Йаҳи亞 ибн Джабир ал-Балазури. Завоевание Хорасана//Футуха-л-булдан. Душанбе: Дониш, 1987.

Гиргас ба чоп омода намудааст.<sup>1</sup> Маводи таърихии дар он овардашуда воқеаҳои то соли 642-ро дар бар мегиранд.

**Абулқосим Убайдуллоҳ ибни Абдуллоҳ маъруф ба Ибни Хурдодбех (820-26-885 ё 912).** Мутаваллиди Хурасон аст. Ҷадди ў зардуштӣ буд, баъдтар ба хизмати халифаҳо доҳил шуда, исломро қабул кард. Падараш Абдуллоҳ солҳои 816-819 ҳокими Табаристон буд. Аз сабаби ба хонадони ашроф алоқаманд буданаш, ўро дар вилояти Ҷибол (шимолу гарбии Эрон) ба вазифаи соҳибу-л-барид ва ал-ахбор (раиси созмони барид) таъйин карданд. Вай надим ва мукарраби дарбори Мұұтамид - халифаи Аббосӣ (870 - 892-93) буд.<sup>2</sup> Ў агарчи дар ҷуғрофиё хеле маъруф аст, аммо дар таърихнигорӣ низ шуҳрат дошт. Илова бар ин муси-қидон, насабшинос, сиёсатшинос низ буд. Осори ҷуғрофӣ ва таърихии ў барои муҳаққикини ин ду фанн хидмати бузург кардааст. Агарчи асари ҷуғрофии «Ал-масолиқу ва-л-мамолик»-и ў бештар маъруф аст, vale ғарди таърихӣ ва сиёсию ахлоқии «Ҷамҳарату ансоби-л-фурс ва-н-наво-қил» (дар насабшиносӣ), «Ан-нудамо ва-л-чуласо» (дар одоби сӯҳбати дарборӣ), «Китобу-л-вузаро», «Китобу-л-ахбор», «Китоб ал-адабу-с-само’и», «Китобу-т-табоҳи», «Китобу-ш-шароб», «Китабу-л-лаҳв ва-л-малоҳӣ-и ў низ арзиши бузург дорад. Дар бештари маврид ҳангоми навиштани матлабе ба далоили таърихӣ рӯй овар-дааст, ки он мавод низ барои имрӯз аз арзишҳои илми таърих маҳсуб мешаванд.

Худ ба сафар набаромадааст. Ҳамчун маъхази асосӣ барои навиштани асарҳояш бойгониҳои Бағдод ва ахбори маълумотдиҳандағони ҳамасри ў – сайёҳон, ҳарбиён, тоҷирон ва сафироне, ки ба мамолики мухталиф рафтуюмад

<sup>1</sup> Abu Hanifa ad-Dinaweri. Kitab al-ahbor at-tiwol. Publié par V. Guirgass. Leide, 1888; Brockelmann, GAL, Bd I, S. 123.

<sup>2</sup> Ибни Хурдодбех. Масолик ва мамолик/Тарҷумаи Саъиди Ҳокранд. – Техрон, 1371. Вараки 9 (шумораи сафаҳот дар сездаҳ вараки аввал мусаббат нест).

доштанд, истифода шудаанд. Тавсифи Византияро ўз ахбори Муслим ибн Абумуслим ал-Чармӣ, ки дар Византия асир буд ва соли 845 озод гардид, гирифтааст. Китоби «Ал-масолику ва-л-мамолик»-и Ибни Хурдодбех соли 1986 дар Боку аз ҷониби Наила Велиханова ба забони русӣ тарҷума ва нашр гардид.<sup>1</sup>

**Абумуҳаммад Абдуллоҳ ибни Муслими Куфии Марвазии Динаварӣ маъруф ба Ибни Кутайба (828 – 889)** муаррих, забоншинос ва адаби бузурги эронии арабнавис, аз ҷумлаи сермаҳсултарин адабони замони худ буд. Дар шаҳри Куфаи Ироқ таваллуд шудааст. Аксари умраш дар Бағдод гузашта, ўз дар ин ҷо бо ҷараёнҳои муҳталифи ислом ва мактаҳои фалсафӣ ошной пайдо намудааст. Бо ашҳоси зиёди маъруфи дар ҳилофат нуфуздошта шиносоӣ дошт. Ба корҳои давлатӣ низ машғул мешуд. Ибни Кутайба дар синни 63-солагӣ дар Бағдод даргузашт. Замоне вазифаи қозии Динаварро бар ӯзда дошт ва сабаби ба «Динаварӣ» маъруф шуданаш низ ин будааст. Китобҳои таърихии ўз - «Уюну-л-ахбор» ва «Китобу-л-маориф» дар миёни уламои таърих маъруфанд. Китоби дигаре бо номи «Адабу-л-котиб» дорад. Дар китоби «ал-Маориф» бисёр асноди таърихие роҷеъ ба мардумони қаламрави ислом мавҷуданд, ки назари онҳо дар дигар осор кам ба мушоҳада мерасад ва бад-ин сабаб матни онро ҳанӯз дар соли 1850 Вустенфелд ном шаҳс дар Готинген интишор соҳта буд. «Уюну-л-ахбор» дар бораи таърихи Эрони замони Сосонӣ ахбори пурарзиш медиҳад.

Ба ҷуз аз китобҳои фавқуззикр ба қалами ўз боз асарҳои зерин тааллуқ доранд: тафсирҳо: «Мушкил ал-Қуръон», «Мушкил ал-Ҳадис», «Ал-Ашриба» ва «Китоб ас-Сиям» (физҳ), «Китоб ан-Насаб» (таърих), «Китоб ал-Ҷаросим» ва «Китоб ан-Набат» (биология), «Китоб ал-Анво» (астрономия), «Китоб табақот аш-шуаро» (дар бораи тарҷумаи

<sup>1</sup>. Ибн Хордадбех. Книга путей и стран. Перевод с арабского, комментарии, исследования, указатели и карты Наили Велихановой. Баку, 1986.

ҳоли шоирон), «Китоб адаб ал-котиб» (доир ба сабкшиносӣ) ва гайраҳо.

**Аҳмад ибни Абияъқуб Исҳоқ ибни Ҷаъфар ибни Возех маъруф ба Яъқубӣ** (ваф. 897-900). Ба истиноди мундариҷоти «Ятимату-д-дахр» аслан эронӣ ва аз мардуми Исфаҳон будааст.<sup>1</sup> Бобои ў Возех аз маволии Мансури Давоникӣ буд. Ўро таваллудшудаи Бағдод ва таърихномаашро қадимтарин, яъне аввалин таърихи умумӣ дар олами ислом донистаанд. Диққати Яъқубӣ бештар ба бузургии ҷомеаи эронии қабл аз исломӣ, маҳсусан ташкилоти идории Сосонӣ аст, ки ҳочат ба шарҳи сабаби таваҷҷуҳӣ ў бад-ин мавзуъ нест. Аз рӯи маълумоти ў роҷеъ ба таърихи замони ислом бармеояд, ки вай дар муносибат бо мазҳабҳои муҳталифи ислом бетараф аст ва бад-ин ҷиҳат бештаре аз асноди таърихияшро дар мавзуоти мазҳабӣ боэътиҳод талаққӣ кардаанд.

Яъқубӣ солҳои ҷавониашро дар Арманистон гузарондааст. Баъдар ў дар Хурросон ба дарбори Тоҳириён хизмат мекунад. Соли 873 пас аз таназзули давлати Тоҳириҳо Яъқубӣ ба Ҳиндустон сафар менамояд. Пас ба Миср омада, аз он ҷо ба Мағриб меравад.

Ҳангоми дар Хурросон будан Яъқубӣ асари дучилдаи ҳуд «Таъриҳ»-ро менависад, ки он аввалин китоби таърихи умумиҷаҳонӣ дар адабиёти араб ба шумор меравад. Дар ҷилди аввали он таърихи оғариниши олам зикр гардида, ба ҷуз аз маводи таъриҳӣ дар бораи тақсимоти маъмурӣ, заҳоири маъдан, урғу одат ва тарзи зиндагии арабҳо маълумоти ҷолиб меорад. Дар ин китоб дар бораи таърихи Миср, Юнон ва мамолики дигар аҳбор ҷой дорад.

Ҷилди дуюми он ба таърихи мамолики араб, аз замони таваллуди Муҳаммад то соли 872 баҳшида шудааст. Дар он муаллиф диққати асосиро бештар ба наҳзати шиаҳо

---

<sup>1</sup> Азизуллоҳи Баёт. Куллиёти таърихи Эрон аз оғоз то машрутият бо зикри аснод ва маҳози он. С.111.

додасть. Қобили қайд аст, ки аксари маълумоти дар «Таърих»-и Яъқубӣ овардашуда дар маохизи дигар вучуд надоранд.

Яъқубӣ ба илми ҷуғрофия низ рағбати беандоза дошт. Вай тақрибан соли 891 таълифи китоби ҷуғрофии худ «Китобу-л-булдон»-ро ба охир расонд. Матни ин асар пурра то замони мо нарасидааст. Аз рӯи ҳусусияти худ ин асари Яъқубӣ ба китоби ҷуғрофии Ибн Ҳурдодбех ва Қудома ибни Ҷаъфар монандӣ дорад, vale афзалияти китоби Яъқубӣ дар он зоҳир мегардад, ки аксари маводҳо мушоҳидай бевоситаи худи муаллифанд. Ҳусусияти ҷолиби асари Яъқубӣ боз дар он аст, ки ў ба маълумоти аз дигарон гирифтаашро аз назари интиқодӣ таҳлил намуда, чун муаллифони ҳамасраш Масъудӣ ва Ибни Фақеҳ аҳбори ҳусусиёти асотири даштари доҳил намекунад.

Дар асари «Китобу-л-булдон»-и Яъқубӣ дар бораи роҳҳои байни шаҳрҳо ва мавзеъҳо, масофаи байни вилоятҳо, заҳоири маъдан, коркарди онҳо ва амсоли он маълумоти зиёд вучуд дорад.

**Абуалий Ҳусайн ибни Аҳмад ибни Муҳаммад Салломии Байҳақии Нишопурӣ** (ваф. 914-15) – муаррихи араби-нависи форс-тоҷик. Ўз аз ҷумлаи мулозимони ҳокимони Ҷағониён, баҳусус Абубакр Муҳаммад ибни Музаффар ибни Муҳтоҷи Ҷағонӣ ва писари ўз Абуалий ва устоди Абубакри Ҳоразмӣ буд. Китоби «Ат-таъриҳ фӣ аҳбори вулоти Ҳурасон»-и маъруф, ки дар истифодаи таъриҳномаҳо яке аз сарчашмаҳои муҳим будааст, марбут ба қалами ўст, vale мутаассифона то ба имрӯз пайдо нест. Ба гуфти В.В. Бартолд дар сабти муфассали рӯйдодҳои таъриҳии Ҳурасон таъриҳномаи Салломӣ яке аз манобеи асосӣ барои муарриҳони баъдӣ, чун Гардезӣ ва Ибни Асир будааст. Ҷувайнӣ ва Ибни Ҳалликон низ аз он фаровон истифода кардаанд.<sup>1</sup> Аз ўз китобҳои дигаре низ таҳти

<sup>1</sup> В.В. Бартольд. Сочинения. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. М.: Изд. Вост. лит., 1963. – Т.1. С. 55.

унвони «Таърихи хувор» ва «ал-Мисбоҳ ва-н-нутаф ва-т-тураф» маълум аст.

**Абуцаъфар Муҳаммад ибни Ҷарир ибни Язид ибни Касир ат-Табарӣ ал-Омулӣ ал-Бағдодӣ.** Рӯзгори ў дар тӯли солҳои 839-923 буда, зодаи шаҳри Омули Табаристон аст ва дар Бағдод вафот кардааст. Ўро аз чумлаи муаррихону муфассирон ва фуқаҳои арабзабони форс-тоҷик донистаанд, аммо ба забони форсӣ асаре надорад. Аз 83 соле, ки умр дидааст, чиҳил солаш пайваста китоб менавишт. Вай тафсири Куръонро таҳти унвони «Чомеъу-л-баён ат-таъвили-л-Куръон» дар сад ҷилд навишт ва баъдан ба ҷиҳил ҷилд мухтасар қард, ки дар олами ислом беназир буд, инчунин оид ба шеър, сарфу нахъ, риёзиёт ва тиб таҳқиқотҳо бурд ва дар таъриҳ шоҳасаре оғарид бо номи «Таъриху-р-руслан ва-л-мулук», ки шуҳрати ҷаҳонияш бештар марбут ба ин китоб аст.

Имрӯз аз он китоби Табарӣ 13 ҷилд (тарҷумаи форсии он 15 ҷилд) боқӣ монда, ки тартиби он чунин аст: Нахуст ин, ки таърихи оламро аз ибтидои оғариниш то даҳсолаи дуюми садаи X ба таври ҳронологӣ дар бар мегирад ва баъдан чунон аст, ки ҷилди аввал иборат аз муқаддима ва маълумоти гуногун оид ба ҳалқои қадими сарзамини аъроб; ҷилди дуюм пурра ба таърихи давлати Сосониён ва замони ҳукумати онҳо баҳшида шудааст. Дар се ҷилди баъдӣ таърихи пайғамбари ислом, замони ў ва таърихи ҳулафои рошидин; дар ҷилдҳои 6-9 таърихи ҳилофати Ӯмавиён ва ҳодисоти замони онҳо, ки дар олам рӯх додаанд ва дар ҷилдҳои 10-13, ки оҳири китоб аст, таъриҳ ва ҳодисоти замони ҳилофати Аббосиён ҷой дода шудааст.

Таърихи Табарӣ таассуроте дар миёни муаррихин дошта, роҷеъ ба таъсири он ба олами Ғарб мебояд гуфт, ки ҳанӯз соли 1879 як идда аз ховаршиносони ҳоландӣ бо ҳамкории М.Д. Ҷойҷ ба омӯзиши ин таърихнома шурӯъ қарда, соли 1901 матни пурраи онро дар даҳ ҷилд ба табъ расониданд. Баъдан М. Нёлдеке қисмати марбут ба таъ-

рихи Эрони онро тарҷума кард.<sup>1</sup> Қаблан қисмате аз онро соли 1836 (дар ҳудуди 300 сафҳа) Дёбе ном шахсе ба забони фаронсавӣ тарҷума ва дар Париж мунташир соҳт. Ва боз давоми онро дар солҳои 1867-1874 дар Париж нашр намуданд.<sup>2</sup> Вале нахустин бор тарҷумай парокандай англisisии он соли 1824 маълум аст.<sup>3</sup> Дар асри бистум мо ба тарҷумаҳо ва таҳқиқотҳои зиёди он ба забонҳои гуногуни олам вомехӯрем. Дар ин авохир донишмандони тоҷик пас аз таъхири зиёд ба омӯзишу таҳқиқи он шурӯъ кардаанд.<sup>4</sup>

Се нусҳаи дастнависи «Таърихи Табарӣ» дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ маҳфузанд.<sup>5</sup> Дар ганҷинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия б нусҳаи дастхати «Таърихи Табарӣ» вучуд дорад.<sup>6</sup>

**Абулқосим Абдуллоҳ ибни Аҳмад ибни Маҳмуд Каъбии Балхӣ (ваф. 931)** – аз муарриҳони маъруфи тоҷик ва аз эҳтимол дур нест, ки аз мардумони Ваҳшонзамин бошад. Муаллифи китобест дар таърихи Хурросон. «Ибни Надим, ки аз ин китоб матолибе нақл карда, гоҳ бо унвони «Фазоили Хурросон» ва гоҳ бо номи «Маҳосини Хурросон» аз он ёд кардааст. Лекин Самъонӣ ва Алӣ ибни Зайди Байҳақӣ, ки аз ин китоб баҳра гирифтаанд, онро «Мафоҳири Хурросон» номидаанд. Дар ин китоб шарҳи

<sup>1</sup> Алиакбари Шиҳобӣ. Аҳвол ва осори Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ. С.48.

<sup>2</sup> Ч. А. Стори. Персидская литература. Био-библиографический обзор. Переработал и дополнил Ю.Э.Брегель. М: Гл. ред. Вост. лит, 1972. Ч.1. С. 286.

<sup>3</sup> Ҳамон ҷо.

<sup>4</sup> Аз ҷумла ниг.: Абуъалий Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Таърихи Табарӣ/Бо мӯқаддима ва тавзехоти Муҳаммадҷон Умаров ва Файзулло Бобоев. Техрон, 1380(2001). – Ҷилдҳои 1 ва 2.

<sup>5</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. Под ред. и при участии профессора А.М. Мирзоева и профессора А. М. Болдырева. Сталинабад, 1960. С. 25-27.

<sup>6</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. Исторические сочинения. Москва: Наука, 1975. С. 23-34.

ҳоли уламо ва удобо ва шуарову ашъори онон, ки ахёнан ба забони форсӣ буда, гирд омада будааст».<sup>1</sup>

**Абуабдуллоҳ Ҳамза ибни Ҳасани Исфаҳонӣ маъруф ба Ҳамзай Исфаҳонӣ** (тахм. 883 – 960-70). Муаррихи тавоно, адиг ва забоншиноси арабинависи эронӣ. Дар навиштани таърихномаҳояш сарчашмаҳои пешазисломии эрониро васеъ истифода кардааст. Дар бораи мардумони Осиё ва қисман Аврупо маълумоти арзишманд дорад. Дар миёни осори маълумаш («Девони Абунувос», «Китобу-л-амсол», «Китобу-т-танбех») таърихномаи ў таҳти унвони «Таъриху синӣ мулуки-л-арз ва-л-анбиё» (ё «Китобу-л-умам») маъруф аст. Бо навиштани ҳаводиси таърихие, ки дар китоби ў фаровон аст, номи муаллифро дар радифи муаррихони бузург ҷой додааст. Ў ҷонидори сулуки шӯъубия буд ва даъвои онро дошт, ки арабҳо дар олами ислом дар соҳаи фарҳанг ва сиёsat авлавият доранд. Ҳамзай Исфаҳонӣ аз маъхазҳое истифода намудааст, ки онҳо то замони мо нарасидаанд. Китоби «Таъриху синӣ мулуки-л-арз ва-л-анбиё» соли 1961 дар Техрон нашр гардидааст.<sup>2</sup>

**Абубакр Муҳаммад ибни Ҷаъфар ибни Закариё ибни Ҳаттоб ибни Шарик маъруф ба Наршахӣ** (899 – 959). Аз Наршали Бухоро буда, яке аз аввалин муаррихонест, ки роҷеъ ба таърихи Бухоро бори аввал маълумоти муфассал додааст. Дар тафсили ҳолу ахволи рӯзгорӣ ў маводи таъриҳӣ мавҷуд нест, ба ҷуз ин ҳабар, ки зодаи деҳаи Наршах аст; сармуншии дарбори Сомониён буд ва дар баҳори соли 959 дар Бухоро вафот кардааст. Дар хусуси китоби ў - «Таърихи Бухоро» ва то ба имрӯz расидани он маълумот фаровон аст.

«Таърихи Бухоро», ки бо номҳои «Таърихи Наршахӣ», «Таърихи Наршалии ҷадид», «Аҳбори Бухоро» ва ё «Таҳ-

<sup>1</sup>.Муҳаммадризо Ноҷӣ. Таъриҳ ва тамаддуни исломӣ дар қаламрави Сомониён. Техрон, 1378. С.540-41.

<sup>2</sup>.Исфаҳонӣ Ҳамза. Таъриху синӣ мулуки-л-арз ва-л-анбиё. Тарҷумаи Ҷаъфари Шиор. Техрон: Бунёди фарҳанги Эрон, 1967. - 261 с.

киқи вилояти Бухоро» низ маълум аст, соли 943-44 бо забони арабӣ таълиф шудааст. Воқеоти таърихии он дар нусҳаи асл то соли 943 аст. Эҳтимол аст, ки муаллиф ин китобро бо фармони Нӯҳ ибни Наср (942-953) навиштааст. То ба имрӯз нусҳаи аслии он номаълум ва хушбахтона тарҷумаи форсии он дар шакли хеле муҳтасар то имрӯз бокист. Ин тарҷумаро соли 1128 Абунаср Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Наср ал-Қубовӣ анҷом дода буд. Қубовӣ сабаби муҳтасар тарҷума кардани китобро чунин тавзеҳ медиҳад, ки чун баъзе аҳбори он дилгирӯ бехуда менамуданд, ба иҷмол тарҷума шуд ва дар айни ҳол ҳабар медиҳад, ки аз сарҷашмаҳои дигар маълумоти изофиро ба он ворид соҳтааст. Баъдан соли 1178-79 Муҳаммад ибни Умар тарҷумаи муҳтасари Қубовиро боз ҳам муҳтасартар намуда, онро ба номи Абдулазиз ибни Муфтӣ Бухоро таълиф кард. Бино бар гуфти Азизуллоҳи Баёт баъд аз китоби ҳолосашудаи Ибни Муфтӣ Бухоро «шахси дигаре дар китоб даст бурдааст ва ҳаводиси замонро то ғалабаи муғул ва тасарруфи Бухоро тавассути Чингизхон бар он изофа кардааст, ки ба ҳамин шакл ба замони мо расидааст».<sup>1</sup> «Таърихи Бухоро»-е, ки имрӯз мо дар ихтиёр дорем, ҳолосашудаи ҷандинкаратаи он аст.

Воқеоте, ки дар «Таърихи Бухоро»-и зикр шудаанд, асосан замони падид омадани ислом ва мунташир шудани он динро то ба аҳди Сомониён дар бар мегирад. Асари мазкур асосан ба таърихи шаҳр ва навоҳии Бухоро даҳл карда, дар он натанҳо таърихи маҳалҳо, балки ҳатто таърихи қасрҳову бозорҳо ва баъзе аз мансабҳову мансабдорон низ омадааст. Махсусан, пахн шудани ислом ва чигунагии қабул кардани он аз тарафи буҳориён ва амсоли ин муфассал навишта шудааст, ки ҳодисоти мазкур бори аввал танҳо тавассути ҳамин таърихнома маълум шудаанд.

---

<sup>1</sup> Азизуллоҳи Баёт. Кулиёти таърихи Эрон аз оғоз то машрутият бо зикри аснод ва маҳози он. С.124.

Наршахӣ аввалин муаррих аст, ки роҷеъ ба таърихи хонадони Сомонӣ, аслу нарабӣ, ибтидои ба таҳт омадани намояндай ин хонадон ва ҳудуди давлаташон, инчунин ҳукмронии ҳар яке аз умарои Сомониро дар алоҳидагӣ ҳабар додааст. Дар китоби Наршахӣ таърифоту тавсифоти марсуми асримиёнай дар ҳусуси ҳукмронони Сомонӣ мавҷуд нест, ки чунин шакли нигориши таърих қобили қабул ва писандидай муаррихину муҳаққикин гардидааст.

«Таърихи Бухоро»-и Наршахӣ соли 1984 дар Техрон ба табъ расида буд.<sup>1</sup> Ин китоб бо забонҳои русиву тоҷикӣ низ нашр гардидааст.<sup>2</sup>

Чор нусхай дастнависи «Таърихи Бухоро» дар ганҷи-наи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ<sup>3</sup> ва дар ганҷинаи дастхатҳои Пажӯҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия 10 нусхай дастхати «Таърихи Табарӣ» маҳфуз аст.<sup>4</sup>

**Абуалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ (ваф. мартаи 974).** Муаррих, сиёсатмадор ва вазири Абдулмалик ибни Нӯҳи Сомонӣ (954 – 961) ва Мансур ибни Нӯҳ (961 – 976), писари Абулғазли Балъамӣ - вазири маъруфи Сомониён, яке аз ҳомиёни Рӯдакист. Ӯ «Таърихи Табарӣ»-ро тарҷумаи муҳтасар кард ва иловаҳое бар он навишт, ки бештар ба таърихи эрониён иртибот дошт, дар натиҷа китобе дигар падид овард, то ҷое, ки иддае аз муаррихину

---

<sup>1</sup> Наршахӣ Абубакр Муҳаммад ибни Ҷаъфар. Таърихи Бухоро. Тарҷумаи Абу Наср Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Наср ал-Қубодӣ. Бо эҳтимоми Мударриси Разавӣ. Нашри 2. Техрон: Тус, 1984. - 443 с.

<sup>2</sup> Наршахӣ Муҳаммад. История Бухары/Перевел с персидского Н.А.Лыкошин под ред. В.В. Бартольда. Ташкент, 1897; Наршахӣ Абубакр Муҳаммад ибни Ҷаъфар. Таърихи Бухоро. Ҳозиркунандаи чоп, муқаддима, тартибиҳои тавзехот, лугат, исмҳои хос, номҳои ҷуғорофӣ Н. Қосимов. Муҳаррири масъул А. Мухторов. Душанбе: Дониш, 1979. – 118 с.; Абубакр Муҳаммад ибни Ҷаъфари Наршахӣ. Таърихи Бухоро. Мураттибон F. Фоибов, К. Олимов ва Н. Амиршоҳӣ. Душанбе, 2012.

<sup>3</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С.97-100.

<sup>4</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 239-251.

мухаққиқин онро «Таърихи Балъамӣ» низ гуфтаанд. Балъамӣ низ мисли Табарӣ дар исботи як ҳодиса ривоятҳои гуногунро оварда ва маъқули онро дар аввал навиштааст, vale дар бисёр маворид аз миёни ахбори пайдарпай як мавзуи боэътишодтари онро интихоб намуда, аз дигарҳояш сарфи назар кардааст. Қисмати бештаре аз иловаҳои асноди таърихии Балъамӣ аз арзишҳои баланди илмӣ бархурдоранд. Ба қавли мураттибони «Таърихи Табарӣ» и Балъамӣ М. Умаров ва Ф. Бобоев «Балъамӣ аввалин донишманди таърихнигор буд, ки тамоми матолиб ва маълумоти таърихномаи Табариро ба таҳлилу тадқики илмӣ кашида, дар асоси он ва маълумоти сарчашмаҳои дигар ба забони дарӣ асари тозае оғарид. Ва аз ин лиҳоз метавон гуфт, ки Балъамӣ муаллиф аст, зоро маълумоти муфассал дар достони Баҳроми Ҷӯбин ва фаслҳои марбут ба футухи кишвари Эрон берун аз ахбори арабӣ ва берун аз ин китоби таърих аст».<sup>1</sup>

**Абулфараҷ Муҳаммад ибни Яъқуб ибни Исҳоқ ан-Надим ал-Варроқ ал-Бағдодӣ** (909-10 – 995). Муаллифи «ал-Фехрист ал-улум», ки бо номи «ал-Фехрист» машҳур аст. Азбаски падари Ибни Надим ба қасби когазсозӣ машғул буд, ўро бо лақаби Варроқ ном мебурданд. «Ал-Фехрист» шабехи доиратулмаориф аст ва яке аз асноди пурарзиши таъриху тамаддун ба шумор меравад. Ибни Надим ин асарро солҳои 987/988 навиштааст. «Ал-Фехрист» маҷмуи маълумоти адабиёти ҷаҳор асарро дар бар мегирад. Дар ин китоб дар бораи китобхонаҳо ва соҳибони онҳо, таърихи китобнависӣ ва хат маълумоти ҷолибе оварда шудааст. Дар «ал-Фехрист» китобҳо тибқи мавзӯй ва ҳусусияти асарҳо ба даҳ боб чудо шудаанд. Дар ин асар дар бораи шоирону нависандагон, равияҳои мазҳабӣ ва урғу одати мардум дар нимаи дуюм ҳазорсолаи аввал, ҷуғрофияи мамолики исломӣ ва амсоли онҳо маъ-

<sup>1</sup> Абуъалий Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Техрон, 1380 (2001). – Ч.1. С.VIII.

лумот оварда шудааст. «ал-Феҳрист»-и Ибни Надим дар Бейрут<sup>1</sup>, Техрон<sup>2</sup> ва Ню-Йорк<sup>3</sup> нашр гардидааст.

**Абуабдуллоҳ Аҳмад ибни Мұхаммад ибни Яъқуб маъруф ба Ибни Мискавейх ё Мускӯя (932 - 1030).** Аз олимони маъруф, махсусан дар таъриху фалсафа аст. Ӯ бо тахаллуси «ал-Хазин» низ маъруф аст ва ин далолати онро дорад, ки ӯ хазинадори китоб будааст. Ибни Мискавейхро дар илми фалсафа баъд аз Арасту ва ал-Форобӣ «Муаллими сеюм» низ ном мебаранд. Дар санъати бадей ва шеър гуфтан низ устодаш донистаанд. Дар илми кимиё, махсусан дар гудозиш ва табдили филизот машҳур буда-аст. Дар навиштани таърих натанҳо устоди комил аст, балки равиши таърихнигории ӯ аз кулли муаррихони замонаш фарқ мекунад. Ӯ натанҳо аз воқеоти таърихӣ ҳарф мезанад, балки дар бораи онҳо андеша меронад, ки чунин тарзи таърих навиштан бо чунон ҷиддият дар асрҳои миёна кам ба мушоҳада мерасад.

Ибни Мискавейх осори худро бо забонҳои арабӣ ва форсӣ навиштааст, ки муҳимтаринашон инҳоянд: «Таҷорибу-л-умам ва авоқибу-л-ҳимам» (дар таърих), «Таҳзибу-л-аҳлоқ ва татҳиру-л-аъроқ», «Рисола фи-л-лазати ва-л-'алами», «Китоб 'адоб ад-дунё ва-д-дин», «Рисола фи ҷавҳари-н-нафс», «Мақола фи-н-нафс ва-л-'акл», «Ҷовидони хирад», «Ҳикмату-л-холида» (дар дин, аҳлоқ ва фалсафа), ва ғ. «Таҷорибу-л-умам»-и ӯ аз ҷумлаи асарҳои муҳими таърихист.

**Ҳаким Абулқосим Мансур ибни Ҳасан ибни Исҳоқ Шарафшоҳи Тӯсӣ маъруф ба Фирдавсии Тӯсӣ (934 ё 940 – 1020-25).** Аз ҷумлаи ҳамосасароёни бузург аст, ки достонҳои назмии қаҳрамонӣ-таърихири оғаридааст. Дар аксар

<sup>1</sup>Абулфараҷ Мұхаммад ибни Яъқуб ибни Исҳоқ ан-Надим. Ал-Феҳрист. Бейрут, 1970.

<sup>2</sup>Ибни Надим, Мұхаммад ибни Исҳоқ. Ал-Феҳрист. Тарҷумаи Мұхаммад Ризо Таҷаддуд. Нашри 3. –Техрон: Амири Кабир, 1987. 814 с.

<sup>3</sup> The Fihrist of al-Nadim, a tenth century survey of Muslim culture. Ed. B. Dodge. Vols. 1-2. N.-Y. L., 1970.

кутуби таърихӣ аз ў ҳамчун аз саромади муаррихони порсигӯ ёд кардаанд, аз чумла дар китоби Мирхонд «Равзату-с-сафо». Бо «Шоҳнома»-и худ ҳувияти аз байн-рафтаи эрониёнро пас аз футухоти араб дубора зинда кард. Агарчи қабл аз Фирдавсӣ таърихномаҳои зиёде дар ҳусуси эрониён таълиф шуда буд, vale ғале боз ҳам ин шоҳкории Фирдавсӣ мақому манзалати хоссаे дорад.

Сарчашмаи муҳимтарини таърихии «Шоҳнома» китоби «Худойномак» аст. Бештари маълумоти таърихии Фирдавсӣ асосан дар бораи чор ҳонадони маъруфи қадими эронист. Агар дар ҳусуси Пешдодиёну Каёниён да-лоили таърихии ўро бар мабнои асотир бидонем, пас дар мавриди Ашкониёну Сосониён наметавон чунин қазоват кард. Ахбори таърихии Фирдавсӣ пас аз Искандар дар замони Ашкониёну Сосониён аз ибтидо марҳала ба марҳала қавитар ва ба ҳақиқати таърихӣ бештар наздик мегардад. Маҳсусан ахбори таърихии ў роҷеъ ба арафа ва ишғоли араб Эронзамирро хеле боарзиш аст.

**Абунаср Муҳаммад ибни Абдулҷаббори Утбӣ (тахм. 961 – 1035-39)** муаррих ва нависандай маъруфи дарбори Сомониёну Ғазнавиён буд. Ў дар ҷавонӣ аз зодгоҳаш Рай ба Ҳурносон назди тағояш - Абунасири Утбӣ, ки мансаби бузурги давлатӣ дошт, омад ва вазифаи котибиро бар уҳда гирифта, баъдан дар замони Ғазнавиён то мансаби соҳибариидӣ расид. Дар замони ҳукмронии Масъуди Ғазнавӣ аз дунё гузашт.

Таърихномаи ў маъруф ба «Таърихи Яминӣ» то ба имрӯз пурра расидааст, ки онро муаллиф ба номи Яминуддавла Маҳмуди Ғазнавӣ бахшидааст. Китоб ба забони арабист. Онро баъд аз дусад сол Абушараф Носеҳ ибни Зафар ибни Саъд ал-Муншии Ҷарбозақонӣ (ё Гулпоягонӣ) ба форсӣ тарҷума намуда, дар он бобе бо номи «Хотима» афзудааст, ки воқеоти то соли 1207-ро дар бар мегирад.

«Таърихи Яминӣ» аз чумлаи пурарзиштарин сарчашмаҳои таърихист, ки он таърихи зуҳури давлати Ғазнави-

ёнро дар бар мегирад, ба ибораи дигар тамоми воқеоти китоб дар давраи зиндагии худи муаллиф сурат гирифтаанд, ки ин арзиши илмии онро хеле баланд мебараад. Оид ба таърихи авохиро давлати Сомониён аз ин бехтар асареро дучор омадан нашояд, зеро муаллиф давраи сукути оли Сомонро ба чашми сар мушоҳада кардааст. Дар китоб инчунин бо маълумоти муҳими дастӣ аввал роҷеъ ба давлатҳои дигари муосири муаллиф, аз қабили Фуриҳо, оли Зиёр, Дайламиён, Симчуриён, Фаригуниён, Хоразмшоҳиён ва роҷеъ ба баъзе масоили иҷтимоию мазҳабӣ дучор шудан мумкин аст. Аммо дар аҳбори давлати Фазнавӣ муболигаҳо карда, ки сабаби он маълум аст. Китоби мазкур барои бисёр муаррихони бузурги баъдӣ манбаи муҳим ва серистифода будааст ва ҳамчунин бар он шарҳҳои зиёде навиштаанд.

Матни арабии «Таърихи Яминӣ» соли 1869 дар Қоҳира нашр гардида,<sup>1</sup> он бо забони форсӣ тарҷума<sup>2</sup> ва аз форсӣ ба тоҷикӣ баргардон<sup>3</sup> шудааст.

**Абумансур Ҳусайн ибни Муҳаммад маъруф ба Саолибӣ.** Аз ҷумлаи муаррихони маъруфи арабинависи тоҷик ва аз муосирони Наср ибни Сабуктегин - бародари султон Маҳмуд аст, ки дар бештаре аз улуми адабӣ ва лугату таърих устод будааст. Китоби «Ғураву аҳбори мулуки-л-фурс»-ро, ки ба Абумансур Абдулмалик ибни Муҳаммад Саолибии Нишопурӣ нисбат медиҳанд, асосан моли ин Саолибист.<sup>4</sup> Ин таърихнома ҳаводиси оламро аз замони «пайдоиш» то аҳди Газнавиён фаро мегирад ва он дар миёни солҳои 1017-1022 таълиф шудааст. Дар ин таърих-

<sup>1</sup> Утби. Шарҳ ал-Ҷамини ал-мусамма бил-Фатҳ ал-Вахби ‘ала та’риҳ Абу Наср ал-Утби лишайх ал-Манини. Қоҳира, 1869.

<sup>2</sup> Утби Абунаср Муҳаммад. Таърихи Яминӣ/Тарҷума аз арабӣ Абушараф Чурбодаконӣ. Таҳия ва шарҳи А. Қавим. Теҳрон, 1955.

<sup>3</sup> Абушараф Носеҳ ибни Зафари Ҷурғодиконӣ. Тарҷумаи “Таърихи Яминӣ”. Муқаддима, таҳия, таҳшия, таълиқот, луғот ва феҳристи Н. И. Ғиёсов. Ҳуҷанд: Ношир, 2013.

<sup>4</sup> Азизуллоҳи Баёт. Куллиёти таърихи Эрон. С.178.

нома диққати бештар ба ахбори таърихии эрониён дода, кӯшишҳои интиқодӣ ба ҳаводиси таърихӣ низ ба мушоҳада мерасанд. Ин китоб соли 1900 дар Париж нашр гардидааст.<sup>1</sup>

**Абусаид Абдулҳай ибни Заҳҳок ибни Маҳмуд Гардезии Фазнавӣ (асри XI).** Дар хусуси рӯзгори ин муаррихи тавони тоҷик ҳабаре чуз ин нест, ки бо Байҳақии муаррих ва Абурайҳони Берунӣ мусосир буд ва китобаш «Зайну-л-ахбор»-ро дар аҳди султони Фазнин, Абдуррашид ибни Маҳмуди Фазнавӣ (1049 - 1053) ба забони форсӣ навиштааст. Эҳтимол аст, ки дар Фазна мезист ва китобашро низ дар ҳамон ҷо, дар ҳудуди солҳои 1050 – 1052 навиштааст.

«Зайну-л-ахбор»-ро муаллиф ба номи султон Зайнулмилла Абдуррашид иншо кардааст ва «зайн» бад-ин сабаб аст. Манобеи истифодашудаи китоб ҳеле гуногун аст ва дар ин боб аҳамияти бештар қасб кардааст, аз ҷумла осори Ҷайҳонӣ, ки акнун аз миён рафтааст, тавассути кори Гардезӣ ахбори арзишманде аз он боқӣ мондааст.<sup>2</sup> Китоб ба шакли таърихи умуниҷаҳонӣ иншо гардида, дар бораи подшоҳони пеш аз исломии Эронзамин, паёмбари ислом, хулафои рошидин, таърихи муфассали Ҳуросон то соли 1041, ҷадвалҳои солшуморӣ, идҳои мусулмонон, зардӯштиён, яҳудиён ва исавиён, инчунин роҷеъ ба туркҳову ҳиндӯён маълумоти арзишманд медиҳад. Оид ба таърихи Сомониён байд аз «Таърихи Наршахӣ» дуюмин сарчашмай нодиру пуарзиш ба шумор меравад.

Пораҳое аз китоби мазкур борҳо бо забонҳои мухталифи олам тарҷумаву нашр шудаанд. Матни комили он соли 1937 аз ҷониби Мирзо Муҳаммадхони Қазвии<sup>3</sup> ва

<sup>1</sup> Abou Mansour Abd al-Malik ibn Mohammad ibn Ismo'il al-Tha'olibi. *غرر اخبار ملوك الفرس و سیرهم* Histoire des Rois des Perses. Texte arabe publie et traduit par H. Zotenberg. Paris, 1900.

<sup>2</sup> Ҷалолуддини Сиддикӣ. Манобеъ ва маохизи таърихӣ. С.75.

<sup>3</sup> Абусаид Абдулҳай ибни аз-Заҳҳок ибни Маҳмуди Гардезӣ. Зайну-л-ахбор. Бо муқаддимаи ҳазрати Оқо Муҳаммадхони Қазвии. Техрон, 1315 ҳ.ш.

соли 1954 аз чониби Саид Нафис<sup>1</sup> дар Эрон нашр гардид. Донишманди Афғонистон Абдулҳай Ҳабибӣ соли 1363 ҳичрии шамсӣ низ матни ин асарро ба табъ расонидааст.<sup>2</sup>

**Хоҷа Абулғазл Муҳаммад ибни Ҳусайнӣ Байҳақӣ (995 – 1077)** соли 995 дар деҳаи Ҳорисободи Байҳақ таваллуд ёфтааст. Ин деҳа алҳол дар даҳ-дувоздаҳ километрии Сабзвор аст ва зиёда аз яксаду панҷоҳ ҳонавода дар он ҷо маскунанд. Аз навиштаҳои худаш маълум мегардад, ки аввал дар Сабзвор ва баъдан дар Нишопур таҳсили илм намуда, сипас дар синни 27-солагияш ба хидмати девони рисолати султон Маҳмуди Фазнавӣ, ба риёсати Бунасри Мушкон даромадааст. Бунаср вазири султон Маҳмуд буд. Байҳақӣ оид ба ў менависад: «маро азиз дошт ва нуздаҳ сол дар пеши ў будам, азизтар аз фарзандони вай ва навоҳтҳо дидам ва ному молу ҷоҳ... ёфтам». Ў солҳои зиёд дар девони рисолати Фазнавиён хидмат мекард, то дар замони Зайнулмилла Абдуррашиди Фазнавӣ (1049 - 1052) ба мансаби раисии девони рисолат расид. «Баъд аз муддати кӯтоҳе аз мақоми худ азл шуда ва амволаш мусодара ва ба зиндон афтод. Пас аз кушта шудани Абдуррашид муддате низ дар зиндон буд».<sup>3</sup> Пас аз озод шудан дигар ба хидмати давлатӣ нарафт ва то охири умр ба навиштани асарҳояш машғул буд. Ў дар тобистони соли 1077 аз дунё гузашт.

Аз навиштаҳои муаллифи «Таърихи Байҳақ» - Абулҳасани Байҳақӣ бармеояд, ки Абулғазли Байҳақӣ китоби дарсие барои амалдорони давлатӣ таҳти унвони «Зинату-л-куттоб» навишта будааст, аммо он аз байн рафтааст, танҳо пораҳое аз он дар «Таърихи Байҳақ» то ба имрӯз расидаанд. Инчунин китоби дигаре бо номи «Мақомоти

<sup>1</sup> Абусаъид Абдулҳай ибни аз-Захҳок ибни Маҳмуди Гардезӣ. Зайну-л-ахбор. Бо муқаддима, феҳрист ва ҳавошии Саид Нафисӣ. Текрон, 1333 ҳ.ш.

<sup>2</sup> Абусаъид Абдулҳай ибни аз-Захҳок ибни Маҳмуди Гардезӣ. Зайну-л-ахбор. Текрон, 1363 ҳ.ш.

<sup>3</sup> Азизуллоҳи Баёт. Куллиёти таърихи Эрон. С.183-184.

Абунасри Мишкон» таълиф намуда буд, ки мутаассифона аз байн рафтааст, vale пораҳое аз он дар китоби «Осорул-вузаро»-и Сайфуддини Ҳқайлӣ то ин замон омадаанд.

Китобе, ки Байҳақиро машҳури олам гардонид, асари таърихии ў – «Таърихи Байҳақӣ» («Таърихи оли Сабуктегин» ва «Чомеи таърихи оли Сабуктегин» низ гуфтаанд) мебошад. Асар дар 30 чилд таълиф ёфта, маҳдудаи таърихии он на бештар аз 60 сол аст, ки асосан замони зиндагии муаллиф ба шумор меравад, яъне воқеоти он аз 23-24 солагии муаллиф оғоз шудааст. Бад-ин сабаб таърихномае падид омадааст, ки аз лиҳози сиҳати маълумот камназир аст. Мутаассифона, аз ин сӣ чилд танҳо шаш чилди он (чилдҳои 5 - 10) барье пурра ва барье парокандаву но-пурра, дар алоҳидагӣ ва дар кутуби таърихии дигар то ба имрӯз расидаанд. Ин қисматҳои расида асосан замони Масъуди Фазнавиро (1030 - 1040) дар бар мегиранд, бад-ин сабаб гоҳе онро бо номи «Таърихи Масъудӣ» низ ёд кардаанд.

Матни комили «Таърихи Масъудӣ»-и Абуфазли Байҳақӣ дар Эрон борҳо зери унвони «Таърихи Масъудӣ» ва «Таърихи Байҳақӣ»-ба табъ расида<sup>1</sup> ва соли 1962 дар Тошканд аз ҷониби шарқшинос А.К. Арендс ба забони русӣ тарҷума ва нашр гардид.<sup>2</sup> Як нусхай дастхати «Таърихи Байҳақӣ» дар ганҷинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия зери рақами С 398 (568aa) маҳфуз аст.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>. Абулфазл Муҳаммад ибни Ҳусайн Байҳақӣ. Таърихи Байҳақӣ. Бо эҳтимоми доктор Ғаний ва доктор Фаёз. (Матни саҳҳ ва комил, бо ҳавошӣ, таълиқот ва фехристҳо. Техрон, 1324 ҳ.ш.; Абулфазл Муҳаммад ибни Ҳусайн Байҳақӣ. Таърихи Масъудӣ маъруф ба «Таърихи Байҳақӣ». Бо муқобала ва тасҳҳ ва ҳавошӣ ва таълиқоти Сайд Нафисӣ. Дар 3 чилд. Чилди 1. Техрон, 1319. Чилди 2. Техрон, 1326. Чилди 3. Техрон, 1332).

<sup>2</sup> Байҳаки Абулфазл Муҳаммад ибн Ҳусейн. История Мас'уда. 1030-1041. Пер. А.К. Арендса. Ташкент, 1962.

<sup>3</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 160-165.

**Абурайҳон Муҳаммад ибни Аҳмад Беруний Хоразмӣ маъруф ба Абурайҳони Берунӣ (4.09.973 –11.12.1048)** аз бузургтарин донишмандони Машриқзамин, файласуф, табиатшинос, табиб, мунаҷҷим, муаррих ва ҷомеашиноси тоҷик аст. Миқдори таълифоти Беруниро мухаққикон аз 130 то 180 асар донистаанд, vale 20 асари ӯ то замони мо расидаанд. Маъруфтарин асарҳои Берунӣ «Қонуни Масъудӣ» (дар илми нуҷум, ҳайат ва риёзиёт), «Таҳдиу ниҳоёт ал-амокин ли тасҳехи масоғат ал-масокин» (чӯгрофия), «Истиҳроҷу-л-автори фи доира» ва амсоли инҳо мебошанд. Китобҳои таърихии вай «Таҳқиқу маоли-л-Ҳинд» ва «Осору-л-боқия ‘ан қурун ал-холия» аст. Ӯ дар бештаре аз ҷангҳои Маҳмуди Фазнавӣ дар рикоби ӯ буд ва бад-ин восита борҳо ба Ҳинд афтод ва он ҷо муваффақиятҳои илмии фаровоне ба даст овард. Дар миёни донишмандон аввалин нафарест, ки ҳатти санскрит ва таъриху чӯгрофииё ва ақоиду урғу одот ва афкори мардумони Ҳиндустонро биёмӯҳт ва дар ин замина китоби «Таҳқиқу маоли-л-Ҳинд»-ро таълиф намуд. Аз ин китоб метавон далоилеро аз таъсири мутақобилаи фарҳангии ҳиндувону эрониёни қадим пайдо кард.

Китоби «Осору-л-боқия ‘ан қурун ал-холия» аз ҷониби профессор Захау соли 1878 дар Лейпциг нашр шуд.<sup>1</sup> Тарҷумаи ин китоб ба забони русӣ соли 1957 дар Тошканд<sup>2</sup>, соли 1973 дар Техрон<sup>3</sup> ба табъ расида, соли 1982 он дар Душанбе бо забони тоҷикӣ нашр гардид.<sup>4</sup> Ҷанде аз асарҳои Берунӣ бо забонҳои русӣ<sup>5</sup> ба табъ расидаанд.

<sup>1</sup>.Chronologie orientaliseher Volker von Alberuni. Hisg. Von Dr. C.E. Sachau. Leipzig, 1878.

<sup>2</sup>.Бируни Абу Райхан Муҳаммад. Асар ал-бакийа//Памятники минувших поколений//Переводы примечания М.А. Салье. Ташкент, 1957. - 487 с.

<sup>3</sup>.Берунӣ Абурайҳон. Осор ал-боқия. Тарҷумаи Ақбар Донасиришт. - Техрон: Ибни Сино, 1973. - 617 с.

<sup>4</sup>.Абурайҳон Берунӣ. Осор ӯл-боқия. Душанбе, 1982.

<sup>5</sup>.Бируни Абу Рейхан. Индия. Пер. А. Б. Халидова, Ю. Н. Завадовского// Избранные произведения, Том II. Ташкент: Фан, 1963//Репринт: М.: Ладомир, 1995; Бируни Абу Рейхан. Собрание сведений для познания драгоценностей

**Хоча Қивомуддин Сайд Абуалӣ Ҳасан ибни Алӣ ибни Исҳоқи Тӯсӣ маъруф ба Низомулмулк** (4 апрели 1018 – 14 октябри 1092). Дар яке аз дехаҳои Тӯс таваллуд ёфт ва бад-ин сабаб ӯро Низомулмулки Тӯсӣ гуфтаанд. Аҷдодаш аслан аз Байҳақ буданд. Дар шаҳрҳои Марву Нишопур таҳсили илм намуда, баъдтар ба хидмати ҳокими Балх - Абуалӣ ибни Шодон ҳамчун дабир ворид шуд, каме дертар ибни Шодон то ба мансаби вазирии Салчуқиён расид ва Низомулмулкро бо худ бурд. Аз соли 1038 сар карда, Низомулмулк ба хизмати Салчуқиён ворид шуд. Соли 1063 Алпарслони Салчуқӣ ба салтанат нишастан ва соли дигар Низомулмулкро вазири мамлакати худ таъйин намуд. Хоча дар ин мансаб то 14 октября соли 1092, ки соли қатли ўст, бимонд. Дар тӯли вазораташ тавонист, ки бар манфиати ҳалқу мамлакаташ хидматҳои шоистае бикунад. Тавассути кӯшишҳои ӯ забони форсии дарӣ дар давлатҳои туркии минтақа бештар решаш давонд ва мунаширу роиҷ гашт. Макотиби олияи исломӣ бо номи «низомия»-ҳоро асос гузошт, ки дар асрҳои миёна тамоми олами исломро фаро гирифтанд. Соҳти давлатдории тоҷикиӣ (Эронӣ)-ро дар давлати Салчуқиҳои туркман татбиқ кард. Тавассути ӯ давлати Салчуқиён ба яке аз имперотуриҳои бузурги қурунивустони олам табдил ёфт ва бо куштани ӯ шикастраву аз ҳам пошида шуд.

Аз ӯ китобе таҳти унвони «Сиёсатнома» (ё «Сияру-л-мулук») ва ё «Панҷоҳ фасли Хоча Низомулмулк») боқӣ монда, ки то ба имрӯз расидааст. Ба қавли худи Низомулмулк «ин китоб ҳам панд аст ва ҳам масал аст ва ҳам

---

(Минералогия). Пер. А.М. Беленицкого. Л.: Изд. АН СССР, 1963; Бируни Абу Рейхан. Геодезия (Определение границ мест для уточнения расстояний между населенными пунктами) Иссл., пер. и прим. П. Г. Булгакова// Избранные произведения, Том III. Ташкент: Фан, 1966; Бируни Абу Рейхан. Фармакогнозия в медицине//Иссл., пер. и прим. У. И. Каримова//Избранные произведения, Том IV. Ташкент: Фан, 1974; Беруни Абу Райхан. Математические и астрономические трактаты//Пред., пер. и комм. П. Г. Булгакова и Б. А. Розенфельда//Избранные произведения, Том II. Ташкент: Фан, 1987.

тафсири Қуръон ва ҳам ахбори ҳазрати Расул (с) ва қисаси анбиё ва ҳам сирату ҳикояти подшохони одил аст. Мегүйнд, ки Ҳоча онро аввал дар 39 боб навишт ва баъдан ё худи ў ва ё дигаре бар он 11 боби дигар афзуд.

«Сиёсатнома» китобест, ки ҳадафи аслии онро тарғиби давлати ягонаи мутамарказ бо сарварии шохи одил ва вазири ботадбир ташкил медиҳад. Низомулмулк бо овардани хикоёти пандомӯз аз ҳаёти подшоҳону вазирони Сосониён Сомониён ҳокимони аспи хешро ҳидоят мена-муд, ки дар хукумат кардан ва давлатдорӣ аз тачрибаи гузаштагони мардумони муқимии ин сарзаминҳо, аз хирад ва тадбири оқилона кор гиранд.

Баъзе аз ахбори таърихибо бори аввал дар ин асар дар-ёфтани мумкин аст, аз қабили шўриши бузурги қарматиёни Фур дар замони Сомониён ва маҳсусан маълум мегардад, ки вилоёти Фуру Фарҷистон, дар ҳайати давлати Сомониён будаанд. Китоби мазкур то ба имрӯз бо забонҳои гуногун нашр шуда аст.

Матни комили ин асар дар Техрон борҳо нашр гардида,<sup>1</sup> тарҷумай он ба забони русӣ соли 1949 аз ҷониби Б. Н. Заходер ба табъ расид.<sup>2</sup> Ба расмулҳати имрӯзи тоҷикӣ «Сиёсатнома» соли 1998 дар Душанбе рӯй ҷонад.<sup>3</sup>

**Шарафуддин Анўшервон ибни Холид ибни Муҳаммад Финии Кошонӣ машхур ба Анўшервон.** Солҳои рӯзгори ўро мутобиқ ба 1066 - 1138-39 донистаанд. Ўаз чумлаи муаррихони бузург ва шоирони дузабона (зуллисонайн)

<sup>1</sup>Абуалі Ҳасан ибни Алӣ Ҳоча Низомулмулк. Сиёсатнома. Бо эҳти моми Сайд Абдураҳмон ал-Халқолӣ. Техрон, 1310 ҳ.ш.; Абуалі Ҳасан ибни Алӣ Ҳоча Низомулмулк. Сиёсатнома. Бо ҳавошӣ ва ёддоштҳо ва ишорот ва тасҳехи алломаи фақид Муҳаммад Қазвинӣ бо тасҳехи мӯҷаддад ва таълиқот ва муқаддима ба кӯшиши Муртазо Мударрисӣ ва Ҳаҳордехӣ. Техрон, 1334 ҳ.ш.; Абуалі Ҳасан ибни Алӣ. Сайру-л-мулук (Сиёсатнома). Нашри 4. – Техрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 1378 ҳ.ш.

<sup>2</sup> Низам ал-мулька. Сиасат-намэ. Книга о правлении везира XIX столетия Низам ал-мулька. Перевод, введение в изучение памятника и примечания Б.Н. Заходера. М.-Л.. 1949.

<sup>3</sup> Низомулмулк. Сиёсатнома. Душанбе, 1998.

буда, вазифаи вазирии Махмуди Салчуқӣ (1127), халифа ал-Мустаршид (1131-1134) ва султон Масъуд ибни Муҳаммадро (1134-1136) низ ба ухда дошт. Таърихномае аз ў бо номи «Футуру замони-с-судур ва судуру замони-л-футур» (ва баъзеҳо «Нафсату-л-масдур ва футуру замони-с-судур ва судуру замони-л-футур» гуфтаанд) маълум аст, ки баъдан онро Уммоди Котиб таҳти унвони «Нусрату-л-фитрат ва усратау-л-фитрат» (ва низ «Зубдату-н-нусра ва нухбату-л-усра» низ гуфтаанд) ба арабӣ тарҷума кард. Он китобест аз ёддоштҳои худи муаллиф, ки ҳодисоти замони ҳукмронии султон Маликшоҳ (1072 - 1092) то замони марги Туғрул ибни Муҳаммадро (1134) дар бар мегирад. Арзиши илмӣ-таърихии ин асар хеле баланд аст.

**Абуҳафс Умар ибни Муҳаммад Насафии Самарқандӣ** (ваф.1142-43). Фақех, муфассир ва муҳаддиси машҳур, ки зиёда аз сад рисола дар мубоҳисоти фикҳ дорад ва яке аз муаррихону ҷуғрофидонони машҳури тоҷик аст. То ҷое, ки маълум аст, ў авввалин нафарест, ки таърихи шаҳри Самарқанд ва навоҳии онро муфассал аз аҳди қадим, то замони зисти худ навиштааст. Китобаш таҳти унвони «Қандия» («Ал-қанд» ё «Китобу-л-қанд фӣ таърихи Самарқанд») маъруф аст. Онро ба забони арабӣ навишта буд, ки баъдан яке аз шогирдонаш ба тоҷикии порсӣ тарҷумааш кард. Дар қатори аҳбори муҳими ин китоб метавон маълумотҳоеро роҷеъ ба тарзи обёрӣ ва соҳтмони гуногуни ин соҳа дар он рӯзгор дарёфт намуд. Ба воситаи ин китоб метавон ба намунаи шаҳрдории тоҷикӣ дар садаҳои миёна аз наздик шинос шуд.

Дастхати «Китобу-л-қанд фӣ таърихи Самарқанд» дар ганҷинаи китобхонаи Институти шарқшиносии Москва маҳфуз аст.<sup>1</sup> Соли 1908 олимӣ рус Вяткин онро ба забони

---

<sup>1</sup> Абуҳафс Умар ибни Муҳаммад Насафии Самарқандӣ. Китобу-л-қанд фӣ таърихи Самарқанд. Дастхати Институти шарқшиносии АИ Федератсияи Россия таҳти рақами В 677.

русӣ тарҷума ва нашр намуд.<sup>1</sup>

**Наҷмуддин Абубакр Муҳаммад ибни Алӣ ибни Сулаймон ибни Муҳаммади Ровандӣ (тав.1155-59 пас аз 1206).** Муаррих ва нависандай машҳури аҳди Салҷуқиёни Ироқ аст. Ў дар Рованди Кошон таваллуд шудааст ва аз хонадони аҳли савод буд ва бад-ин восита таълиму тарбияти хуб гирифт. Ба сифати қонуншинос ва рассоми моҳир ба дарбори охирин султони Салҷуқиён Туғрулбек (1175 - 1194) даъват шуд. Пас аз барафтодани салтанати Салҷуқиён соли 1202 ба навиштани асари таърихии худ «Роҳату-с-судур ва ояту-с-сурур» шуруъ намуд ва онро ба султони Салҷуқиёни Осиёи Хурд - Фиёсуддин Кайхусрав бахшид, ки дар он овон (1206-07) Анатолияро ишғол карда буд ва худи муаллиф ба Қуния рафта, асарашро ба ў тақдим намуд. «Роҳату-с-судур» китобест дар таърихи Салҷуқиён аз ибтидои кори онҳо то соли 1199. Аҳамияти бештари асари мазкур дар воқеоти даҳсолаҳои охири китоб аст, ки муаллиф ба ҷашми сар онҳоро мушоҳада кардааст.

Матни пурраи «Роҳату-с-судур ва ояту-с-сурур» бо эҳтимоми Муҳаммад Иқбол соли 1921 бо таҳрири комил ба табъ расид.<sup>2</sup> Соли 1364 ҳ.ш. Муҳаммад Иқбол матни ин китобро дар Эрон нашр кард.<sup>3</sup> Соли 1957 ин китоб дар Анқара низ ба табъ расид.<sup>4</sup>

**Абулҳасан Заҳируддин Алӣ ибни Зайд ибни Муҳаммад маъруф ба Абулҳасани Байҳақӣ ё Ибни Фундуқ (1106 – 1174).** Муаррих, мунаҷҷим, риёзидон, табиб ва шоири

<sup>1</sup> Омар ибн Муҳаммад ан-Несефи ас-Самарканди. Қандия Малая. Перевод В.Вяткина. Справочная книжка Самаркандской области. Выпуск VIII, 1906. С. 235-290.

<sup>2</sup> The Rahat-us-Sudur wa Ayat-us-Surur, a History of the Saljuqs by Muhammad ibn Ali ibn Sulayman ar-Rawandi. Ed. With notes, glossary and indices by Muhammad Iqbal. Leiden-London, 1921.

<sup>3</sup> Ровандӣ, Муҳаммад ибни Алӣ ибни Сулаймон. Раҳат ас-Судур ва ояту-ас-Сурур. Бо эҳтимоми Муҳаммад Иқбол. Техрон: Амири Кабир, 1364 ҳ. ш.

<sup>4</sup> Muhammad b. Ali b. Sulayman er-Rawendi. Rahat-us-Sudur wa Ayat-us-Surur ve ayet-us-surur, turkceye ceviren Ahmed Ates. Ankara. С. I., 1957; С. II, 1960.

маъруфи дарбори султон Санчар буд. Тибқи маълумоти худи муаллиф ниёи ў Абусулаймон Фундуқ аз ҷониби султон Махмуди Газнавӣ ва вазири ў Абулҳасан Маймандӣ аз Сирвори назди Буст ба Нишопур ба вазифаи қозӣ ва муфтӣ даъват шуда буд. Баъди аз ин вазифа рафтан, ба вилояти Байҳақ кӯҷ баст. Падари муаллиф 24 декабря соли 1055 таваллуд шуда, 23 августи соли 1123 аз олам гузаштааст. Ў 20 сол дар Бухоро зиндагӣ кардааст.

Тобистони соли 1148 ҳангоми дар дарбори султон Санчари салҷуқӣ хизмат кардани Абулҳасан Байҳақӣ аз шоҳи Гурҷистон Деметри 1 ба унвони султон Санчар мактубе бо забонҳои арабӣ ва сирорӣ расид. Султон Санчар ҷавоби ин мактубро ба уҳдаи Абулҳасан Байҳақӣ гузашт ва ў ба он мактуб бо ҳар ду забон ҷавоб навишт.

Дар миёни 74 асари маълуми ў китобҳои «Таърихи Байҳақ» ва «Машорибу-т-таҷориб фӣ таворих»-ро аз ҷумлаи кутуби дар фанни таърих нигоштаи ў донистаанд. Ў дар ин асарҳояш бештар ба он масоиле диққат додааст, ки аз ҳаводиси барҷаста ва диққатангези таърихиянд. Китобҳои дигари ў аз қабили «Татимаи савону-л-ҳикма», «Ҷавомеъу-л-аҳқом», «Шоҳу-д-дамия» ва гайра мебошанд.

Муаллиф таълифи «Таърихи Байҳақ»-ро 12 июля соли 1168 ба охир расондааст. Дар ин китоб ба ҷуз аз масоили таъриҳӣ боз дар бораи ҷуғрофияи вилояти Байҳақ, андозҳои аз аҳолӣ ситонидамешуда, дар бораи ҳокимони ин минтақа, ашҳоси маъруфи ин диёр ва амсоли он маълумоти зиёд вучуд орад.

Нусҳаи дастҳати «Таърихи Байҳақ» дар ганҷинаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Ҷумҳурии Узбекистон маҳфуз аст.<sup>1</sup> Китоби «Таърихи Байҳақ» дар Техрон соли 1938 аз ҷониби Аҳмади Баҳманӣ нашр гардид.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Абулҳасан Захируддин Алӣ ибни Зайд ибни Муҳаммад маъруф ба Ибни Фундуқ. Таърихи Байҳақ. Дастҳати ганҷинаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Ҷумҳурии Узбекистон №1524.

<sup>2</sup> Абулҳасан Захируддин Алӣ ибни Зайд ибни Муҳаммад маъруф ба Ибни

**Захируддини Нишопурӣ (ваф. 1186). Муаррих ва шоир дар дарбори Салҷуқиён, устоди султонони ин хонадон - Масъуд (1133-1152) ва Арслон (1161-1177) буд. Яке аз аввалин муаррихонест, ки ба навиштани таърихи Салҷуқиён даст зада, китобе бо номи «Салҷукнома»-ро соли 1177 таълиф намудааст, ки дар таърихи ин хонадон аз беҳтарин сарчашмаҳои хаттӣ буда, барои бисёр муаррихони баъдӣ сарчашмаи боэъти мод маҳсуб мегашт. Ҷолибии маълумоти ў дар он аст, ки ахбори давлати Салҷуқиёнро дар давраи пас аз инқирози императории онон навиштааст. Дар он ҳангом муаррихон аз навиштани ҳақоиқи таърихии он хонадони ғосиб ибо мекарданд ва ин бебокиро дар «Салҷукнома»-и мазкур мушоҳада кардан мумкин аст.**

«Салҷукнома» аз ҷониби Исмоилхони Афшор дар Техрон нашр гардидааст.<sup>1</sup>

**Абусаъд ибни Абдулкарим ибни Муҳаммад Самъонӣ (1113–1167).** Муаррих ва муҳаддиси маъруфи аввали асри XII. Ўз хонадони арабҳои муқими Марв буд. Дар синни хурдсолӣ падараш ўро барои таълими илмҳои замона ба Нишопур бурд. Баъди соҳибмаълумот гаштан ба ҷамъоварии ривоятҳо ва маълумотҳои дорои аҳамияти таъриҳӣ ва ҷуғрофӣ машғул гардид. Барои ин мақсад ў ба Дишишк, Ҳалаб, Бағдод, Байтулмуқаддас, Ҳичоз, Хоразм, Бухоро, Исфаҳон, Куфа, Басра ва шаҳрҳои дигар сафар намудааст. Самъонӣ солҳои 1155-1157 дар Марв зиста, вазифаи раисии шаҳр ва навоҳии онро бар дӯш дошт ва дар айни вақт дар мадраса мударрисӣ мекард. Баъди анҷоми сафараш ба таълифи асарҳо машғул шуд. Тибқи маълумоти маохиз Самъонӣ доир ба таърихи шаҳрҳои Бағдод, Марв, зиндагӣ ва тарзи ҳаёти шайхҳо ва уламо 49

---

Фундук. Таърихи Байҳақ. Бо тасҳеҳ ва таълиқоти Аҳмади Баҳманӣ. Техрон, 1318 ҳ.ш.

<sup>1</sup>Хоҷа Имом Захируддини Нишопурӣ. Салҷукнома. Нашри Исмоилхони Афшор. Техрон, 1332 ҳ.ш.; Захируддини Нишопурӣ. Салҷукнома. Бо эҳти моми Мирзо Исмоили Афшор ва Муҳаммад Рамазонӣ. Техрон: Асотир, 2011.

асар таълиф намудааст. Мутаассифона, то ҳол ба мо ба чуз аз асари «Китобу-л-ансоб» (ё «Ансобу-с-Самъонӣ») дигар асаре аз ин муаллиф дастрас нест.

«Китобу-л-ансоб» аслан асари таърихӣ буда, бо забони арабӣ навишта шудааст. Он дар бораи Мовароуннаҳру Хурӯсон маълумоти таърихӣ, ҷуғрофӣ ва адабиро медиҳад. Дар ин китоб ному лақаби шаҳсони маъруфи Мовароуннаҳру Хурӯсон бо тартиби муайян оварда шуда, бисёре аз шаҳру деҳоти асримиёнагии Мовароуннаҳру Хурӯсон, ки муаллиф ба он ҷойҳо сафар намудааст, зикр гардида, дар бораи онҳо маълумоти пурарзиши ҷуғрофӣ фароҳам омадааст. «Китобу-л-ансоб» нахустин сарчашмаи то ба мо расидаиест, ки дар бораи Рӯдакӣ маълумот медиҳад. Ин асарро олим ва сайёҳи араб Ёқути Ҳамавӣ чун маъҳази асосӣ истифода намудааст. Тибқи маълумоти муаллифи асари XIII Ибни Ҳалликон «Китобу-л-ансоб» аз 8 ҷилд иборат буда, дар асари XIII китоби нодир ба шумор мерафтааст. Муаррихи асримиёнагии араб Ибни Асир (асри XIII) «Китобу-л-ансоб»-ро дар се ҷилд ба таври муҳтасар таҳrir намудааст.

Матни аслии асари Самъониро профессор Марголиус аз рӯи дастхати маҳфуз дар осорхонаи Британия соли 1912 ба табъ расонид.<sup>1</sup>

Дастхати асари «Китобу-л-ансоб»-и Самъонӣ дар ганчиаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии АИ Федератсияи Россия<sup>2</sup> ва нусхай нисбатан пурраи «Китобу-л-ансоб» дар фонди дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Санкт-Петербург маҳфуз аст.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Сам'они Абдулкарим ибни Муҳаммад. Китоб ал-ансоб//Нашри Марголиус. Лейден-Лондон, 1912 (GMS, XX).

<sup>2</sup>Абусаъд ибни Абдулкарим ибни Муҳаммад Самъонӣ. Китоб ал-ансоб. Дастхати Пажуҳишгоҳи шарқшиносии АИ Федератсияи Россия рақами С 361 (543а).

<sup>3</sup> Абусаъд ибни Абдулкарим ибни Муҳаммад Самъонӣ. Китоб ал-ансоб. Дастхати Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Санкт-Петербург зери рақами С 361/543а.

**Абулфараң Абдурраҳмон Ибни ал-Җавзӣ** (1114-1200). Муаррих ва олими араб дар соҳаи фикҳ ва ҳадис. Дар Бағдод таваллуд шуда, дар он ҷо фавтидааст. Пешгузаштагони ў ба тичорати мис машғул буданд. Дар синни хурдсолӣ аз падар маҳрум мешавад, вале ба ў аз падар сарвати зиёд бокӣ мемонад. Аз хурдӣ илмҳои замонро фаро мегирад ва ба муаллимӣ машғул шуда, дар Бағдод мактаби худро таъсис медиҳад. Бо ибтикори ў мазҳаби ҳанбалӣ дар Бағдод ривоҷ мейёбад. Ба қалами Ибни ал-Җавзӣ таълифоти ниҳоят зиёд таалуқ дорад, ки аксари онҳо ба тафсири Қуръон, ҳадис ва фикҳ бахшида шудаанд. Як қисми асарҳои Ибни ал-Җавзӣ инҳоянд: «Ал-мунтазим фи таърихи - мулук ва-л-умам», «Сафват ас-сафва», «Ал-мавзӯт ал-кубр», «Бустон ал-воизин ва рийоз ас-сомийин», «Сайд ал-хотир» ва гайра.

Китоби «ал-Мунтазим фи таърихи - мулук ва-л-умам» ба мавзуи таъриҳӣ бахшида шуда, дар он аҳбори нодире дар бораи таърихи Салҷуқҳо ҷой дорад, ки онҳо аз муаллифони маохизи то имрӯз дастнорас ва номаълум ба мисли Муҳаммад ал-Ҳамадонӣ, Ҳилол ас-Сабӣ, Ҳибатуллоҳ ас-Сақтӣ ва ғ. иқтибос шудаанд. Дар ин асари Ибни ал-Җавзӣ таъриҳномаи ҳарсолаи хилофат аз соли 871 то соли 1179 ҷой дода шудааст. Дар бораи Ибни ал-Җавзӣ ва асарҳои ў аз китоби Абдулҳомиди Алучӣ ва «Энциклопедияи ислом» маълумот гирифтган мумкин аст.<sup>1</sup>

**Садриддин Ҳусайнӣ** (асри XII). Яке аз муарриҳони маъруфи асри XII буда, китоберо зери унвони «Аҳбору-д-давлат ас-Салҷуқия» бо забони арабӣ таълиф намудааст. Ин китоб ба таърихи давраи ҳукмронии сулолаи Салҷуқӣ бахшида шудааст. Дар вараки аввал ин китоб бо унвони «Аҳбору-д-давлат ас-Салҷуқия» зикр шудааст, вале дар муқаддимаи китоб муаллиф онро «Зубдату-т-таворих фи аҳбори-л-умаро ва-л-мулук ас-Салҷуқия» номидааст. Дар

---

<sup>1</sup>Абдулҳамид ал-Ауҷӣ. Муаллафот Ибни ал-Җавзӣ. Бағдод, 1965; Н. Laoust. Ibn al-Djawzi // Encyclopaedia of islam. Vol. III. P. 751-752.

фехристҳо низ ин китоб бо ҳамин ном ворид гардидааст.<sup>1</sup> Дар китоби Ҳусайнӣ маводи зиёди муҳим ва ҷолибе доир ба давраи ҳукмронии Салҷуқиҳо оварда шудааст, ки онҳо дар маъхазҳои дигар вуҷуд надоранд. Махсусан барои равшани андохтан ба воқеаҳои давраи нимаи дувуми асри XII дар Мовароуннаҳру Ҳурисон аз ин асар маводи нодире гирифтан мумкин аст. Умуман асари «Зубдату-т-таворих фи ахбори-умаро ва-л-мулук ас-Салҷуқия» барои омӯзиши таърихи давлатҳои Фазнавӣ ва Салҷуқӣ маъхази боэътиҳод ба шумор меравад.

Ин асари Ҳусайнӣ соли 1933 дар Лоҳур аз ҷониби Муҳаммад Иқбол ба нашр расида,<sup>2</sup> соли 1943 он ба забони туркӣ таҷума ва ба табъ расид.<sup>3</sup> Соли 1980 шарқшиноси маъруфи шӯравӣ З.М. Буниятов ин асарро ба забони русӣ тарҷума намуда, акси айни дастнависи онро бо ҳавошиву тавзехот нашр намуд.<sup>4</sup>

**Садруддин Ҳасан ибни Муҳаммад Низомии Нишопурӣ (асри XII – XIII)** – муаррихи дарбории Ғуриён, махсусан Ғуриёни Ҳинд бо сарварии Қутбuddин Ойбек ва муншии бузурги он хонадон буд. Дар аввали умр ба Ғазнин ва аз он ҷо ба Ҳиндустон рафта, дар дарбори ҳокимиони Деҳлӣ Қутбиддин ва Шамсиддини Илтимиш муқим шуд. Муҳимтарин асари Низомии Нишопурӣ китоби таърихии «Точу-л-маосир» аст, ки таърихи подшоҳони

---

<sup>1</sup> Ch. Rieu. Supplement to the catalogue of the Arabic manuscripts in the British Museum. –L, 1884. № 550; C. Brockelmann. Geschichte der arabischen Literatur, BD. I. Leiden, 1943. P. 321-322.

<sup>2</sup> Sadr'uddin Abu'l Hasan Ali ibn Nasir ibn Ali al-Husaini. Akhbar 'ud-dawlat as-saljuqiyya. Ed. by Muhammad Iqbal. Lahore, 1933.

<sup>3</sup> Sadruddin Abu'l Hasan 'Ali ibn Nasir ibn 'Ali el-Hueyni. Ahbar ud-devlet us-Secukiyye. Prof. Muhammad Iqbal'in 1933-de Lahor'da nesrettigi metinden tercume eden Necati Lugal. Ankara, 1943.

<sup>4</sup> Садр ад-дин 'Али ал-Хусайнӣ. Ахбар ад-даулат ас-Селджукийа («Зубдат ат-таварих фи ахбари-умара ва-л-мулук ас-Селджукийа») («Сливки летописей, сообщающих о сельджукских эмиратах и государях»). Издание текста, перевод, введение, примечания и приложения З. М. Буниятова. –Москва: Главная редакция Восточной литературы, 1980.

зикршударо аз соли 1186 то соли 1218 фаро мегирад. Муаллиф ба таълифи ин асар соли 1206 оғоз кард. «Точу-л-маосир» яке аз асарҳоест, ки ба сабки мушкилфаҳм, бо истифодаи зиёди таъбирҳо ва калимаҳои арабӣ таълиф ёфтааст. Ин асар доир ба таърихи фатҳи шаҳрҳои Ҳиндустон ба дasti Ғуриён маълумоти зиёдеро медиҳад. То ба имрӯз аз таърихи фатҳи Ҳиндустон ба дasti Ғуриён камтар ахбор дастрас аст ва метавон ба воситаи таҳқики асари таърихии Низомии Нишопурӣ «Точу-л-маосир» ин масъаларо бештар равшан намуд.

**Муҳаммад Авфии Бухорӣ** (тав. байни 1172-1176-ваф. номаълум). Дар Бухоро таваллуд шуда, давраи қӯдакияш дар он ҷо гузаштааст. Ҳангоми дар Бухоро будан илмҳои замонаро аз худ карда, бо як қатор ашҳоси маъруфи давр шиносоӣ пайдо намуд. Соли 1201 ба Самарқанд рафта, ба хизмати дарбор дохил мешавад ва то мансаби соҳиби девони иншо мерасад. Ба Марв, Хоразм, Ҳисор, Нисо, Систон, Нишопур, Қазвин, Исфизор ва ғайра сафар карда, бо шоирон ва олимони машҳур ҳамсuxбат мешавад. Дар байни солҳои 1221-1222 тазкираи «Лубобу-л-албоб»-ро навишт. Ин китоб оид ба шарҳи ҳоли шоирони порсигӯ ва аз қадимтарин тазкираи порсист, ки то ба имрӯз расида-аст. Дар китоби дигарааш «Ҷавомеъу-л-ҳикоёт ва лавомеъу-р-ривоёт» рӯйдодҳои зиёди таъриҳӣ якҷо бо сабти ҳикоёт фароҳам омадаанд.

Дастхати «Ҷавомеъу-л-ҳикоёт ва лавомеъу-р-ривоёт» дар ганцинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ маҳфуз аст<sup>1</sup>. Ин асар соли 1335 ҳ.ш. дар Техрон нашр гардидааст.<sup>2</sup>

**Муборакшоҳ Шарифмуҳаммад ибни Мансур ибни**

<sup>1</sup> Авфии Бухорӣ. Ҷавомеъу-л-ҳикоёт ва лавомеъу-р-ривоёт. Дастнависи раками 317 аз ганцинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ.

<sup>2</sup> Муҳаммад Авфии Бухорӣ. Ҷавомеъу-л-ҳикоёт ва лавомеъу-р-ривоёт. Техрон, 1335 ҳ.ш.

**Сайд ибни Абулфараҷ ибни Ҷалил маъруф ба Фаҳруддин Муборакшоҳи Ғурӣ (ваф. қабл аз 1235).** Аз нависандагони маъруфи замони Ғуриён аст. Дабири салотини Ғурӣ ва ҷонишинони онон дар Ҳиндустон ва сиёсатмадори моҳир буд. Насабномаи салотини Ғурро ба баҳри мутақориб ба назм дароварда, насаби мулуки Ғурро аз султон Муиззуддин ва Ғиёсуддин падар бар падар то Захҳоки Тозӣ зикр кардааст. Насабномаи салотини Ғурро ба номи султон Алоуддини Ҷаҳонсӯз оғоз намуда, то салтанати султон Ғиёсуддин ба итмом расонидааст.<sup>1</sup> Осори вай дар илми ҳарб хидмати бузург кардаанд. Китобҳои маъруфи вай: «Баҳру-л-ансоб», «Одобу-л-мулук ва кифояту-л-мулук» ва «Одобу-л-ҳарб ва-ш-шучоа» дар миёни муаррихину муҳаққикин маъруфанд.

**Иззуддин Абулҳасан Алӣ ибни Муҳаммад (1160-1234) маъруф ба Ибни Асир.** Яке аз бузургтарин олимӣ араб буда, дар соҳаи таъриҳ асарҳои беҳамто оғарид. Ӯ дар шаҳри Ҷазирати ибни Умарӣ Ироқ таваллуд таваллуд шуда, бештари умри ҳудро дар шаҳри Мосул гузаронидааст. Ӯ дар Мосул, Шом ва Бағдод ба таҳсили дониш пардохта, ба шаҳрҳои зиёди Ироқ, Сурия, Фаластин ва гайра сафар карда, бо ашҳоси маъруфи он давр шиносоӣ доштааст. Ибни Асир бо атобакони Мосул наздикии зиёд дошт ва яке аз шаҳсони боэътиими онҳо ба шумор ме-рафт. Дар охириҳои ҳаёташ Ибни Асир дар шаҳри Ҳалаби Сурия иқомат намуда, дар ин ҷо Ӯ бо муаррихи маъруф Ибни Ҳалликон (ваф. 681/1282-1283) ва олими ҷуғрофидон Ёқути Ҳамавӣ (ваф. 626/1228-1229) ҳамсуҳбат шудааст.

Ба қалами Ибни Асир китобҳои «Ал-комил фи-т-таъриҳ», «Таъриху-д-давлат ал-Атобакия», «Асаду-л-гоба фӣ маърифати-с-саҳоба», «Ал-ҷомиъ ал-кабир», «Тухфату-л-аҷоib ва турфату-л-ғароib» ва дигар асарҳо тааллук доранд. Ибни Асир китоби маъруфи ҳаштчилдаи Сам-

---

<sup>1</sup>Ҷалолуддини Сидикӣ. Манобеъ ва маохизи таъриҳӣ. С.93.

ъонӣ (113-1162) «ал-Ансоб»-ро то се чилд муҳтасар карда, ба он баъзе иловаҳо ворид намуд ва онро «Ал-лубоб фӣ таҳзиби-л-ансоб» ном ниҳод.

Асари таърихии «Ал-комил фи-т-таърих» номи Ибни Асирро машҳури олам намудааст. Ин асар бо забони арабӣ таълиф гашта, таърихи мамолики исломиро аз давраи қадим то охири соли 1231 дар бар мегирад ва барои омӯзиши таърихи ин замон яке аз маъхазҳои боэътиමод ба шумор меравад. Муаллиф ҳамзамони истилои муғул буда, воқеаҳои он замонро нисбатан ботафсил баён намудааст. Ибни Асир ҳангоми тасвири воқеаҳои пешин аз асарҳои «Таърих ар-русл ва-л-мулук»-и Табарӣ, «Ансобу-л-ашроф»-и Балозурӣ, ««Таърих фӣ ахбори вулоти Хуросон»-и Салломии Байҳақии Нишопурӣ истифода намудааст, ки худи муаллиф ба он ишора мекунад. Ба ҷуз аз ин асарҳо муаллиф боз аз маъхазҳои зиёди дигаре ис-тифода намудааст, ки унвону муаллифи онҳоро зикр накардааст. Ин асар дар омӯзиши таърихи замони истилои муғул яке аз маъхазҳои боэътиມod ва дасти аввал ба шумор меравад, зеро худи муаллиф мусир ва мушоҳиди бевоситаи ин воқеаҳо буда, ҳодисаҳои таърихиро аз замони ҳукмронии Хоразмшоҳиён то охири айёми салтанати Ҷалолуддини Манкубарӣ ва ҳуҷуми муғул ба сарзамини Мовароуннаҳру Хуросон ба таври муфассал баён намудааст. Муаллиф қисме аз воқеаҳои тасвирёфттаро аз нақли ширкаткунандагони бевоситаи ҳодисаҳо ва мушоҳидай шахсони боэътиມod рӯи қофаз овардааст.

Асари Ибни Асир «Ал-комил фи-т-таърих» аз ҷониби шарқшинос Торнберг солҳои 1851-1876 дар 14 чилд нашр гардид.<sup>1</sup> Ин асар солҳои 1929 ва 1940 дар 9 чилд<sup>2</sup> ва

<sup>1</sup> Ibn al-Athiri. Chronicon quod perfectissimum inscribitur ed. C. J. Tornberg. – Vol. I-XIV. Upsaliae et Lugduni Batavorum, 1851-1876.

<sup>2</sup> Ибн ал-Асир. ал-Камил фит-та’рих//Под ред. Абд ал-Ваххаба ан-Наджара. Т. I-IX. Каир, 1929-1940.

солҳои 1982-1983 дар 12 чилд дар Қоҳира ба табъ расид.<sup>1</sup> Маводи ин асар доир ба ҳуҷуми мӯғул бо тарҷума ба забони русӣ дар маҷмуаҳои алоҳида нашр гардид.<sup>2</sup> Соли 2006 асари «Ал-комил фи-т-таърих» аз ҷониби П.Г. Булгаков аз арабӣ ба русӣ тарҷума шуда, дар Тошканд ба табъ расид.<sup>3</sup> Соли 1371 ҳичрии шамсӣ олими эронӣ Алӣ Ҳошимии Ҳоирӣ асари «Ал- комил фи-т-таърих»-и Ибни Асирро аз забони арабӣ ба форсӣ тарҷума намуда, онро зери унвони «Таърихи комили бузурги ислом ва Эрон» дар 33 чилд, ки 5130 сахифаро дар бар мегирад, бо муқаддимаву тавзехоти муфассал дар Техрон ба табъ расонид,<sup>4</sup> ки чилдҳои 32 ва 33-и он воқеаҳои истилои мугулро фаро мегиранд.

**Шиҳобуддин Муҳаммад ибни Аҳмад ибни Алӣ ибни Муҳаммад Муншии Ҳурандизӣ маъруф ба Зайдии Насавӣ ё Шиҳобуддини Насавӣ (ваф. тахм. 1249)** аз муарриҳон, адіbon ва нависандагони маъруф ва муншии бузурги дарбори Хоразмшоҳиён буд. Дар музофоти Нисо, дар мавзеи Ҳурандиз таваллуд шудааст. Дар девони Ҷалолуддин Муҳаммади Манкубарӣ ба сифати мунший кор карда, дар лашкаркашиҳои ў бевосита иштирок намуда, пас аз ҳуҷуми мӯғул соли 1221 ҳокими Ҳурандиз таъйин мешавад. Таърихномаи ў «Сирати Ҷалолуддини Манкубарӣ» (бо забони арабӣ) сарчашмаи муҳиммest дар маърифати

<sup>1</sup> Ибн ал-Асир. ал-Камил фит-та’рих. Т. I-XII. Каир, 1982-1983.

<sup>2</sup> В. Г. Тизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. I. Извлечения из сочинений арабских. СПб. 1884. С. 1-45; Материалы по истории туркмен и Туркмении//Пер. В. И. Беляева, С.М. Богдановой-Березовской, С. Л. Волина и др.; Под ред., С. Л. Волина, А.А. Ромаскевича, А.Ю. Якубовского. Т.1. М., Л.: Из-во АН СССР, 1939 (Далее МИТГ. Т. 1.). С. 358-409; Материалы по истории киргизов и Киргизии//Ответ. Ред. В. А. Ромодин. Вып. 1. М.: Наука, 1973. С. 52-76.

<sup>3</sup> Ибн ал-Асир. ал-Камил фи-т-та’рих. Полный свод истории. Перевод с арабского языка, примечания и комментарии П. Г. Булгакова. Ташкент: Узбекистан, 2006.

<sup>4</sup> Иззадин Алӣ ибни ал-Асир. Таърихи комили бузурги ислом ва Эрон. Аз арабӣ тарҷумаи Алӣ Ҳошимии Ҳоирӣ. Чилдҳои 1-32. Техрон: Муассисай матбуоти илмӣ, 1371 ҳ. ш.

ҳаводиси авохир ҳукумати Хоразмшохиён, ҳучуми мугул ва муборизаҳои қаҳрамононаи Ҷалолуд-дими Хоразмшоҳ ва мардуми Эронзамин алайҳи мугулон. Бисёре аз ахбори замони мугул аст, ки бори аввал ва танҳо дар ин китоб сабт шудаанд. Аҳамияти асари мазкур дар он аст, ки муаллиф аз шоҳидон ва ширкаткунандагони ҳаводиси таърихии ин китоб аст. «Нафсату-л-масдур»-и ў, ки бо забони форсист, низ аз китобҳои мұтабар дониста шудааст. Олими Фаронса О. Уда матни китоби Насавиро бо тарчума бо забони фаронсавӣ нашр намуд.<sup>1</sup> Баъзе порчаҳои матни ин китоб ба забони русӣ тарчума шуда,<sup>2</sup> тарчумай пурраи он ба забони русӣ соли 1973 нашр гардидааст.<sup>3</sup>

**Абуумар Минҳочуддин Үсмон ибни Сироҷуддин Мұхаммади Ҷузҷонӣ маъруф ба Қозӣ Минҳоҷи Сироҷ (1193 – пас аз 1259)** муаррих, нависанда, шоир ва қозии давлати Фуриёни Ҳинд. Падараш қозии кулли сипоҳи Фуриён дар Ҳиндустан буд ва баъдтар қозиулқузоти Фуриёни Бомиён таъйин шуд. Сайфӣ ҳангоми ҳучуми мугул бевосита бо онҳо рӯ ба рӯ шуда, дар муҳорибаҳо иштирок кардааст. Давраи ҳаёти ў то солҳои 60-уми асри XIII маълум аст.

«Табақоти Носирӣ»-ро Ҷузҷонӣ дар солҳои 1257-1260 ба номи султони Дехлӣ Носируддини Маҳмудшоҳ, ки аз ҷумлаи гуломзодагони султон Муиззуддини Фурӣ буд, навиштааст. Китоб дар шакли таърихи умумиҷаҳонӣ ва бад-ин зайл аст: таърихи паёмбарон, ҷаҳор ҳалифаи аввал, сулолаи Ӯмавиён, хонадони Аббосиён, шоҳони қадими Форс, шоҳони Яман, сулолаҳои Тоҳириён, Саффориён, Сомониён, Дайламиён, Фазнавиён, Салҷуқиён, Санҷариҳо,

<sup>1</sup>Mohammed en-Nesavi. *Histoire du Sultan Djelal ed-din Mankobirti? prince du Kharezm. Texte arabe et traduction française, publiés par O. Houdas. V. I-II. – Paris, 1891-1895.*

<sup>2</sup>Материалы по истории туркмен и Туркмении//Труды ИВ АН СССР. -Т. I. VIII-XV вв. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 469-485.

<sup>3</sup>Насави Шихаб ад-дин Мухаммад. Жизнеописание султана Джалал ад-дина Манкбурни//Пер. с араб., предисл., коммент., примечания и указатели З. М. Буняитова. Баку: Элм, 1973.

шоҳони Нимрӯзу Систон, ҳукмронони Курт, Хоразмшоҳиён, Фуриён, сultonҳои Дехлӣ ва ниҳоят ҳучуми муғул. Ҳамаи ин дар 23 табақа (боб) гирд оварда шуда, қисми зиёди китобро таърихи Фуриён ва ҳучуми муғул дар бар мегирад. Китоби мазкур инчунин дар омӯхтани таърихи аввалин давлатҳои исломии Ҳиндустон сарчашмаи бебаҳост, зоро аз соли 1226 то охири умр муаллиф, ки худ дар корҳои баланди қонунгузорӣ ва қозигии ин давлату ҳукуматҳо ифои вазифа мекард ва борҳо ба сифати сафир дар миёни давлатҳои минтақа сафар кардааст, қариб ҳамаро бо ҷашми сар мушоҳада намуда, онҳоро батафсил навиштааст. Дар ганҷинаи дастхоҳи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия 3 нусхай дастхати «Табақоти Носирӣ» маҳфуз аст.<sup>1</sup>

«Табақоти Носирӣ» соли 1864 дар Калкутта нашр гардида,<sup>2</sup> олими шарқшинос X.Г. Реверти соли 1881 онро ба забони англisiй тарҷума намуда, дар Лондон ба табъ расонид.<sup>3</sup> «Табақоти Носирӣ» аз ҷониби Абдулҳай Ҳабибӣ дар Кобул дар ду ҷилд нашр шуда,<sup>4</sup> соли 1391 ҳ. ин асар бори дигар дар Кобул ба табъ расид.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 34-38.

<sup>2</sup> The Tabaqat-i Nasiri off Aboo ‘Omar Minhaj ad-din ‘Othman, Ibn Siraj ad-din al-Jawzjani. Ed. bay W. Nassau Lees and Mawlawis Khadim Hosain and ‘Abd al-Hai. Calcutta, 1864.

<sup>3</sup>. Tabaqat-i Nasiri: A General History of the Muhammadan Dynasties of Asia, including Hindustan, from A.H. 194 (810 A.D.), to A.H. 658 (1260 A.D.), and the Irruption of the Infidel Mughals into Islam. Bay the Maulana, Minhaj-ud-din, Abu-‘Umar – i – ‘Usman. Transl. from Original Persian Manuscripts. Bay H.G. Raverty. Vol. I-II. London, 1881.

<sup>4</sup> Минҳоҷиддин Усман ибни Сироҷиддин маъруф ба Қозӣ Минҳоҷ Сироҷи Ҷузҷонӣ. Табақоти Носирӣ. Бо эҳтимоми Абдулҳай Ҳабибӣ. Ҷилди I. Кобул, 1342 ҳ.; Ҷилди II. Кобул, 1343 ҳ.

<sup>5</sup> Ҷузҷонӣ, Минҳоҷиддин ибни Сироҷиддин. Табақоти Носирӣ. Чопи сеюм. Кобул: Бунёди фарҳангии ҷаҳондорони Фурӯй, 1391 ҳ.

Пораҳои алоҳидаи «Табақоти Носирӣ», ки ба таърихи ҳукмронии Салҷуқиҳо иртибот доранд, дар тарҷума бо забони русӣ нашр гардидаанд.<sup>1</sup>

Чамолуддин Абулғазл Муҳаммад ибни Умар ибни Ҳолиди Қаршӣ (охирги асри XIII-ибтидои асри XIV) маъруф бо Чамол ал-Қаршӣ аз ҷумлаи лугавиён ва муарриҳони маъруфи тоҷик ба шумор меравад. Ӯ барои ривоҷи забони порсии дарӣ дар Туркистони Шарқӣ заҳамоти зиёде қашидааст. Вай «Сиҳоҳу-л-луға»-и Ҷавҳарии Форобиро ҳулоса ва ба форсӣ тарҷума кард ва «Ас-саҳроҳ мина-с-сиҳоҳ» ном ниҳод ва баъдтар ба он иловваҳое карда, ба номи «Мулҳақот ас-Суроҳ» ба арабӣ онро навишт. Дар «Мулҳақот ас-Суроҳ» дар бораи Сомониён, Қароҳониҳо, Салҷуқиҳо, Хоразмшоҳиён ва истилои муғул маълумоти фаровоне мавҷуд аст. Муаллиф бисёр ҳодисаҳоеро овардааст, ки худи ӯ ширкаткунандай онҳо буд. Ӯ инчунин оид ба шаҳрҳои Мовароуннаҳру Туркистони Шарқӣ маълумот оварда, мушоҳидаҳои ҳудро қайд менаҳояд. Дар ин асар инчунин маводи зиёди пурарзиш доир ба ашҳоси маъруфи он замон ва вазъи фарҳангию таъриҳӣ гирд оварда шудааст.

Арзиши ин маъҳаз қабл аз ҳама дар он аст, ки муаллиф зодаи Мовароуннаҳр буда, ҳамаср ва шоҳиди воқеаҳои баёнгардида мебошад. Чамол Қаршӣ бо ҳонадони ҳокими замон наздикӣ дошт ва онҳо ӯро пуштибонӣ мекарданд. Ӯ мураббии шоҳзода Эл-Бутор - писари Сағноқтегин ва шоҳдуҳтари муғул Булғон-бика, духтари Ҷӯй буд. Дар асари Чамол Қаршӣ «Мулҳақот ас-Суроҳ» дар бораи Чингизхон ва писарони ӯ, истилои шаҳрҳои Мовароуннаҳр аз ҷониби муғулҳо, ворисони Чингизхон маълумоти муҳим ва нодир мавҷуд аст. Яке аз арзишҳои муҳими ин асар дар он аст, ки аксари аҳбори дар Мовароуннаҳр

---

<sup>1</sup> МИТТ, 1939. С. 438-442.

рӯйдода, ки муаллиф онҳоро зикр намудааст, аз мушоҳидаҳои худи муаллифанд.

Дар Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Санкт-Петербургии Академияи илмҳои Федератсияи Россия ду нусхай дастнависӣ «Мулҳақот ас-Суроҳ» маҳфуз аст. Яке зери рақами В 514 (430а) ва дигаре зери рақами С 286 (430в). Нусхай сеюми ин асар дар шаҳри Косонсойи вилояти Намангони Ҷумҳурии Узбекистон пайдо гардид. Порчаҳои алоҳидаи матни арабии «Мулҳақот ас-Суроҳ»-ро В.В. Бартолд соли 1898 ба чоп ҳозир кард.<sup>1</sup> Соли 1988 ин матн аз ҷониби Р.Ш. Шарафутдинова ба забони русӣ тарҷума гардид.<sup>2</sup> Соли 2005 дар асоси нусхай аз Намангон пайдошуда Ш.Х. Воҳидов ва Б.Б. Аминов ин асарро ба забонӣ русӣ тарҷума ва нашр намуданд.<sup>3</sup> Соли 2006 дар асоси нусхай дастнависи Санкт-Петербург В 540а олими тоҷик А. Саидов қисми таърихии ин асарро аз арабӣ ба русӣ тарҷума карда, бо феҳрист ва тавзехоти таъриҳӣ чоп намуд.<sup>4</sup>

Алоуддин Абулмузаффар Атомалик ибни Баҳоуддин Муҳаммад ибни Шамсуддин Муҳаммад ибни Алӣ маъруф ба Атомалики Ҷувайнӣ (1226 – 1283). Падари ў Баҳоуддин соҳибдевон буд. Бад-ин восита буд, ки Алоуддин ҳанӯз дар ҷавонӣ ба корҳои девонӣ ҷалб шуд. Амир Арғуншоҳ - ҳукмрони муғули Ҳурросон ўро ба дарбори хеш даъват карда, ба мансаби дабири ҳосси худ таъйин намуд. Ба воситаи ин амир Ҷувайнӣ дар солҳои 1243 - 1253 на камтар аз се маротиба ба Қароқурум - пойтаҳти Муғулистон сафар карда, аз ҳолу аҳвол ва ҷуғрофиёи қабоили муғул аз

<sup>1</sup> В.В. Бартольд. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Ч. I. Тексты. СПб, 1898. С. 128-152.

<sup>2</sup> Р.Ш. Шарафутдинова. Абу Фадл ибн Мухаммад Джамал ад-дин Карши. Мулҳакат ас-Сураҳ//Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX вв. Ташкент. 1988. С. 100-131.

<sup>3</sup> История Казахстана в персидских источниках. Джамал ал-Карши. Ал-Мулҳакат би-с-сураҳ. Т. И. Алматы: Дайк-Пресс. 2005.

<sup>4</sup> Джамал ал-Карши. Мулҳакат ас-Сураҳ. Перевод с арабского и примечанич Саидова Абдукаххора. Душанбе, 2006.

наздик шинос шуд. Пас Ҳулого ўро барои хидмат ба дарбори худ даъват намуд. Алоуддин ҳангоми тасхири қалъаи Аламут, аз ҷониби мугулҳо, ки дар дасти исмоилиҳо буд, иштирок намуд.

Китобхонаи исмоилиҳо дар қалъаи Аламут дорои кутуби зиёд буд ва мугулҳо он китобҳоро ба ихтиёри Алоуддин супориданд. Ӯ китобҳои ба ақоиди исмоилиҳо алоқамандро сӯзонида, китобҳои дигарро ҳифз намуд ва пас аксари онҳоро барои нигаҳдорӣ ба расадхонаи Марога фиристод. Ӯ аз китобҳои нодири ба дастоварда барои навиштани асари таърихии худ истифода намуд. Соли 1263 идораи ҳукумати шаҳри Бағдод ба уҳдаи Алоуддин вогузор гардид ва ў барои ободонию обёрии Бағдод ва шаҳру навоҳии он саҳми зиёд гузошт.

Ба қалами Алоуддин асари маъруфи таърихии «Таърихи Ҷаҳонкушой» мансуб аст, ки он аз се ҷилд июборат аст. Ҷилди аввали он ба таърихи мугулҳо, забткориҳои онҳо дар Мовароуннаҳру Ҳурисон, то воқеаҳои замони пас аз марги Гуюкхон рӯйдода, инчунин дар бораи авлоди Ҷучӣ ва Ҷагатой бахшида шудааст. Дар ҷилди дувум дар бораи таърихи салотини Хоразмшоҳиён, задухӯрди онҳо бо мугулон, таърихи хонҳои мугул ва ноибони онҳо бо такя бар манобеи таърихии мухталиф маълумот оварда шудааст. Ҷилди сеюм дар бораи Ҳулокуҳониҳо ва ибтидои ҳукумати онҳо дар Ҳурисон, амалҳои Ҳасан ибни Саббоҳ, аҳволи Рукнуддин Хоразмшоҳ баъд аз вафоти падараш ва интиҳои кори ў маълумот медиҳад.

Муарриҳон ҳангоми таҳқиқу баррасии таърихи мугулони чингизӣ аҳбори таърихии ўро ҳамеша дар ҷойи аввал мегузоранд. Ин китоб дар байни солҳои 1253-1260 навишта шудааст. Муаллиф дар бораи таърихи ҳукмронии сулолаи Салҷуқиҳо ва Хоразмшоҳиҳо низ таваққуф менамояд. Арзиши ин асар дар он аст, ки муаллиф дар ҳамин замон умр ба сар бурда, бевосита ба Туркистон, Үйғуристон ва Муғалистон сафар карда, асари худро дар асоси

мушоҳидаҳои шахсӣ ва манбаъҳои боэътиҳод таълиф намудааст. Муаллифони баъдина, бахусус Рашидуддин аз асари Чувайний ба таври васеъ истифода намудааст.

«Таърихи Ҷаҳонқушоӣ»-и Чувайний солҳои 1912-1937 дар Лейден аз тарафи Мирзомуҳаммад ибни Абдулваҳҳоб ал-Қазвинӣ дар се ҷилд ба нашр омода гардида.<sup>1</sup> Тарҷумаи англисии он аз ҷониби А. Бойл соли 1958 дар Манчестер дар ду ҷилд нашр шуд.<sup>2</sup> Тарҷумаи пораҳои алоҳидаи он ба забони русӣ вучуд доранд.<sup>3</sup> Як нусҳаи дастнависи ин асар дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 2306 маҳфуз аст.<sup>4</sup> Дар ганҷинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия як нусҳаи дастхати «Таърихи Ҷаҳонқушоӣ» зери рақами С 1656 (Nov. 1398) нигаҳдорӣ мешавад.<sup>5</sup>

**Сафиуддин Муҳаммад ибни Алӣ ибни Таборабоӣ маъруф ба Ибни ат-Тиктақӣ** (тав. 1262) дар Мосул таваллуд ва тарбия ёфтааст. Соли 1302 китобе дар таърихи хулафо ва вузаро бо забони арабӣ зери унвони «Муняту-л-ғузало фӣ таворихи-л-хулафо ва-л-вузаро» навишт, ки он бо номи «Таърихи Фаҳрӣ» маъруф аст. Дар ин асар дар бораи таърихи мугул ва тасхирӣ Бағдод аз ҷониби

<sup>1</sup>Алоуддин Атомалик Муҳаммад Чувайний. Таърихи Ҷаҳонқушоӣ. Зери назари Мирзомуҳаммад ибни Абдулваҳҳоб ал-Қазвинӣ. Ч. I. Лейден, 1912; Ч. II, 1916, Ч. III, 1937.

<sup>2</sup> The History of the World-Conqueror by ‘Ala-ad-Din ‘Ata-Malik Juvaini. Transl. from the text of Mirza Muhammad Qazvini by J. A. Boyle. Vol. I-II. Manchester, 1958 (UNESCO collection of representative works. Persian series).

<sup>3</sup> Извлечения из «Тарих-и-джекангуша» Ала-ад-дина Ата-мелика Джувейни//Материалы по истории туркмен и Туркмении / Пер. под ред. А. А. Ромаскевича. М.: Институт Востоковедения, 1939. Т. 1. С. 442-449, 485-493; Из «Истории завоевателя мира» Джувейни//Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды/Пер. В. Г. Тизенгаузена. М.: Издательство АН СССР, 1941. Т. 2: Извлечения из персидских сочинений. С. 20-24.

<sup>4</sup> Алоуддин Атомалик Муҳаммад Чувайний. Таърихи Ҷаҳонқушоӣ. Дастхати № 2306 Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ.

<sup>5</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 339-340.

муғулҳо маълумоти зиёд чой дорад. Ҳиндушоҳи Нахчавонӣ ин китобро бо изофаҳои муҳими зиёде зери унвони «Таҷорибу-с-сулаф» ба номи атобак Нусратуддин Аҳмади Лур ба форсӣ тарҷума намуд. Китоби Ибни ат-Тиқтакӣ «Таърихи Фаҳрӣ»-ро Муҳаммад Ваҳиди Гулпойгонӣ ба забони форсӣ тарҷума намуда, соли 1360 ҳ. ш. дар Текрон нашр кардааст.<sup>1</sup>

**Тақиуддин Аҳмад ибни Абусулаймон Фаҳриддин Алӣ ибни Абулғазл Довуд ибни Муҳаммад ал-Банокатӣ** (ваф. 1329), муаррихи нимаи дуюми асри XIII – ибтидиои асри XIV, маликушшуарои дарбори Фозонхон буд. Рисолааш бо номи «Равзату улӣ-л-албоб фӣ тавориҳи-л-акобир ва-лансоб» маъруф ба «Таърихи Банокатӣ»-ро соли 1317 ба итном расонида, онро ба хони муғул султон Абусаъид ибни Улҷоитухон баҳшидааст. Асари мазкур мисли «Чомеъу-т-тавориҳ» аст дар шакли фишурда ва он дар миёни таъриҳҳои форсӣ дуюмин таърихи умумиҷаҳонӣ дар шакли «Чомеъу-т-тавориҳ» аст. Бартарии ин таъриҳнама дар он аст, ки дар он дину ойинҳои мардумони гайримусулмон батағсил ва бидуни таассубу бадбиние шарҳ ёфтаанд. Ин асари Банокатӣ бо номи «Таърихи Банокатӣ» низ машҳур аст. Он аз 9 фасл иборат буда, аз таърихи давраи қадим то ибтидиои асри XIV, яъне то охири давраи ҳукмронии Абусаъид ибни Улҷоитухонро дар бар мегирад. Ду нусҳаи дастнависи асари Муҳаммади Банокатӣ дар ганҷинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Санкт-Петербурги Академияи илмҳои Федератсияи Россия<sup>2</sup> ва се нусҳаи он дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери ракамҳои 1999/11, 1038 ва 256 маҳфузанд.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Муҳаммад ибни Алӣ ибни Таборабоӣ ибни Тиқтакӣ. Таърихи Фаҳрӣ дар одоби мамалакатдорӣ ва давлатҳои исломӣ. Тарҷумаи Муҳаммад Ваҳиди Гулпойгонӣ. Ҷ. 2. Текрон: Бунгоҳи тарҷума ва напри китоб, 1360 ҳ.ш.

<sup>2</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 57-59.

<sup>3</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 28-30.

**Камолуддин Абдурраззоқ Аҳмади Бағдодӣ маъруф ба Ибни Фуватӣ (1244-45–1361-62).** Ба қалами ў асари «Китобу-л-ҳаводиси-л-чомеа ва-т-таҷорибу-н-нофеа фӣ-л-моати-с-собиа» тааллук дорад. Аз мардумони Марврӯди Хуросон аст, ки ба Бағдод, ба дарбори Аббосиён ва байдан Элхониён рафта буд. Ин китоб яке аз асарҳои сершумори ўст. Асари мазкур доир ба таърихи ҳаводиси асри XIII маълумот медиҳад. Воқеоти бисту панҷ соли аввали ин аср аз миён рафтааст ва он қисмате, ки то ба имрӯз расидааст, аз шарҳи ҳодисоти соли 1228 шурӯй мешавад. Аҳамияти китоби мазкур бештар дар он аст, ки роҷеъ ба ҳаёти иҷтимоии чомеаи он замон аз мансабҳо то қонуну гузоришҳо дар давлатҳои Аббосију Элхонӣ, ҳаёти масеҳиёну яхудиён, дар бораи донишмандон ва амсоли ин иттилоъ медиҳад, ки назири он дар манобеи дигар камтар ба назар мерасанд. Асари Ибни Фуватӣ соли 1351 ҳ. дар Бағдод ба забони арабӣ нашр гардида,<sup>1</sup> тарҷумаи ин асар ба забони форсӣ аз ҷониби Абдулмуҳаммади Оятӣ анҷом шудааст.<sup>2</sup>

**Хоҷа Рашидуддин Фазлуллоҳи Ҳамадонӣ (тахм. 1247 – 1318).** Ҷавонии ў дар Ҳамадон сипарӣ шудаст. Ў дар илми тибб шуҳрати беандоза пайдо намуда, ҳамчун табиб ба хидмати Элхонон даъват шуд. Соли 1298 Ғозонхон ўро вазир таъйин кард ва дастур дод, ки таърихи давлати муғулро навишта, дастраси умум гардонад. Соли 1304, ки навиштани асар ба охир нарасида буд, Ғазонхон вафот кард. Бародар ва вориси Ғазонхон Улҷойту ба Рашидуддин фармуд, ки доираи навиштани китобро васеъ намуда,

---

<sup>1</sup> Ибн ал-Фуватӣ, Камолиддин Абуғазл Абдурразоқ ибн Тоҷиддин Аҳмад Бағдодӣ. Китобу-л-ҳаводису-л- ҷомеа ва-т-таҷорибу-н-нофеа фӣ-л-моати –с-собиа. Ба эҳтимоми Муҳаммадризо аш-Шийабӣ ва Мустафо ал-Ҷавод. Бағдод: ал-Фурӯт, 1351 ҳ.

<sup>2</sup> Ибни Фуватӣ, Камолиддин Абдурраззоқ ибни Аҳмади Бағдодӣ. Ал-ҳаводису-л-ҷомеа ва-т-таҷорибу-н-нофеа фӣ-л-моати–с-собиа. Аз арабӣ тарҷумаи Абдулмуҳаммади Оятӣ. Нашри аввал. Техрон: Ҷамъияти осори фарҳангӣ ва ҷонибҳо, 1381 ҳ.ш.

таърихи ҳамаи халқхое, ки бо мугулҳо муносибат доранд, нависад. Навиштани ин асари бузург соли 1311 ба анҷом расид. Ҳангоми вазир буданаш Рашидуддин соҳти давлатдории Элхониёнро ба воситаи тадобири иқтисодӣ устувор гардонид, vale дар ниҳояти умр бо фармони Элхонҳо ҳамроҳи писараш ба қатл расонида шуд.

Таърихномаи ў – «Ҷомеъу-т-таворих» аввалин таърихи бузурги умумиҷаҳонӣ аст, ки баъд аз он чунин шакли таърихнависӣ ҷорӣ шуд. Ў дар навиштани асарҳои таърихияш аз тамоми сарчашмаҳои маълуми замон, ки роҷеъ ба ҳар давлату ҳар мардум буданд, гирд овард ва як идда уламои таърихро аз Ҳиндустон, Хитой ва Аврупо ба маркази давлати Элхонӣ даъват кард, то ҳар қадом дар навиштани таърихи халқхову мамлакатҳои худ ба ў кумак карданд. Яке аз ҳусусиятҳои ҳоси ин асар дар он аст, ки муаллиф тавонист аз ҳуччат ва санадҳои ҳокимони мугулӣ, ки ба дигарон дастнорас буд, истифода бурда, асари ҳудро пурғановат гардонид. Дар натиҷа дар асоси ин маълумотномаҳо таърихномаи бузурги ҳудро бар ҷаҳор ҷилд тартиб дод. Ў дар таърихнигории умумиҷаҳонӣ чунон пояи устувор гузошт, ки баъд аз ў натанҳо муаррихини эронӣ, балки бисёр донишмандони мамолики дигар низ аз ў пайравӣ карданд.

«Ҷомеъу-т-таворих»-и Рашидуддини Фазлуллоҳ аз ҷорӣ ҷилд иборат буда, он таърихи зуҳури ақвоми турку мугул ва насаби сулолаҳои ҳукмрони онҳо, таърихи обо ва аҷдоди ҷингизиён, таърихи ба сари қудрат омадани Ҷингизхон ва писарону авлоди онҳо, забткориҳои ҷингизиён ва мамолики фатҳнамудаи онҳо, таърихи муҳтасари давлатҳои муосири Ҷингизхон аз Ҷин то Руму Миср, таърихи қабилаҳои муҳталиф, тасвири ҷуғрофии олам ва аҳбори муҳталифи дигари ба таърихи ҷингизиён алоқамандро дар бар мегирад. Академик В.В. Бартолд ба ин асари Рашидуддин баҳо дода, менависад, ки асари Рашидуддин як энсиклопедияи бузурги таърихие буд, ки дар

садаҳои миёна намояндаи ягон ҳалқи Осиё ва Аврупо мисли онро надошт.<sup>1</sup>

«Чомеъу-т-таворих»-и Рашидуддини Фазлуллоҳи Ҳамадонӣ солҳои 1373 ҳ.ш. дар чор ҷилд<sup>2</sup> ва соли 1374 ҳ.ш. дар се ҷилд<sup>3</sup> дар Техрон ба табъ расид. «Чомеъу-т-таворих» ба забони русӣ тарҷума ва нашр гардида,<sup>4</sup> он ба забонҳои мухталифи олам, аз ҷумла ба арабӣ, туркӣ фаронсавӣ, англисӣ, олмонӣ ва гайра тарҷума ва ҷон шудааст.

Ба қалами Рашидуддин ба ҷуз аз китоби «Чомеъу-т-таворих» боз асарҳои дигаре низ мансубанд, ки ба соҳаҳои фикҳ, ҳикмат, пизишкӣ, дорушиносӣ, қишоварзӣ ва гайра баҳшида шуда, баъзеашон то замони мо расидаанд ва баъзеи дигар дар асари ҳодисаҳои замон нобуд гаштаанд. Рашидуддин дар вақғномаи «Рубъи Рашидӣ» номгӯи осори худро овардааст, ки онҳо бо забонҳои форсӣ ва арабӣ навишта шудаанд. Яке «Мачмӯи Рашидӣ» буд, ки он чор китоби зеринро дар бар мегирифт: «Тавзехот», «Мифтоҳу-т-тафсир», «Султония» ва «Латоиф». Асарҳои дигари ў «Осор ва эҳё», «Баёну-л-ҳақоик», «Таҳқиқу-л-мубоҳисот» (дар ду ҷилд), «Асьила ва аҷвиба» дар ҷонд ҷилд номбар шудаанд. Дар ҳамин манбаъ асарҳои дигари Рашидуддин, аз қабили «Рисолаи футуҳот», «Рисолаи меъроҷ», «Рисолаи нағоису-л-афкор» ва «Рисола дар боби камоли

---

<sup>1</sup>. Бартольд В.В. Источники. II. Монгольское нашествие//Сочинения. Т. I. Москва: Издательство Восточной литературы, 1963. С. 94.

<sup>2</sup>. Рашидуддин Фазлуллоҳи Ҳамадонӣ. Чомеъу-т-таворих. Ба тасҳҳ ва таҳшияи Муҳаммад Равшон. Мустафо Мусавӣ. Ҷилдҳои I-IV. Техрон: Албурз, 1373 ҳ.ш.

<sup>3</sup>. Рашидуддин Фазлуллоҳи Ҳамадонӣ. Чомеъу-т-таворих. Ҷилдҳои 1-3. Ба қӯшиши дуктур Баҳмани Каримӣ. Техрон, 1374 ҳ.ш.

<sup>4</sup>. Рашид ад-дин. Сборник летописей. Т. I. Кн. I//Перевод с персидского Л.А. Хетагурова, редакция и примечания А.А. Семенова. М., Л., 1952. -222 с.; Т. I. Кн. 2//Перевод с персидского О.И. Смирновой, примечания Б.И. Панкратова и О.И. Смирновой, редакция А.А. Семенова. М., Л., 1952. -316 с.; Т. III//Перевод с персидского Ю.П. Верховского, примечания Ю.П. Верховского и Б.И. Панкратова, редакция И.П. Петрушевского. М., Л., 1960. -248 с.; Т. III//Перевод с персидского А.К. Арендса, под ред. А.А. Ромаскевича, Е.Э. Бертельса и А.Ю. Якубовского. М., Л., 1946. -340 с.

нафс баъд аз муфолриқот», «Насабномаи анбиё ва мулук ва салотин», «Китоби тибби аҳли Хито («Тонгсуқнома»)» ва «Мукотиботи Рашидӣ», ки онро пас аз маргаш Муҳаммад Абарқӯҳӣ ҷамъоварӣ кардааст, ном бурда шудаанд.<sup>1</sup>

**Яминуддин Абулҳасан Амир Ҳусрави Дехлавӣ (1253 – 27.09.1325).** Аз ҷумлаи муаррихони варзида аст ва қитобҳои таърихии «Ҳазоину-л-футух» («Таърихи Алой») ва «Таърихи Дехлӣ» ба қалами ў тааллук доранд. Дар бозгӯии таърихи мардумони Ҳиндустон ва тоҷикони муҳочир, ки дар замонҳои мухталиф ба Ҳинд омадаанд, хидматҳои бузург кард. Аҳамияти асарҳои таърихии ў дар он аст, ки ҳуд шоҳиди воқеоти таърихӣ низ ҳаст. Дар осори таърихии ў меҳру муҳаббат ба қулли мардумони Ҳиндустон, сарфи назар аз дину урфу одатҳояшон, якson аст.

**«Таърихи Систон».** Аз ҷумлаи қадимтарин қитобҳои ба забони форсии дарӣ навишташуда маҳсуб мешавад. Номи муаллиф ва ҳатто номи қитоб то ба ҳол маълум нест. Онро шартан «Таърихи Систон» ном ниҳодаанд. Арзиши қитоб ҳамчун сарчашмаи таърихӣ хеле бузург аст, маҳсусан оид ба таърихи Саффориён. Аз тамоми таъриҳҳое, ки то ба имрӯз расидаанд, танҳо дар «Таърихи Систон» аз Саффориён ба некӣ ёд гардида ва ҳам муфассалтар аз ҳама оварда шудааст.

Муаллифи «Таърихи Систон» як нафар нест. Қисмати асосӣ ва бузурги қитоб, ки аз ибтидои олам то ҳодисоти соли 1056-ро дар бар мегирад, ба қалами як нафар мутааллиқ аст ва бо сабабе нотамом мондааст. Баъдтар ба ин қитоб қаси дигар иловаҳо карда, ҳодисоти онро бисёр кӯтоҳ ва муҳтасар то соли 1295 мерасонад. Ҳодисоти аз соли 1295 то соли 1324, ки оҳири қитоб аст, боз мисли қисмати авввали қитоб равону ботартиб оварда шудааст.

---

<sup>1</sup> Муҳаммад Равшан-Мустафо Мусо. Пешгуфткор. Осори дигари Ҳоча Рашидуддин Фазлуллоҳ // Рашидуддин Фазлуллоҳи Ҳамадонӣ. Ҷомеъу-таворих. Ҷилди 1. Ба тасҷех ва таҳшияи Муҳаммад Равшан-Мустафо Мусо. Техрон: Албурз, 1373. С. 85-87.

Асари «Таърихи Систон» соли 1381 ҳ.ш. аз ҷониби Муҳаммадтакии Баҳор (Маликушшуаро) дар Текрон нашр гардид.<sup>1</sup>

**Чамолуддин Абулқосим Абдуллоҳ ибни Алӣ ибни Муҳаммади Кошонӣ (асри XIII-XIV)** - муаллифи китобҳои таърихии «Зубдату-т-таворих», «Таърихи Улҷойту султон», «Ароису-л-чавохир ва нафоису-л-атоиб» буда, ин муаррих ва нависандай бузург дар девони вазирони Хоҷа Рашидуддини вазир осори худро таълиф мекард. Асарҳои таърихии ўроҷеъ ба ҳодисоти замони Элхонҳо маълумоти арзишманд доранд.

**Абдуллоҳ ибни Фазлуллоҳ маъруф ба Вассоғ (1265-1330),** ки баъдтар бо номи Ҳазрати Вассоғ машҳур гардид, дар Шероз таваллуд ёфта, дар идораи молиёти Ҳулагиҳо ифои вазифа намудааст ва ҳомии ў Рашидуддин буд. Вассоғ баҳори соли 1300 ба таълифи асари таърихии худ зери унвони «Китоби таҷзият ал-амсор ва тазҷият ал-аъсор» шурӯъ намуд, ки он воқеаҳои давраи ҳучуми муғулро дар бар мегирад. Ин китоб дар илми таърихнигорӣ бо номи «Таърихи Вассоғ» маъруф аст. Вассоғ давомдиҳандай бевоситаи Ҷувайнӣ буда, воқеаҳоро аз замони марги Манкуҳон ибтидо менамояд. Ин китоб бо забони форсӣ навишта шуда, номҳои фасл ва қисматҳои он бо забони арабӣ зикр гардидаанд. Манбаи асосии асари Вассоғ асарҳои Ҷувайнӣ, Рашидуддин, ҳучҷатҳои расмӣ, мушоҳидаҳои шахсӣ ва нақли шоҳидони воқеаҳо буданд.

Аҳбори Вассоғ дар бораи таърихи ҳукмронии Ҳубилӣ аз маълумоти Рашидуддин дар ҳамин мавзӯъ ба таври кулӣ фарқ менамояд. Дар «Таърихи Вассоғ» воқеаҳои таърихи муғул то замони пахши шӯриши амир Курмишӣ (соли 1319) оварда шудаанд.

«Таърихи Вассоғ» бо услуби душворфаҳм иншо гардида, дар он калима ва ибораҳои арабии мушкилфаҳм ва

---

<sup>1</sup>Таърихи Систон. Ба тасҳеҳи Муҳаммадтакии Баҳор. Текрон: Интишороти Муин, 1381 ҳ.ш.

шеърҳо истифода шудааст, ки он барои истифодаи ин китоб аз ҷониби аврупоиҳо мушкилиҳо пеш меовард. Бо вуҷуди ин дар ин китоб доир ба вазъи сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии асри XIII-нимаи аввали асри XIV маълумоте ҷой доранд, ки пайдо кардани онҳо дар маъхазҳои дигар амри муҳол аст.

Чопи сангии «Таърихи Вассофф» дар Бомбай анҷом шуда,<sup>1</sup> нашри оғсетии ин асар низ вуҷуд дорад.<sup>2</sup> Ин асар аз ҷониби Абдулмуҳаммади Оятӣ дар Техрон нашр шуда,<sup>3</sup> пораҳои алоҳидай он бо забони русӣ аз тарафи В.Г. Тизенгаузен тарҷума ва нашр гардидаанд.<sup>4</sup> Дар ганҷинаи дастхоҳи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия 4 нусҳаи дастхати «Таърихи Вассофф» маҳфуз аст.<sup>5</sup>

**Носируддин Умдатулмулк Мунтаҳабуддини Яздӣ, маъруф ба Носири Муншӣ (солҳои 70-уми асри XIII – баъди 1330)** - муаллифи «Самту-л-уло ли-л-ҳазрати-л-улё», раиси девони расоили Қарахитоиёни Кирмон буд ва замоне дар Мовароуннаҳр низ кору зиндагӣ кардааст. Поёни таълифи китоб ба соли 1316 мусодиф аст. Дар соли 1330 бори дигар бар он матлабе илова кард, аммо ин иловаҳо арзиши илмие бар он наафзудаанд. Асари мазкур таърихи Кирмон ва маҳсусан муфассал таърихи ҳукмронии Қарахитоиёни Кирмонро дар бар мегирад, ки қаблан аз баъзе аҳбори он иттило надодаанд. Носири Муншӣ инчунин китоби «Татиммаи савону-л-ҳикма»-и Абулҳасан Алӣ ибни Зайди Байҳакиро бо номи «Дуррату-

<sup>1</sup>. Вассофф. Китоби мустатоби Вассофф ал-ҳазрат. Бомбай, 1249//852-1853.

<sup>2</sup>. Нашри оғсетӣ. Вассофф. Китоби мустатоби Вассофф ал-ҳазрат. Техрон, 1338/1959.

<sup>3</sup>. Вассофф. Таърихи Вассофф. Бо эҳтимоми Абдулмуҳаммад Оятӣ. Техрон, 1373 ҳ.ш.

<sup>4</sup>. В. Г. Тизенгаузен. Из «Истории Вассафа»//Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. -М.: Издательство АН СССР, 1941. Т. 2. С. 80-89.

<sup>5</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 165-168.

л-аҳбор ва ламъату-л-анвор» соли 1330 ба форсӣ тарҷума кард ва ба он шарҳи ҳоли Шиҳобуддини Сухравардӣ, Фаҳри Розӣ, Носируддини Гӯсӣ ва Рашидуддини Фазлуллоҳро илова намуд.

**Зиёуддин ибни Раҷаби Баранӣ** (фавт дар авоҳири солҳои 50-уми асри XIV). Муаллифи «Таърихи Фирӯзшоҳӣ» (ё «Зайли Табакоти Носирӣ»). Дар пирсолӣ вориди хидмати дарбори сultonони Деҳлӣ шуд ва зиёда аз 17 сол дар он шуғл монд. Китоби мазкур таърихи сultonҳои Деҳлӣ аз соли 1264 то соли 1357-ро фаро мегирад. Он таърихи замонест, ки уламову фузало ва қисмате аз мардуми тоҷик ба Ҳиндустон рафта, он ҷо ватан ихтиёр карда буданд. Яке аз муҳимоти китоб он аст, ки қариб ҳама воқеаҳои он дар замони муаллиф ба вуқӯй пайвастаанд.

**Ҳамдуллоҳ ибни Абубакр ибни Муҳаммад ибни Насри Қазвинӣ маъруф ба Муставфии Қазвинӣ** (1281 - 1350) Муаррих ва ҷуғрофидони маъруфи арабнажоди форсинавис. Ўз хонадони муставфиён (муҳосиби молиёти давлатӣ)-и Қазвин буд. Рашидуддин Фазлулоҳи вазир ўро ба зери ҳимояи худ гирифта, то ба мансаби сарвари молиёти Қазвин, Зинҷон ва вилоёти атрофи он иртико дод. Дар замони вазирии писари Рашидуддин - Ғиёсуддин низ дар ин вазифа буд, то ба соли 1336, ки соли қатли Ғиёсуддин аст.

Ўз дар ҷуғрофиёи оламу қайҳон китобе бо номи «Нузҳату-л-қулуб» ва дар таърихи ислом китоби манзуме бо услуби «Шоҳнома» таҳти унвони «Зафарнома» таълиф намуд. «Зафарнома» иборат аз 75 000 байт буда, аз се китоб иборат аст: Таърихи аъроб. Таърихи эрониён. Таърихи муғул то замони худи муаллиф. Асари таърихии ў «Таърихи гузидა» аст, ки ба воситаи он муаллиф бештар шуҳрат ёфт.

«Таърихи гузидა» таърихи умумиҷаҳонист, аз ибтидои олам то соли 1330, ки соли навишти китоб аст. Муаллиф онро ба номи вазири Элхонон Ғиёсуддин писари Раши-

дуддини Фазлуллоҳ (дар пайравии «Чомеъу-т-таворих») навиштааст.

Тафовуте, ки «Таърихи гузида» аз дигар таърихҳои қаблӣ дорад, он аст, ки дар он ахбори ҷуғрофӣ нисбатан зиёдтар аст, инчунин роҷеъ ба шаҳсиятҳои маъруфи илмию фарҳангӣ маълумоти мушаххас додааст ва муҳимтар аз ҳама таърихи давлати Элхонӣ, маҳсусан даҳсолаҳои дуюм ва сеюми асри XIV-и он бори аввал аз тарафи Ҳамдуллоҳи Муставфӣ навишта шудааст. Чун ў корҳои молиявиро дар Қазвиин бар уҳда дошт, бинобар ин таърихи Қазвиин ва ҷуғрофиёи он муфассал зикр шудааст. «Таърихи гузида» дар Эрон борҳо нашр гардида,<sup>1</sup> дастхати «Таърихи гузида», ки моҳи зулқаъдаи 813/ мартаи 1411 навишта шудааст, дар ганцинаи Донишгоҳи Санкт-Петербург маҳфуз аст.<sup>2</sup> Се нусҳаи дастнависи «Таърихи гузида» дар ганцинаи дастхатҳои Маркази меросии хаттии назди раёсати АМИТ зери рақамҳои 454, 57 ва 1422 маҳфузанд.

«Нузҳату-л-қулуб»-и Муставфии Қазвиинӣ аз ҷониби Г. Ле. Стрэнҷ ба забони англisiй тарҷума ва нашр гардида,<sup>3</sup> қисмате аз ин асар соли 1958 дар Техрон ба табъ расид.<sup>4</sup> Як нусҳаи дастхати «Нузҳату-л-қулуб» дар китобхонаи ба номи А.А. Семёнови Пажуҳишгоҳи таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшқиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон зери рақами 281 ва дар ганцинаи дастхатҳои Мар-

<sup>1</sup>.Ҳамдуллоҳ ибни Абубакр ибни Аҳмад ибни Наср Муставфии Қазвиинӣ. Таърихи гузида. Бо эҳтимоми Абдулхусайнӣ Навоӣ. Техрон, 1339 ҳ.ш.; Муставфӣ Қазвиинӣ, Зайнуддин ибни Ҳамдуллоҳ. Зайли таърихе гузида. Бо эҳтимоми Эраҷи Афшор. Техрон, 1993; Муставфӣ Ҳамдуллоҳ. Таърихи гузида. Бо эҳтимоми Абдулхусайнӣ Навоӣ. Нашри 3. Техрон: Амири Кабир, 1985. -816 с.

<sup>2</sup>.Ҳамдуллоҳ ибни Абубакр ибни Аҳмад ибни Наср Муставфии Қазвиинӣ. Таърихи гузида. Дастнависи ганцинаи дастхатҳои Донишгоҳи Санкт-Петербург, №153.

<sup>3</sup>.The geographical part of the Nuzhat-al-Qulub сijmposed by Hamd-Allah Mustawfi of Qazwin in 740 (1340). Ed. by G. Le Strange, Leiden-London, 1915; transl. by G. Le Strange, Leiden-London, 1919; Муставфӣ Ҳамдуллоҳ, Нузҳат ал-қулуб. Бо эҳтимоми Лестрендҷ. Нашри 1. Техрон: Асотир, 2010. - 378 с.

<sup>4</sup>.Ҳамдуллоҳ Қазвиинӣ. Бахши нуҳсат аз мақолаи савуми «Нузҳат ал-қулуб». Тахrir ва тавзезоти Муҳаммад Даҳри Сиёҳӣ. Техрон, 1336 ҳ.ш. (1958).

кази мероси хаттии назди раёсати АМИТ ду нусхай «Нуз-хату-л-қулуб» маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Сайф ибни Мұхаммад ибни Яъкуб маъруф ба Сайфии Ҳиравӣ (1282 – пас аз 1321).** Муаррих ва шоири бузурги дарбори Куртҳои Ҳирот буд. Дар хусуси хаёти ў маълумот кам аст. Аз он ки ў дар таърихномааш аз Қуръону ҳадис ва шоирону носирони арабизабон фаровон истифода карда, намунаҳои бисёри манзумро аз шоирони форс-точиқ чой дода, бармеояд, ки аз улуми шаръӣ ва ҳамчунин забони араб ва адабиёти форсӣ ба хубӣ огоҳ будааст.

Сайфи Ҳиравӣ дар 24-солагияш маснавии бузурги таърихии худро бар вазни «Шоҳнома» таҳти унвони «Сомннома» дар 40000 мисраъ ба итмол расонд, ки он таърихномаи назмии оли Курт буд ва акнун аз миён рафта, valete тезододи зиёде аз пораҳои назмии он дар китоби дигари Ҳиравӣ «Таърихномаи Ҳирот» то ба имрӯз расидааст.

«Таърихномаи Ҳирот» («Таърихи мулуки Курт») яке аз таърихномаҳои пуарзиш дар адабиёти форсӣ-точиқист ва аз чиҳати арзиши илмӣ дар зикри воқеоти таърихии давлати оли Курт воқеан ҳам беназиру ягона аст. Дар ганцинаи дастхатҳои Пажухишгоҳи шарқшиносии Академии илмҳои Федератсияи Россия як нусхай дастхати «Таърихномаи Ҳирот» зери рақами С 1834 маҳфуз аст.<sup>2</sup> «Таърихномаи Ҳирот» дар Калкutta бо эҳтимоми профессор Мұхаммад Зубайр Сиддиқӣ нашр шуд.<sup>3</sup>

**Мұхаммад ибни Алӣ ибни Мұхаммад ибни Ҳусайн ибни Абубакри Шабонкорай (1280 – пас аз 1337)** – муаллифи асари таърихии «Мачмаъу-л-ансоб» аст. Асари ў дар бораи воқеоти таърихии охири асри XIII ва авоили асри

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 201-203.

<sup>2</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 232-234.

<sup>3</sup> Сайф ибни Мұхаммад ал-Ҳиравӣ. Таърихномаи Ҳирот. Ба эҳтимоми проф. Мұхаммад Зубайр ас-Сиддиқӣ. Калкутта, 1944, - 822 с.

XIV ҳамчун сарчашмаи таърихӣ дорои аҳамият буда, ин асар соли 1335-36 навишта шуда, ба воситаи Фиёсуддини вазир (писари Рашидуддин) ба султон Абусаъиди Элхонӣ пешкаш шуд. Чун Абусаъиди Элхонӣ вафот кард ва байдан Фиёсуддин кушта шуд, ин китоб дар он гирудорҳо аз миён рафт. Аммо Шабонкорай онро бори дигар таълифи барқарораш намуд. Китоб дар шакли таърихи умумиҷонист. Роҷеъ ба таърихи Элхонон, ба хусус замони ҳукмронии Абусаъид маълумоти пурарзиш дорад. Доир ба Ғазнавиён маводе гирд омадааст, ки дар дигар сарчашмаҳо дида намешавад. Аммо муаллиф аз манбаи истифода-кардааш хабар намедиҳад, аз ин рӯ, олимон ба чунин ҳулоса омадаанд, ки Шабонкорай аз «Таърихи Байҳақӣ» истифода кардааст ва тавассути он пораҳое аз қисматҳои гумшудаи китоби бузурги Байҳақӣ то ба имрӯз расидаанд. Фарқияти ин таърихнома аз дигар таърихномаҳои ҳамнавъи худ дар он аст, ки дар хусуси ҳукumatҳову мамлакатҳои маҳаллии Эронзамин маълумоти муфассал ва но-маълумро гирд овардааст. Аз ҷумла, дар бораи «мулукӣ атроф»-и ҳамзамони муғулон аҳбори дasti аввал дорад. Муаллиф менависад, ки дар хусуси таърихи Лурӯ Язд ва Ҳурмуз то ин замон китоберо надидааст ва аҳбори гирдовардаи ў ба воситаи ровиён ва ё мушоҳидоти худи ўст. Арзиши ин асар пеш аз ҳама дар он зоҳир мегардад, ки аҳбори доир ба таърихи асри XIII-нимай аввали асри XIV овардаи муаллиф дар маъхазҳои дигар вучуд надоранд.

Дастхати ин асар, ки бо дasti худи муаллиф навишта шудааст, дар ганцинаи Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 1788 маҳфуз аст. Дар ганцинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия 6 нусхай дастхати «Маҷмаъул-ансоб» нигаҳдорӣ мешавад. Ин асар соли 1984 дар Эрон дар дӯ чилд нашр гардид.

**Фиёсуддин Алӣ (асри XIV)** - муаррихи форс-тоҷик ва муаллифи «Рӯзномаи газавоти Ҳиндустон» аст, ки дар бо-

рай чангҳои хиндустании Темурланг баҳс мекунад. Ӯ агарчи ба тақозои замона аз ному кори Темурланг боэхтиёт менависад, vale дар ҳар сурат ваҳшониятҳои дар Ҳиндустан кардаи Темурлангро бо ҳар восита фош кардааст. Тавассути ин китоб метавон роҷеъ ба вазъияти онрӯзай мардумони Ҳинд, дар бораи номҳои тоҷикии ҷуғрофии Ҳиндустан, хонадони Музafferix, афғонҳо, калламанорасозиҳои Темурланг дар Ҳинд, Исфаҳон ва ғайра маълумотҳои зиёде ба даст овард. Рисолаи «Рӯзномаи газавоти Ҳиндустан» бо пешгуфтори русии В. В. Бартолд ба форсӣ соли 1915 дар Петроград ба нашр расид.<sup>1</sup> Ин асар аз ҷониби академик А. А. Семёнов ба забони русӣ тарҷума шуда, соли 1958 дар шаҳри Москва мунташири гардид.<sup>2</sup>

**Муинуддин Абулаббос Аҳмад ибни Шайхулислом Шиҳобуддин Абилхайр Ҳамза Заркӯби Шерозӣ (асри XIV)** - муаррихи донишманд, нависандай мӯътабар ва муаллифи рисолаи «Умдату-т-таворих» аст. Ин китоби дуцилда дар шарҳи салтанати Шоҳ Шайх Абуисҳоқи Шерозист. Китоби таърихии «Шерознома» асари дигари ўст, ки баъдан навишта шудааст ва он ахбори арзишманди таърихиро роҷеъ ба Шероз, навоҳии атроф ва ҳукumatҳои мухталифи он дар замонҳои гуногун дар бар мегирад. Сабти ҳаводиси таъриҳӣ дар ин китоб то ба соли 1343-44 мерасад.

**Тоҷиддин Абунаср Абдулаҳҳоб ибни Тақийуддин ас-Субкӣ (1327-1370).** Яке аз олимони маъруфи давр, мубаллиги мазҳаби шофей ва соҳиби обру ва мартабаи баланд буд. Дар Димишқ вазифаи қозигиро ба уҳда дошт ва падари ӯ Тақийуддин ас-Субкӣ низ яке аз олимони маъруфи соҳаи фикҳ ба шумор мерафт.

1. Фиёсуддин Алӣ ибни Чамол ал-ислом. Рӯзномаи газавоти Ҳиндустан. Ба саъӣ ва эҳтимоми В. В. Бартолд. Петроград, 1915. 227 с. (матни форсӣ).

2. Гийасиддин Али. Дневник походы Темура в Индию. Перевод с персидского предисловие и примечание А.А. Семёнова. Москва: Изд. Восточной литературы. 1958, -206 с.

Муаллиф дар соҳаи фиқҳ асарҳои зиёд навиштааст. Яке аз асарҳои маъруфи ў «Китоб Муъид ан-ниъам ва мубид ан-ниқам» («Баргардонандай раҳмат ва маҳдудкунандай ҷазо») аст, ки он ба забони арабӣ навишта шуда, дар бораи 113 таҳассус ва вазифаҳое маълумот медиҳад, ки ба замони зиндагии муаллиф мансуб буданд. Муаллиф ҳангоми шарҳ ва тавсифи таҳассус ва вазифаҳо қайд менамояд, ки соҳибони онҳо бояд чӣ гуна амал намоянд, то ба неъмату файзи додаи Офаридағор ҷавоб дода тавонанд. Дар ин китоб дар бораи мавзуи таҳқиқ баъзе ахбори нодирро дастрас кардан мумкин аст. Матни арабии ин асар дар Қоҳира ба табъ расида,<sup>1</sup> соли 1908 тарҷумаи ин асар бо забони англисӣ бо муқаддимаву тавзехот дар Лондон нашр гардид.<sup>2</sup>

**Мавлоно Муинуддин Алӣ ибни Ҷалолуддин Муҳаммади Яздӣ маъруф ба Муаллими Яздӣ** (ваф. 1387) – дошишманди маъруф ва ягона муарриҳест, ки таърихи оҳирин давлати асримиёнагии тоҷикон - оли Музafferро таҳти унвони «Мавоҳиби илоҳӣ» муфассал навиштааст. Аз соли 1343 сар карда, дар хидмати дарбори Музafferро буда, дар бисёре аз лашкаркашиҳои сарварони ин ҳонадон онҳоро ҳамроҳӣ кард. Ў навиштани китобро бо ихтиёри худ шуруъ кард, бо фармони султон Муборизуддин давом дод ва дар аҳди Шоҳ Шучӯз ба итном расонид. Китоб таърихи оли Музafferро аст аз ибтидои таъсис то ҳаводиси соли 1364. Агарчи ин китоб дар таърихи оли Музafferро мукаммалтарин ва муҳиммтарин сарчашма аст, бо вучуди ин, аз лиҳози услуби мураккаби баён, такроргӯй, истифодаи бемавриди майноҳои маҷозӣ ва амсоли ин, дарку фаҳми он барои тамоми соҳибони ин забон мушкил

<sup>1</sup> Тоҷиддин Абунаср Абдулваҳҳоб ибни Тақийуддин ас-Субқӣ. Муъид ан-ниъам ва мубид ан-ниқам. Қоҳира, 1407 ҳ.

<sup>2</sup> Kita'b mu'id an-ni'am wa-mubid an-niqam: The restorer of favours and the restrainer of chastisements by Subki, Taj al-Din 'Abd al-Wahhab ibn 'Ali, Luzac Co., London, 1908.

аст. Дар асри XV Маҳмуди Кутубӣ (ё Гетӣ) ном донишманде ин китобро барои хонандагони баъдӣ сода кард ва воқеоташро то замони барҳамхӯрии давлати Музаффариён бар он илова намуд ва то имрӯз борҳо бо номи «Таърихи оли Музаффар» чоп шудааст.

**Валиуддин Абдурраҳмон ибни Муҳаммад ибни Ҳалдун, маъруф ба Ибни Ҳалдун** (1332-1406) - муаррих ва ҷомеашиноси араб, зодаи Тунис ва аз ашроғзодагони Андалус аст. Гурӯҳе асли ўро ба арабҳои Ҳазрамавт алоқаманд медонанд ва гурӯҳи дигар таҳмин мебаранд, ки шояд асли ў аз аҳолии барбарияи Африқои Шимолӣ бошад. Ибни Ҳалдун омӯзиши илму динро дар назди модараш оғоз карда, баъдан дар масоҳиду мадорис идома дод ва то ба дараҷаи қозиёнкӯзотии Қоҳира расид. Ҳангоми ҳукмронии Темур дар аморати Шом ба корҳои идории давлатӣ даъват шуд. Баъд аз ҷанде Темур ба ў иҷозати бозгашт дод, то ба Қоҳира омад. Муддате ҷанд аз корҳои сиёсию идорӣ дур шуд ва ба таълифот пардоҳт. Ў асарҳое оғарид, ки барои оламиён аҳамияти бебаҳои илмӣ доранд. Яке аз асарҳои машҳури таърихии Ибни Ҳалдун бо шакли муҳтасар «Китобу-л-ибар» ном дорад, бо забони арабӣ навишта шуда, аз ҳафт ҷилд иборат аст ва ҷилди аввали он «Муқаддима» ном дорад. Муаллиф ҷилди аз 2 то 5-ро «Китоби дувум» унвон дода, китобҳои шашум ва ҳафтумро «Китоби севум» номидааст. Дар ҷилди аввали қитоб, ки «Муқаддима» ном дошта, аз ду қисм ё қитоб иборат аст, ҷаҳонбинии таърихиву илмии ҳудро баён намуда, бори аввал таълимоти ҷомеашиносиро дар илм ба миён гузошт ва донишмандони маъруфи Фарб ўро чун бузургтарин донишманди асаримиёнагии Шарқ эътироф намуданд. Ў аввалин қашшофи илми ҷомеашиносии ҷаҳон ба шумор меравад. Ибни Ҳалдун дар ин асари ҳуд дар бораи гуфтугӯи Муҳаммад Ҳоразмшоҳ бо Маҳмуди Ҳоразмӣ (Маҳмуди Ялавоч) пас аз баргаштани сафорати ў аз Муғулистон ахбори муҳим меорад.

«Китобу-л-ибар» соли 1867 дар Булок дар ҳаҷми 7 чилд нашр шуда буд.<sup>1</sup> Тарҷумаи форсии «Китобу-л-ибар» соли 1366 ҳ.ш. аз ҷониби Абдулмуҳаммади Оятӣ дар Техрон нашр гардид.<sup>2</sup> Тарҷумаи форсии китоби «Муқаддима» аз ҷониби Муҳаммад Парвини Гунободӣ дар Техрон дар ҳаҷми ду чилд ба ҷон расидааст.<sup>3</sup> Аз рӯи тарҷумаи форсии аз ҷониби Муҳаммад Парвини Гунободӣ анҷомёфта, китоби «Муқаддима»-и Ибни Халдун бо таълиқоту тасҳеху ҳавошии Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ соли 2019 дар шаҳри Душанбе бо расмулхатти тоҷикӣ нашр гардид.<sup>4</sup>

**Авлиёуллоҳи Омулӣ (асри XIV)** – муаллифи «Таърихи Рӯён» (1362). Дар қисми аввали китоб ҳаводиси таъриҳӣ то ибтидои асри XIV асосан аз китоби Ибни Исфандёр истифода шуда, вале дар қисмати дувум аҳборе омадааст, ки бори аввал маълум мегарданд, аз ин лиҳоз муаррихини баъдӣ ва муҳаққиқин онро боэътиමоду арзишманд талақ-қӣ кардаанд.

**Шиҳобуддин Абдуллоҳ ибни Лутфуллоҳ ибни Абдуррашид ал-Беҳдодинии Ҳавоғӣ маъруф ба Ҳофизи Абрӯ (1360 – июли 1461) - муарриҳ ва ҷуғрофинависи маъруфи форс-тоҷик аст. Маълумоти таърихии ў, ки наздик ба замони зиндагияш мебошанд, хеле арзишманданд. Дар сӯҳбатҳои маҳрамонаи Темурланг бисёр ширкат дошт. Ба қалами Ҳофизи Абрӯ асарҳои «Зубдату-т-таворих», «Зайли «Ҷомеъу-т-таворих»-и Рашидӣ», «Зайли**

---

<sup>1</sup> Ибни Халдун. Китобу-л-ибар. Ҷилдҳои 1-7. Булок, 1867.

<sup>2</sup> Ибни Халдун. Китобу-л-ибар (Таърихи Ибни Халдун). Тарҷумаи Абдулмуҳаммади Оятӣ. Техрон, 1368 ҳ.ш.

<sup>3</sup> Ибни Халдун. Муқаддима. Ҷилди 1-2. Мутарҷим аз арабӣ ба форсӣ Муҳаммад Парвини Гунободӣ. Техрон, 1345 ҳ.ш.

<sup>4</sup> Абдурраҳмон Ибни Халдун. Муқаддимаи Ибни Халдун. Таълиқот ва тасҳеху ҳавоши аз Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Ҷилдҳои 1-2. Муассисаи давлатии Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Душанбе, 2019.

<sup>5</sup> Ҳофизи Абрӯ, Абдуллоҳ ибни Лутфуллоҳ. Зубдату-т-таворих. Ҷилди 4. Бо эҳтимоми Сайдӣ Ҷаводӣ. Техрон, 2001.

<sup>6</sup> Ҳофизи Абрӯ, Абдуллоҳ ибни Лутфуллоҳ. «Зайли «Ҷомеъу-т-таворих». Бо эҳтимоми Ҳонбобо Баёнӣ. Техрон: муассисаи илмӣ ва фарҳангӣ, 1938. -290 с.

«Зафар-нома»-и Шомӣ<sup>1</sup>, «Чуғрофиё»<sup>2</sup> ва «Мачмаъу-т-тавориҳи-с-султония»<sup>3</sup> мутааллиқанд. Дар ганчинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия як нусхаи дастхати «Зайли «Чомеъу-т-тавориҳ» зери рақами D 66-2 (a566) маҳфуз аст.<sup>4</sup> Ду нусхаи дастхати «Зубдату-т-тавориҳ»-и Ҳофизи Абрӯ дар ганчинаи китобхонаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон маҳфуз аст.<sup>5</sup>

**Мавлоно Низомуддин Абдулвосеи Шомӣ (ваф. байди 1409)** - муаррихи аҳди Темурланг буд, ки аз лашкаркашиҳо ва ҳаёти сиёсии сарзаминҳои тобеи Темурланг ҳамчун шоҳиди воқеӣ батафсил мъълумот медиҳад. Ҳангоме ки соли 1392-93 Темурланг шаҳри Бағдодро ишғол намуд, Низомуддин, ки аз сокинони он шаҳр буд, назди Темурланг омад ва аз садоқати худ ба он фотеҳ қасам ёд кард. Чун марди донишманд буд, Темурланг ба ӯ дастур дод, то бо забони форсӣ таърихи ҷангҳову футухот ва давлатдории ӯро бинависад. Ӯ асаре бо номи «Зафарнома» навишт, ки воқеаҳоро то охири соли 1404 дарбар гирифта, аввалин таърихномаи муфассали ҳаёти Темурланг ба шумор меравад. Низомуддин ба ҷуз аз таърихнависӣ ба навиштани шеър низ шуғл дошт ва бо тахаллуси Низомии Шомӣ шеър эҷод намудааст. Қисме аз шеърҳои ӯ дар «Зафарнома» дарҷ гардидаанд. Ҷилди аввали «Зафарнома»-и Низомуддини Шомӣ дар Бейрут нашр гардид<sup>6</sup> ва ин китоб

<sup>1</sup> Ҳофизи Абрӯ, Абдуллоҳ ибни Лутфуллоҳ. «Зайли «Зафарнома»-и Шомӣ». Бе ҷой нашр ва бе таъриҳ.

<sup>2</sup> Ҳофизи Абрӯ, Абдуллоҳ ибни Лутфуллоҳ. Чуғрофияи Ҳофизи Абрӯ. Ҷилди 1. Муқаддима ва тасҷехи С. Саҷҷодӣ. Техрон: Мероси мактуб, 1999. -166 с.

<sup>3</sup> Ҳофизи Абрӯ, Абдуллоҳ ибни Лутфуллоҳ. Мачмаъу-т-тавориҳи-с-султония. Бо эҳтиоми Муҳаммад Мударриси Занҷонӣ. Нашри 1. Техрон: Иттилоот, 1985. - 288 с.

<sup>4</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 55-57.

<sup>5</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 6. С. 17-22.

<sup>6</sup> Низомуддини Шомӣ. Зафарнома. Ҷилди аввал. Бейрут, 1937.

дар Душанбе соли 2019 ба расмулхати точикӣ баргардонида шуд.<sup>1</sup>

**Хоҷа Тоҷуддини Салмонӣ (ҳаёташ баъд аз соли 1410 номаълум аст)** - муаллифи «Таърихи точи Салмонӣ» ё («Зайли «Зафарнома») буда, баъд аз оне, ки соли 1397 аз Шероз ба Самарқанд назди Темурланг омад, дар дарбори ў ба хидмат ворид шуд, то дар соли 1410 аз Шоҳруҳ фармон гирифт, ки таърихи ҳукмронии Темурлангро то ба охир бинависад. Унвони аслии ин асари таърихии ў, ки муҳаққиқин номи мазкурро шартан ба он гузоштаанд, дақиқ маълум нест. Воқеоти он аз охирҳои ҳукмронии Темурланг шуруъ шуда, дар авоили замони Шоҳруҳ (то соли 1409) ба итмом мерасад. Қимати асар дар он аст, ки муаллиф шоҳиди воқеот аст ё аз шоҳидони боэътиමод шунидааст, ҳамчунон дигар ҳуччатҳои расмии давлатиро сабт кардааст. Маълумоти ин китоб, ки як давраи хеле кӯтоҳи таърихиро дар бар мегирад, дар таърихномаҳои бузургу боэътиມodi баъдӣ айнан кӯҷонида шудааст, ки худи ҳамин далели арзишманд будани китоби мазкур аст.

**Муинуддини Натанзӣ (асри XIV-XV)** - муаррихи машҳур, ки бо «Мунтаҳабу-т-таворих» ва «Аноними Искандар»-и худ шинохта шудааст. Ў зодаи Систон буд ва дар Форс дар дарбори набераи Темурланг, Искандар ибни Умаршайх ба сар мебурд. Ҳар ду асар қариб, ки пурра ба ҳам монанданд, фарқ дар он аст, ки яке ба номи Искандар – ҳокими Форс - бахшида шудааст. Аз сабаби надоштани унвон академик В. В. Бартолд онро «Аноними Искандар» номгузорӣ кардааст, ки имрӯз бо ин унвон маъруф аст ва соли 1412 таълиф шудааст. Дигаре ба номи ҳокими Ҳирот - Шоҳруҳ соли 1414 навиштаву бахшида шудааст. Ин ду асар дар баробари маълумоти таърихии пешин, инчунин ахбори муҳими таърихиеро роҷеъ ба замони Темуриён дар

---

<sup>1</sup> Низомуддини Шомӣ. Зафарнома. Баргардонанда А. Муродзода. Душанбе: Эр-граф, 2019. - 488 с.

бар мегирад, ки дар дигар рисолаҳои таърихӣ дида намешаванд. Маълумоти гирдовардаи Натанзӣ то имрӯз муҳаққикинро дар ҳайрат гузоштааст, ки ў ахбори муфасали таърихиро роҷеъ ба вилоёти ҷанубии Эрони имрӯза ва Осиёи Миёна аз кучо гирифта бошад. Баъзе аз муҳаққикини аврупой бар ин назаранд, ки Натанзӣ шояд аз манобеи туркии ба мо номаълум ва ё аз рӯзномае истифода карда бошад. Аз ин рӯ, истифодаи маълумоти Натанзӣ барои омӯзиши таърихи ибтидои давраи Темуриён дорои аҳамият мебошад.

Дастнависи асари Муинуддини Натанзӣ «Мунтахабу-т-таворих» дар китобхонаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи улмҳои Федератсияи Россия маҳфуз аст<sup>1</sup> ва соли 2004 дар Техрон нашр шудааст.<sup>2</sup> «Аноними Искандар» соли 1957 дар Техрон ба табъ расид.<sup>3</sup>

**Алӣ ибни Абдулқодир ал-Макrizӣ (1364-1442).** Аз зумраи муаррих ва ҷуғрофидони араб буда, дар Қоҳира та-валлуд ёфтааст. Пас аз таҳсил муддате дар ин ҷо вазифаҳои қозигӣ ва муҳтасибиро иҷро карда, пас ба шаҳри Димишқ рафта, муддати даҳ сол (1408-1418) дар он ҷо ба сифати мударрис кор карда, боз ба Миср баргашт ва ба корҳои илмӣ машғул гардид. Ба қалами ў китобҳои «Китобу-л-мавоиз ва-л-итибор фӣ зикри-л-хитат ва-л-асар» («Китоби таълим ва тарбия дар зикри хиттаҳо ва ёдгориҳо») ва «Китобу-с-сулук ли-маърифати дували-л-мулук» («Китоби роҳҳои дониш барои маърифати суполаҳои хукмрон») мансубанд. Дар асари «Китобу-с-сулук ли-маърифати дували-л-мулук» дар бораи таърихи Аюбихо ва мамлукҳо маълумот оварда шудааст. Ин асар воқеаҳои

<sup>1</sup>.Муинуддини Натанзӣ. «Мунтахабу-т-таворих»-и Муинӣ. Дастхати китобхонаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи улмҳои Федератсияи Россия. С 382 (566 вс).

<sup>2</sup>.Натанзӣ Муинуддин. «Мунтахабу-т-таворих»-и Муинӣ. Техрон: Нашриёти Парвии Истахрӣ, 2004.

<sup>3</sup>.Муинуддини Натанзӣ. «Мунтахабу-т-таворих»-и Муинӣ маъруф ба «Аноними Искандар». Бо тасҷеҳи Ж. Обен. Техрон, 1336 ҳ.ш. (1957).

таърихи то соли 1440 дар бар гирифта, дар бораи муро- силоти халифа ан-Носир бо муғулҳо ва таҳрики халифа барои хӯчуми муғулҳо ба Бағдод ахбори муҳим дода шудааст. Асари «Китобу-с-сулук ли-маърифати дували-л-мулук»-и ал-Макrizӣ дар Қоҳира ба табъ расидааст.<sup>1</sup>

**Фасеҳуддин Аҳмад ибни Ҷалолуддин Маҳмуд маъруф ба Фасеҳи Ҳавоғӣ** (1375 пас аз 1441). Муаррихи зулисонаин буда, ба қалами ў асари «Мучмали Фасеҳӣ» мансуб аст, ки он бо номи «Мучмали Фасеҳӣ» низ маъруф аст. Муаллиф аз соли 1415 то соли 1433 дар хидмати дарбори Шоҳруҳ ва писарааш Бойсунқур буд. Баъд аз соли 1433 миёни ў ва зани Шоҳруҳ - Гавҳаршод ранчишҳое падид омад, ки бад-ин восита Фасеҳ муддате дар ҳабс нигоҳ дошта шуд, то дар соли 1442 мавриди лутфи султон қарор гирифт ва аз банд раҳо шуд. «Мучмали Фасеҳӣ» агарчи муҳтасари таърихи умумист, аммо дар зикри воқеаҳо бо он ҳама муҳтасарот хеле ғанист ва санаҳои муҳими таърихи метавон ба осонӣ дарёфт. Муаллиф дар ин асари ҳуд ҳикоёти муҳтасарро аз зухури Одам то таваллуди пайғамбари ислом оварда, пас сабти муҳтасари воқеоти таърихи сол ба сол, аз соли аввали ҳичрӣ то соли 845 ҳичрӣ (солҳои 622-1442) меорад. Муаллиф кӯшиш карда- аст, то бо зикри муҳтасар воқеоти ҳар солро бо кӯтоҳ- тарин чумлаҳое, ки матлабро фаро гирад, тартиб дихад ва аммо ҳодисаҳои замони худро муфассалтар баррасӣ намудааст. Асари Ҳавоғӣ «Мучмали Фасеҳӣ» соли 1340 ҳ.ш. дар Машҳад ба табъ расида,<sup>2</sup> соли 1386 ҳ.ш. дар ҳаҷми се ҷилд аз ҷониби Сайид Муҳсин Ноции Насрободӣ

---

<sup>1</sup> Ал-Макrizӣ, Такиаддин Аҳмад ибни Алӣ. Китоб ас-сулук ли-маърифати дували-л-мулук. Қоҳира, 1934.

<sup>2</sup>. Фасеҳи Ҳавоғӣ. Мучмали Фасеҳӣ. Бо эҳтимоми Маҳмуд Фарруҳ. Чилдҳои I-II. Машҳад, 1340 ҳ.ш.

дар Техрон нашр гардид.<sup>1</sup>

**Шиҳобуддин Абулаббос Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Абдуллоҳ ал-Ханафӣ маъруф ба Ибни Арабшоҳ** (1392–1450). Мутаваллиди Димишқ, вале аслан эронист ва ба соли 803 х.қ./ 1400-01 мелодӣ ҳангоми ҳучуми Темурланг дар шумори асирон аз Шом ба Самарқанд рафт ва тамоми ҳаводиси то соли 807 х.қ./1404-05 руҳдода дар сарзаминҳои ишғолии Темурлангро ба ҷашми сар диддааст. Муаллифи «Аҷоибу-л-мақдур фӣ навоиби Темурланг» аст, ки ин китоб зери унвони «Аҷоиб ал-мақдур фи ахбор Темур» низ маъруф аст. Асари мазкур аз ҷумлаи он таъриҳномаҳои нодирест, ки дар замони ҳукмронии Темурёни аввал ҳавишта шуда, муаллифи он ба кору фаъолиятҳои ҷангии Темурланг аз нуқтаи назари интиқодӣ муносабат кардааст, ки назари ҷунун манобеи таъриҳӣ кам аст. Осори Ибни Арабшоҳ дар кутуби баъдӣ бисёр истифода шуда ва муҳаққикини замони ахир низ бо эътимоду боварӣ ҳавиштаҳои ўро бисёр истифода мекунанд. Китоби «Аҷоиб ал-мақдур фи ахбори Темур» дар Техрон<sup>2</sup> ва Қоҳира<sup>3</sup> нашр шудааст.

**«Ал-фусулу-с-султония фӣ-л-усули-л-инсония»** - муаллифаши номаълум ва шахсест, ки дар замони ҳукмронии Иброҳим султони Темурӣ (1414-1435) ба сар бурда, ин асарашро низ ба номи ў таълиф намудааст. Муҳаққикин таҳмин кардаанд, ки асари мазкур шояд дар миёни солҳои 1414-1426 ҳавишта шуда бошад. Он асари бузурги таъриҳӣ-насадшиносист. Дар вай таърихи насаби бисёр ҳалқҳои олам ва қабоилу ҳонадонҳои бузург аз замонҳои қадим шурӯъ шуда, то аҳди зиндагонии муаллиф гирд омада аст. Диққати бештари ў ба таърихи алавиёну

<sup>1</sup>.Фасехӣ Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ҷилдҳои I-III. Муқаддима, тасҳҳои таҳқиқи Сайид Муҳсин Ноҷии Насрободӣ. Техрон: Асотир, 1386 ҳ.ш.

<sup>2</sup>.Ибни Арабшоҳ. Аҷоибу-л-мақдур фи ахбор Темур. Бо эътимоми Муҳаммад Алӣ Наҷотӣ. Нашри 4. Техрон: Муассисаи илмӣ ва фарҳангӣ, 1991.

<sup>3</sup>.Ибни Арабшоҳ, Шиҳобуддин Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Абдуллоҳ. Китоб Аҷоиб ал-мақдур фи ахбор Темур. Қоҳира, 1305 ҳ.ш.

Темуриён ва хукуматҳои муосири худ аз румиён гирифта, то чиниён равона гардидааст, ки барои омӯзиши таърихи мардумони гуногуни ибтидои асри XV хеле муҳим аст.

**Шарафуддин Алӣ ибни Зиёуддин Ҳусайн ибни Шарафуддин Алӣ ибни Шамсуддин Разии Яздӣ** (ваф. 1452-54). Нависанда, муаррих, шоир ва донишманди маъруфи дарбори Темуриён. Таърихномаи ў бузургтарин таърихи футухоти Темурланг ва ҷойнишинони ўст. Ў дар илми нучум донишманди варзида буд то ҷое ки Улугбек дар муоинаҳои қайхонӣ аз расадхонаи худ ба Алии Яздӣ эҳтиёҷ дошт ва аз дониши вай истифода мебурд. Вай китобе дорад бо номи «Кунҳу-л-муород фӣ илми-л-вафқ ва-л-адад» дар мураббаоти сеҳрӣ ва рақамҳои босаодат. Асари дигаре дар муаммошиносӣ таҳти унвони «Ҳулали мутарраз» ва ҳам тазкирае аз ҳаёт ва эҷодиёти шуарои форсу араб бо номи «Тухфату-л-факир ва ҳадияту-л-хақир», инчунин мактуботу таълиқоти зиёде ба китобҳои дигар аз вай боқӣ мондаанд. Шуҳрати бештар ў бо «Зафарнома» касб кардааст. Дар миёни дигар таърихномаҳои ба замони Темурланг «Зафарнома»-и Яздӣ бо фаро гирифтани ҳаводиси таърихӣ ва равонии забону услуби худ фарқ мекунад. Дар ибтидо онро ҳукмрони Форс - писари Шоҳруҳ, Иброҳим сulton бо кумаки котибони давлатии худ дар асоси ҳуҷҷатҳои расмии давлатӣ ва шоҳидони айнӣ, инчунин шахсони қобили эътимод тартиб дод. Баъдан он аз тарафи Алии Яздӣ вероиши илмию адабӣ ёфт ва бар он воқеоти зиёде афзуда шуд, аз ҷумла таърихи замони Шоҳруҳ ва Иброҳим сulton. Воқеоти таърихии он то соли 1424-ро дар бар гирифта, ба арзандатарин таърихномаҳои замони худ мубаддал шуд. Бо вучуди ин ки Шарафуддин Алии Яздиро баъзе аз муаррихин «муаррихи чоплус»<sup>1</sup> ва «бақавму миллияти хеш чандон алоқаманд набуда»<sup>2</sup> ном-

---

<sup>1</sup> Ҳусайн Диствум. Таърихи ҷаҳонкӯшии Темур. С.152.

<sup>2</sup> Мавлоно Шарафуддин Алии Яздӣ. Зафарнома. Ба тасҳех ва эҳтимоми Муҳаммади Аббосӣ. Техрон, 1336, ҷилди аввал, муқаддимаи мусахҳех. С. 20.

гузорӣ кардаанд, аммо инсофан бояд иқрор шуд, ки ӯ «Зафарнома»-ро бо зеботарин баён ва шевотарин сабк тасниф карда, дар баёни тамоми воқеот хеле моҳирона услуги маҷози мурсал (чизеро зикр карда, чизи дигареро мадди назар доштан)-ро истифода карда, тамоми куштору горат ва айшу нӯши он саффоки таърих - Темурлангро сабти дафтари рӯзгорон намудааст. «Зафарнома»-и Шарафуддин Алӣ Яздӣ дар Техрон борҳо нашр гардидааст.<sup>1</sup> Як нусхай дастхати «Зафарнома»-и Шарафуддин Алӣ Яздӣ дар китобхонаи ба номи А. А. Семёнови Пажуҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон зери рақами 127 маҳфуз аст. Се нусхай дигари дастнависи «Зафарнома»-и Шарафуддин Алӣ Яздӣ дар ганцинаи дастхатҳои Маркази мөрсии хаттии назди раёсати АМИТ зери рақамҳои 662, 2034 ва 2487 ва дар ганцинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия якчанд нусхай дастхати «Зафарнома»-и Шарафуддин Алӣ Яздӣ,<sup>2</sup> инчунин ду нусхай дастхати «Зафарнома»-и Шарафуддин Алӣ Яздӣ дар ганцинаи китобхонаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон маҳфуз аст.<sup>3</sup> Тарҷумаи ин китоб ба забони русӣ низ вучуд дорад.<sup>4</sup>

**Муҳаммад ибни Ховандшоҳ ибни Маҳмуд маъруф ба Мирхонд** (1433, Балх – 22.06.1498, Ҳирот), муаррихи форс-тоҷик. Падараш Бурҳонуддин Ховандшоҳ аз сайидони Бухоро буда, баъдтар ба Балх мекӯчад. Зиндагии Мирхонд дар Ҳирот, ки яке аз марказҳои илмию маданий буд, сипарӣ мешавад. Мирхонд бо ҳоҳиши Навоӣ асари таъри-

<sup>1</sup>Шарафуддин Алӣ Яздӣ. Зафарнома. Бо эҳтимоми Муҳаммад Аббосӣ. Ҷилдҳои 1-2. Техрон, 1957; Шарафуддин Алӣ Яздӣ. Зафарнома. Техрон, 2008.

<sup>2</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 251-262.

<sup>3</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 8. С. 27-32.

<sup>4</sup> Шараф ад-дин Али Йездзи. Зафарнаме/Подг. к печати, предис. и указ. А. Урунбаева. – Ташкент, 1972.

хиашро зери унвони «Равзату-с-сафо фи сирати-л-анбиё ва-л-мулук ва-л-хулафо» навиштааст. Ин асар аз 7 чилд иборат буда, шаш чилди он ба қалами Мирхонд тааллук дорад. «Равзату-с-сафо» фарогири матолиби аз бунёди олам то ислом, роҷеъ ба Мухаммад ва ҷаҳор ҳалифаи аввал, дар бораи дувоздаҳ имоми ахли ташайюъ ва хилофати Ӯмавиён ва Аббосиён, пиromуни сулолаҳои ҳамасри Аббосиён дар Эрон ва Ҳиндустон, роҷеъ ба Чингизхон ва ҷингизиён, пиromуни Темур ва Темуриён то соли 1469, ҳукмронии султон Ҳусайн дар Ҳурсон (1469-1506) мебошад. Чилди 7 ва хотимаи асарро набераи ў Ҳондамир ба итном расондааст. Китоби «Равзату-с-сафо фи сирати-л-анбиё ва-л-мулук ва-л-хулафо» соли 1339 ҳ. ш. дар Текрон нашр гардидааст.<sup>1</sup> Ду нусхаи дастхати «Равзату-с-сафо» дар китобхонаи ба номи А. А. Семёнови Пажуҳишгоҳи таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон зери рақамҳои 51 ва 322 ва дар ганцинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ 14 нусхаҳои дастхати «Равзату-с-сафо» маҳфуз аст.<sup>2</sup> Дар ганцинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия низ шумораи зиёди нусхаҳои дастхати «Равзату-с-сафо» вучуд доранд.<sup>3</sup> Нусхаҳои зиёди дастхати «Равзату-с-сафо» дар ганцинаи китобхонаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон маҳфузанд.<sup>4</sup>

**Сайд Ҷаъфар ибни Муҳаммад, машҳур ба Ҷаъфарӣ (асри XV).** Муаррихи маъруфи форс-тоҷик, аз ҷумлаи хидматгузорони ҳокимони Язд буд. Муаллифи «Таърихи қабир», ки машҳур ба «Таърихи Ҷаъфарӣ» низ ҳаст. Китоби мазкур ба шакли таърихи умумӣ аз ибтидои оғариниш то

<sup>1</sup> Мирхонд. Равзату-с-сафо фи сирати-л-анбиё ва-л-мулук ва-л-хулафо. Чилдҳои 1-7. Текрон, 1339 ҳ.ш.

<sup>2</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 36-45.

<sup>3</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 87-105.

<sup>4</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 1. С. 31-36.

соли 1446-ро фаро мегирад. Дар миёни солҳои 1447-1452 навишта шуда, иборат аз шаш қисм аст. Қисмати охири он таърихи ҳукмронии Темурланг ва ҷонишинони вай то замони навишта шудани китоб аст. Арзиши бештари илмии он низ дар ҳамин қисмат аст, ки замони зиндагонии муаллиф мебошад. Муаллифи мазкур китоби дигаре низ дар таърихи умумӣ дорад, ки бо номи «Таърихи восит» маъруф аст ва сабти воқеоташ то соли 1417 аст. Ў ҳамчунони асари дигаре дорад таҳти унвони «Таърихи Язд», ки таърихи Яздро аз қадим то замони Шоҳруҳ дар бар мегирад. Аз ин китоб метавон ба ҳаёти шаҳрии мардуми тоҷик, дар мисоли шаҳри Язд маълумоти амиқтар пайдо кард, зеро муаллиф дар он аз тамоми соҳаҳои зиндагонии шаҳриён ёд кардааст.

**Абубакр Текронии Исфаҳонӣ (ҳаёташ дар миёни солҳои 1447–1478)** - муаллифи «Китоби Диёрбакрия». Соли 1452, ки шаҳри Исфаҳонро Ҷаҳоншоҳи Қароқуйонлу ишғол намуд, ў ба хидмати дарбори онҳо даъват шуд ва вазифаи муншии девонро иҷро мекард. Дар бисёр юришҳои Қароқуюнлуиён дар самти Ҳирот, Форс ва гайра иштирок дошт. Баъдан ўро Узун Ҳасани Оққуйонлу ба хидмати дарбори худ, бо ҳамон вазифаи муншигиаш ба кор пазируфт. Соли 1470 бо фармони Узун Ҳасан ба навиштани таърихи сулолаи Оққуйонлу шуруъ намуд ва онро зери унвони «Китоби Диёрбакрия» ба итном расонид, ки сабти воқеоташ то соли 1474 аст. Дар баробари таърихи Оққуйонлу таърихи Қароқуйонлу ва Темуриён баъди марги Шоҳруҳ то ба таҳт нишастани Ҳусайн Бойкароро низ навишт. Аҳамияти ин асар дар он аст, ки тамоми воқеоти он дар замони зиндагии муаллиф рӯҳ додаанд ва ҳам дар бештари маврид ў шоҳиди навиштаҳои худ аст.

**Камолуддин Абдуరраззоқ ибни Ҷалолуддин Исҳоқи Самарқандӣ (7.11.1413 – июл - августи 1482)** - муаррих, нависанда, арбоби давлатӣ ва сӯфии машҳур, зодаи Ҳирот

аст, vale чун падараш аз ахли Самарқанд буд (ва вазифаи қозигӣ ва шайхулисломиро дар сипоҳи Шоҳруҳ адо мекард) ба Абдураззоки Самарқандӣ маъруф шуд. Дар 25-солагиаш ба дарбори Шоҳруҳ роҳ ёфт ва зиёда аз 26 сол дар вазифи муҳими давлатӣ кор кард ва муддате дар Ҳиндустону Гелон ба сифати сафири давлати Шоҳруҳ адои вазифа намуд. Дар охири умр султон Абусаъиди Темурӣ раёсати хонақоҳи Шоҳруҳи Ҳиротро бар уҳдан ў гузошт, то дар ҳамон ҷо аз дунё гузашт. «Матлаъу-с-саъдайн ва маҷмаъу-л-баҳрайн»-и ў дар зикри воқеоти таърихии солҳои 1304-1470, маҳсусан солҳои аҳири он, дорои маълумоти муҳими таърихиянд. Шарҳи вақоئи таъриҳӣ аз замони таваллуди султон Абусаъиди Элхонӣ то марғи султон Абусаъиди Темурист ва ба ҳамин сабаб үнвони китоб ҳам ба номи ин ду Абусаъид соҳта шуд. Он иборат аз ду ҷилд (дафтар) аст. Ҷилди аввал аз таваллуди Абусаъид то марғи Темурланг ва ҷилди дувум аз ҳукмронии Шоҳруҳ то поёни ҳукумати Абусаъиди Темуриро дар бар мегирад. Сипас муаллиф аз авзои давлати Темуриён баъди марғи Абусаъид ва ба таҳт нишастани Ҳусайн Бойқароро (1470) менависад. Агар як идда аҳбори таърихии онро дар дигар кутуб, маҳсусан дар асарҳои Ҳофизи Абрӯ мушоҳида кунем, пас вақоئи баъди солҳои 1426-1427-умро бори аввал дар ҳамин китоб воҳӯрдан мумкин аст. Яъне воқеоти ҷиҳози соли аҳири асари мазкур арзишҳои баландтари илмиро соҳиб аст. Дар охири умр ҷоҳу мансабро гузошт ва шайҳи хонақоҳнишин шуд. Ин китобҳои ў низ машҳуранд: «Шарҳи рисолаи «Азудия» (дар наҳви араб), «Достони сафари Ҳиндустон», «Шарҳи гароиб ва баёни аҷоиби он». Се нусҳаи дастнависи «Матлаъу-с-саъдайн ва маҷмаъу-л-баҳрайн» дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази меросии хаттии назди раёсати АМИТ зери рақамҳои 347, 1057 ва 102/VI ва дар ганҷинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия 6 нусҳаи дастхати «Матлаъу-с-саъ-

дайн ва маҷмаъ-ул-баҳрайн» маҳфуз аст.<sup>1</sup> Асари Абдур-рассоқи Самарқандӣ «Матлаъ ас-саъдайн ва маҷмаъ ал-баҳрайн» дар Техрон<sup>2</sup> ва Лоҳур<sup>3</sup> ба табъ расида, пораҳои ин асар бо забони русӣ низ нашр гардидаанд.<sup>4</sup>

**Сайд Захируддин ибни Сайд Насируддини Маръашӣ (1412–1489).** Муаллифи «Таърихи Табаристон, Рӯён ва Мозандарон» аст, ки ин китоб таърихи Табаристонро аз ибтидои бунёдаш то соли 1476 дар бар мегирад. Ба қалами ин муаллиф китоби дигаре зери унвони «Таърихи Гелону Дайламистон» мансуб аст, ки он зикри воқеотро аз қадим то соли 1489 дар бар мегирад. Маълумоти ин ду китоб доир ба таърихи вилоятҳои кӯҳистонии тоҷикнишини қисматҳои ҷанубии соҳилҳои баҳри Каспий хеле но-диранд ва барои муҳаққиқин аз ҷумлаи манобеи муҳими таъриҳӣ маҳсуб мешаванд.

Дар асари «Таърихи Табаристон, Рӯён ва Мозандарон» дар бораи лашкаркашии Сарбадорон бо сарварии амир Ваҷехуддини Масъуд ба Мозандарон ва навоҳии он маълумоти ҷолиб ва нодир ҷой дода шудааст. Ин асар соли 1345 ҳ.ш. дар Техрон нашр гардид.<sup>5</sup>

**Муинуддин Муҳаммад Замҷии Исфизорӣ (таж. 1446-47 – 1498)** - муаррих ва шоири хаттоти моҳири форс-тоҷик, ки дар овони ҷавонӣ барои қасби илм ба шаҳри Ҳирот омада, пас аз андак муддате донишу истеъдодашро ба на-зар гирифта, вазири султон Ҳусайн Бойқаро – Низомул-мулк ўро ба дарбор даъват кард ва бештар аз бист сол дар вазоифи дарборӣ зери ҳимояи ин вазир кор кард. Дар

<sup>1</sup>.Н. Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 262-273.

<sup>2</sup>.Матлаъу-с-саъдайн ва маҷмау-л-баҳрайн. Муқаддимаи А. Навоӣ. Техрон, 1372 ҳ.ш.

<sup>3</sup>.Абдурраззоқи Самарқандӣ. Матлаъу - с - саъдайн ва маҷмау-л-баҳрайн. Бо эҳтимоми Муҳаммад Шафеъ. Ҷилдҳои 1-2. Лахор, 1360-1368/1941-1949.

<sup>4</sup>.Абд ар-Раззак ас-Самарқанди. Матла' ас-са'дайн ва маджма'-ал-баҳрайн //МИТГ. Т. I. –М.- Л., 1939. С. 529-535.

<sup>5</sup>.Сайд Захируддин ибни Сайд Насируддини Маръашӣ. Таърихи Табаристон, Рӯён ва Мозандарон. Техрон: Муассисаи матбуоти шарқ, 1345 ҳ.ш.

ниҳоят бо қадом сабабе ҳокимон аз ӯ норозӣ шуда, соли 1498 ба қатлаш расониданд.

Исфизорӣ бо фармони Низомулмулк таърихи Ҳиротро таҳти унвони «Равзоту-л-чаннот фӣ авсофи мадинати Ҳирот» дар муддати се сол (1491-1494) навишт. Китоби мазкур аз 26 (ё 27) равза иборат буда, панҷ равзai аввал батафсил дар ҷуғрофиёи Ҳурӯсон аст.<sup>1</sup> Чун Исфизорӣ бо Мирхонд дар як замон, дар як доираи адабӣ ва дар як дарбор ба сар мебурданду эҷод мекарданд, шояд аз кори яқдигар огоҳ низ будаанд, зоро баъзе аз ҳаводиси ҳар дуи ин китоб бо ҳам шабехӯ тавъям афтодаанд.

Дар ганҷинаи дастхоҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия 2 нусҳаи дастхати «Равзоту-л-чаннот фӣ авсофи мадинати Ҳирот» маҳфуз аст<sup>2</sup> ва ин китоб соли 1388 ҳ.ш. дар Текрон ба табъ расид.<sup>3</sup>



<sup>1</sup>.Ч. А. Стори. Персидская литература. Био-библиографический обзор /Переработал и дополнил Ю.Э. Брегель. М.: Гл.ред. вост. лит., 1972. Ч.2. С. 1046.

<sup>2</sup>.Н. Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 234-237.

<sup>3</sup>.Замҷии Исфизорӣ. Равзоту-л-чаннот фӣ авсофи мадинати Ҳирот. Текрон, 1388 ҳ.ш.



## МАЪХАЗҲОИ ХАТТИ АСРИ XVI НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XIX (ОХИРИ АСРИ МИЁНА)

Маъхазҳое, ки дар ин замон таълиф шудаанд, хеле зиёданд. Дар онҳо масоили гуногуни ин давра ва аҳди гузашта акс ёфта, аксари ин маъхазҳо бо забони форсӣ иншо шудаанд. Муаллифони маъхазҳои ба таърихи Мовароуннаҳру Ҳурисону Эрон бахшидашуда асосан муарриҳони дарборӣ буданд, ки дар ҳукуматҳои замони хеш ба коре ҷалб мешуданд ва аз ин рӯ ҳуччатҳои давлатӣ барои истифода ба онҳо дастрас буданд. Онҳо асарҳои худро бо фармони ин ё он ҳоким менавиштанд ва баъди иҷрои он соҳиби инъом мегардиданд. Аз ин рӯ, маълумоти овардаи онҳо бегаразона ва холисона набуда, ба ҳамин сабаб ба муҳаққиқ лозим аст, ки онҳоро аз нуқтаи назари интиқодӣ ва татбиқӣ баррасӣ намоянд.

**Камолиддин Алӣ ибни Муҳаммад ал-Ҳаравӣ маъруф ба Банной** (1453, Ҳирот – 1512, Насаф, Қаршии ҳозира), муарриҳ, шоир ва донандаи илми мусиқӣ. Банной дар хонадони меъмор таваллуд шуда, дар Ҳирот умр ба сар бурда, ба Ироқ, Бухоро ва Самарқанд сафар намудааст. Баъди аз тарафи Шайбонихон ишғол шудани Мовароуннаҳр Банной ба хизмати ў меояд. Соли 1507 дар рикоби Шайбонихон ба Ҳирот баргашт. Шайбонихон ба Банной супориш медиҳад, ки воқеаҳои лашкаркашии ўро нависад. Соли 1510 пеш аз он ки шаҳри Ҳирот ба дasti Исмоили Сафавӣ гузарад, Банной зодгоҳи худро тарқ намуда, ба Насаф (Қарши) меояд. Соли 1512, ҳангоми ҳучуми Наҷми Сонӣ ба Мовароуннаҳр Банной дар Қарши кушта мешавад. Ба қалами Банной се девони ашъор, қасидаҳои зиёд, рисолаҳо оид ба мусиқӣ, асарҳои таърихии «Шайбонинома», «Футуҳоти хонӣ» тааллук доранд. «Шайбони-

нома» яке аз асарҳои муҳими он давра ба шумор меравад. Дар ин асари таърихии Банной маълумоти фаровоне оид ба таърихи узбакони Дашти Қипчоқ аз соли 1469 (аз замони шайх Ҳайдар) то октябри соли 1503, (аз тарафи Шайбонихон ишғол шудани Ҳоразм) оварда шудааст.

Дар ин асари Банной дар бораи тоҳту този узбакони саҳрогард ба Мовароуннаҳр ва аз тарафи онҳо бераҳмона горат шудани аҳолии осоишта маълумоти зиёде ҷой дорад. Муаллифи асар номи қабилаҳо ва пешвоёни онро, ки дар тоҳтутози Шайбонихон дар Дашти Қипчоқ ва Мовароуннаҳр ўро кумак намуда буданд, зикр менамояд.

«Футухоти хонӣ» дар байни солҳои 1504-1510 навишта шуда, чун «Шайбонинома» ба таърихи сулолаи Шайбониён ва забткориҳои онҳо баҳшида шудааст. Ин ду асар якдигарро пурра карда, доир ба вазъи умумии кишварҳои Мовароуннаҳру Ҳурросон ва Эрону Ӯзарбайҷон, задухӯрдҳои байниякдигарӣ ва қашмакашҳои доҳилӣ аз маъҳазҳои муҳимтарин ба шумор рафта, дар онҳо муаллиф назари ҳудро доир ба тарзи давлатдорӣ ва масъалаҳои аҳлоқӣ баён намудааст. Нусҳаи дастнависи «Футухоти хонӣ» дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 778/I,<sup>1</sup> ду нусҳаи дастхати «Шайбонинома» дар ганҷинаи китобхонаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон<sup>2</sup> ва як нусҳаи дастнависи ин асар дар китобхонаи А.А. Семёнови Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониш маҳфуз аст.<sup>3</sup>

**Ғиёсуддин ибни Ҳумомулдин Ҳусайнӣ, маъруф ба Ҳондамир** (1475, Ҳирот – 1535, Дехлӣ), муарриҳ, набераи Мирхонд. Аввал дар Ҳирот, дар дарбори Темуриён хиз-

<sup>1</sup>. Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 56-57.

<sup>2</sup>. Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 7. С. 25; Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 10. С. 23-24.

<sup>3</sup>. Камолиддин Баной. Шайбонинома. Дастхати №38. Китобхонаи А. Семёнов. Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониш.

мат карда, баъд аз сарнагун шудани сулолаи Темуриён дар Ҳирот муддате дар дарбори Исмоили Сафавӣ кор кард ва соли 1528 ба шаҳри Дехӣ, ки маркази империяи Темуриёни Ҳинд ба шумор мерафт, сафар намуд. Дар дарбори писари Бобур - Ҳумоюн хизмат карда, дар лашкаркашиҳояш иштирок намуда, шоҳиди бевоситай бисёр воқеаҳои таърихӣ буд. Ҳангоми дар Ҳиндустон буданаш асари «Ҳабибу-с-сияр»-ро дар се ҷилд навишт.<sup>1</sup> Муаллиф дар ин китоб дар бораи таърихи Эрону Ҳурросон, Мовароуннаҳр ва дигар мамолики Шарқ дар асрҳои XV – нимаи аввали асри XVI маълумот додааст. Ба ҷуз ин асар ба қалами Ҳондамир боз асарҳои «Дастуру-л-вузаро»<sup>2</sup>, «Макориму-л-аҳлоқ»<sup>3</sup>, «Ҳумоюннома», ҷилди ҳафтум ва хотимаи «Равзату-с-сафо» тааллук доранд. Як нусхай «Ҳабибу-с-сияр» дар китобхонаи ба номи А.А. Семёнови Пажуҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшконосии Академияи милии илмҳои Тоҷикистон зери рақами 145 маҳфуз аст. Дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ се нусхай дастхати «Ҳабибу-с-сияр» зери рақамҳои 246, 2027 ва 3044,<sup>4</sup> нусхаҳои зиёди «Ҳабибу-с-сияр» дар ганчинаи дастхахои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия маҳфуз аст.<sup>5</sup> Як нусхай дастхати «Дастуру-л-вузаро» дар ганчинаи дастхахои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 5524 нигаҳдорӣ мешавад.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup>.Ҳондамир Ғиёсуддин ибни Ҳумомуддин. Ҳабибу-с-сияр. Зери назари Ҷалолуддини Ҳумой. Ҷ. 1-4. Техрон, 1380.

<sup>2</sup>.Ҳондамир Ғиёсуддин ибни Ҳумомуддин. Дастуру-л-вузаро. Тасҷҳ, ва муқаддимиа Сайд Нафисӣ. Техрон: Иқбол, 1938. -270 с.

<sup>3</sup>.Ҳондамир Ғиёсуддин ибни Ҳумомуддин. Макориму-л-аҳлоқ. Бо эҳтимоми Муҳаммад Йболи Ошиқ. Нашри 1. Техрон: Мероси мактуб, 1999. - 295 с.

<sup>4</sup>.Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 45-48.

<sup>5</sup>.Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 110-125.

<sup>6</sup>.Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 8. С. 52-53.

**Мир Яҳё ибни Абдуллатиф ал-Хусайнӣ ас-Сайфӣ ал-Қазвий** (январи 1481-июни 1555) дар Қазвин вазифаи қозигиро ичро мекард. Соли 960 ҳ.қ./1552-1553 бо иттиҳоми ҷонибдорӣ аз мазҳаби суннӣ дар Исфаҳон ба ҳабс гирифта шуд ва 14 июняи соли 1555 аз олам даргузашт. Бо дастури писари чаҳоруми шоҳ Исмоил – Баҳром мирзо (ваф. 1549) ба навиштани асари таърихии худ шурӯъ намуда, соли 1542 онро бо унвони «Луббу-т-таворих» ба охир расонд. Ин асар аз чаҳор қисм иборат буда, се қисми он ба воқеаҳои давраи қадим ва қисми ҷорӯми он ба рӯҳдодҳои таърихии давраи ҳукмронии Исмоили Сафавӣ (1501-1524) ва ҳокимони дигари ин сулола баҳшида шудааст. Дар ғанҷинаи дастхаҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия 5 нусҳаи дастхати «Луббу-т-таворих» маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Муҳаммадёр ибни Араби Қатаған** (нимай дуюми асри XV – нимай аввали асри XVI) китоби таърихиеро бо номи «Мусаххиру-л-билод» навиштааст, ки он аз муқаддима, шаш боб ва хотима иборат аст. Ин китоб воқеаҳои солҳои ҳукмронии сулолаи Шайбониҳо ва солҳои аввали ба сари қудрат омадани Аштархониҳоро фаро мегирад. «Мусаххиру-л-билод» соли 1385 ҳ.ш. дар Техрон ба табъ расидааст.<sup>2</sup> Ин китоб соли 2009 аз ҷониби олимони узбек И. Бекҷонова ва Д. Сангирова аз забони форсӣ ба забони узбекӣ тарҷума ва нашр гардидааст.<sup>3</sup>

**Муҳаммад Маъсум ибни Хоҷагии Исфаҳонӣ** (нимай дуюми асри XV-нимай аввали асри XVI) аз мулоҳизони дастгоҳи салтанати шоҳ Сафӣ буда, китоби худ «Хулюсату-с-сир» (Таърихи рӯзгори шоҳ Сафӣ)»-ро дар аввалин соли сал-

<sup>1</sup>.Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 127-131.

<sup>2</sup>.Муҳаммадёр ибни Араби Қатаған. Мусаххиру-л-билод. Бо тасҳеҳи Нодираи Ҷалолӣ. Техрон: Мероси мактуб, 1385 ҳ.ш.

<sup>3</sup>.Муҳаммадёр ибни Араби Қатаған. Мусаххир ал-билод/тарҷ. аз забони форсӣ ба забони узбекӣ аз ҷониби И. Бекҷонова ва Д. Сангирова. Тошканд, 2009.

танати шоҳ Аббоси II 1052 ҳ.қ. /1642-1643 ба итмом расондааст. Азбаски муаллиф бо дарбори шоҳ Сафӣ наздикӣ зиёд дошт ва худи ў бевосита шоҳиди воқеаҳо буд, ў рӯйдодҳои таърихиро ба таври дақиқ тасвир намудааст.<sup>1</sup> Ин асар соли 1368 ҳ.ш. дар Техрон ба нашр расид.<sup>2</sup>

**Муҳаммад Солеҳ** «ба таносуби ном ҳудро дар ашъораш Солеҳ меҳонад. Вай фарзанди он Нурсаидбек аст, ки муддати тулонӣ аз Чорҷӯй то Адак ҳукумат мекард, ҳокими соҳибиҳтиёр буд, дар дарбори султон Абусаид Мирзо, Улугбек ва Ҷӯй мирзо ихтиёроти номаҳдуд дошт, аммо дар кирдор ва хислат шахси бениҳоят бадҳоҳ буд».<sup>3</sup>

Замони таваллуди Муҳаммад Солеҳ маълум нест, аммо Г. Вамберӣ таҳмин мезанад, ки байни солҳои 1451-1455 таваллуд шудааст.<sup>4</sup> Вай ба табақаи ашроф мансуб буда, дар замони Шайбонихон нақши шоири дарборӣ ва ҳамсафари ҷанговарро бозидааст. Солеҳ дар муборизоти Шайбонихон фаъолона иштирок мекард.

Муҳаммад Солеҳ бо забони туркӣ (чағатоӣ) дар «Шайбонинома» ном асари худ забткориҳо ва корнамоиҳои Шайбонихонро дар солҳои 1500-1505 бо назм тасвир меқунад. Дар ин асар маълумоти зиёде дар бораи ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии узбакони саҳргард вучуд дорад. Инчунин дар он маводи фаровони этнографӣ оварда шудааст.

Муҳаммад Солеҳ номи 16 қабилае, ки дар ҳуҷумҳои ишғолгаронаи Шайбонихон ба Мовароуннаҳр иштирок доштанд, овардааст. Ў қабилаҳои киёт, қунгрот, буркут, манғит, найман, дурман, ушун, қушчӣ, ҷалоир, қарлук, сулдуз, тама ва гайраро номбар мекунад. Мувофиқи маълумоти «Шайбонинома» қисми асосии лашкари Шайбониёнро намояндагони улуси Шайбон - қисми шарқии

<sup>1</sup> Равобити сиёсӣ-дипломатикии Эрон ва ҷаҳон дар аҳди Сафавия. С. 33.

<sup>2</sup> Муҳаммад Маъсум ибни Ҳочагии Исфаҳонӣ. Ҳуласату-с-сияр (Таърихи рӯзгори шоҳ Сафӣ). Зери таҳрири Эраҷи Афшор. Техрон, 1368 ҳ.ш.

<sup>3</sup> Муҳаммад Салеҳ. Шейбани-наме. Джагатайский текст. Посмертное издание проф. П. М. Мелиоранского. СПб, 1908. С.VII.

<sup>4</sup> Муҳаммад Салеҳ. Шейбани-наме. СПб, 1908. С.XIV.

Дашти Қипчоқ ташкил медоданд.

«Шайбонинома» бо маълумоти фавти Шайбонихон ба анҷом мерасад, вале дар бораи ҷанѓҳои асосӣ ва рӯзҳои охири фоҷеаомези Шайбонихон маълумоти хеле кам оварда шудааст. Бобур ин асари Муҳаммад Солеҳро интиқод намуда, қайд менамояд, ки ин маснавӣ бо салиқаи паст иншо шудааст.<sup>1</sup>

Дигар асаре, ки онро ба қалами Муҳаммад Солеҳ мансуб медонанд ва то замони мо расидааст, ин «**Тавориҳи гузидা – Нусратнома**» ном дорад, ки соли 1504 бо фармони Шайбонихон байд аз фатҳи Бухорову Самарқанд бо забони туркӣ навишта шудааст. Ин асарро муаллиф ба Шайбонихон мебахшад. Китоб аз се қисм иборат аст ва ҳар қисми он дар навбати худ ба се боб тақсим мешавад. Дар қисми аввал таърихи чингизихо баён гардида, қисми дувум таърихи Темуриҳоро фаро мегирад ва дар қисми сеюм дар бораи ҷанѓҳои дохилии байд аз вафоти Абулхайрхон сарзада маълумот оварда, оид ба давраи солҳои кӯдакии Шайбонихон ва бародари ў Маҳмуд султон нақл мешавад. Ду қисми аввал хусусияти талфиғӣ (компилятивӣ) дошта, қисми сеюми он мушоҳидаҳои бевоситаи худи муаллиф мебошад. Дар ин асар маълумоти фаровони таъриҳӣ, иқтисодӣ ва мардумшиносӣ низ мавҷуд аст.

Матни интиқодии ин асар аз тарафи А.М. Ақрамов нашр гардидааст.<sup>2</sup>

**Фазлуллоҳ ибни Рӯзбехҳон Ҳунҷии Исфаҳонӣ** (1457 – 1520), асареро бо номи «Меҳмонномаи Бухоро» таълиф намуд, ки дар он маълумоти пурқиммате оид ба ҳаводиси он замон гирд оварда шудааст.

Фазлуллоҳ ибни Рӯзбехон Ҳунҷии Исфаҳонӣ, ки мусулмони суннимазҳаб буд, байд аз ғалабаи Исмоили

<sup>1</sup> Захируддин Муҳаммад Бобир. Бобирнома (ба забони туркӣ ҷагатоӣ). – Ташкент, 1960. С.243.

<sup>2</sup> Таварих-и гузидা. Нусрат-наме/Иссл, критич. текст А. М. Ақрамова. Ташкент: Фан, 1967.

Сафавӣ дар Эрони Фарбӣ аз Исфаҳон ба Мовароуннаҳр паноҳ бурда, яке аз муқаррибони Шайбонихон гардид. Дар ин ҷо ў ба таълифи ин асари таърихӣ шуруӯ намуд. Ба гуфтаи муаллиф ў ба он «Сафарномаи Бухоро» ном ниҳодани буд ва ин андешаро ба Шайбонихон баён намуд. Шайбонихон амр дод, ки ин китобро нависад ва ба он «Меҳмонномаи Бухоро» ном ниҳад.

Баъд аз қатли Шайбонихон (1510) Фазлуллоҳ ибни Рӯзбекони Исфаҳонӣ дар дарбори Убайдуллоҳон (1533-1539) ба хизмат даромад ва барои ў китоби «Сулуку-л-мулук»-ро навишт. Илова ба асарҳои «Меҳмонномаи Бухоро» ва «Сулуку-л-мулук» ба қалами Рӯзбекони Исфаҳонӣ боз китоби «Таърихи оламорои Аминӣ» тааллук дорад, ки он ба таърихи ҳукмронии сulton Яъқуби Оққуёнлу (1478-1490) баҳшида шудааст.

Муаллиф ба навиштани «Меҳмонномаи Бухоро» соли 1508 оғоз карда, 8 сентябри соли 1509 дар Ҳирот онро ба анҷом расонид. Аҳамияти таърихии «Меҳмонномаи Бухоро» аз он иборат аст, ки дар ин асар дар бораи ҳучумҳои Шайбонихон ба Ҳурросон ва задухӯрдҳои ў бо Сафавиҳо маълумоти гаронбаҳое ҷой доранд. Илова бар он дар ин ҷо аҳбори муҳимме оид ба муносибатҳои сиёсиву низомӣ ва равобити мутақобилаи давлати Шайбонихон бо шоҳ Исмоили Сафавӣ гирд оварда шудааст.

Дар «Меҳмонномаи Бухоро» дар бораи ҳаёт ва зиндагии кӯчиёни Дашти Қипчоқ маълумоти фаровоне мавҷуд аст. Инчунин дар он маводи зиёди ҳусусияти ҷуғрофӣ дошта ҷой дорад. Китоби «Меҳмонномаи Бухоро» соли 2535 шаҳаншоҳӣ бо эҳтимоми Манучехри Сутуда дар Техрон нашр гардид.<sup>1</sup> Як нусхай дастхати «Меҳмонномаи Бухоро» дар ганҷинаи китобхонаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон маҳфуз

---

<sup>1</sup> Фазлуллоҳ ибни Рӯзбекон Ҳунции Исфаҳонӣ. Меҳмонномаи Бухоро. Техрон, 2535 шаҳаншоҳӣ.

аст.<sup>1</sup>

**Масъуд ибни Усмони Кўҳистонӣ** китоберо бо номи «Таърихи Абулхайрхонӣ» таълиф кардааст, ки он оид ба таърихи узбакони қўчӣ яке аз сарчашмаҳои боэътишомад ба шумор меравад. Муаллиф менависад, ки ў муншии Суюнчоҳоҳон - писари Абулхайрхон буд. Баъд аз вафоти Суюнчоҳоҳон (1526) ў дар хизмати Абдуллатифхон (1540-1551) - писари сеюми Кучқунчиҳон ибни Абулхайрхон будааст.

Масъуд ибни Усмони Кўҳистонӣ асари худро ҳангоми дар қайди ҳаёт будани Абдуллатифхон навиштааст.

«Таърихи Абулхайрхонӣ» бо амри Абдуллатифхон таълиф шуда, аҳамияти таърихи умуничаҳониро дорост. Қисми зиёди он талфиғӣ (компилятивӣ) аст. Он давраи аз «оғариниши олам» то солҳои 60-уми асри XV-ро дар бар мегирад. Маълумоти нусҳаи аслии он дар қисмате, ки дар бораи Абулхайрхон сухан меравад, чой дода шудааст. Дар ганцинаи дастхаҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия се нусҳаи дастхати «Таърихи Абулхайрхонӣ» маҳфуз аст.<sup>2</sup> Дар ганцинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон як нусҳаи дастхати «Таърихи Абулхайрхонӣ» нигаҳдорӣ мешавад.<sup>3</sup>

Баъзе қисматҳои «Таърихи Абулхайрхонӣ» аз тарафи С.К. Иброҳимова ба забони русӣ дар китоби «Материалы по истории казахских ханств XV–XVIII веков» соли 1969 дар Алмаато ба нашр расид.<sup>4</sup> Пораҳои адоҳидаи ин асар аз тарафи Б.А. Ахмедов соли 1988 дар китоби «Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX

<sup>1</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 8. С. 34-35.

<sup>2</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 125-127.

<sup>3</sup> Мас'уд ибн Усман Кухистани. Та'рихи Абу-л-Хайр-хани/Рук. фонд ИВ АН РУ. Рук. № 1512, 539/1.

<sup>4</sup> Материалы по истории казахских ханств XV–XVIII веков. Алма-Ата, 1969.

вв.» дар Тошканд ба забони русӣ тарҷума ва нашр гардидаанд.<sup>1</sup>

Яке аз маъхазҳои боэътиими ин давра китоби «Ҷаҳонқушои хоқон» ба шумор меравад, ки дар байни солҳои 1541-1548 аз тарафи муаллифи номаълум навишта шудааст.<sup>2</sup> Дар ин асар дар бораи Исмоили Сафавӣ ва баъзе ҳамасрони ў, аз ҷумла Бобур, муносибати ҳарбиву дипломатии Сафавиҳо бо Шайбониҳо ва ҳодисаҳои муҳими дигар маълумот оварда шудааст. Муаллифи ин асар аз маводҳои китоби «Ҳабибу-с-сияр» ба таври васеъ истифода намудааст. Ҳусусияти муҳимми ин асар аз он иборат аст, ки дар он муаллиф на танҳо ҳаводиси замони ҳудро баён менамояд, балки онҳоро таҳлил намуда, нуқтаи назари ҳудро нисбат ба онҳо изҳор мекунад.

Соли 1986 муҳаққики покистонӣ А. Музтар бо муқаддима ва таълиқот факсимили «Ҷаҳонқушои хоқон»-ро дар ҳаҷми 623 саҳифа дар Маркази таҳқиқоти форсии Эрону Покистон дар Исломобод мунташир кард.<sup>3</sup>

**Саъдуллоҳ ибни Абдуллоҳ ибни Сироҷиддин Қосим** (асри XVI). Муаллифи асари «Зубдату-т-таворих». Аз матни муқаддимаи асар бармеояд, ки муаллиф ҷонибдори мазҳаби суннӣ буда, ба интишори мазҳаби шиа дар Эрон дар асри XVI назари манғӣ дорад. Тибқи маълумоти муаллиф асар дар минтақае навишта шудааст, ки он зери тасарруфи ҳокимони Усмонӣ буда, ҳангоми таълифи ин асар як қисми Озарбойҷон зери дasti Усмониён қарор доштааст. «Зубдату-т-таворих» соли 952 ҳ.к./1545-1546 навишта шуда, аммо муқаддимаи он соли 957ҳ.к./1550

<sup>1</sup> Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX веков. Ташкент: Фан, 1988. С. 215-218.

<sup>2</sup> Муаллифи номаълум. Ҷаҳонқушои хоқон. Чопи факсимилий. Муқаддима ва тавзехоти Оллоҳдегта Музтар. Маркази тадқиқоти форсии Эрон ва Покистон, 1986. 663 с.

<sup>3</sup> Муаллифи номаълум. Ҷаҳонқушои хоқон. Нашри факсимилий. Пешгуфтор ва таълиқоти А. Музтар. Исломобад: Маркази таҳқиқоти форсии Эрону Покистон, 1986. -663 с.

иншо гардидааст. Ин асар воқеаҳои таърихири аз давраи пайдоиши олам то соли 952 ҳ.қ./1545-1546 фаро мегирад ва ҷанбаи зидди мазҳаби шия ва зидди Сафавӣ дорад. Он аз муқаддима ва даҳ боб, ки ҳар боби он ба фаслҳо чудо шудаанд, иборат аст.

Дар ганчинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия як нусхай дастхати «Зубдату-т-таворих» зери рақами С 505 (578b) маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Мирзомуҳаммад Ҳайдар ибни Муҳаммад Ҳусайнӣ Дӯғлот** (1499-50 - 1551). Мирзомуҳаммад Ҳайдар ба хона-дони муғулҳо робитай хешовандӣ дошт ва гузаштагони ўз ҳокимони Қошгар буданд. Падари ўз Муҳаммадҳусайн аз соли 1495 то соли 1504 аз номи хони муғул султон Маҳмудхон (1487-1508) вилояти Ӯротеппаро идора мекард. Мирзомуҳаммад Ҳайдар соли 1500 дар Тошканд таваллуд шудааст ва модари ўз ҳоҳари калонии султон Маҳмудхон, ҳокими Тошкант ва набераи Юнусхон, хони Муғалистон ба шумор мерафт.

Соли 1503 дар натиҷаи задухӯрд бо лашкари Шайбонихон султон Маҳмудхон Ӯротеппаро тарк намуда, рӯ ба гурез овард ва соли 1508-1509 бо амри Шайбонихон ба қатл расид.

Ба Мирзомуҳаммад Ҳайдари хурдсол низ марг таҳдид мекард ва аз ин рӯ бо ёрии яке аз наздикиони падараш аз Бухоро ба Бадаҳшон ва аз он ҷо ба Кобул, ба назди Бобур, ки писари холаи ўз буд, рӯ овард. Баъд аз сол Мирзомуҳаммад Ҳайдар ба назди султон Саидхон (1514-1533) ба Андиҷон омад ва то охири умри хон ўро ҳамроҳӣ мекард. Мирзомуҳаммад Ҳайдар мураббии писари султон Саидхон – Абдурашид буд, ки вориси таҳт маҳсуб

---

<sup>1</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 136-137.

мегашт. Ў инчунин чандин экспедитсияҳои ҳарбиро роҳбарӣ карда буд, ки васфи онҳоро дар ин асари худ овардааст.

Баъди ба сари қудрат омадани Абдуррашид (1533-1570) муносабати ў бо Мирзомуҳаммад Ҳайдар бад шуд. Дар натиҷа Мирзомуҳаммад Ҳайдар маҷбур шуд, ки аввал ба Бадаҳшон ва аз он ҷо ба Лаҳор ба назди писари Бобур – Комрон мирзо равад. Соли 1539-1540 ў дар Агра ба Ҳумоюн (1530-1556) ҳамроҳ шуд ва соли 1541 бо дастгирии ў Кашмирро забт намуд. Ўаз номи Бобуриҳо Кашмирро идора мекард. Соли 1551 Мирзомуҳаммад Ҳайдар дар яке аз муҳорибихо бо қабилаҳои кӯҳӣ кушта шуд.

Ба қалами Мирзомуҳаммад Ҳайдар асари «Таърихи Рашидӣ» тааллук дорад. Муаллиф онро дар Кашмир таълиф намуд, ки он аз ду китоб (дафтар) иборат аст. Китоби аввал соли 1546 навишта шуда, баёни таърихи ҳонҳои ҷагатӣ (муғулҳо) ва Қошгарро аз давраи ҳукмронии Туғлуктемур (соли ба таҳт нишастан 1347-1348) то Абдуррашид (соли ба таҳт нишастан 1538) дар бар мегирад. Китоби дувум, ки аз ҷиҳати ҳаҷм нисбат ба китоби аввал қариб ҷаҳор маротиба зиёдтар аст, соли 1541-1542 навишта шуда, он ёддоштҳои худи муааллиф аст.

Китоби Мирзомуҳаммад Ҳайдар «Таърихи Рашидӣ» дар Шарқ ба таври васеъ паҳн гардид. Нусхаҳои ин асар дар бисёр китобхонаҳои ҷаҳон маҳфузанд ва төъдоди зиёде аз муаллифони баянина маълумоти ин асрро ба таври васеъ истифода намудаанд. Соли 1895 тарҷумаи англisisии он аз тарафи Е.Д. Росс ба табъ расид ва он дар байни шарқшиносони аврупой бо нашри ин китоб шуҳрат пайдо намуд. «Таърихи Рашидӣ» соли 1383 ҳ.ш. бо тасҳехи Аббосқулий Фаффорифард дар Текрон ба табъ расидааст.<sup>1</sup>

Тарҷумаи пурраи «Таърихи Рашидӣ» ба забони русӣ

<sup>1</sup>. Мирзо Муҳаммад Ҳайдари Дуглот. Таърихи Рашидӣ. Бо тасҳехи Аббосқулий Фаффорифард. Текрон: Мероси мактуб, 1383 ҳ.ш.

вучуд надорад. Пораҳои адоҳидай ин асар аз тарафи Р.Ф. Ҷалилова ва Л. М. Епифанова соли 1988 дар китоби «Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX вв.» дар Тошканд ба забони русӣ тарҷума ва нашр гардидаанд.<sup>1</sup>

Нусхай дастнависи «Таърихи Рашидӣ» дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 475<sup>2</sup> ва дар ганчинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия ҷаҳор нусхай дастхати «Таърихи Рашидӣ» маҳфуз аст.<sup>3</sup> Ду нусхай дастхати «Таърихи Рашидӣ» дар ганчинаи китобхонаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон нигаҳдорӣ мешаванд.<sup>4</sup>

**Ҳасанбеки Румлу (асри XVI)** ба қалами ў китоби «Аҳсану-т-таворих» тааллук дорад. Ҳасанбеки Румлу зиёда аз 30 сол дар хизмати шоҳ Тахмосби Сафавӣ қарор дошт ва ҳамроҳи ў буд, аз ин рӯ маълумоти овардаи ў аҳамияти таъриҳӣ дорад. Ин асар ҳодисаҳои солҳои 1494-1578-ро фаро гирифта, ба равобити сиёсии мутақобилаи Шайбониён ва Сафавиҳо баҳшида шудааст. Муаллифи асар оид ба воқеаву ҳодисаҳо ва задухӯрдҳои Шайбониёну Сафавиҳо маълумоти ҷолиби дикқатеро меорад, ки онҳо дар маъхазҳои дигар вучуд надоранд.

«Аҳсану-т-таворих» аз тарафи Абдулхусайнӣ Навоӣ дар Техрон (1349 ва 1384) дар се ҷилд нашр гардидааст.<sup>5</sup>

**Ҳофизи Таниш ибни Муҳаммад** (1549-1635, Бухоро), муарриҳ ва шоири тоҷик. Ҳофизи Таниш дар дарбори Абдуллоҳҳони Шайбонӣ ҳамчун воқеанавис хизмат карда-

<sup>1</sup>. Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX веков. Ташкент: Фан, 1988. С. 185-214.

<sup>2</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С.70-71.

<sup>3</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 340-345.

<sup>4</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 6. С. 39-40; Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 8. С. 25-29.

<sup>5</sup> Ҳасанбеки Румлу. Аҳсану-т-таворих. Ҷилдҳои I-III. Техрон, 1384 ҳ.ш.

аст. Ба қалами Ҳофизи Таниш асари таърихии «Абдуллоҳнома» («Шарафномаи шоҳӣ»), ду девони газалу қасоид, маснавии «Абдуллоҳхон» (чаҳор ҳазор байт) тааллук доранд, ки то замони мо аз ашъори ў 395 байт ва асари «Абдуллоҳнома» омада расидаанд. Асари таърихии Ҳофизи Таниш бо номҳои «Абдуллоҳнома», «Зафарнома», «Шарафномаи шоҳӣ» ва «Саҳифаи шоҳӣ» низ маъруф аст ва ба корнамоиҳои яке аз намояндагони машҳури хонадони Шайбониҳо - Абдуллоҳхони II (1560-1598) бахшида шудааст. Он чи ки аз ин асар то замони мо расидааст аз пешгуфткор ва қисми асосӣ иборат аст. Дар пешгуфткор дар бораи насаби Абдуллоҳхон маълумот дода, қиссаҳои зиёде аз устоди маънавии ў Хоча Муҳаммад Исломи Ҷӯйборӣ оварда, пешгуфттори асар қариб дар асоси маълумоти асарҳои дигар навишта шудааст.

Қисмати асосии асар ба тохтутоzҳои Абдуллоҳхон ва муборизаҳои ў ба муқобили сultonҳои Шайбонӣ барои ба даст овардани ҳокимият дар Мовароуннаҳр ва қисми зиёди Ҳурросон бахшида шудааст. Муаллиф ин қисмати асарро дар асоси нақли шоҳидони ҳодисаҳо ва мушоҳидаҳои шаҳсии худ навишта, ҳодисаҳо аз рӯи сол, моҳ ва рӯз сабт гардидаанд. Ин маъҳаз имкон медиҳад, ки тамоми давраҳои ҳаёти Абдуллоҳхон ва лашкаркашиҳои ў ботафсил омӯхта шаванд.

Манбаъҳои асосии Ҳофизи Таниш ин мушоҳидаҳои шаҳсии ў, нақли ҳамасрон, шоҳидон ва иштироқдорони воқеаҳо, ҳуҷҷатҳои расмии давлатӣ ва сарчашмаҳои таърихӣ чун «Таърихи Бухоро»-и Наршахӣ, «Таърихи Ҷаҳонкушо»-и Атомалики Ҷувайнӣ, «Нузҳату-л-қулуб»-и Ҳамдуллоҳи Қазвинӣ, «Ҷомеъу-т-таворих»-и Рашидуддини Фазлуллоҳ, «Таърихи Рашидӣ»-и Мирзомуҳаммад Ҳайдар ва гайраҳо мебошанд.

Нусхаҳои ин асар дар бисёр китобхонаҳои ҷаҳон маҳфузанд. Як нусхай «Абдуллоҳнома» дар ганцинаи китобхонаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои

Чумхурии Узбекистон<sup>1</sup> ва се нусхай дигари он дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ маҳфузанд.<sup>2</sup> Дар ганчинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия ду нусхай дастхати «Шарафномаи шоҳӣ»<sup>3</sup> ва дар китобхонаи ба номи А. А. Семёнови Пажуҳишгоҳи таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи А. До ниши Академияи илмҳои Чумхурии Тоҷикистон як нусхай «Абдуллоҳнома» зери рақами 126 маҳфуз аст. Ду нусхай дастхати «Шарафномаи шоҳӣ» дар ганчинаи китобхонаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Чумхурии Узбекистон нигаҳдорӣ мешавад.<sup>4</sup>

Соли 1983 қисми якуми «Шарафномаи шоҳӣ»<sup>5</sup> ва соли 1989 қисми дувуми он аз тарафи М.А. Салоҳиддина ва забони русӣ тарҷума ва нашр гардид.<sup>6</sup>

**Аҳмад ибни Шарағиддин Ҳусайн Қумӣ** муаллифи «Хулосату-т-таворих» ба шумор меравад. Ў дар давраи ҳукмронии Таҳмосб яке аз шахсони баландрутбаи Ҳурсон ба шумор мерафт. Аз соли 1557 то соли 1562 ў ҳангоми ҳукмронии Иброҳим мирзо вазифаи вазирро ичро мекард, инчунин муддате ҳокими Машҳад низ буд.

<sup>1</sup> Ҳофизи Таниши Бухорӣ. Абдуллоҳнома. Дастхати Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Чумхурии Узбекистон, №207.

<sup>2</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 75-78.

<sup>3</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С.295-300.

<sup>4</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 8. Под ред. А.А. Семёнова и Д.Г. Вороновского. Ташкент, 1967. С. 36-38; Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 10. Под ред. Д.Г. Вороновского. Ташкент, 1975. С. 24-25.

<sup>5</sup> Ҳафғиз-и Танъш ибн Мир Муҳаммад Бухари. Шараф-намай шаҳи (Книга шахской славы). Факсимиле рукописи D 88, перевод с персидского, введение примечания и и указатели М.А. Салаҳетдиновой. Ч.1. Москва: Наука, 1983.

<sup>6</sup> Ҳафғиз-и Танъш ибн Мир Муҳаммад Бухари. Шараф-намай шаҳи (Книга шахской славы). Факсимиле рукописи D 88, перевод с персидского, введение примечания и и указатели М.А. Салаҳетдиновой. Ч.2. Москва: Наука, 1989.

Баъд аз вафоти Таҳмосб дар соли 1576 бо амири шоҳ Исмоили II Сафавӣ ў ба навиштани таърихи давлати Сафавиҳо аз давраи хукмронии шоҳ Исмоили Сафавӣ то давраи Исмоили II шуруъ намуд. Соли 1590 ў асари худро бо номи «Хулосату-т-таворих» ба охир расонида, онро ба шоҳ Аббоси I баҳшид. Дар ин асар шумораи зиёди мактубҳои расмии байни ҳонҳои Мовароуннаҳр ва шоҳони давлати Сафавӣ, ки барои муҳаққиқон аҳамияти илмӣ доранд, оварда шудаанд.

Ин асар аз тарафи доктор Эҳсони Ишроқӣ соли 1359 х.к. дар Техрон ба нашр расид.

**Абулғозӣ Баходурхон** (1603-1664) ду китоберо бо номҳои «Шаҷарату-л-атрок» ва «Шаҷарату-т-тарокима» навиштааст, ки дар онҳо дар бораи насаб, таъриҳ ва ҷуғрофияи қабоили турк маълумоти зиёд оварда шудааст. Муаллиф ба навиштани китobi «Шаҷарату-л-атрок» соли 1660 шуруъ намуда буд ва пас писараш Анушаҳон воқеаҳоро то соли 1663 тасвир намуд. Китobi «Шаҷарату-л-атрок» соли 1726 аз ҷониби олимӣ фаронсавӣ тарҷума ва нашр гардид. Ин китобро В. Тредиаковский соли 1768 аз забони фаронсавӣ ба забони русӣ дар ҳачми ду ҷилд тарҷума ва нашр намуд.<sup>1</sup>

**Исмоил Ҳусайнӣ Маръаши Табрезӣ маъруф ба Мир Даъвӣ**, соли 1642 китоберо бо номи «Таърихи аҳди салотини Сафавӣ» таълиф намуд. Аслан номи ин китоб маълум нест, вале дар китобхонаи Малик (Техрон), ки дастхати он маҳфуз аст, шартан ба вай номи «Таърихи аҳди салотини Сафавӣ» гузоштаанд. Дар ин асар роҷеъ ба муҳосираи Фиждувон дар соли 1512 нақл шуда, муаллиф оид ба Темуриҳои Мовароуннаҳр, Ҳурросон ва Шайбониҳо маълумот медиҳад. Муаллиф ҳангоми тавсифи ҳодисаҳо аз асарҳои «Ақбарнома», «Таърихи оламорои Аббосӣ» ва «Зафарнома»-и Шарафиддин Яздӣ истифода намудааст.

<sup>1</sup> Абулғази Бахадурхан. Родословная история о татарах. Перевод с французского Тредиаковского В. К. В 2-х томах. СПб., 1768.

Дар ин асар баъзан иштибоҳоте оид ба фатҳи Самарқанд аз ҷониби Шайбонихон ва марги ў аснои мубориза барои Марв ҷой дорад, вале бо вучуди ин асар аз аҳамияти илмӣ бархӯрдор аст ва маводи муҳимморо оид ба робитаҳои сиёсиву дипломатии Сафавиҳо ва Шайбониён дар асри XVI дар худ дорад.

**Ҳасан ибни Муҳаммад ал-Ҳокӣ аш-Шерозӣ** (ваф. 1613, Ҳиндустон). Дар Шероз таваллуд ёфта, замони ҳукмронии Акбар (1556-1605) ба Ҳиндустон рафта, то охири умр дар дарбори Бобуриёни Ҳинд хизмат намудааст. Муаллиф дар замони ҳукумати Акбар ба навиштани асари худ «Мунтаҳабу-т-таворих» шурӯъ намуда, онро 11 октябри соли 1610, дар замони вориси ў ба охир расондааст. Дар ин асар воқеаҳо аз замони қадим то соли 1021ҳ.қ./1612-1613 инъикос гардидаанд. Дар ганчинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия ду нусҳаи дастхати «Мунтаҳабу-т-таворих» зери рақамҳои D 84 (572ad) ва C 1854<sup>1</sup> ва як нусҳаи дастхати «Мунтаҳабу-т-таворих» дар ганчинаи китобхонаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Мирзо Салим Нуриддин Муҳаммади Ҷаҳонгир** (1569-1627). Ҳокими Бобуриҳои Ҳинд (1605-1627), писари Акбар. Номи ў Салим буд, замони ба таҳт нишастан ўро Ҷаҳонгир номиданд. Ў ба шоҳдуҳтари форс Нури Ҷаҳон хонадор шуд ва нуфузи ў дар хонадон зиёд гардид. Дар замони ҳукмронии Ҷаҳонгир писаронаш бар зидди падар исён бардоштанд. Ҷаҳонгир ба корҳои давлатӣ кам машғул мегардид. Моҳи октябри соли 1627 Ҷаҳонгир вафот кард. Ба қалами Ҷаҳонгир асаре зери унвони «Ҷаҳонгирнома» тааллук дорад. Дар ин китоб таърихи ҳукмронии Ҷаҳонгир сол ба сол бо зикри рӯзҳои ҳафта баён гардида, инчунин воқеаҳои зиёди таъриҳӣ, чун ба дарбор даъват

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 140-143.

<sup>2</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 10. С. 16-17.

намуддани шайхҳо ва ашхоси маъруфи Агра дар ҷаҳони 50-солагии Ҷаҳонгир ва мукофотонидани баъзе ашхоси одӣ бо қитъаҳои замин ва пул, барои сарфи зиндагӣ, дар бораи бемории худи Ҷаҳонгир ва ҳамсарави Нури Ҷаҳон, соҳтмони пулҳо, тавсифи ширкор ба даррандаҳо ва парандашо, коркарди алмос, исёнҳо ва паш намуддани онҳо, ҳукми қатл ва тарики ичрои он ва гайра зикр гардидаанд. Як нусхай дастнависи «Ҷаҳонгирнома» дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 579/11 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Муҳаммад Муҳсин Муставфӣ** (охири асри XVI-нимаи аввали асри XVII) бо фармони Ризоқулӣ мирзо, писари Нодиршоҳи Афшор соли 1151ҳ.қ./1738-1739 китоби «Зубдату-т-таворих»-ро навишт. Ин асар ба шакли таърихи умумӣ навишта шуда, рӯйдодҳоро аз оғози таъриҳ то замони лашкаркашии Нодиршоҳ ба Ҳинд баён мекунад. Дар ин китоб доир ба муносибатҳои дучонибаи Эрон бо Мовароуннаҳр маводи арзишманди таъриҳӣ мавҷуд аст.<sup>2</sup> «Зубдату-т-таворих» соли 1375 ҳ.ш. аз ҷониби Беҳрӯзи Гудразӣ дар Эрон нашр гардидааст.<sup>3</sup>

**Маҳмуд ибни Валий** (асри XVII). До нишманди балхӣ (тақрибан соли 1595 зода шудааст, соли фавт номаълум), аз ҳонаводай шахси бонуфуз буда, муддати тӯлонӣ дар кишварҳои Ҳиндустон, Сейлон, Мовароуннаҳр сафар кардааст. Ба қалами ў асари таърихии «Баҳру-л-асрор фи маноқиби-л-аҳёр» тааллук дорад. Ба гайр аз «Баҳру-л-асрор» ў якчанд асарҳои дигар, девони ашъор, ки иборат аз 50 ҳазор байт аст, оғарид.<sup>4</sup> Асари «Баҳру-л-асрор» бо супориши ҳони Балҳ Надирмуҳаммадхон эҷод шудааст.

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 157-158.

<sup>2</sup> Равботи сиёсӣ-дипломатикии Эрон ва ҷаҳон дар аҳди Сафавия. С.43.

<sup>3</sup> Муҳаммад Муҳсин Муставфӣ. Зубдату-т-таворих. Ба қӯшиши Беҳрӯзи Гудразӣ. Техрон, 1375 ҳ.ш.

<sup>4</sup> Дар бораи Маҳмуд ибни Валий ва ҳаёти ў ба таври муфассал ниг.: Б. А. Аҳмедов. Маҳмуд ибни Валий. -Ташканд, 1966; Ҳамон муаллиф: Маҳмуд ибни Вали и его энциклопедический труд//ОНУ. Ташкент, 1969, № 11. С. 62-65.

Асар иборат аз муқаддима, ҳафт чилд, ҳар кадоме аз онҳо дар навбати худ аз чаҳор қисм ва хулоса иборатанд. То замони мо танҳо чилди аввал (дорои мазмуни ҷуғрофӣ-таъриҳӣ) ва шашум (дорои маводи таъриҳӣ) расидаанд, ки таърихи ҳонҳои муғулро то замони ҳукумронии ҳокими Бухоро Надирмуҳаммадхон дар бар мегирифт. Як қисмати ин асар, ки аҳбори ҷуғрофӣ ва қисмати дигари он таърихи умумиро фаро мегирад, дар захираи ИШ АИ ҶУ (дастхати № 2372 ва дастнависи № 7418) маҳфуз аст. Як қисми асари Маҳмуд ибни Валӣ, ки дарбаргири аҳбори таърихи умумист, дар Лондон дар китобхонаи «Индиа оффис» (№ 575) мавҷуд аст.

В. В. Бартолд дастнависи Лондонро таҳқиқ намуд ва пораҳои матни форсиро ба нашр расонид.<sup>1</sup> Дар «Баҳру-л-асрор» ба ҳаводиси нимаи дуюм асри XVI равшани андохта мешавад. Ба ақидаи В.В. Бартолд ҳангоми рӯи коғаз овардани таърихи нимаи дуюми асри XVI Маҳмуд ибни Валӣ, бешубҳа аз асари «Абдуллоҳнома» истифода карда, аммо аз ин асар ў дар ҳеч ҷое ёдовар нашудааст.<sup>2</sup> Л.А. Зимин осори Ҳофизи Таниш Искандари Мунший, Маҳмуд ибни Валӣ ва дигар сарчашмаҳои мусирони онҳоро таҳқиқ намуда, ба хулосае омад, ки «Баҳру-л-асрор» бар ҳилоғи гуфтаҳои В.В. Бартолд ба асари Ҳофизи Таниш робитае надорад.<sup>3</sup> Дар муқаддимаи оғоз карда, вале интишор накардаи ў «Абдуллоҳнома» Л. А. Зимин менависад, ки ба солҳои оҳири салтанати Абдуллоҳхон ва салтанати писари ў Абдулмуъминхон «Баҳру-л-асрор» ҳамчун нахусттарҷашма ба ҳисоб меравад, зеро дар бораи ин замон то қунун ягон асаре нарасидааст, ки қабл аз ў дар Мовароуннаҳр навишта шуда бошад. Аммо нисбат ба

<sup>1</sup> В.В. Бартольд. Отчет о командировке в Туркестан//ЗВОРАО. XV. 1904. С. 232; Ҳамон муаллиф: Церемониал при дворе узбакских ханов в XVII в//Соч. Т. II. -Ч. 2. М., 1964. С. 388.

<sup>2</sup> В. В. Бартольд. Отчет о командировке в Туркестан. С. 234.

<sup>3</sup> Абдураимов. М.А. Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве. Ташкент, 1966. Т. 1. С.16.

замонҳои мутабоқии салтанати Абдуллоҳон, ба шарофати мавҷудияти «Абдуллоҳнома» худ ба худ натиҷаи вобастагии «Баҳру-л-асрор» эҳсос мешавад. «Абдуллоҳнома» дар Бухоро қабл аз «Баҳру-л-асрор» навишта шудааст ва эҳтимол меравад, ки он барои Маҳмуд ибни Валий ноошно бошад. Бо вучуди ин ҳангоми муқоисай ин ду асар мо наметавонем далелеро нишон дихем, ки он истифодаи «Адбуллоҳнома»-ро аз ҷониби Маҳмуд муқаррар намояд. Далелҳоеро, ки шаҳодат бар новобастагии «Баҳру-л-асрор» аз «Абдуллоҳнома» мебошад, метавон хеле зиёд нишон дод.

Соли 1977 қисмати ҷуғрофиёни асари Маҳмуд ибни Валий «Баҳру-л-асрор» ба забони русӣ ба нашр расид.<sup>1</sup> Тарҷумаи иқтибосҳо аз «Баҳру-л-асрор»-и Маҳмуд ибни Валий, ки дар асоси асари интишоршуда дастнависҳои ҳаттии № 2372, 1718 ва дастнависи № 575 китобхонаи «Индиа оффис» анҷом гирифтааст, соли 1988 ба нашр расидааст.<sup>2</sup>

**Муҳаммад Солеҳ** (асри XVII) асари худро таҳти унвони «Рисола» таҳия намуд,<sup>3</sup> ки дар он маълумотҳои боарзише дар бораи вазъи заминдорӣ, истеҳсоли зироатҳои ғалладона ва равғанидор дар туманҳои Самарқандро дар бар дорад. Маълумотҳои дар «Рисола» овардашуда ба нимаи аввали асри XVII, ба замони ҳукумронии Абдулазизхон (1645-1680) мутааллиқ аст. Иттилооти Муҳаммад Солеҳ баёнгари онанд, ки туманҳои Самарқанд он замон

---

<sup>1</sup> Маҳмуд ибн Вали. Море тайн о доблести благородных (география)/ Введение, перевод с персидского, примечания и указатели Б. А. Ахмедова. Ташкент, 1977.

<sup>2</sup> Б. А. Ахмедов. Маҳмуд ибн Вали. Баҳр ал-асрар фи манакиб ал-ахъяр (извлечения из «Баҳр ал- асрар»)//Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX вв. Ташкент, 1988. С. 240-255.

<sup>3</sup> «Рисала»-и Муҳаммад Солеҳ//Перевод В. Л. Вяткина. Справочная книжка Самаркандинской области на 1897 г. Вып. V. Самарканд, 1897. С. 240-244.

шароитҳои мусоидро барои рушди инкишофи соҳаҳои муҳталифи кишоварзӣ доро буданд.

**Искандарбеки Мунши** муаллифи «Таърихи оламорои Аббосӣ». Ин асар бар асоси санадҳои расмӣ ва воқеа-номаҳои дарборӣ, иттилооти хаттии шоҳидон ва иштирокчиёни ҳаводис ва мушоҳидаҳои шахсии худи муаллиф таҳия гардидааст. Тамоми ҳаводис дар он ба таври пайдарҳами таърихӣ аз рӯи солҳо шарҳ дода шудаанд. Ин асар аз се ҷилд иборат аст.

Ҷилди аввал бар асоси асарҳои нисбатан пешина таҳия шудааст ва хусусияти талифӣ дорад. Дар он шаҳараи шоҳ Аббоси I ва зиндагиномаи гузаштагони ў ва инчунин тавсифи таърихи салтанати ин сулола оварда мешавад. Ҷилдҳои дуюм ва сеюми асар мазмуни мустақил дорад. Дар ҷилди дуюм таърихи Эрони замони ҳукумронии шоҳ Аббоси I (996-1025 ҳ.к./ 1588- 1616) зикр мешавад.

Дар ҷилди сеюм маълумоти муҳтасар дар бораи вазирон, донишмандон, шоирон, хаттотон ва ашҳоси маъруфи ҳамасрони шоҳ Аббосӣ I ва гузаштагони ў мавҷуд мебошад.

Ду ҷилди аввали «Таърихи оламорои Аббосӣ» соли 1025 ҳ.к./1616 ва сеюм пас аз 1038 ҳ.к. /1628-1629 навишта шудаанд.<sup>1</sup> Нусхаҳои хаттии ин асарҳо хеле сершуморанд ва дар маҷмуаҳои зиёди кишварҳои муҳталиф пешниҳод гардидаанд.<sup>2</sup> Инчунин нашри ин асар ҳам бо чопи сангӣ ва чопӣ низ вучуд дорад.<sup>3</sup> Пораҳои чудогонаи матни он аз ҷониби Б. Дорн ба интишор расидаанд.

<sup>1</sup> Н. Д. Миклухо-Маклай. Описание таджикских и персидских рукописей Института народов Азии. Вып. III. Исторические сочинения. М., 1975. С. 170.

<sup>2</sup> Дар бораи онҳо ба таври муфассал ниг.: Ч.А. Стори. Персидская литература. Био-библиографический обзор. В 3-х частях. М., 1972. –Ч. II, С. 874-880.

<sup>3</sup> Таърихи оламорои Аббосӣ. Таълифи Искандарбеки Туркман. Техрон, 1314/1896/ Муқаддима тасҳҳ ва таълиқоти Эрачи Афшор. Техрон, 1334/1956); Доир ба ин асар ниг.: Б. А. Ахмедов. Историко-географическая литература Средней Азии XVI-XVIII вв. (Письменные памятники). Ташкент, 1985. С. 62-65.

В. В. Веляминов - Зернов бахше аз матни форсии ин асарро ба русӣ интишор намуд.<sup>1</sup>

Аҳамияти «Таърихи оламорои Аббосӣ» дар асарҳои хеле зиёди муҳаққиқон зикр шудааст.<sup>2</sup> Дар ганҷинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия нуҳ нусҳай дастхати «Таърихи оламорои Аббосӣ» маҳфуз аст.<sup>3</sup>

**Муҳаммад Салоҳи Балҳӣ ибни Мулло Абдуллоҳи котиб**, зодаи Балх, муаллифи «Субҳонқулинома» (1065 ҳ.қ./1654-55) мебошад, ки он ба ҳокими Балх, баъдан хони Бухоро Субҳонқулиҳон (1680-1702) бахшида шудааст. Ин асари назмӣ оид ба таърихи Балҳи нимаи аввали асри XVII маъҳази муҳим ба шумор меравад. Маълумоти дар рисола овардашуда ба давраи барканоршавии Надир (1642-1645) ва ба сари таҳт омадани писари вай Абдулазизҳон (1645-1680), мубориза барои вилояти Балх дар байни писарони Надир, бо қувваҳои ҳиндӣ ва ба сари таҳт омадани Субҳонқулиҳон дар Балх дар соли 1651 нисбат доранд. Дастхати аслии муаллифи ин асар дар китобхонаи Институти таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АМИТ зери рақами 10 маҳфуз аст.<sup>4</sup>

**Муҳаммад Бақо, маъруф ба Ибни Хоҷа Абдуррауф** (асри XVII), муаррих. Ба қалами ўасари «Субҳонқулиҳоннома» тааллук дорад, ки он ба ҳокими Балх ва баъдтар хони Бухоро Субҳонқулиҳон (1680-1702) бахшида шуда-

<sup>1</sup> В. В. Вельяминов-Зернов. Исследования о касимовских царях и царевичах//ТВОРАО. Ч. I-III. СПб., 1863-1866. Ч. 2. С. 341-362.

<sup>2</sup> И. П. Петрушевский. Очерк по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI-начале XIX в. Л.: Изд-во ЛГУ, 1949. С. 32-36; А. А. Ромаскевич. Иранские источники по истории туркмен XVI- XIX вв//Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. II, М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1938. С. 7-8 (минбаъд МИТТ).

<sup>3</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С.168-189.

<sup>4</sup> Дастхати Институти тарих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АМИТ, № 10. Оид ба шарҳи муфассали ин маъҳаз ниг.: А. Мухтаров. Позднесредневековый Балх. С. 12-13.

аст. Ин асар таърихи замони қадимро аз оғариниши олам то замони зиндагии муаллиф дар бар мегирад. Ҳангоми тасвири воқеаҳои пешин Мұхаммад Бақо аз асарҳои муаллифони собиқ истифода намуда, номҳои онҳоро зикр кардааст. Ин асар аз муқаддима ва ду фасл иборат аст. Дар муқаддима дар бораи оғариниши олам ва паёмбарон маълумот медиҳад. Фасли аввал аз се қисмат иборат буда, дар бораи Пешдодиҳо, Каёниҳо ва Сосониҳо ахбор медиҳад. Фасли дуюми он аз чор қисмат иборат аст ва аз замони Сосониҳо оғоз шуда, ҳукмронии Аштархониҳоро то замони зиндагии муаллиф (замони ҳукмронии Субҳон-қулихон) дар бар мегирад. Як нусхай дастнависи ин асар дар ганчинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия зери рақами С 1965 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Мұхаммадтолиб ибни Ҳоча Тоциддин Ҳасан Абулаб-бос** (асри XVII) асареро бо номи «Матлабу-т-толибин»<sup>2</sup> навишааст, ки дар он ба таври муфассал ҳаёту фаъолияти шайхҳои машхури Ҷўйбории асри XVI - нимай аввали асри XVII зикр мешавад. Ин шайхҳо, ки мансабҳои баланди руҳониро дар кишвар бар уҳда доштанд, дар ҳаёти сиёсии Мовароуннаҳр нақши муҳимеро ифо мекарданд. Асари Мұхаммадтолиб дорои маълумотҳои муҳимме дар бораи ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоӣ, иқтисодии кишвар ва ин-

---

<sup>1</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 145-146.

<sup>2</sup> Ин асар дар таҳқиқоти П.П. Иванов «Хозяйство джуйбарских шейхов. К истории феодального землевладения в Средней Азии в XVI-XVII вв». М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 17-21 ҳаматарафа шарху эзоҳ дода шудааст. Дар ин бора инчунин ниг: В. Л. Вяткин. Шейхи Джуйбари//Сборник «Иқд ал-джуман», В.В. Бартольду. Ташкент, 1927. С. 3; Ҳамон муаллиф. Перечень восточных рукописей В.Л. Вяткина в Государственной публичной библиотеке УзССР//Труды Государственной публичной библиотеки УзССР. Т. I. Ташкент, 1935. С. 86, № 224; СВР АН УзССР. Т. I, № 316; Ба тавсифи муфассали он ниг: Н. Д. Миклухо-Маклай. Описание..., вып. 2, С. 195.

Ба тавсифи муфассали он ниг: СВР АН УзССР. Т. I. С. 132; Т. II. С. 325; Б.А. Ахмедов. Историко-географическая литература. С. 188-194.

чунин ахбореро роچеъ ба муносибатҳои сиёсии Мовароуннахр бо Ҳиндро дорад. Ин асар аз муқаддима ва 8 боб иборат буда, онҳо дар навбати худ ба қисматҳо чудо шудаанд. Бобҳои IV-VIII ин асар ҷолиби таваҷҷуҳанд, зоро дар онҳо амалҳои шайхҳои машҳури Ҷўйборӣ Ҳоча Саъдуддин, Ҳоча Абдурраҳим, Абдиҳоҳа ва Муҳаммад Юсуфҳоҳа, дар бораи бедодгариҳои хонҳо ва мансабдорони онҳо нисбат ба оммаи заҳматкаш, роҷеъ ба вазъи сиёсии Бухоро пас аз марғи Абдуллоҳҳони II, пиromуни нақши руҳониён дар ҳаёти ҷамъияти ва сиёсии кишвар, дар бораи унвонҳо ва дараҷаҳо ва гайра ахбор дода мешавад. Асари Муҳаммадтолиб нашр нашудааст. Дар ИШ АИ Ҷумҳурии Узбекистон се нусҳаи «Матлабу-т-толибин» (№ 1461/1, 3757, 80)<sup>1</sup> ва як нусха дар Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ таҳти № 44) ҳифз мешаванд.

Мулло Ҷалолиддини Мунаҷҷим (ваф. 1620) яке аз муқаррибони шоҳ Аббоси I, асареро зери унвони «Зубдату-т-таворих» таълиф намудааст, ки дар он маводи пуразише доир ба равобити Эрон бо мамолики ҳамсоя, аз ҷумла бо Мовароуннахру Ҳурросон гирд оварда шудааст. Арзиши ин асар дар он зоҳир мегардад, ки воқеаҳои инъикос-гардида мушоҳидаҳои бевоситаи худи муаллифанд. Дастҳати ин асар дар китобхонаи Шўрои миллии исломӣ дар Техрон маҳфуз аст.<sup>2</sup> «Зубдату-т-таворих» дар Техрон аз ҷониби Сайфуллоҳи Воҳидниё<sup>3</sup> ва Нодири Ҷалолӣ<sup>4</sup> ба табъ расидааст.

**Муҳаммад Юсуф Вола Қазвинии Исфаҳонӣ (1611-1698)** муаллифи «Хулди барин» - дар дарбори ҳокимони Сафавӣ

<sup>1</sup> Ба тавсифи муфассали он ниг: СВР АН УзССР, т. I. С. 132; Т. II, с. 325; Б.А. Ахмедов. Историко-географическая литература. С. 188-194.

<sup>2</sup> Мулло Ҷалолиддини Мунаҷҷим. Зубдату-т-таворих. Дастҳати китобхонаи Шўрои миллии Техрон, №14135.

<sup>3</sup> Мулло Ҷалолиддин Мунаҷҷим. Таърихи Аббосӣ ё рӯзномаи Муллоҷалол. Бо эҳтимоми Сайфуллоҳ Воҳидниё. Техрон: Воҳид, 1366 ҳ.ш.

<sup>4</sup> Мулло Ҷалолиддин Мунаҷҷим. Таърихи Аббосӣ ё рӯзномаи Муллоҷалол. Зери таҳрири Нодири Ҷалолӣ. Техрон: Мероси мактуб, 1385 ҳ. ш.

Аббоси II, Сулаймон ва солҳои аввали хукмронии султон Ҳусайн дар мансабҳои мухими давлатӣ кор кардааст. Муаллиф дар асараш «Хулди барин» доир ба равобити Эрон бо мамолики ҳамсоя, аз ҷумла, Мовароуннаҳру Ҳурросон, маълумоти ҷолиб меорад, ки онҳо дар маъхазҳои дигар вучуд надоранд. Вокеаҳои инъикосгардида мушоҳидрои ҳуди муаллифанд. Даствати ин асар дар китобхонаи Шӯрои миллии Техрон маҳфуз аст.<sup>1</sup> Ин асар соли 1383 ҳ.ш. аз ҷониби Маҳмуди Афшор нашр шудааст.<sup>2</sup>

**Муҳаммад Тоҳир Воҳиди Қазвинӣ** (1606-1700), вазири шоҳ Аббоси II ва Сулаймон. Ба қалами ў ду асари таъриҳӣ – «Аббоснома» ва «Таърихи ҷаҳонорои Аббосӣ» мансубанд, ки дар онҳо таърихи Эрони давраи хукмронии Аббоси II ва даҳсолаи аввали хукмронии шоҳ Сулаймон тасвир гардидааст. Дар ин китобҳо оид ба равобити дучонибаи Эрон бо Мовароуннаҳру Ҳурросон маводи зиёде вучуд дорад.

«Аббоснома» аз ҷониби Иброҳми Дехгон<sup>3</sup> ва «Таърихи ҷаҳонорои Аббосӣ» бо қӯшиши Сайд Мирмуҳаммади Содик<sup>4</sup> нашр шудааст.

**Муҳаммадқосим Ҳиндушоҳи Астарободӣ мулаққаб ба Фаришта** (1552-1623-1624), дар маъхазҳо бо номи Гулшани Иброҳимӣ низ зикр мешавад. Соли 1552 дар шаҳри Астаробод таваллуд ёфта, аз хурдсолӣ ҳамроҳи падараи Ғуломалии Ҳиндушоҳ ба Ҳиндустон рафтааст. Фаришта дар дарбори ҳокимони музофотҳои гуногун хизмат намуда, соли 1623-1624 вафот кардааст. Ба қалами ин муарриҳи китоби «Таърихи Фаришта» тааллук дорад, ки онро

<sup>1</sup> Муҳаммад Юсуф Вола Қазвинии Исфаҳонӣ. Хулди барин. Даствати китобхонаи Шӯрои миллии Техрон, №253.

<sup>2</sup> Муҳаммад Юсуф Вола Қазвинии Исфаҳонӣ. Хулди барин. Бо эҳтимоми Маҳмуд Афшор. Техрон, 1383 ҳ.ш.

<sup>3</sup> Муҳаммад Тоҳир Воҳиди Қазвинӣ Аббоснома. Зери таҳрири Иброҳими Дехгон. Техрон, 1329 ҳ.ш.

<sup>4</sup> Муҳаммад Тоҳир Воҳиди Қазвинӣ. Таърихи ҷаҳонорои Аббосӣ. Бо эҳтимоми Сайд Мирмуҳаммад Содик. Техрон, 1383 ҳ.ш.

солҳои 1606-1607 дар шаҳри Бичопур таълиф намудааст. Фаришта дар ин асари худ воқеаҳои таърихӣ ва тасвири ҷуғрофии шаҳрҳои Ҳиндустонро дар асоси мушоҳидаҳои худ ва аҳбори муосиронаш васф намудааст. Ин асар аз муқаддима, дувоздаҳ мақола ва хотима иборат аст. Муаллиф дар асари худ дар бораи дину ойинҳои гуногуни ҳиндувон, раванди таърихии интишори дини ислом дар Ҳиндустон ва амсоли онҳо маълумоти ҷолиб овардааст. Дар «Таърихи Фаришта» илова ба зикри наасаби сулолаҳои ҳокимони кишвар, ҷуғрофияи давраи исломии Ҳиндустон, инчунин дар бораи таърихи сулолаҳои ҳокими Мовароуннаҳру Ҳурросон низ маълумоти пуරазиш ҷой дорад. Ин асар соли 1831 дар Бомбай, солҳои 1864-1865 дар Лакҳнав ва соли 1873-1874 дар Кинпур чоп шудааст.

**Муҳаммадюсуф ибни Ҳоча Бақо маъруф ба Муҳаммадюсуфи Муншиӣ** (асри XVII - XVIII). Муаллифи асари «Таърихи Муқимхонӣ» Муҳаммад Юсуф ба таҳияи асари худ баъд аз ба сари таҳти салтанати Балх омадани Муҳаммад Муқимхон (15 ноября соли 1697) оғоз намуда, онро пас аз соли 1704 хотима бахшид. Асар аз муқаддима ва се боб иборат мебошад.

Дар муқаддима муаллиф бар асоси сарчашмаҳои дигар ба таври фишурда таърихи Аланқува - нахуст падари афсонавии ҳалқҳои турку мугул, Тулеинхон - ниёкони Чингизхон ва таърихи ишғоли Мовароуннаҳр, Балх ва Бадаҳшон аз ҷониби муғулҳоро тасвир менамояд.

Дар боби аввал муаллиф ба таври муҳтасар таърихи сиёсии Мовароуннаҳро дар давраи Шайбониҳо баён менамояд ва ҳаводисро то фавти охири намояндаи Шайбониён-Абдулмуъмин (июли соли 1598) тавсиф менамояд. Дар боби дуюм ба таври муфассал таърихи сиёсӣ, иҷтимоӣ - иқтисодӣ, ҳаёти маънавӣ ва фарҳангии Балх ва Бухороро то оғози асри XVIII ба тасвир қашидааст. Дар ҳамин ҷо маълумотҳои арзишманде дар бораи муносибатҳои мутақобили сиёсии хонии Бухороро бо Балх, Ҳин-

дустон, Эрон, Туркия ва Кошгар оварда мешавад.

Боби сеюм ҳаводиси солҳои 1702-1704-ро, ки ба муносибатҳои душманона байни Бухоро ва Балх ва муборизаи мусаллаҳонаи миёни онҳо барои Тирмиз, Ҳисор ва дигар ноҳияҳои соҳили рости дарёи Амуро асос гузашт, дар бар мегирад.

Ин асар бо услуби ситоишу сано навишта шудааст, вале бо вуҷуди он ахбори воқеии арзишмандеро дар бораи вазъи мушкили оммаи меҳнаткаш, дар бораи зулму бераҳмии хонҳо, амирон ва соҳибмансабон ироа медорад.

Қисмати зиёди нусхаҳои ин асар дар китобхонаҳои кишварҳои мухталиф маҳфузанд.<sup>1</sup> Ба ховаршиносони рус ва Аврупои Ғарбӣ «Таърихи Муқимхонӣ» ҳанӯз дар солҳои 20-уми асри XIX маълум буд. Сафири рус А.Ф. Негри, ки аз Бухоро дар солҳои 1820-1821 дидан карда буд, аз амир Ҳайдар дастнависи «Таърихи Муқимхонӣ»-ро ба тариқи тухфа гирифта, онро ба Петербург овард. Соли 1824 профессори Донишгоҳи Петербург И.И. Сенковский иқтибосҳоеро аз ин китоб бо муқаддимаи муфассал ба забони фаронсавӣ ба чоп расонид.<sup>2</sup>

Бо таъкиди В.В. Бартолд ин дастури таълимии И.И. Сенковский замони дуру дарозе барои аврупоиён сарчашмаи ягонае барои таърихи хонии Бухоро бοқӣ монд.<sup>3</sup> «Таърихи Муқимхонӣ» пурра ба забони русӣ тарҷима шуда, бо муқаддима ва тавзеҳоти муфассали А.А. Сёменов ба нашр расидааст.<sup>4</sup> Соли 1370 ҳ.ш. ин асар дар Текрон ба

<sup>1</sup> Дар бораи нусхаҳои ин асар ниг: Ч. А. Стори. Персидская литература. Ч. II. С. 1147-1148; Ба тавсифи муфассали ин асар ниг: Н. Д. Миклухо-Маклай. Описание. Вып. 3. С. 300-307.

<sup>2</sup> Senkowski J. Supplement a L'histoire generale des Huns, des Turks et des Mogols, contenant un abrégé de l'histoire de la domination des Uzbeks dans la Grande Bukharie, depuis leur établissement dans ce pays..., St.-Ptb., 1824; М. А. Абдураимов. Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве, т.1. С. 18.

<sup>3</sup> В. В. Бартольд. История изучения Востока в Европе и России//Соч. Т. IX. М.: Наука, 1977. С. 439.

<sup>4</sup> Муҳаммадиосуф Мунши. Муқимханская история//Перевод с таджикского, предисловие, примечания и указатели А. А. Семенова. Ташкент, 1956.

табъ расид.<sup>1</sup>

Дар ганцинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ 20 нусхай дастхати «Таърихи Муқимхонӣ» маҳфуз аст.<sup>2</sup> Дар ганцинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия 14 нусхай дастхати ин асар нигаҳдорӣ мешавад.<sup>3</sup> Дар китобхонаҳои Эрон се нусхай дастхати «Таърихи Муқимхонӣ»<sup>4</sup> ва дар китобхонаи ба номи А.А. Семёнови Пажуҳишгоҳи таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ду нусхай дастхати «Таърихи Муқимхонӣ» зери рақамҳои 33 ва 133 маҳфузанд. Нусхаҳои зиёди дастхати «Таърихи Муқимхонӣ» дар ганцинаи китобхонаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон нигаҳдорӣ мешавад.<sup>5</sup>

**Хоҷа Муҳаммадбаро маъруф ба Самандарҳоҷа** (охири асри XVII), ҳокими Насаф (Қаршӣ) асареро бо номи «Дастуру-л-мулук» иншо намуд, ки дар он масъалаҳои сиёсӣ, аз ҷумла таърихи иҷтимоӣ-иқтисодии 30 соли охири асри XVII Мовароуннаҳр тавсиф мешавад. Арзиши ин маълумотҳо иборат аз он аст, ки муаллиф ҳамзамони ду ҳокими Бухоро - Абдулазизхон ва Субҳонқулихон буд ва дар лашкаркашиҳои онҳо бевосита иштирок дошта, инчунин дастурҳои алоҳидай дипломатии Субҳонқулихонро ба анҷом мерасонид.

Таърихи сиёсии хонии Бухорои давраи Субҳонқулихон дар сарчашмаҳои ривоятӣ-нақлӣ (нарративӣ) сатҳӣ тасвир

<sup>1</sup> Муҳаммадсӯфи Муншӣ. Тазкираи Муқимхонӣ. Муқаддима ва тавзехоти Фариштаи Саррофон. Техрон: Мероси мактуб, 1370 ҳ.ш.

<sup>2</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 88-95.

<sup>3</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 300-307.

<sup>4</sup> Мунзавӣ Аҳмад. Феҳристномаи китобҳои форсӣ. Нашри 1. Ҷилди 2. Техрон, 1374 ҳ.ш. С. 925.

<sup>5</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. VIII. С. 38-39; Т. IX. С. 19-20.

ёфтаанд, аз ин рӯ ахбore, ки аз чониби муаллиf оварда шудааст, метавонанд ба муҳаққиқон ба сифати сарчашмаи дasti аввал хидмат кунанд. Дар бораи мunoсиbatxoи мутақобили хониҳои Бuxoro ва Xева дар солҳои 80-90 асри XVII дар ин асар маълумотҳои боарзише мавҷуд мебошанд. Як қисмати ин асар ба лашкаркашиҳои харobiовari хони Xorazm Anushahon ба Mavarounnahr va taxribi водии зарнисори Zaraфшон, az ҷумла Miёнkol bakhshida шудааст. Дар ин асар вазъияти riққatбори мардум va riшваҳорие, ki дар байни табақai ҳукмрон равнақ дошт, tasvir мешавад. Дар Институти шарқшиносии АИ Узбекистон якчанд нусхаҳои ин асар маҳфузанд.<sup>1</sup> Соли 1971 «Дастуру-л-мулук» az чониби M.A. Salahetdinova ба забони русӣ тарҷима ва нашр шудааст.<sup>2</sup>

**Валиқулибек ибни Довудқули Шомлу** (1626 - ваф. номаълум) дар байни солҳои 1661-1674 асаре зери унвони «Қисасу-л-хоқонӣ» иншо намуд. Асар аз муқаддима, се боб ва хотима иборат буда, муаллиf онро ба шоҳ Abbosи II bахшидааст. Дар муқаддима дар бораи насabi шоҳ Abbosи II маълумот дода, дар боби аввал дар бораи аҳволи аҷдоди хафтумин подшоҳи Saфavӣ то оғози ҳукумати шоҳ Ismoili I ахбор меорад. Боби дувум дар баёни воқеаҳо ва rӯйдодҳои асри салтанати шоҳ Ismoili I то оғози салтанати Abbosи II буда, bахши сeюm, ki муфас-

---

<sup>1</sup> Самандар-Ходжа Термези. Дастур ал-мулук. Ркп. ИВ АН РУ № 1437, 4468, 5792.

<sup>2</sup> Ходжа Самандар Термези. Дастур ал-мулук (Назидание государям)/  
Факсимile старейшей рукописи, перевод с персидского, предисловие, примечания и указатели М. А. Салахетдиновой. М., 1971; Барои маълумоти бештар ба асаҳрои зерин таваҷҷӯҳ шавад: Миклухо-Маклай Н. Д., Акимушкин О. Ф., Кушев В. В., Салахетдинова М. А. Некоторые редкие и уникальные персидские и таджикские рукописи в собрании ЛО ИВ АН СССР//XXV Международный конгресс востоковедов. (Доклады делегации СССР). М., 1960. С. 17; Салахетдинова М. А. Новый источник по истории Средней Азии XVII в//Иранская филология. Материалы IV Всесоюзной межвузовской научной конференции по иранской филологии, состоявшейся в Ташкенте 23-26 сентября 1964 г. Ташкент, 1966. С. 294-302.

салтарин бахши китоб мебошад, дар баёни воқеаҳо ва рӯйдодҳои асри салтанати шоҳ Аббоси II ихтисос ёфтааст. Дар ин асар дар бораи равобити Эрон бо Мовароуннаҳр метавон маводи зиёде пайдо кард.<sup>1</sup> «Қисасу-л-хоқонӣ»-и Валиқулибек ибни Довудқулӣ Шомлу соли 1371 ҳ.ш. аз ҷониби Ҳасан Содоти Носирӣ дар ду ҷилд дар Эрон нашр шудааст.<sup>2</sup>

Мұхаммад Солеҳі Лоҳурӣ (1626-1708) соли 1080 ҳ.к./1669-1670 китоберо зери унвони «Шоҳчаҳоннома» навишистааст. Дар ин китоб дар бораи таърихи аҳди салтанати Ҷаҳонгир ва Шоҳчаҳон маълумоти нодире зикр шуда, доир ба равобити Ҳиндустон бо Мовароуннаҳр аҳбори ҷолиберо метавон дар он пайдо кард. «Шоҳчаҳоннома» солҳои 1967-1972 дар Лоҳур ба забони форсӣ дар се ҷилд нашр гардидааст.<sup>3</sup>

Мирзомуҳаммад Иброҳим ибни Зайнулобиддин Насирии Урдубодӣ (1640-1718) яке аз вазирони баландпоя ва дарбориёни номдори аҳди шоҳ Сулаймон ва шоҳ султон Ҳусайн буд. Ба қалами ўасари «Дастури шаҳриёрон» тааллук дорад. Дар ин асар воқеаҳои панҷ соли ибтидои салтанати шоҳ султон Ҳусайн аз соли 1694 то соли 1699 тасвир ёфтаанд. Азбаски муаллиф бо дарбор иртиботи наздик дошт, тавонист, ки дар навиштани асари худ аз манобеи дасти аввали аҳди шоҳ султон Ҳусайн истифода барад. Дар ин асар дар бораи равобити Эрон бо Мовароуннаҳр маводи зиёд мавҷуд аст.<sup>4</sup> «Дастури шаҳриёрон» соли 1373 х.ш. аз ҷониби Муҳаммаднадир Носири Муқаддам дар Текрон ба табъ расид.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Равобити сиёсӣ-дипломатикии Эрон ва ҷаҳон дар аҳди Сафавия. С.39.

<sup>2</sup> Валикулибек ибни Довудкули Шомлу. Кисасу-л-хокони. Ба эҳтимоми Ҳасан Содоти Носири. Ч. I-II. Техрон. 1371 ҳ.ш.

<sup>3</sup> Мұхаммад Солехи Лохурй. Шошқаңғоннома. Дар 3 чилд. Бо тасқеzi Вахиди Курайшій ва Еудом Язлонй. Лохур. 1967-1972.

<sup>4</sup> Равобити сиёсй-дипломатикии Эрон ва ҷаҳон дар ахли Сафавия. С. 42.

<sup>5</sup> Мирзумухаммад Иброҳим ибни Зайнулобиддин Насирий Урдубой. Дастури шаҳриён. Бо эҳтиомоми Мухаммаднадир Носири Муқаддам.

**Мирсаид Шариф Роқими Самарқандӣ** (нимай дуюми асри XVII-чоряки аввали асри XVIII) асареро бо номи «Таърихи Роқимӣ» навишт, ки он ба унвонҳои «Таърихи Сайд Роқим» ё «Таърихи Роқим» низ машҳур аст. Дар ин асар маълумотҳои ҷолибе дар бораи ҳаводиси муҳталиф дар Мовароуннаҳр, аз давраи ҳукмронии Темуриён то нимаҳои асри XVII зикр ёфтаанд. Ин асар ҳамчунин ҳомили маводи муҳиме дар бораи ҳаёти ашхоси шинохтае, ки мақоми баланди иҷтимоӣ доштанд (ҳокимон, шайхҳо, донишмандон, шоирон), буда, роҷеъ ба соҳтмони муассисоти ҷамъиятӣ ва мазҳабӣ (пулҳо, шабакаҳои тақсими об, ҳаммомҳо, мадрасаҳо ва ғайра) аҳбор дода, ба баъзе ҳаводиси муҳими таърихӣ равшани меандозад. Маводи арзишманди иттилоотии мавҷудаи ин асар метавонад барои муҳаққиқон дар тавзехи ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ҳалқҳои маскун дар ҳудуди Мовароуннаҳр кумак расонад. Нусхаҳои ин асар дар китобхонаҳои кишварҳои зиёде нигаҳдорӣ мешаванд.<sup>1</sup> Нашри ин асар соли 1913 аз ҷониби донишманди маъруфи буҳорӣ Мирзосалимбеки парвоначӣ (1848-1930) анҷом ёфтааст.<sup>2</sup> Дар мақолаи А. А. Сёмёнов доир ба «Таърихи Роқимӣ» ва муаллифи он маълумоти арзишманде вуҷуд дорад.<sup>3</sup> 12 нусхай дастнависи «Таърихи Роқимӣ» дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ маҳфузанд.<sup>4</sup>

---

Техрон, 1373 ҳ.ш.

<sup>1</sup> Оид ба рӯйхати муфассали онҳо ниг.: Стори. Персидская литература. Т. II. С. 1141-1142.

<sup>2</sup> Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература... С. 131-132.

<sup>3</sup> Семенов А.А. К вопросу, кто был автором «Та’рих-и Сайд Раким»//Сб.: В.В. Бартольду». Туркестанские друзья, ученики и почитатели. Ташкент, 1927. С. 48-56.

<sup>4</sup> Миклухо-Маклай Н.Д. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 78-86.

Дар ганцинаи китобхонаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон низ нусхаҳои зиёди ин асар нигаҳдорӣ мешаванд.<sup>1</sup> «Таърихи Роқим» соли 1380 ҳ.ш. дар Эрон ба табъ расид.<sup>2</sup>

**Муҳаммад Соқии Мустаидхон** (1651-1724) китобе зери унвони «Оlamgirnomā» таълиф намуд, ки он бо номи «Маосири Оламгирӣ» низ маъруф аст. Муаллиф асари хешро дар аҳди подшоҳии шоҳ Оламгири аввал, соли 1122 ҳ.қ. /1710-1711 ба забони форсӣ навиштааст, ки он аз муқаддима, ду фасл ва хотима иборат аст. Дар ин китоб пиromуни равобити Ҳиндустон бо Мовароуннаҳр маводи муғифе мавҷуд аст. Асари Мирзо Муҳаммад Соқӣ соли 1783 дар Лаҳор чоп шудааст.<sup>3</sup>

**Муҳаммадрафеи Ансорӣ** (охири асри XVII - аввали асри XVIII), дар замони шоҳи Сафавӣ, султон Ҳусайн (1694-1722) рисолае бо унвони «Дастуру-л-мулук» навишт, ки дар он соҳтори маъмурӣ, молиявӣ ва низоми андози давлати Сафавиёни асри XVII тавсиф мешавад. Соҳтори дастгоҳи идорӣ ва сиёсати андози ин давлат бо кишварҳои ҳамсоя умумияти зиёде доштанд. Ин рисола маълумотҳои арзишманди зиёдеро дар бораи вазъи иҷтимоӣ-иқтисодии давраи мазкурро низ фаро мегирад. «Дастуру-л-мулук» то замонҳои наздик дар илми ховаршиносӣ ба таври комил таҳқиқ нашуда буд. Донишманди эронӣ Муҳаммадтақӣ Донишпажӯҳ аз рӯи нусҳаи ягонаи дастрасе, ки дар Язд дар мадрасаи Абдураҳимхон маҳфуз аст, ин асарро бо нашри алоҳида дар замимаи №5-6 маҷаллаи факултai адабиёт ва илмҳои ҷамъиятшиносии Донишгоҳи Техрон

<sup>1</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. XI. Под ред. А.Урунбаева и Р.П. Джалилова. Ташкент, 1987. С. 173-175.

<sup>2</sup> Мирсаид Шариф Роқими Самарқандӣ. Таърихи Роқим. Ба қӯшиши доктор Манучехри Ситуда. Техрон, 1380 ҳ.ш.

<sup>3</sup> Мирзо Муҳаммад Соқӣ. Olamgirnomā. Чопи сангӣ. Laҳор, 1783.

ба забони форсӣ ва соли 1991 А.Б. Вилданова ба забони русӣ ба нашр расонид.<sup>1</sup>

**Мирзо Маҳдиҳони Астарободӣ** (асри XVIII), муаллифи «Таърихи Нодирӣ», муншии Нодиршоҳ буд. Ӯ дар дарбор хизмат карда, аз ҳамаи воқеаҳои сиёсии замон огоҳ буда, дар аксари онҳо иштироқи бевосита дошт. Асари ӯ «Таърихи Нодирӣ» бо номи «Ҷаҳонқушои Нодирӣ» низ маъруф аст. Дар ин асар дар бораи лашкаркашиҳои Нодиршоҳ ва муҳорибаҳои ӯ, тасхирӣ қалъаву шаҳрҳо ва воқеаҳои таърихии дигар маълумот оварда шудааст. Ин асар соли 1266 ҳ.ш. (1849-1850) дар Табрез<sup>2</sup> ва соли 1341 ҳ.ш. дар Техрон<sup>3</sup> ба табъ расидааст. Пораҳои ин асар аз ҷониби А.А. Ромаскевич ба забони русӣ тарҷума ва нашр гардидаанд.<sup>4</sup>

**Шермуҳаммад ибни Авазбий мироб маъруф ба Мунис** (1778-1829), муаррихи дарбори ҳокимони Хева. Ба қалами ӯ асари таърихии «Фирдавсу-л-иқбол» мансуб аст. Падари Мунис Авазбий мироб солҳои 60-70-уми асри XVIII дар хидмати ҳокимони Хева буда, бо ҳамроҳии онҳо бар зидди туркманҳо мубориза бурдааст. Мунис низ дар дарбори ҳокимони Хева хизмат намуда, бо дастури хони Хева Элтузар соли 1806 ба навиштани таърихи хонии Хева камар баст. Хон фармуд, ки ин асар бояд аз рӯи мазмун ва шаҳомат ба «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ монанд ва қаҳрамонҳои асосии он бояд хон ва пайравони ӯ бошанд. Мунис навиштани асарро аз баёни воқеаҳои давраи қадим

<sup>1</sup> Муҳаммад Рафеи Ансорӣ. Дастан ал-мулук/Предисловие, перевод, примечания и укузатели А. Б. Вильдановой. Ташкент, 1991.

<sup>2</sup>Мирзо Маҳдиҳони Астарободӣ. Таърихи Нодирӣ. Табрез, 1266 ҳ.ш.-166 с.

<sup>3</sup>Мирзо Маҳдиҳони Астарободӣ. Ҷаҳонқушои Нодирӣ. Бо эҳтимоми Сайд Абдуллоҳ Анвар. Техрон: Интишороти анҷумани осори миллий. Чопи Баҳман, 1341 ҳ.ш.

<sup>4</sup> Мирза Маҳдиҳони Астарободӣ. Таърихи Надира (История Надиршаха). Перевод под ред. А.А. Ромаскевича//Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. II. XVI-XIX вв. Иранские, бухарские и хивинские источники. М.-Л., 1938. С. 117-150.

оғоз намуда, то соли 1812 расонд ва аз хон амр шуд, ки Мунис навиштани асари таърихии худро мавқуф гузошта, асари «Равзату-с-сафо»и Мирхондро аз форсӣ ба забони туркӣ тарҷума намояд. Баъди тарҷумай ҷилди аввали «Равзату-с-сафо» Мунис ба тарҷумай ҷилди дуюми он оғоз намуд, вале соли 1829 дар натиҷаи беморӣ аз олам даргузашт. Пас аз он бо амри ҳокими Хева Оллоҳқулихон (1825-1842) яке аз наздикини Мунис бо номи Оғаҳӣ ба навиштани давоми асари таърихи ҳонҳои Хева шурӯъ намуд. Ў таърихи ҳукмронии Муҳаммад Раҳим ва таърихи ду соли аввали ҳукмронии Оллоҳқулихонро навишт ва ба он номи «Фирдавсу-л-иқбол» гузошт.

Дастхати «Фирдавсу-л-иқбол» дар ганчинаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия зери раками С 571 (590aa) маҳфуз аст. Тарҷумай пораҳои алоҳидай он ба забони русӣ аз ҷониби П.П. Иванов ба нашр расидаанд.<sup>1</sup> Дар ганчинаи китобхонаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон панҷ нусхаи дастхати «Фирдавсу-л-иқбол» маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Муҳаммад Козим ибни Муҳаммад Амини Муншиӣ** (асри XVIII), муаррих ва муншии дарбори Аврангзеб. Ҳамчун муншии дарбор Муҳаммад Козим аз тамоми асноду ҳуҷатҳои расмӣ истифода намуда, таърихномаи ҳукмронии Аврангзебро зери унвони «Оlamgirnomâ» таълиф намуд ва худи Аврангзеб онро аз назар гузаронида, тағйироти лозимро ворид намуд. Тавсифи воқеаҳо аз моҳи апрели 1658, аз лаҳзай аз Аврангобод берун рафтани Аврангзеб то аввалҳои моҳи январи соли 1668, яъне, давраи ҳукмронии даҳсолаи ўро дар бар мегирад. Пас аз муқад-

<sup>1</sup>. Мунис-Агахи. Фирдавсу-л-иқбал//Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. II. XVI-XIX вв. Иранские, бухарские и хивинские источники. М.-Л., 1938. С. 323-354.

<sup>2</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т.ХI. Под ред. А. Урунбаева и Р.П. Джалилова. Ташкент, 1987. С. 191-192.

дима фаслҳои алоҳидаи асар сар мешаванд, ки дар онҳо маросими тоҷгузорӣ ба Аврангзеб дар боғи Аграобод, бори дуюм ба таҳт нишастани ў ва воқеаҳои солҳои минбаъдаи ҳукмронии ў тибқи замонбандии муайян тасвир гардидаанд. Ду нусхаи дастнависи «Оlamgirnomā» дар ганҷинай дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери ракамҳои 249 ва 207 маҳфузанд.<sup>1</sup>

**Мирзо Шамси Бухорой** (1804 - ваф. номаълум) асареро зери унвони «Таърихи Бухоро, Ҳуқанд ва Қошғар» навиштааст. Муаллиф дар хонадони мансабдори дарбор таваллуд шуда, муддате дар дарбори амир Насруллоҳ хизмат кардааст. Пас бо сабаби ихтилоф дарборро тарк намуда, ба тиҷорат машғул шуд. Соли 1859 асари таърихии ҳудро зери унвони «Таърихи Бухоро, Ҳуқанд ва Қошғар» навишт. Дар ин асар муаллиф дар бораи таърихи ба таҳт нишастани амир Ҳайдар, лашкаркашиҳои ў ба Марв, исёни қипчоқҳо, зиддиятҳои дарборӣ, ёдгориҳои меъморӣ ва воқеаҳои муҳими дигари замон маълумот додааст. Аҳамияти ин маъҳаз дар он аст, ки муаллиф дар навиштани асари хеш аз манбаъҳое истифода намудааст, ки то ҳол ба мо дастрас нестанд. Асари Мирзо Шамси Бухорой соли 1998 дар Техрон бо қӯшиши Муҳаммад Акбари Ошиқ ба табъ расид.<sup>2</sup>

**Муҳаммадамин ибни Муҳаммадзамони Бухорои Суфиёнӣ машҳур ба Қерак Яроқчӣ** (асри XVIII) асари дучилдаero бо номи «Муҳиту-т-таворих» бар асоси 37 сарчашма таҳия намуд, ки ин асарҳо дар муқаддимаи он номбар мешаванд. Ин асар таърихи ҳукумронии ҳонҳои Бухоро, аз ҷумла давраи ҳукумронии Субҳонқулиҳонро (1680-1720) равшан месозад. «Муҳиту-т-таворих» маълумотҳои муҳимро дар бораи муносибатҳои мутақобили Бухоро бо Марвро фаро мегирад, маълумотҳои ҳасбиҳолӣ

---

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. I. С. 160-162.

<sup>2</sup> Мирзо Шамси Бухорой. Таърихи Бухоро, Ҳуқанд ва Қошғар. Бо эҳти моми Муҳаммад Акбари Ошиқ. Техрон, 1998.

дар бораи шахсони барчастаи он даврон - шоирон, до-нишмандон, хаттотон, наққошон ва ғайра дода мешавад. Дар охирни дастнавис дар шакли замима се боб мавҷуд аст, ки дар боби аввал сухан дар бораи сафари бошукуҳи Абдулазизхон (1645-1680) ба Макка меравад, дар ду боби боқимонда ҳаводиси солҳои 1684-1685 тавсиф мешаванд. Як нусхай дастхати «Муҳиту-т-таворих» дар ганцинаи дастхা�ҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия зери ракасми D 89 (574agg)<sup>1</sup> ва дар ганцинаи китобхонаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон чор нусхай дастхати «Муҳиту-т-таворих» маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Мирмуҳаммад Амини Бухорӣ** (асри XVIII), муаллифи асари «Убайдуллоҳнома». Ин асар бо номи «Таърихи Убайдуллоҳхон» низ маъруф аст. Бо шаҳодати худи муаллиф ў навиштани ин китобро соли 1710 шурӯъ карда, пас аз соли 1716 ба итмом расонидааст. Ин асар аз муқаддима ва 18 боби на он қадар калон иборат аст.

Дар муқаддима пас аз ҳамду санои анъанавӣ, дар бораи нафъи илми таърих, ки он «чаҳонбинии ақлониро васеъ месозад», пиromуни ҳаёти на он қадар хуби муаллиф, пас аз он, ки ўз хидмат махрум гардид ва охируламр, дар бораи ворид шудани ў ба хидмати Убайдуллоҳхон бо миёнаравии Бекмуҳаммад додҳо сухан меравад. Инчунин ба таври муҳтасар дар бораи Абдулазизхон ва вориси ў Субҳонқулӣ маълумот медиҳад.

Дар қисмати асосии асар таърихи сиёсии Мовароуннаҳр аз замони ба сари таҳт омадани Убайдуллоҳхон (25 ҷимодиаввали соли 1114 ҳ.к./17 октябри соли 1702) то «нӯш кардани ў оби укубат» (27 муҳаррами 1123/15 марта соли 1711) шарҳу тафсир мешавад.

Арзиши «Убайдуллоҳнома» иборат аз он аст, ки дар он

---

<sup>1</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 143-144.

<sup>2</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. XI. С. 98-100.

ҳоли возеху равшани вазъияти умумии сиёсии Мовароуннахр дар даврони Убайдуллохон дода шудааст: саркашӣ ва кӯшишҳои қабилаҳои алоҳидай кӯйӣ ва вилоятҳо барои истиқлолият, низоъҳои дарборӣ ва худсарии намоянданагони алоҳидай хон, ки охируламр ба ҳаёти иқтисодӣ ва сиёсии кишвар таъсири маргбор расонид, лашкаркашиҳои бехудае, ки бар дӯши оммаи ҳалқ бори гарон шуданд.

Дар хулоса муаллиф ахбори муҳтасар, vale қобили таваҷҷӯҳро дар бораи донишмандон, қозиҳо ва шоирони ҳамзамононони Убайдуллохон меовараад.<sup>1</sup>

Нусхаҳои ин асар дар маҷмуаи дастнависҳои Санкт-Петербург,<sup>2</sup> Тошканд<sup>3</sup> ва Душанбе<sup>4</sup> маҳфузанд. Дар Инглистан ва Олмон инчунин нусхаҳои ин асар нигоҳ дошта мешаванд.<sup>5</sup> «Убайдуллоҳнома» ба таври комил ба забони русӣ тарҷима шуда, бо муқаддима ва тавзехоти А. А. Семёнов интишор ёфтааст.<sup>6</sup> О. Д. Чехович рисолаи маҳсусеро бахшида ба ин сарчашма ба чоп расонид.<sup>7</sup>

**Абдурраҳмони Давлат маъруф ба Толеъ** (асри XVIII). Муаллифи «Таърихи Абдулфайзхон». Дар ин китоб таърихи сиёсии хонии Бухоро, чаҳордаҳ соли аввали ҳукмронии Абдулфайзхон (1123/1711 - 1136/1723-1724) зикр шудааст. Ин асар ба таври худ идомаи «Убайдуллоҳнома»-и Мир Муҳаммад Амини Бухорӣ мебошад. Он ахбори арзишманде дар бораи бесарусомониҳои сиёсӣ ва иқти-

<sup>1</sup> Б. А. Ахмедов. Историко-географическая литература. С. 87-89.

<sup>2</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 307-308; А.Т. Тагирджанов. Описание таджикских и персидских рукописей восточного отдела библиотеки ЛГУ. -Т. I. Л., 1962. С. 142.

<sup>3</sup> Собрание восточных рукописей АН УзССР. Т. X I. С. 173-175.

<sup>4</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Т. I. С. 86-87.

<sup>5</sup> Дар ин бора ниг: Ч. А. Стори. Персидская литература. Ч. I. С. 1145; Teufel F. Quellenstudien zur neueren Geschichte der Chanate//ZDMG. Bd. XXXVIII, 1884. Р. 239-376.

<sup>6</sup> Мир Муҳаммад Амини Бухори. Убайдуллонома/Перевод с таджикского с примечаниями А. А. Семенова. Ташкент, 1957.

<sup>7</sup> О.Д. Чехович. Бухарская летопись XVIII века, «Убайдуллонаме»//Проблемы источниковедения. Вып. VIII. М., 1959. С. 191-227.

содӣ, ки минбаъд боиси парешонӣ, чунбишҳо ва шӯришҳои ҳокимони Миёнкол, Самарқанд, Қаршӣ, Шаҳрисабз, Тирмиз ва вилоятҳои дигар гардид, ки бар асари он водии Фаргона аз Бухоро чудо шуда, дар он хонии мустақили Хуқанд ба вучуд омад, дар худ дорад.

Дар «Таърихи Абдулфайзхон» дар бораи ташкили хонии мустақили Самарқанд бо сарварии Раҷабхон ҳабар дода мешавад. Дар ин асар маводи арзишманде дар бораи унвону мансабҳо, инчунин маълумот дар бораи истифодай тупҳо дар лашкари Бухоро бо ҷалби мутахассисони рус оварда мешавад. Ду нусҳаи ин асар дар захираи дастнависҳои ИШ АИ ҶУ таҳти №11 ва 4469/11 маҳфуз аст.<sup>1</sup> Маълумот дар бораи ин асар аз ҷониби М.А. Абдураимов<sup>2</sup> оварда шуда аст. Ин асар ба таври комил ба забони русӣ тарҷума шуда, бо муқаддима ва тавзехоти густурдаи А.А. Семёнов ба нашр расидааст.<sup>3</sup>

**Хочамқулибеки Балҳӣ, маъруф ба Қипчоқҳон** (асри XVIII) муаллифи «Таърихи Қипчақхонӣ», писари күшбегии хони Аштархониён - Субҳонқулихон, И момқулӣ. Ҷавонии Хочамқулибеки Балҳӣ дар Балҳ ва Маймана гузаштааст. Қипчоқҳон дар шаҳри Лоҳур, маркази Панҷоб ба навиштани асари худ «Таърихи Қипчақхонӣ»<sup>4</sup> шурӯъ намуд, ки таълифи он шаш солро дар бар гирифт ва моҳи ноябрри соли 1724 ба итмол расид. Ин асар навъи

<sup>1</sup> СВР АН УзССР. Т. I. С. 76-77; Т. 1Х. С. 18-19.

<sup>2</sup> М. А. Абдураимов. «Га'рих-и Абу-л-Файз-хани» Абдураҳмана Даулата как источник о политическом и экономическом упадке Бухарского ханства в первой половине XVIII в//Известия АН УзССР. 1957. №3. С. 27-32; Ҳамон муаллиф. «Га'рих-и Абу-л-Файз-хани» Абдураҳмана Даулата и реляция Флорио Беневини как источники по истории Бухарского ханства в первой половине XVIII в//Известия АН УзССР. 1958, №6. С. 57-62.

<sup>3</sup> Абдураҳмони Толеъ. Таърихи Абулфайзхон/Перевод с таджикского, предисловие, примечания и указатели проф. А. А. Семенова. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1959.

<sup>4</sup> Дар бораи ин асар ниг: В. В. Бартольд. О некоторых восточных рукописях (Азиатского музея)//Соч. Т. VIII. М.: Наука, 1973. С. 340; Н. Д. Миклухо-Маклай. Описание..., вып. III, с. 146; Blochet E. Catalogue des manuscripts persans de la Bibliotheque Nationale. Vol. I-IV. -Paris, 1905-1934. P. 235.

таърихи умумӣ буда, давраҳои аз «оғариниши олам» то соли 1726-ро фаро мегирад. Он иборат аз муқаддима, хулоса ва 5 қисмат аст. Он қисмати ин асар арзишманд аст, ки дар он маводи муҳиме оид ба таърихи хонии Бухорои асри XVII - нимаи авали асри XVIII зикр мешавад. Дар ҳамин ҷо ахбори зиёде оид ба вазъи сиёсии Балх ва Ҳурасони Шимолӣ (1651-1720), дар бораи исёни қалмикҳо, қарақалпокҳо ва хитой-қипчоқҳо дар Бухоро дар солҳои 1092 ҳ.к./1681, 1128 ҳ.к./1715 – 16, 1131ҳ.к./1718 - 19 оварда мешавад.

Ин асар то ба қунун нашр нашуда ва тақрибан дар асарҳои илмӣ мавриди истифода қарор нағирифтааст. Имрӯз ба муҳаққиқон ҳафт нусхаи асари Ҳочамқулибеки Балхӣ маълум аст, чаҳортон он дар Санкт-Петербург (ду нусха) дар шуъбаи Санкт-Петербургии Д.Д. № 964 ва яке дар китобхонаи оммавии Санкт-Петербург ба номи М.Е. Салтыков - Щедрин (№ ПНС. 172),<sup>1</sup> яке дар ИШ АИ ҶУ (№ 4468/11)<sup>2</sup> маҳфузанд. Ин нусхаҳо комил нестанд. Мувофиқи маълумоти Блоше ва Захау нусхаҳои комили «Таърихи Қипчақхонӣ» дар Фаронса (дар китобхонаи миллии Порис, № 348) ва дар китобхонаи Бодлеани Инглистан (№ 117),<sup>3</sup> хифз мешаванд.

Тарҷумаи иқтибосҳои ин асар ба забони русӣ аз ҷониби Э. Ҳуршут аз акс-нусхаи микрофилмии дастнависи

---

<sup>1</sup> Н. Д. Миклухо-Маклай. Описание, вып. 3. С. 146-148; А. А. Ромаскевич. Список персидских, турецко-татарских и арабских рукописей Библиотеки Петроградского университета/ЗКВ. Т. I. Л., 1925. С. 353-371; А.Т. Тагирджанов. Описание таджикских и персидских рукописей, с. 72-73; Г. И. Костыгова. Персидские и таджикские рукописи «Новой серии» ГПБ. Алфавитный каталог/Составитель Г. И. Костыгова, научный редактор А.Н. Болдырев. Л., 1973. С. 39.

<sup>2</sup> СВР АН УзССР. Т. IX. С. 17.

<sup>3</sup> Blochet E. Catalogue persans, p. 23-236; Sachau. E., Ethe H. Catalogue of Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu Manuscripts in the Bodleian Library. Oxford, 1889. P. 56-58.

китобхонаи Бодлеан № 117 анчом гирифтааст.<sup>1</sup>

**Мұхаммад Козим** (асри XVIII), ҳокими шаҳри Марв дар даврони Нодиршоҳи Афшор асари бунёдие бо номи «Таърихи оламорои Нодирий»-ро навишт.<sup>2</sup> Дар чилдҳои дуюм ва сеюми ин асар ҳаводиси марбут ба лашкаркашии Нодиршоҳ ба Бухоро ва Марв тасвири мешавад. Илова ба маълумотҳои таърихӣ, дар ин асар аҳбори зиёд роҷеъ ба вазъи иҷтимоӣ-иқтисодии он давр мавҷуд мебошанд. Дар ин ҷо вазъи иқтисодии Эрон ва кишварҳои тобеи он, дар бораи сиёсати андози Нодиршоҳ, вазъияти мушкили халқ, ҷунбишҳо ба муқобили истисмори ҳокимон маълумот дода мешавад.

Дар чилди дуюми асар муаллиф дар бораи он сухан мекунад, ки Нодиршоҳ ҳангоми омодагӣ ба лашкаркашӣ бар зиддӣ Бухоро, ба ободии зодгоҳаш шаҳри Марв машғул гардид, ки он дар остонаи сарҳадҳои Хива ва Бухоро ҷойгир буд. Бо фармони ў тамоми обҳо ва заминҳои Марв моликияти давлатӣ эълон шуданд. Инчунин фармон дар бораи ҷалби тамоми ҷангварон ба корҳои кишоварзӣ интишор шуд, ки барои ин ба онҳо музди кор ба шакли пулӣ ва моддӣ пардоҳт мегардид. Бо фармони Нодиршоҳ

---

<sup>1</sup> Ҳоджамқулибеки Балхи. «Таърихи Қипчакхани» (пер. с персидского Э. Хуршута)//Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX вв. Ташкент, 1988. С. 256-270.

<sup>2</sup> Дар бораи ин асар ниг: В. В. Бартольд. Приложение к протоколу X заседания отделения исторических наук и филологии Российской АН, 17 сентября 1919 г. Изв. АН по отделению общ. Наук, Ч. II. Пг, 1919. С. 927-930; Ҳамон муаллиф. Новые данные о самаркандских памятниках//Соч. Т. IV. М., 1966. С. 238-242; И. П. Петрушевский. Очерки по истории. С. 41-43; Н.Д. Миклухо-Маклай. О первом томе труда Мухаммеда-Казима//СВ. Т. V. М. - Л., 1946. С. 128-136; Ҳамон муаллиф. Труд Мухаммеда-Казима и его значение для истории Туркмении. Изв. Туркм. ФАН. 1945, №5-6; П.И. Петров. Фрагмент второго тома «Номая оламорои Нодири»//КСИВ. Т. XXXVIII. М., 1960. С. 48-58; О. Амантыев. Труд Мухаммад Казима «Наме-иӣ аламара-ӣ Надири» как исторический источник по истории Туркменистана первой половины XVIII в. Автореф. канд. дисс. Ашхабад, 1968; А.А. Ромаскевич, Иранские источники... С.14-15; Lockhart L. Nadir Shah. A. Critical Study based mainly on contemporary sources. -London, 1938. P. 296-299.

сарбанди асосии Марви Султонобод дар Мургоб аз нав бунёд шуд. Барои анҷоми ин корҳо аҳолии вилоят бо ҳамроҳи чорвои кории худ сафарбар шуданд.<sup>1</sup> И.П. Петрушевский зикр менамояд, ки асари Муҳаммад Козим аз рӯи фаровонии маълумоти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ба он таваҷҷуҳе, ки муаллиф ба ин далелҳо дорад, дар асри XVIII ба худ ҳамто надорад.<sup>2</sup>

Нусхаҳои ин асар камшуморанд. Нусхаи он дар Шӯбайи Санг-Петербургии ИШ АИ ФР (№ Д-403) маҳфуз аст.<sup>3</sup> Бар асоси ин нусха Н. Д. Миклухо-Маклай солҳои 1960, 1965 ва 1966 нашри факсимилии асари Муҳаммад Козимро таҳти унвони «Номаи оламорои Нодирӣ» иқдом намуд. Ин нашр бо бобҳои тафсирӣ ҳамроҳ буданд.<sup>4</sup> Тарҷумай комили «Номаи оламорои Нодирӣ» ба ҳеч ягон забони аврупой то ба ҳол вучуд надорад. Ҷузъҳои алоҳидай он ба забони русӣ тарҷима шуда, аз ҷониби П.П. Иванов ва П. И. Петров ба нашр расидаанд.<sup>5</sup> Соли 1364 ҳ.ш. «Оламорои Нодирӣ» дар Техрон ба табъ расид.<sup>6</sup>

**Муҳаммадмуъмин ибни Авазбеки Балхӣ** (асри XVIII), дар асари «Чарида»-и худ аҳбори муҳимморо оид ба ҷуғрофиёи таърихии Балхи нимаи аввали асри XVII - оғози асри XVIII меоварад. Се нусхаи ин дастнавис, ки бо ун-

<sup>1</sup> Муҳаммадкозим. -Т. II. Дасхати Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи улуми Русия, д. 430, в. 125а-126б; МИТГ. Ч. II, С. 150-152; М.А. Абдураимов М. А., Очерки аграрных отношений. Т. 1. С. 22-23.

<sup>2</sup> И. П. Петрушевский. Очерки по истории. С. 41.

<sup>3</sup> В. В. Бартольд. О некоторых восточных рукописях, с. 340-349; Н.Д. Миклухо-Маклай. Рукопись «'Аламара-йи Надири»//Ученые записки ИВ АН СССР. Т. VI. М.-Л., 1953. С. 176-179

<sup>4</sup> Муҳаммадкозим. Намаи оламорои Нодирӣ. -Т. I-II//Издание текста, предисловие, и общая редакция. Н.Д. Миклухо-Маклай. Указатели и аннотированное оглавление О. Д. Щегловой. М.: Наука, 1960. Т. I; 1965. Т. II; 1966. Т. III.

<sup>5</sup> П. И. Петров. Муҳаммад Казим. Поход Надир-шаха в Индию. М., 1961; П.П. Иванов. Продолжение перевода из Муҳаммада Казима//МИТГ, Т. II, С. 167-192.

<sup>6</sup> Муҳаммад Козими Марвӣ. Оламорои Нодирӣ. Ҷилдҳои I- III. Чопи аввал. Техрон: Интишороти Нақши Ҷаҳон, 1364 ҳ.ш.

вонҳои мухталиф навишта шудаанд, маҳфуз мебошанд ва дутои онҳо дар китобхонаи шахсии сокини деҳаи Дехи Додӣ (дар 10 км Мазори Шариф) Сайд Довудоқо ва нусҳаи сеюми дастнависи «Ҷарида» аз ҷониби академик А. Муҳторов дар китобхонаи имом масциди деҳаи Ҳисораки Мавлоно Абдурашид аз назар гузаронида шуд. Як қисмати на он қадар қалони асари Муҳаммадмуъмин дар бораи обёрии вилояти Балх вориди ду нусҳаи «Таърихи Рокимӣ» шудаанд. Тарҷимаи иқтибосҳои ин матн, ки ба топонимикаи таърихии вилояти Балх мутаалиқ аст, аз ҷониби М. А. Салоҳиддинов ба нашр расидааст.<sup>1</sup>

**Муҳаммадвағои Карминағӣ** (асри XVIII), муаллифи асари «Тӯҳфату-л-хонӣ» ё «Таърихи Раҳимхонӣ», ки он ба ҳокими аввали манғитиён Муҳаммад Раҳимхон (1753–1758) баҳшида шудааст. Дар ин асар ҳаводиси таърихии дар Мовароуннаҳр, баҳусус дар Бухоро аз соли 1721 то соли 1769 руҳдода, шарҳ дода мешаванд ва он аз ду қисм иборат аст. Қисми аввали он ҳаводисро аз соли 1721 то соли 1758 фаро мегирад. Асар ҳомили маълумотҳои арзишманде дар бораи ёрии ҳарбие, ки ба Муҳаммад Раҳим ва ҷонибдорони ў дар мубориза барои ба даст овардани ҳокимият дар Бухоро аз ҷониби Нодиршоҳ расидааст, мебошад.

Дар ин ҷо ҳамчунин нооромиҳои сиёсӣ ва духокимиятӣ дар кишвар бо сарварии Абдулғайзҳон дар Бухоро, ки ўро мансабдорони фосиқ ихота карда буданд, тасвир мешаванд. Ин асар бо маводи худ дар соҳаи таърихӣ иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсӣ хеле бой аст. Аз ҷумла дар он ба таври муфассал ҳамлаи урдаҳои қазоқ дар солҳои 20-уми асри XVIII ба Мовароуннаҳр ва вайрону валангӣ намудани ноҳияҳои кишоварзӣ, баҳусус водии Зарафшон ва инчунин оқибатҳои вазнини тоҳтутози Нодиршоҳи Афшор тасвир ёфтаанд.

---

<sup>1</sup> Ба таври муфассал ниг: А. Муҳтаров. Позднесредневековый Балх. С. 12.

Нусхаҳои «Тухфату-л-хонӣ» дар Тошканд, Санкт-Петербург, Душанбе, Қазон, Инглистан, Мадина маҳфузанд.<sup>1</sup> Тарҷимаҳои иқтибосии «Тухфату-л-хонӣ» ба забони русӣ аз ҷониби Н.К. Норқулов анҷом гирифтаанд.<sup>2</sup>

**Ибодуллоҳ ибни Ҳочаорифи Бухороӣ** (асри XVIII), муаллифи «Рисолай ҳабибия»,<sup>3</sup> ки онро ба писари худ Ҳабибуллоҳ бахшидааст. Дар он заминдорӣ ва хироҷҳои замин зикр гардида, ба таври пайдарҳам тамоми дараҷаҳои заминдорӣ шарҳ меёбад. Навҳои заминҳои бахшидашуда: суюргол ва танҳо тавзех мешаванд. Асар дар бораи беадолатӣ дар соҳаи заминдорӣ ва истифодаи замин ва инҷунин дар бораи бесарусомонии анҷоз ахбор медиҳад.<sup>4</sup>

**Мирзо Бадеъ Девон** (охири асри XVIII), муаллифи аса-ри «Мачмаъу-л-арқом». Асар ба корҳои маъмурии ҳамон замони Бухоро бахшида шудааст. Дар он ҷаҳор амали арифметикий ба мақсади истифодаи воеӣ аз ҷониби ашҳоси маъмур дар Бухоро тафсир шуда, дар айни замон аз ин асар маълумотҳое дар бораи истилоҳи тақсимоти маъмурӣ, шумораи аҳолиро ба кучо мебояд доҳил кард, миқдори ғаллаи ҷамъоваришуда ва гайтаро метавон ба даст овард.

Рисолай дигари муҳим «Рисола дар бораи мансаб ва унвонҳо ва вазифаҳои дорандагони онҳо дар Бухорои

---

<sup>1</sup> Оид ба шарҳи муфассали ин нусхаҳо ниг: СВР АН УзССР. Т. I. С. 77-78, 102; Т. X. С. 25-26; Н. Д. Миклухо-Маклай. Описание..., ч. III. С. 308-313; Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Т. I. Рукописи на персидско-таджикском и узбакском языках: история, мемуары и исторические биографии, география, историческая топография, путешествия, хронограммы и документы//Под ред. и при участии А.М. Мирзоева и А. Н. Болдырева. Сталинабад, 1960. С. 101-102; Ч.А. Стори. Персидская литература. Ч. II. С. 1150-1152; Б.А. Ахмедов. Историко-географическая литература. С. 114-120; Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 6. С. 33; Т. X. С. 25-26.

<sup>2</sup> Муҳаммад Вағои Карминагӣ. Тухфат-ал-хонк//Пер. с персидского Н. К. Норқулова//Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX вв. Ташкент, 1988. С.270-276.

<sup>3</sup> Даҳстхати ИШ АИ ҶУ, № 4976/III.

<sup>4</sup> Даҳстхати ИШ АИ ҶУ, №, 4976/III. в. 67а-70а; М. А. Абдураимов. Очерки агарных отношений. С. 31-32.

асримиёнагӣ», ки аз ҷониби А.А. Семёнов ба русӣ тарҷума шудааст, мебошад.<sup>1</sup> Эҳтимол меравад, ки ин рисола худ замимаи асари «Мачмаъу-л-арқом»-и Мирзо Бадеъ Девон бошад.<sup>2</sup> Ин тарҷума бо тавзехот ва шарҳи густурда такмил гардида, дар он мансабҳои дунявиӣ ва мазҳабӣ дар Бухори он замон бо зикри ҳар як унвон нишон дода шудааст.<sup>3</sup> Ин рисола манзараи комили сохтори маъмурии хонии Бухороро дар асри XVIII муайян мекунад.

**Муҳаммад Шариф ибни Муҳаммад Накӣ** (охири XVIII - ибтидои асри XIX), муаллифи асари «Точу-т-таворих». Дар ин асар таърихи ҳукмронии Аштархонитҳо ва сулолаи мангитиҳо то ибтидои ҳукмронии амир Ҳайдар дар Бухоро (1800-1826) тасвир шудааст. Асар аз муқаддима, се фасл ва хулоса иборат аст. Дар муқаддимаи ин асар муаллиф мочарои мангитиҳоро тавзех дода, дар бораи мансубияти қабилаҳои турку муғул ахбор медиҳад ва ба таври муҳтасар таърихи Чингизхон, чингизиён ва Шайбоиёнро зикр намуда, ба таври муфассал таърихи хонии Бухороро баён мекунад. Иттилооти муаллиф дар бораи хонии Бухоро арзишманданд, зоро ӯ маълумотҳоеро дастрас месозад, ки дар сарчашмаҳои дигари ҳаттӣ ба ҷашм намерасад. Дар ин ҷо ба таври муфассал раванди исёнҳои мардумӣ дар хонии Бухоро инъикос мешавад. Муаллиф дар бораи шаҷараи мангитиҳо бо тафсил сухан мекунад. Тибқи маълумоти муаллиф мангитиҳо аз як тараф бо чингизиҳо ва аз тарафи дигар бо оли Муҳаммад паёмбар алоқаманданд. Муҳаммад Шариф бо ин роҳ меҳост, ки қонунӣ будани ҳокимияти мангитиҳо ва муқаддас будани он

---

<sup>1</sup> Семенов А. А. Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях носителей их в средневековой Бухаре//СВ, В. М., 1948. С. 137-150.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо. С. 138, 150.

<sup>3</sup> Семёнов А.А. Бухарский трактат о чинах... С. 137-138.

хонадонро дар симои асосгузори сулолаи мангитиҳо Муҳаммад Раҳимхон асоснок намояд.

Ин асар барои омӯзиши таърихи ҳукмронии Аштархониҳо ва мангитиҳо аҳамияти илмиро дорост. Як нусхаи дастнависи «Точу-т-таворих» дар ганцинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 2282<sup>1</sup> ва дар ганцинаи китобхонаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон панҷ нусхаи «Точу-т-таворих» маҳфуз аст.<sup>2</sup>

«Зафарномаи Ҳусравӣ», асари муаллифи номаълум (нимай аввали асри XIX). Дар асар воқеаҳои давраи ҳукмронии амири Бухоро Насруллоҳ (1826-1860) тасвир шудаанд. Асар аз 30 боб иборат аст. Пас аз пешгуфткор дар бораи пешгузаштагони амир Насруллоҳ маълумот дода, дар бораи вафоти амир Ҳайдар ва Муҳаммад Ҳусайн, ба таҳт нишастани Мир Умархон, лашкаркашии Насруллоҳ аз Насаф ба Самарқанд, муҳосираи Бухоро, тасхiri Ҷиззах, барои танзими умури корҳои давлатӣ ба Самарқанд баргаштани Насруллоҳ ва корҳову лашкаркашиҳои дигари ин амир нақл мекунад. Нусхаи дастнависи «Зафарномаи Ҳусравӣ» дар ганцинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 95 маҳфуз аст.<sup>3</sup> Матни «Зафарномаи Ҳусравӣ» дар Душанбе<sup>4</sup> ва Ҳуҷанд<sup>5</sup> нашр гардидааст.

**Муҳаммадяқуб ибни амир Муҳаммад Доњиёлбий атолик** (нимай аввали асри XIX), муаллифи асари

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 105-106.

<sup>2</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т.Х1. Под ред. А. Урунбаева и Р.П. Джалилова. Ташкент, 1987. С. 189-190.

<sup>3</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 108-109.

<sup>4</sup> Зафарнамайи Ҳусрави/Подготовка факсимильного текста, введ., указ. и аннот. оғл. Исмаила Раҳматова. Душанбе, 1989.

<sup>5</sup> Зафар-нама-йи Ҳусрави/Подготовил к изд., автор введ. и ответ. ред. проф. Ҳоджи Назир Муҳидин Турсунзод. Транслитерация из арабского алфавита в кириллицу Н. Калоходжа, Зиёд Али Тура, А.Шарипова. Ҳуджанд, 2011. – 144 с.

«Гулшану-л-мулук». Дар ин асар муаллиф воқеаҳои таърихири оз давраи Муҳаммад пайгамбар оғоз намуда, онро то солҳои 1830-1831 зикр менамояд. Муаллиф ба навиштани асар соли 1824 шуруъ намуда, соли 1831 онро ба итном мерасонад. Қисмати охирини ин асар таърихи Шайбониҳо то ҳаводиси соли 1830-ро фаро мегирад. Асари Муҳаммадяъқуб маълумотхоеро дар бораи вакфи замин, роҷеъ ба мушкилоти иқтисодии хонии Бухоро, пиromуни ҳаробсозии бераҳмони заминҳои кишти кишоварзон дар замони ҷангҳои байнҳамдигарӣ ва гайраро дар бар мегирад.

Як нусхай дастнависи «Гулшану-л-мулук» дар ганчи наи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 2663,<sup>1</sup> дар ганчинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия се нусхай дастхати ин асар<sup>2</sup> ва се нусхай дастхати он дар ганчинаи китобхонаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон маҳфуз аст.<sup>3</sup> Матни муҳтасар ва тарҷумай русии «Гулшану-л-мулук» бо тавзехоти муфассал аз ҷониби Д. Г. Вороновский омода шудааст.<sup>4</sup>

Мирзо Қаландар Мушрифи Исфарагӣ (нимай аввали асри XIX), муарриҳ ва шоири дарбори хонҳои Хуқанд. Бо супориши хони Хуқанд Умархон соли 1822 таърихномаи назмии шоир Фазлии Намангониро ба наср баргардонида, ба он «Таърихи Умархонӣ» унвон гузошт. Муаллиф пас аз мадҳи анъанавии Ҳудованд ва ҷаҳор пайёмбари маъруф сабаби таълифи китобро баён менамояд. Дар ин китоб насабномаи хонҳои Хуқандро аз сулолаи мингҳо

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 104-105.

<sup>2</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения Выпуск 3. С. 313-318.

<sup>3</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 7. С. 17-20; Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 8. С. 13-14.

<sup>4</sup> Д.Г. Вороновский. «Гульшан-ал-мулук» Мухаммеда Якуба Бухари. Ташкент, 1947.

меорад ва онро аз Бобур оғоз менамояд. Дар бораи фиро-ри Бобур аз Фарғона ба Ҳиндустон ва дар роҳ ҳамроҳи худ нагирифтани писари навзодаш Олтун Бишиқ, дар бораи қисмати ин хурдсоли навзод ва амсоли он нақл мена-мояд. Пас ба таърихи ҳукмронии Умархон шуруъ намуда, сифатҳои шахсии ў, лашкаркашиаш ба Тошканд, Бухоро, Урметан, инчунин қабули сафирони хонии Хева аз чониби Умархон ва амсоли онҳоро зикр менамояд. Як нусхай дастнависи «Таърихи Умархонӣ» дар ганчинаи дастхат-ҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 1088 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Мирзо Содик Муншии Бухорой** (ваф. 1235 ҳ.қ./1819-1820), муаллифи «Таворих». Муаллиф дар ин асар 26 сана-ҳои таърихибо бо назм овардааст, ки дар онҳо таърихи ба таҳт нишастани Шоҳмурод дар моҳҳои июн-июли соли 1785, дар бораи се лашкаркашии ў ба Марв, ба асири ги-рифтоворшавии писари волии Эрон дар Марв ва ба дор овехтани ў дар Бухоро, дар бораи ҳаробшавӣ ва барқа-роркунии садди Султонбанд дар дарёи Мургоб, пиromуни таъйини ҳокимони Ҳисор ва Кармина, дар бораи таъмири мақбараи Темурланг дар Самарқанд ва воқеаҳои дигар баён гардидаанд. Як нусхай «Таворих» дар ганчинаи даст-хатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 1047/VI маҳфуз аст.

**Хоча Муҳаммад Ҳакимхон ибни Саид Маъсумхон** (асри XIX), муаллифи «Мунтаҳабу-т-таворих». Дар хона-дони сарватманди Ҳуқанд таваллуд ёфтааст. Падар ва бобояш аз мансабдорони маъруфи Ҳуқанд ба шумор мерафтанд. Дар аҳди Муҳаммадалихон ҳокими вилоятҳои Туракурғон, Намангон ва гайра буд. Баъдтар аз мансаби ҳокимӣ барканор гардид ва ба Россия, Туркия, Сурия, Фаластин, Миср, Арабистони Саудӣ ва Эрон сафар намуд.

---

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 126-128.

Пас аз бозгашт шахри Китобро макони зист қарор дод ва дар ончо асари таърихии худ «Мунтахабу-т-таворих»-ро навишт, ки он аз панҷ боб иборат аст. Муаллиф воқеа-хоро аз давраи таърихи паёмбарон шурӯъ намуда, то замони зиндагии худ расонидааст. Муаллиф дар ин асар доир ба сафарҳояш, воқеаҳои таърихӣ ва ғайра маълумот медиҳад. Дар «Мунтахабу-т-таворих» таърихи сиёсии хонии Хуқанд, маҳсусан давраи ҳукмронии Умархон (1810-1822) муфассал инъикос гардидааст, ки муаллиф ҳамасри ё буд. Тавсифи таърихи воқеаҳои давраи ҳукмронии Норбуттабий (1770-1798) ва Олимхонро (1798-1810) муаллиф аз рӯи нақли падар ва ашхоси дигар баён намудааст. Пораҳои алоҳидай он аз ҷониби Э. Ҳуршут аз форсӣ ба русӣ тарҷума ва нашр шудааст.<sup>1</sup> Матни факсимилии «Мунтахабу-т-таворих» дар Душанбе аз тарафи академик А. Мухторов нашр гардидааст.<sup>2</sup>

Нусхаҳои алоҳидай ин асар дар китобхонаҳои Москва,<sup>3</sup> Тошканд<sup>4</sup> ва як нусҳаи он дар китобхонаи Пажу-ҳишигҳои таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба ноҳми А. Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон зери рақами 63 маҳфуз аст.

---

<sup>1</sup> Муҳаммад Ҳакимхан. Мунтахаб ат-таварих (пер. с персидского Э. Хууршула)//Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX вв. Ташкент: Фан, 1988. С. 276-295.

<sup>2</sup> Муҳаммад Ҳакимхон. Мунтахабу-т-таворих. Ҷилди 1. Муаллифи муқаддима ва таълиқот А. Мухторов. Муҳаррири масъул М. Осимӣ. Ҷилди 1. Душанбе, 1983; Ҷилди 2. Душанбе, 1985.

<sup>3</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 325-329.

<sup>4</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 1. Под ред. А.А. Семёнова. Ташкент, 1952. С. 87-88.

---

---

## МАЪХАЗҲОИ ХАТТИ НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX - ИБТИДОИ АСРИ XX (ДАВРАИ НАВ)

Мирзо Абдулазими Бустонии Сомӣ (1838, Бухоро – ваф. номаълум), шоир ва муаррих, муаллифи «Таърихи салотини мангития». Дар дарбори амир Музаффар ва амир Абдулаҳад хидмат намуда, дар лашкаркашиҳои онҳо ширкат кардааст. Сомӣ дар ҷанғҳо байни Россияи подшоҳӣ ва аморати Бухоро иштирок намуда, мушоҳидагояшро дар асари худ баён кардааст. Дар ин асар муаллиф зикре аз ҷаҳолат ва бемаърифатии амалдорону сарлашкарони аморати Бухоро намуда, амалиёти онҳоро бо назари тамасхур тасвир мекунад. Дар ин асар инчунин дар бораи ҳӯҷуми Нодиршоҳ ба ҳонии Бухоро ва оқибатҳои он, ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти ҳокимон, соҳибмансанабони дарборӣ ва воломақоми давлатӣ маълумоти арзишманд мавҷуд аст.

Ба ҷуз аз «Таърихи салотини мангития» асарҳои дигар, мисли «Миръоту-л-хаёл», «Санъати махзун» ва «Тухфаи шоҳӣ» ба қалами ин муаллиф мансубанд. Нусҳаи аслии аз ҷониби худи муаллиф навиштаи асари «Таърихи салотини мангития» дар дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 927/III маҳфуз аст.<sup>1</sup> Матни ин асар бо тарҷума ба забони русӣ ва тавзехот аз ҷониби Л.М. Епифанова нашр гардид.<sup>2</sup> Дар ганчинаи китобхонаи

---

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 116-118.

<sup>2</sup> Мирза ‘Абдал ‘Азим Сами. Та’рихи салатини мангития (История мангытских государей). Издание текста, предисловие, перевод и примечания Л.М. Епифановой. М., Издательство восточной литературы, 1962.

Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон як нусхай дастхати «Таърихи салотини манғития»<sup>1</sup> ва ду нусхай «Түҳфай шоҳӣ»<sup>2</sup> маҳфуз аст.

**Мирзо Сангмуҳаммади Бадаҳшӣ ва Мирзо Фазлалибеки Сурҳафсар** китоби «Таърихи Бадаҳшон»-ро таълиф намудаанд, ки он воқеаҳои солҳои 1657-1905-ро, ки дар худуди Ҷумҳурии Тоҷикистони имрӯза ва Шимоли Афғонистони кунунӣ рух додаанд, дар бар мегирад. Баёни воқеаҳои солҳои 1657-1808 ба қалами Сангмуҳаммади Бадаҳшӣ ва воқеаҳои солҳои 1809 – 1905 ба қалами Мирзо Фазлалибеки Сурҳафсар мансубанд. Дар «Таърихи Бадаҳшон» задухӯрдҳои шадиди байни қабилаҳо дар вилоятҳои Роғ, Шугнон, Хуталон, Чатрор ва Файзободи Хурросон инъикос ёфтаанд. Дар бобҳои алоҳидаи ин асар таърихи сулолаҳои амирону ҳонҳои Бадаҳшон аз тоҷикон, узбакҳо, қатағаниҳо, қарлуқҳо ва қалмоқҳо, оид ба даҳолати Россияи подшоҳӣ ва Англия ба умури доҳилии ин сарзamin, тақсими худуди ин сарзamin байни ин давлатҳо ва амсоли он инъикос ёфтаанд. Нусхай дастхати «Таърихи Бадаҳшон» дар Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Санкт-Петербургги Академияи илмҳои Федератсияи Россия зери рақами В 2311 маҳфуз аст. Як нусхай «Таърихи Бадаҳшон» дар ганчинаи дастхаҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Федератсияи Россия маҳфуз аст.<sup>3</sup> «Таърихи Бадаҳшон» соли 1959 аз ҷониби шарқшинос А. Н. Болдирев дар Ленинград бо усули факсимилий бо муқаддимаву феҳристҳо нашр гардид.<sup>4</sup> Соли 1997 ин китоб дар Москва ба за-

<sup>1</sup>Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 6. Под ред. А.А. Семёнова и Д.Г. Вороновского. Ташкент, 1963. С. 37-38.

<sup>2</sup>Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 1. С. 92-93.

<sup>3</sup> Н.Д. Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. С. 334-335.

<sup>4</sup> Та’рихи Бадаҳшан (История Бадаҳшана). Факсимиле рукописи В-2311 Института востоковедения Ленинградского отд. АН СССР. Введение, примечаний и комм. А.Н. Болдырева. Ленинград, 1959.

бони русӣ тарҷума ва нашр шуд.<sup>1</sup> «Таърихи Бадаҳшон» соли 2007 аз ҷониби Қурбонбек Элҷибеков, Қудратбек Элҷибеков ва Золшоҳ Гуломов<sup>2</sup> ва худи ҳамон сол аз ҷониби Ғолиб Ғойбов ва Маҳмудҷон Ҳолов ба табъ расид.<sup>3</sup>

**Имомалии Қуҳандизӣ, маъруф ба Комилӣ** (нимай дуюми асри XIX), зодаи Қундуз, муаллифи «Тавориҳи манзума». Бо амри амир Насруллоҳ китоби «Дуррату-ттоҷ»-ро таҳрир ва девони Бедилро нусхабардорӣ намудааст. «Тавориҳи манзума» ба назм иншо шуда, дар он таърихи ашҳоси маъруфи сиёсӣ, динӣ ва адабӣ, ки бо ҳодисаҳои сиёсиву фарҳангии Осиёи Миёна робита доштанд, ба таври муаммо бо риояи хронологӣ аз соли 1822 то соли 1888 зикр шудааст. Баъд аз тавсифи воқеаҳо бо назм муаллиф маънои он муаммоҳоро бо наср шарҳу эзоҳ медиҳад. Дар асар таърихи ба таҳти Ҳуқанд нишастани Муҳаммад Алӣ, аз ҷониби лашкари Ҳуқанд забт гардиданӣ Қаротегин, вафоти Дониёл атолик дар Шаҳрисабз, аз тараф амир Насруллоҳ забт гардиданӣ Ҳуқанд, ғалабаи ҳуқандиҳо бар амир Насруллоҳ, забти Ӯротеппа аз тарафи Ҳудоёрхон, хурӯчи амирони Тошканд ба ҷанги муқаддас бар зидди Россияи подшоҳӣ, аз ҷониби лашкари рус ишғол шудани шаҳрҳои Туркистон ва воқеаҳои дигари таъриҳӣ инъикос гардидаанд. Дар ин асар таърихи оғатҳои табиӣ, чун заминларзай фалокатоварӣ соли 1239 ҳ.к. /1823-1824 дар Фарғона, эпидемияи бемории вабо дар Туркистон,

---

<sup>1</sup> Та’рихи Бадаҳшон (История Бадахшана). Факсимиле рукописи РАН Отделение истории, Институт востоковедения Санкт-Петербургского государственного университета, Восточный факультет/Издание текста, перевод с персидского А.Н. Болдырева при участии С.Е. Григорьева. Введение А.Н. Болдырева и С.Е. Григорьева. Примечания и приложения С.Е. Григорьева. Москва: Восточная литература, 1997. 226 с.

<sup>2</sup> Мирзо Сангмуҳаммади Бадаҳшӣ, Мирзо Фазлалибеки Сурҳафсар. Таърихи Бадаҳшон. Душанбе: Маърифат. -132 с.

<sup>3</sup> Мирзо Сангмуҳаммади Бадаҳшӣ, Мирзо Фазлалибеки Сурҳафсар. Таърихи Бадаҳшон. Муаллифони пешгуфтӣ, баргардони матн, қисме аз тавзеҳот, мураттибони феҳристҳои номҳои хос ва мавзеъҳои ҷуғрофӣ Ғойб Ғолибов ва Маҳмудҷон Ҳолов. Душанбе: Дониш, 2007. -274 с.

Оқсу ва навоҳии Қошгар ва монанди он низ баён гардидааст. Як нусхай дастнависи «Таворихи манзума»-и Кӯҳандизӣ дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 204 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Исҳоқҳон** (нимай дуюми асри XIX), сокини маҳалии Фарғона. Ба қавли муаллиф ҳангоми ишғоли Наманғон аз тарафи лашкари рус дар соли 1876 ў 15 сола будааст. Ба қалами ў китоби «Таърихи Фарғона» мансуб аст. Дар ин асар таърихи ҳокимони Фарғона аз замони пешин то замони зиндагии муаллиф, таърихи қадим то замони оғози ҳукмронии ҳокимони хонии Ҳуқанд ба таври муҳтасар ва пароканда баён гардидааст. Пас аз он ба таври мунтазам таърихи ҳукмронии Норбутаҳон, Олимхон, Умархон, Муҳаммад Алихон, Муродхон валади Олимхон, ибтидои ҳукмронии Ҳудоёрхон валади Шералихон, ба таҳти Бухоро нишастани Шоҳмурод, задухӯрди лашкари Ҳуқанд бо сардории Олимқул бар зидди лашкари рус дар назди Чимкент, таърихи шаҳрҳои Андичон ва Наманғон ва амсоли он зикр шудааст. Ҳангоми инъикоси таърихи замони пеш муаллиф аз маъхазҳои боэътиимида асримиёнагӣ истифода намудааст. Як нусхай дастнависи «Таърихи Фарғона» дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 1512 маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Мирзо Шамсиiddин Доъии Бухорӣ** (нимай дуюми асри XIX), муаррих, шоири дарбор ва муншии амир Музаффар (1860-1885). Ба қалами ў асари «Таърихи ҷонги амир Насруллоҳ ва Муҳаммад Алихони Қуқанд» мансуб аст. Ин асар аз муқаддима, шаш боб ва дуо дар ҳаққи амир Насруллоҳ иборат буда, ба лашкаркашии аввали ў ба Ҳуқанд дар соли 1840 баҳшида шудааст. Дар ин асар тасвири таърихи фатҳи шаҳрҳои Ҳуқанд аз ҷониби буҳориҳо ва қасрҳои Зомин, Истравшан, Ҳуҷанд Қарақчиқум, муроҷиати хони Ҳуқанд Муҳаммад Алихон (1822-1842) ба амири

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 129-132.

<sup>2</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 133-134.

Бухоро Насруллоҳ дар бораи изҳори қабули тобеият, пешкаш намудани тухфаҳо аз ҷониби хон ва қабули онҳо аз тарафи амир ва амсоли он тасвир ёфтаанд. Як нусхай дастнависи «Таърихи ҷанги амир Насруллоҳ ва Муҳаммад Алихони Қуқанд»-и Мирзо Шамсиддин Доъии Бухорӣ дар ганчиаи дастхатҳои Маркази меросии хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 861 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Мулло Аваз Муҳаммад ибни домулло Рӯзӣ Муҳаммад Сӯфии Аттор** (нимай дуюми асри XIX), зодаи шаҳри Ҳуқанд. Ба қалами ўасари «Таърихи ҷаҳоннамой» мануб аст, ки муаллиф ба навиштани он соли 1283 ҳ.к./1866-1867 шурӯъ намуда, онро соли 1284 ҳ.к./1867-1868 ба охир расондааст. Асар баёни воқеаҳоро аз замони таваллуди Бобур (888/1483) то соли 1284 ҳ.к./1867-1868 фаро мегирад. Арзиши ин асар дар он аст, воқеаҳои солҳои охир, ки дар асар инъикос ёфтаанд, мушоҳидаҳои бевоситай муаллифанд. Як нусхай дастхати «Таърихи ҷаҳоннамой» дар ганчиаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 9455 маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Мулло Ниёз Муҳаммад ибни Мулло Ашур Муҳаммад Қўкандӣ** (нимай дуюми асри XIX), муаллифи «Таърихи Шаҳруҳӣ». Гузаштагони ўаз тоҷикони кӯҳистон буданд. Соли 1844 дар лашкаркашии ҳуқандиҳо дар Ҳафтруӯд ва солҳои 1860-1861 дар муҳорибаи Ҳуқанд ба самти Туркистон иштирок доштааст. Ўбо силсилаи нақшбандия робита дошт ва дар асари худ «Таърихи Шаҳруҳӣ» дар васфи пешвои силсилаи нақшбандияи Ҳуқанд Ҳазрати Соҳиб (1785-1869) якчанд мадхия навиштааст. Муаллиф асари худро бо супориши хони Ҳуқанд Ҳудоёрхон соли 1288 ҳ.к./1871-1872 навиштааст. Дар асар таърихи ҳокимони хонии Ҳуқанд аз замони Шоҳруҳбий (1709-1722) то соли

---

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Тадж. ССР. С. 107-108.

<sup>2</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 13. Ташкент: Фан, 1998. С. 207-208.

1872 баён гардидааст, ки воқеаҳои солҳои охир мушохидаҳои худи муаллифанд. Як нусхаи дастнависи «Таърихи Шаҳруҳӣ» дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 2237<sup>1</sup> ва дар ганчинаи дастхахои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон се нусхаи дастнависи «Таърихи Шаҳруҳӣ» зери рақамҳои 1787, 4463<sup>2</sup> ва 1314/Г<sup>3</sup> маҳфузанд.

**Мулло Мирзо Олим ибни домулло Мирзо Раҳими Тошқандӣ** (нимай дуюми асри XIX), муаллифи «Ансобу-с-салотин ва тавориҳу-л-хавоқин». Ин асар тақрибан соли 1884 навишта шуда, дар он насаби ҳокимони Фаргона ва аҷоиботи таърихи гузаштаи ин сарзамин аз асри XVI то соли 1876, то замони ҳамроҳшавии Осиёи Миёна ба Россия оварда шудааст. Дар ганчинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон б нусхаи дастнависи «Ансобу-с-салотин ва тавориҳу-л-хавоқин» маҳфуз аст.<sup>4</sup>

**Мир Олимӣ Бухорӣ** (нимай дуюми асри XIX), муаллифи «Фатҳномаи султонӣ». Дар замони ҳукмронии амир Насрulloҳ (1827-1860) дабири ҳокими Ҳузор Муҳаммад Олимбек будааст ва бо супориши ў ин асарро таълиф на-мудааст, ки дар он оид ба корнамоиҳои Шоҳмурод (1785-1800), амир Ҳайдар (1800-1826) ва писари ў амир Насрulloҳ маълумот овардааст. «Фатҳномаи султонӣ» аз муқаддима ва 29 боб иборат аст, ки доир ба таърихи Осиёи Миёнаи асри XIX аҳбори муҳим пайдо кардан мумкин

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 128-129.

<sup>2</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т.1, 1998. С. 208-209.

<sup>3</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 1. 90.

<sup>4</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т.1, 1998. С. 210-211; Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 1. 90-91.

аст. Як нусхай дастнависи «Фатҳномаи султонӣ» дар ганчи наи дастхаҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон» зери рақами 1838 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Муҳаммад Ҳасанхон Эътимодуссалтана** (номаълум – 1899) китобе зери унвони «Таърихи мунтазами Носирӣ» оғарида, ки ба шакли таърихи умумӣ иншо гардида, воқеаҳоро аз оғози ҳичрати паёмбар Муҳаммад то соли 1779 фаро мегирад. Муаллиф соли 1882 ин китобро ба номи шоҳи Эрон - Носириддиншоҳ ба поён расондааст. Дар ин китоб дар бораи равобити Эрон бо Мовароуннаҳр аҳбори арзишманде мавҷуд аст. «Таърихи мунтазами Носирӣ» соли 1364 ҳ.ш. дар Эрон ба табъ расидааст.<sup>2</sup>

**Мирзо Салимбек ибни Муҳаммад Раҳим** (аввали асри XX), муаллифи «Кашкули Салимӣ». Дар дарбори амиро ни Бухоро соҳиби мансаби баланд буд, дар замони ҳукмронии амир Олимхон мансаби парвоначиро гирифта, сардори ҳамаи закотҷамъқунандагони вилоятҳо буд. Асари ў «Кашкули Салимӣ»-ро бо номи «Таърихи Салимӣ» низ зикр мекунанд. Муаллиф дар асари худ таърихи Мовароуннаҳр, маҳсусан Бухоро аз давраи ҳӯҷуми муғул то инқиlobи соли 1920 ва фирори амир Олимхонро ба Афғонистон тасвир менамояд. Тавсифи воқеаҳо то замони ба таҳт нишастани амир Музаффар (1860) ба таври муҳтасар баён шудаанд. Аз замони ҳукмронии амир Музаффар воқеаҳо бо тафсили том зикр гардида, муаллиф шоҳиди аксар воқеаҳои зикргардида буд. Чопи сангии ин асар соли 1914 дар Тошканд анҷом ёфтааст.<sup>3</sup> Як нусхай дастхати «Каш-

<sup>1</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 1, 1998. С. 216-217.

<sup>2</sup>Муҳаммад Ҳасанхон Эътимодуссалтана. Таърихи мунтазами Носирӣ. Ч. I-II. Техрон: Дунёи китоб, 1364 ҳ.; Равобити сиёсӣ-дипломатикии Эрон ва ҷаҳон дар аҳди Сафавия. С. 78.

<sup>3</sup> Мирзо Салимбек ибни Муҳаммад Раҳим. Кашкули Салимӣ. Чопи сангӣ. Тошканд, 1331 ҳ. (1914).

кули Салимӣ» дар ганцинаи китобхонаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 2016 маҳфуз аст.<sup>1</sup> Дар китобхонаи Пажуҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон як нусхаи «Кашкули Салимӣ» зери рақами 207 нигахдорӣ мешавад.

**Ҳоҷӣ Абдулазими Шаръӣ Бухорӣ** (нимай дуюми асри XIX), муаллифи «Айну-т-таворих». Муаллиф дар аморати Бухоро вазифаҳои гуногунро иҷро намуда, дар мадраса низ дарс медод. Тибқи маълумоти муаллиф қозӣ Абдулвояҳид садри Балҳӣ ва ашҳоси дигар, ки бо китоби олимӣ турк Котиб Чалабӣ «Тақвиму-т-таворих» шинос буданд, аз Абдулазими Шаръӣ хоҳиш намудаанд, ки ў онро ба забони форсӣ тарҷума намояд. Абдулазими Шаръӣ соли 1288 ҳ.қ./1871-1872 ба ин кор шуруъ намудааст. Ў воқеоти таърихиро аз пайдоиши олам то соли 1648 аз асари К. Чалабӣ оварда, воқеоти солҳои 1648 то соли 1894-ро дар асоси манобеи таърихии дигар ва мушоҳидаҳои шаҳсии худ иншо намудааст. Ҳангоми тасвири воқеаҳои замони худ Шаръӣ дар бораи задухӯрдҳои ҳарбии байни хониҳои Осиёи Миёна, таърихи таълифи асаҳрои маъруф, санаҳои вафоти ашҳоси машҳур ва гайраҳо маълумоти ҷолиб меорад. Дар ганцинаи дастҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон ду нусхаи дастнависи «Айну-т-таворих»-и Шаръӣ маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Муҳаммад Юнус ибни Муҳаммад Амин маъруф ба Тайиб** (нимай дуюми асри XIX), зодаи Фарғона, муаллифи «Туҳфаи Тайиби». Ин асар аз муқаддима, се боб ва хулоса иборат аст. Муаллифи асар чун мубаллиф ба аҳолии Осиёи Миёна тавсия медиҳад, ки онҳо бояд бо фарҳанги русҳо ошно шаванд. Барои тақвияти ақидаҳои

<sup>1</sup> СВР АН Узбекской ССР. Т. XI. С. 18.

<sup>2</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. XI. Ташкент: Фан, 1987. С. 13-14.

худ оид ба ҷоиз будани муносибати эҳтиромонаи мусулмонҳо бо урфу одат ва фарҳанги пайравони динҳои дигар муаллиф ба таърихи солҳои муҳталифи Осиёи Миёна ишора намуда, аз Қуръон, ҳадисҳо ва асарҳои мазмуни фикҳу ҳуқуқӣ дошта, мисли «Ҳидоят»-и Бурҳониддин Алий ибни Абубакр ибни Абдуҷалили Фарғонӣ ал-Марғинонӣ (ваф. 593/1196-1197), «Дурагу-л-гурур»-и Абулҳасан ибни Ҳалил ал-Қозӣ ва гайраҳо намунаҳо меорад. Як нусҳаи дастнависи «Тухфаи Тайибӣ» дар ганцинаи дастхаҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 4243/II маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Муҳаммад Ризо мироб ибни Эрниёзбек маъруф ба Оғаҳӣ** (1809-1874), муарриҳ ва адаби нимаи дуюми асри XIX. Ба қалами ў асари таърихии «Риёзу-д-давла» мансуб аст, ки он давоми асари ба таърихи Хоразм бахшидаи Шермуҳаммади Мунис, ки зикри ў дар боло рафта буд, мебошад. Оғаҳӣ ин асарро соли 1844 навишта, ба таърихи ҳукмронии хони Ҳева Аллақулиҳон (1825-1842) бахшидааст. Оғаҳӣ баъд аз ба охир расонидани асари «Риёзу-д-давла» ба навиштани таърихи ҳукмронии хони дигари Ҳева, Раҳимқулиҳон (1842-1846) шурӯъ менамояд ва асареро зери унвони «Зубдату-т-таворих» менависад, ки онро 1 марта соли 1846 баъд аз 35 рӯзи вафоти Раҳимқулиҳон ба охир мерасонад. Як нусҳаи дастнависи «Риёзу-д-давла» дар ганцинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 5364/II маҳфуз аст.<sup>2</sup> Дар ганцинаи дастхаҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон ду нусҳаи дастнависҳои «Зубдату-т-таворих»-и Оғаҳӣ зери рақамҳои 821/III ва 5364/III маҳфузанд.<sup>3</sup> Ба

<sup>1</sup>Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. XI. Ташкент: Фан, 1987. С. 15.

<sup>2</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 1, 1, 1998. С. 216-217.

<sup>3</sup> Ҳамон ҷо. С. 216-217.

қалами Огаҳӣ инчунин асарҳои «Чомеъу-л-воқеоти султонӣ» ва «Гулшани давлат» низ мансубанд. Дар «Чомеъу-л-воқеоти султонӣ» таърихи замони ҳукмронии ҳонҳои Хева Муҳаммад Аминхон (1846-1855), Сайид Абдуллоҳ (1855) ва Кутлуқ Мурод (1855-1956) зикр шудааст. «Гулшани давлат» ба таърихи ҳукмронии Сайид Муҳаммадхон (1856-1865) баҳшида шудааст. Нусхаҳои дастнависи «Чомеъу-л-воқеоти султонӣ»<sup>1</sup> ва «Гулшани давлат»<sup>2</sup> дар ганчинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон маҳфузанд.<sup>3</sup>

**Сайид Ҳомидҷон тура ибни Сайид Муҳаммадхон маъруф ба Комёб** (1861-1922), шоҳзодаи хевагӣ. Зери ҳимояи хони Хева Сайид Муҳаммад Раҳимӣ (1865-1910) тарбия ёфтааст. Ба қалами ў асари «Тавориҳи ҳавоқин» мансуб аст, ки он соли 1886 навишта шудааст. Асар аз муқаддима, панҷ боб ва ҳулоса иборат буда, дар бораи ҳаёти ҳонҳои Хева дар асри XIX ва насаби онҳо баҳс меқунад. Дар ҳулосаи асар ба таври хронологӣ заминларзаҳои дар Ҳоразм рӯйдода аз соли 1291 ҳ.қ. /1874-1875 то соли 1313 ҳ.қ./1895-1896 зикр шуда, ба тағиироти боду ҳаво низ ишора шудааст. Дар ганчинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон ду нусҳаи дастнависи ин асар зери ракамҳои 7717 ва 853/II маҳфузанд.<sup>4</sup>

**Домулло Муҳаммад Солеҳҳоҷа ибни домулло Раҳимҳоҷа ибни мулло Абдурраҳимҳоҷа** (тав. 1830), зодаи шаҳри Тошканд, маҳаллаи Қорёғдӣ. Муаллифи «Таърихи ҷадидай Тошканд». Ба таълифи ин асар соли 1279 ҳ.қ./1862 шурӯъ намуда, соли 1304 ҳ.қ./1886-1887 онро ба охир расондааст. Китоб аз боб (дафтар) иборат аст. Боби аввал

<sup>1</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 7. С. 36-37.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо. С. 37-38.

<sup>3</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 1., 1998. С. 216-217.

<sup>4</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 7. С. 40-43.

дар асоси маъхазҳои пешин навишта, доир ба таърихи ислом ва таърихи асримиёнагии мамолики Шарқ баҳс мекунад. Дар боби дуюм таърихи хонии Ҳуқанд, ки дар асри XIX Тошканд ба ҳайати он дохил мешуд, то соли 1865 оварда шудааст. Ин боб ба се фасл чудо шуда, фасли аввал таърихи Фарғонаро аз замони Бобур (1494-1504) то ҳукмронии Олимхони Ҳуқандӣ (1800-1809) дар бар мегирад. Фасли дуюм аз мадхия ба шарафи Муҳаммад пайдар ва ҳокимони Фарғона оғоз гардида, дар он таърихи Тошканд, Фарғона ва Бухоро аз замони ҳукмронии Олимхон то давраи ҳукмронии хони охирини Ҳуқанд Сайд Носириддин (1875-1876) валади Ҳудоёрхон баён гардидааст. Масъалаи аз ҷониби Россия ишғол гардидаани хонии Ҳуқанд ба таври муфассал зикр шудааст. Дар ин ҷо тавсифи тасхиири Марғелон, Наманғон, Андичон ва Самарқанд аз тарафи лашқари рус баён гардида, муборизаи аҳолии маҳаллӣ бар зидди русҳо инъикос гардидааст. Дар фасли сеюми боби дуюми асар вазъи ҷуғрофии Тошканд, боду ҳаво, қишоварзӣ, ҳунармандӣ ва амсоли он баён шудааст. Дар ганчинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон панҷ нусҳаи дастнависи «Таърихи ҷадиди Тошканд» маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Маҳмуд Ҳаким Сайфонӣ ибни домулло Шодӣ Муҳаммади Фарғонӣ** (нимай аввали асри XX). Ба қалами муаллиф асари «Хулласу-т-таворих» мансуб аст, ки он соли 1914 навишта шудааст. Ин асар асосан таърихи мухтасари хонии Ҳуқандро дар бар мегирад. Муаллиф таърихи ҳукмронии Бобурро васф намуда, таърихи бунёди шаҳри Ҳуқандро баён менамояд. Пас аз он таърихи мухтасари ҳукмронии Шоҳруҳ аз соли 1717 то соли 1729, Абдураҳимхон ибни Шоҳруҳ (1729-1741), Абдулкарим ибни Шоҳруҳ (1741-1759), Абдураҳмон Бобобек ибни

---

<sup>1</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т.1, 1998. С.212-214.

Абдукарим, Ирдонахон, Сулаймонхон, Норбутта ибни Абдураҳим (1773-1800), Олимхон (1800-1809), Умархон (1809-1822), Муҳаммад Алихон (1822-1842), Шералихон (1842-1845), Худоёрхон аз соли 1845 то бинои масциди чомеъ дар Ҳуқанд дар соли 1870 баён гардидааст. Як нусҳаи дастнависи «Ҳулласу-т-таворих» дар ганчинаяи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 1220 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Муҳаммадалӣ ибни Муҳаммадсайиди Балҷувонӣ** (1860-1930), муаллифи «Таърихи нофей». Муаллиф ба навиштани ин асар 12 февраля соли 1923 дар мадрасаи Тиллокории Самарқанд оғоз намуда, 22 июня соли 1927 онро дар деҳаи Бештентаки Балҷувон ба итном расондааст. Дастхати ин асарро шоири ҳалқ Ӣслом Ҳол соли 1980 ба академик Муҳаммад Осимӣ тақдим намудааст ва пас аз як сол Муҳаммад Осимӣ онро ба академик Аҳрор Муҳторов барои таҳқиқ додааст. Муҳаммадалӣ зодай деҳаи Гундиёни Балувон буда, баъди ҳатми мактаби ибтидоии деҳа ба Ҳовалинг меравад. Пас аз таҳсил дар Ҳовалинг бо мақсади такмили илм ба Бухоро сафар менамояд. Қабл аз ба Бухоро рафтсан, муддате дар Ҳисор низ иқомат намуда, ба таҳсили илм машғул гардидааст. Дар Бухоро бо амир Олимхон ва қозикалон ошной пайдо намуд ва забонҳои узбекӣ ва арабиро хуб медонист.

Муҳаммадалӣ дар асари худ дар рӯзҳои пурошӯб воқеи фирори амир Олимхонро аз қасри тобистонаи Ситораи Моҳи Ҳоса хеле муфассал тасвир намудааст. Ҳангоми сар задани воқеаҳои мудҳиш дар Бухоро Муҳаммадалӣ шоҳиди бевоситаи онҳо буд. Пас аз фирмари амир аз Бухоро Муҳаммадалӣ ба Самарқанд сафар намуд, ки се сол қабл аз ин дар он ҷо инқилоб ғалаба карда буд. Дар ҳамин ҷо ӯ ба навиштани асари худ оғоз намуд.

Муҳаммадалӣ аз Самарқанд ба деҳаи худ Бештентак

---

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 133-134.

бармегардад ва пас аз чанде барои таълими доништабон ба деҳаи Оқбулоқдара рафта, дар он ҷо ба мударрисӣ машғул мегардад. Ӯ дар ҳамин деҳа соли 1930 такрибан дар синни хафтодсолагӣ оламро падруд мегӯяд ва дар боғи Ҳочӣ Яъқуб часади ўро ба хок месупоранд.

«Таърихи нофей» маъхази нодир буда, барои омӯхтани таърихи аморати Бухоро, низоми идории он, вазифа ва мансабҳои аморат аҳамият дорад. Асар маҳсусан барои омӯхтани таърихи инқилоби Бухоро, вазъияти ин шаҳри марказӣ дар солҳои аввали галабаи ҳокимияти шӯравӣ, аввалин қадамҳои ин давлат, мубориза бо душманони дохилий (босмачиён) сарчашмаи нодирни таърихӣ ба шумор меравад. Аҳамияти хоси ин асар дар он аст, ки муаллиф шоҳиди ҳодиса ва воқеаҳое буд, ки худ онҳоро дида ва аз забони шоҳидон шунида, ба қалам додааст.

«Таърихи нофей» аз ҷониби академик Аҳрор Муҳторов соли 1994 дар шаҳри Душанбе дар асоси дастнависи муаллифи асар бо ҳуруфи ниёғон нашр гардидааст.<sup>1</sup>

Мирзо Абдулазими Сомӣ (1839-1908) асареро таҳти унвони «Таърихи салотини мангитияи дору-с-салтанаи Бухоро» таълиф намуд. Дар ин асар дар бораи ҳучуми Нодиршоҳ ба ҳонии Бухоро ва оқибатҳои он, фаъолиятҳои ҳокимон ва соҳибмансабони дарборӣ маълумоти арзишманд ҷой дорад. Нусҳаи аслии аз ҷониби худи муаллиф навиштаи ин асар дар ҳазинаи Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АИ ҶТ зери рақами 927/III маҳфуз аст.<sup>2</sup> Матни ин асар бо тарҷума ба забони русӣ ва тавзеҳот аз ҷониби Л.М. Епифанова нашр гардидааст.<sup>3</sup> Дастхати

<sup>1</sup> Муҳаммадалӣ ибни Муҳаммадсайиди Балҷувонӣ. Таърихи нофей. Бо эҳтимом, тасҷех, ҳавошӣ ва пешгуфтори Аҳрор Муҳторов. Душанбе: Ирфон, 1994.

<sup>2</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. I. С. 116-118.

<sup>3</sup> Мирза ‘Абдал ‘АЗИМ САМИ. Та’рихи салатини мангитийа (История мангытских государей). Издание текста, предисловие, перевод и примечания

ин асар дар ИШ АИ ЧУ бо чандин нусхаҳо пешниҳод шудаанд ва зери унвони «Туҳфаи шоҳӣ» номгузорӣ шудааст».<sup>1</sup>

**Олимхоҷа ибни Мирзо Сайидхоҷа Мушрифи Бухорӣ** (аввали асри XX), дар давраи ҳукумати амири Бухоро Сайид Олимхон дар аморати Бухоро мансаби баландро ишғол менамуд. Дар ҳамин давра китоби таърихии худ «Таърихи амирони манғити Бухоро»-ро навишт. Муаллиф таърихи ҳукмронии амирони манғит Шоҳмуродхон (1785-1800), амир Ҳайдар (1800-1826), амир Ҳусайн (1826), амир Насруллоҳ (1826-1860), амир Музaffer (1860-1885), амир Абдулаҳад (1885-1910) ва амир Олимхон (1910-1920)-ро тасвир намуда, дар бораи қуштори хунин байни рӯҳониёни суннимазҳаб ва шиамазҳаб маълумоти ҷолиб меорад. Ин асар барои омӯзиши таърихи нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри XX-и Осиёи Миёна яке аз маъҳазҳои муҳим ба шумор меравад, зеро аксари воқеаҳои дар асар инъикосгардида мушоҳидаҳои бевоситаи муаллифанд, ки ў шоҳид ва иштирокчии онҳо буд. Як нусхай дастнависи «Таърихи амирони манғити Бухоро»-и Мушрифи Бухорӣ дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 2354/IV маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Мирзо Ҳомид валади Абдулқодирбек ибни Камолбек мирохур ибни Файзуллоҳбек ҷибочӣ** (нимаи аввали асри XX), зодаи тумани Вагонзӣ, назди канали Абумуслим. Аз соли 1319 ҳ.қ./1901-1902 сар карда, дар дарбори амир вазифаҳои масъулро иҷро менамуд. Ў шоҳиди бевоситаи воқеаҳои даҳсолаҳои оҳири аморати Бухоро буда, ба қалами Мирзо Ҳомид асари «Давраи оҳирини таърихи Бухоро» мансуб аст. Дар он санаҳои ҳукмронии ҳокимони манғит дар Бухоро, таърихи вафоти амири Афғонистон

Л.М. Епифановой. Москва: Издательство восточной литературы, 1962.

<sup>1</sup> СВР АН Узбекской ССР. Т. 6. Под ред. Семёнова А.А. и Вороновского Д.Г. Ташкент, 1963. С. 37-38; СВР АН Узбекской ССР. Т. I. С. 92-93.

<sup>2</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 120-122.

Абдурраҳмон, шоҳи Эрон Носириддин, масоил ва ахбори зиёди хусусияти сиёсӣ ва иқтисодӣ дошта, мисли соҳтмони роҳи оҳан дар ҳудуди кишвари Бухоро, соҳтмони пули чӯбин ва пас пули оҳанин аз болои дарёи Ому, кашиданӣ ҳатҳои алоқаи телеграфӣ ва телефонӣ дар Бухоро, пайдоиши аввалин бонкҳо дар Бухоро ва Когон, соҳтмони идораҳои тиҷоратӣ ва марказҳои савдо, сабти маълумот оид ба вазъи савдои доҳилӣ ва болоравии нарҳи гандум, пунба, биринҷ, гӯшт ва равған, сикказани дар Бухоро, сафари амир Абдулаҳад ба Петербург, ба таҳт нишастани сайид Олимхон, ҷадидҳо ва инқилоби рус, куштор дар ҳудуди Бухоро, ҳаракати отрядҳои армияи сурҳ ба воситаи роҳи оҳан, фирори амир сайид Олимхон, доҳилшавии Бухоро ба ҳайати Россия, болоравии нарҳҳо ба маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва амсоли онҳо оварда шудааст. Як нусҳаи дастнависи «Давраи охирини таърихи Бухоро» дар ганҷинайи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 1243\IX маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Мулло Алиҳоҷа Судур маъруф ба Маҳҷур ва Сомӣ** (аввали асри XX), муаллифи манзумаи «Тасвири ҷангӣ шия ва суннӣ». Зодаи Дарвоз, шоири дарбори амир Абдулаҳад (1885-1910). Асари ўз 76 байт иборат буда, дар он низоъ байни суннимазҳабон ва шиамазҳабон дар Бухоро, ки 22 январи соли 1910 ба амал омада буд, акс ёфтааст. Нусҳаи дастнависи «Тасвири ҷангӣ шия ва суннӣ»-и Маҳҷур дар ганҷинайи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 1243\IX маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Мулло Маҳмудхӯҷа Балҷувонии Ҳутталонӣ** (нимайи дуюми асри XIX ва нимаи аввали асри XX), муаллифи «Достони ҷангӣ эрониён бо аҳли улуми Бухорои шариф». Асар ба таври маснавӣ навишта шуда, аз муқаддима ва ҳафт қисмат иборат аст. Дар он исёни мардуми Бухоро дар соли 1910 (дар асар он иштибоҳан соли 1310 ҳ.қ./1892-

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 118-119.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо. С. 119-120.

1893 зикр шудааст) бар зидди қўшбегӣ Останакул, ки модараш эронӣ буд ва дар ҳукумати аморати Бухоро мансаби баланд дошт, баён гардидааст. Ин исён дар натиҷа ба задухӯрди сунниҳову шиаҳо ва куштори хунин табдил ёфт. Баҳонаи сар задани исён иҷозати қўшбеги барои дар Бухоро гирифтани маросими ошурои шиаҳо буд. Барои пахши исён аз Самарқанд қисмҳои ҳарбии подшоҳӣ ва баъдан лашкари амир фиристода шуданд. Бо талаби аҳолӣ вориси таҳт амир Олимхон (1910-1920) қўшбегӣ ва зердастони ў сайид Алӣ ва Иброҳимро, ки муаллиф гунаҳкори асосии сар задани исён мешуморад, аз вазифа барканор намуд. Дар ганчинаи дастхаҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон як нусхай дастнависи «Достони ҷонги эрониён бо аҳли улуми Бухорои шариф» зери рақами 4309 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Сайид Муҳаммад Носир ибни сайид амир Музafferи мангит** (нимай аввали аср XX), бародари амир Абдулаҳад (1885-1910) ва амаки амир Олимхон (1910-1920), бо таҳаллуси Тураи Ҷилав маъруф буд. Тамоми ҳаёти ҳудро дар арки Бухоро сипарӣ карда, дар он ҷо работ ва китобхонаи ҳудро дошт. Ба қалами сайид Муҳаммад Носир асари «Таҳқиқоти арки Бухоро ва салотин ва умарои ў» мансуб аст. Писари сайид Муҳаммад Носир, ки Арабхон ном дошт, ба духтари амир Олимхон издивоҷ намуда буд. Пас аз сарнагун гаштани аморати Бухоро дар соли 1920 сайид Муҳаммад Носир ба ҷамъияти таърихии «Анҷумани таърих», ки дар Ҷумҳурии Шӯравии Ҳалқии Бухоро таъсис гардида буд, ворид гардид. Дар ин ҷамъият ба ҷуз аз сайид Муҳаммад Носир шахсони маъруфи он давр Абдурауф, Муҳаммад Сиддиқӣ, Муҳаммад Шариф Зиё, Муҳаммад Салимбек ва Маҳмуд муфтӣ низ шомил буданд. Муаллиф асари ҳудро соли 1340 ҳ.қ./1921-1922 навиштааст. Дар асар таърихи асотирий дар бораи Афро-

---

<sup>1</sup>Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 7. С. 40-43.

сиёб, ки гўё аркро ў бунёд намудааст, баён гардида, пас маълумоти таърихӣ дар бораи Бухоро ва арки он, сўхторҳои дар Бухоро сар зада, таъмири арк ва деворҳои он ва гайра дар асоси маълумоти Абубакри Наршахӣ «Таърихи Бухоро» ва маъхазҳои таърихии дигар оварда мешавад. Дар охири асар маълумоти ҷолибе, ки дар асоси мушоҳидроҳои бевоситай муаллиф навишта шудаанд, чой дода шудааст. Тибқи ахбори муаллиф масҷиди Чилдуҳтарон дар замони ҳукмронии амир Шоҳмурод (1785-1800), хонақоҳи калон, ҳавзе, ки бо гузаргоҳи зеризамини бо ҳавзи Лисак пайваст мешавад ва меҳмонхонаи дигар дар арк замони амир Ҳайдар (1800-1826), меҳмонхонаи дигар бо таҳхонаи сангин дар замони амир Насруллоҳ (1827-1860), бино барои қабули меҳмонон дар замони амир Музаффар (1860-1885) ва анборҳои борути Қурхона дар замон амир Абдулаҳад (1885-1910) сохта шудаанд. Як нусҳаи дастхати «Таҳқиқоти арки Бухоро ва салотин ва умарои ў» дар ганцинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 19 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Мулло Абдурраҳмони Тамкини Бухорӣ** (ваф. такрибан 1336 х.қ./1917-1918), мударриси мадрасаи Дору-ш-шиғои Бухоро, муаллифи «Матлаъу-л-фоҳира ва матолибу-з-зоҳира». Навиштани асар такрибан соли 1915 ба охир расидааст. Дар ин асар масоили ҷуғроғию таърихӣ инъикос ёфтааст. Муаллиф номи ҳокимони Бухороро аз замони Идриси асотирӣ то амири охирини Бухоро Олимхон зикр намудааст. Дар асар таърихи соҳтани Масҷиди калони Бухоро, оғатҳои табиии дар Осиёи Миёна, Яман, Исфаҳон ва Франсия рӯйдода ва гайра оварда шудааст. Дар «Матлаъу-л-фоҳира ва матолибу-з-зоҳира» тавсифи Мовароуннаҳру Ҳурросон, шаҳри Кошон ва туманҳои он, шаҳрҳои бузурги Ҳиндустон, Ироқ, Эрон ва гайра зикр

---

<sup>1</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. XI. С. 15-16.

шудаанд. Ҳангоми тавсифи Бухоро муаллиф оид ба туманҳои он, дарвозаҳо ва гузарҳои шаҳр ба таври муфассал таваққуф намуда, ба теъдоди корвонсаройҳо ва намоянданғони касбу кори муҳталиф ишораҳо менамояд. Як нусхай дастхати «Матлаъу-л-фохира ва матолибу-з-зоҳира»-и Тамкини Бухорӣ дар ганцинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 8245 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Муҳаммад Юсуф ибни Бобоҷонбек маъруф ба Баёни** (ваф. 1923), муарриҳ ва адаби Хоразм, муаллифи «Шаҷарай хоразмшоҳӣ». Муаллиф асари ҳудро бо дастури хони Ҳева Исфандиёрхон (1910-1918) дар байни солҳои 1911-1914 навиштааст, ки он аз 16 боб иборат аст. Ин асар бо услуби таърихи умумиҷаҳонӣ навишта шуда, муаллиф аз таърихи муҳтасари пайдоиши олам то соли 1914 маълумот овардааст. Дар асар ба насаби ҳокимон таваҷҷӯҳ шудааст. Нусхай дастхати «Шаҷарай хоразмшоҳӣ» дар ганцинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 9596 маҳфуз аст.<sup>2</sup> Ба қалами ин муаллиф асари дигаре зери унвони «Таърихи Хоразм» мансуб аст, ки он соли 1339 ҳ.қ./1920-1921 навишта шудааст. Нусхай дастхати ин асар дар ганцинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 7421 хифз мешавад.<sup>3</sup>



---

<sup>1</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. XI. С. 18-19.

<sup>2</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 7. С. 43-44.

<sup>3</sup> Ҳамон ҷо. С. 45-46.

---

## МАЪХАЗҲО ОИД БА ҶУГРОФИЁИ ТАЪРИХӢ

Абузайд Аҳмад ибни Саҳли Балхӣ (850-51 - 933-34), муаллифи «Сувару-л-ақолим», яке аз донишмандони бузург ва мутафаккири муосири Абуалии Чагонӣ ва Ҷайҳонии вазири Сомониён. Ӯ дар ҷавонӣ ба Бағдод рафт, дар зумраи шогирдони ал-Киндии машҳур даромада буд. Дар баробари осори зиёде роҷеъ ба ҷуғрофиё китоби арзишманде таҳти ұнвони «Сувару-л-ақолим» дар бист қисмат навишт, ки дар зоти ҳуд дар олами ислом китоби аввал буд. Ба қавли муҳаққикин «вай дар ҳақиқат нахустин қасест, ки монанди юнониҳо ба забони арабӣ дар илми ҷуғрофиё китоб таълиф кардааст».<sup>1</sup> Агарчи он китоб то ба имрӯз нарасида, vale աքсар матолиби он ба воситаи асарҳои Истахрӣ ва Ибни Ҳавқал боқист.<sup>2</sup>

Абуабдуллоҳ Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Исҳоқ ибни Иброҳими Ахборӣ маъруф ба Ибни Фақеҳи Ҳамадонӣ (869 – 941-42). Ҷуғрофидон ва адибу сайёҳи арабинависи эронӣ. Дар бораи адабиёту таъриху этнография ва ҷуғрофиёни бисёр мамолики олам маълумот додааст. Ахбори таърихии ӯ дар бораи Эронзамин хеле мукаммал ва дорои эътибори баланданд. Китоби бузурги «Ал-булдон»-и вай (дар 5 мучаллад) ва «Китобу-л-аҷоиб» хеле маъруф буда, пайваста мавриди истифодаи уламои таъриху ҷуғрофиё ва гайра қарор гирифтааст. Дар ҳусуси аҳволу осори Ибни Фақеҳ муҳаққики эронӣ Парвизи Азкӣ пажуҳишҳои амиқи илмӣ карда, бисёр арзишҳои илмии осори ӯро баррасӣ намудааст.<sup>3</sup> Китобҳои зерин ба қалами ӯ марбутанд:

- «Зикру-ш-шуарой-л-муҳаддисин ва-л-булағоу минхум

---

<sup>1</sup> Азизуллоҳи Баёт. Куллиёти таърихи Эрон аз оғоз то машрутият бо зикри аснод ва маохизи он. С.108.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо.

<sup>3</sup> Ҳамон ҷо. С.3-141

ва-л-муфхимин» (Тазкираи шоирони чадид ва расогӯён ва норасогӯёни онон); «Китобу-л-аҷоиб» - дар аҷоиботи табий, саноей, ҳайвонӣ, иҷтимоӣ ва маҳсусан оташкадаҳо ва эҳтироми оташ дар миёни миллатҳо ва г.

«Ахбору-л-булдон» дар панҷ ҷилд, ки аз қисматҳои расидаи он «Муҳтасару-л-булдон» соҳтааанд, ки акнун бисёр маъруф аст. Ҳодисоти таърихии ин китоб аз қадимулайём то давраи кушта шудани Амр ибни Лайси Саффорӣ (соли 900) муайян аст ва муҳиммтарин ахбори таърихиро шомил аст. Ин китоб «ба таври қуллӣ як маҷмуаи маорифи ҷуғрофиёй, таъриҳӣ, адабӣ ва ҷуз инҳо ва тақрибан як таърихи фарҳанги садаи севуми ҳичрӣ ба шумор меравад».<sup>1</sup>

Дар миёни уламо ихтилоғи назар низ вучуд дорад, ки гӯё «Ахбору-л-булдон» асосан аз Ҷайҳонӣ - вазири бузурги Сомониён будааст, ҷунон ки дар китоби Азизуллоҳи Баёт меҳонем: «Иддае аз муаррихин мӯътакиданд, ки китоби «ал-Булдон»-и Ибн ал-Фақеҳ ҳамон китоби «ал-Масолик ва-л-мамолик»-и Ҷайҳонӣ аст, ки Ибн ал-Фақеҳ бо муҳтасари тасарруфоте онро ба номи ҳуд карда, ҷун китоб аз байн рафтааст, китоби Ибн ал-Фақеҳ шуҳрат пайдо кардааст».<sup>2</sup> Албатта, далелҳое ҳам мавҷуданд, ки гуфтаҳои фавқро рад мекунанд ва ҳам боэътиҳодтаранд.<sup>3</sup>

**Абуисҳоқ Иброҳим ибни Муҳаммад ал-Форисӣ маъруф ба Истахрӣ (тав. 850-957-58).** Ҕуғроғидон ва сайёҳи бузурги эронӣ, ки аз мардумони Истахри Форс аст. Ӯ пас аз мусоғиратҳои тӯлонии ҳуд дар қаламрави қишварҳои исломӣ бар он шуд, ки натоҷиҳи сафари хешро ба риштаи таҳrir кашад ва дар натиҷа ду китоби муҳими ҷуғрофиёй таҳти унвонҳои «Сурату-л-ақолим» ва «Ал-масолику-л-мамолик»-ро дар солҳои 930-933 оғарид, ки дар асоси

<sup>1</sup> Азизуллоҳи Баёт. Қулиёти таърихи Эрон аз оғоз то машрутият бо зикри аснод ва маҳози он. С.36.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо. С.117.

<sup>3</sup> Парвизи Азқой. Таърихнигорони Эрон. Бахши якум, аз с.27 ба баъд.

онон метавон Истахриро яке аз аввалин поягузорони илми чуғрофи ё дар аҳди ислом донист. Зимни маълумоти чуғрофий ахбори таърихии пурқимат, билхусус дар боби мардумшиносии кишварҳои исломӣ аз худ ба ёдгор гузошт. Маълумоти иқтисодии ӯ низ муҳиманд, аз ҷумла дар ҳусуси осиёбҳои бодии Систон, дороидои табиӣ ва маснуии манотики мухталифи Эронзамин ва ғайра. Аз осори Истахрӣ чуғрофидонон ва муарриҳони байди ӯ фаровон истифода карда ва баҳои арзишманд додаанд. Матни асари «Ал-масолику-л-мамолик» соли 1870 нашр гардида,<sup>1</sup> тарҷумаи порчаҳои матни ин асар бо забони русӣ дар маҷмуаҳои мухталиф интишор шудаанд.<sup>2</sup> Тарҷумаи форсии «Ал-масолику-л-мамолик»-и Истахрӣ 11 декабря соли 1325 (4 муҳаррами соли 726 ҳ.к.) аз ҷониби Муҳаммад ибни Саъд ибни Муҳаммад ан-Наҳчувонӣ маъруф ба Ибни ас-Совайӣ ба итмом расида, солҳои 1961 ва 1994 дар Техрон нашр гардид.<sup>3</sup>

**Ибни Ҳавқал** (соли тав. ва ваф. номаълум). Чуғрофидон ва сайёҳи машҳури нимаи дуюми асри X. Ӯ ба шаҳру мамолики зиёд сафар намуда, соли 977 асари маъруфи ҳудро зери унвони «Китобу-л-масолик ва-л-мамолик»-ро навишт, ки он бо номи «Китобу сурати-л-арз» низ машҳур аст. Муаллиф ҳамчун яке аз аввалин чуғрофдонҳои араб мушоҳидаҳои шаҳсии худ ва маълумоти шоҳидонро таҳлил намуда, воқеаҳоро ба таври муфассал баён мекунад. Дар ин асар доир ба Ҳаличи Форс, мамолики араб,

<sup>1</sup> *Viae regnorum. Descriptio ditionis moslemicae auctore Abu Ishak al-Farisi al-Istakhri.* Ed. M. J. de Goeje, Lugduni Batavorum, 1870 (BGA, I).

<sup>2</sup> Ал-Истахри. Книга путей и стран//Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. 1. М. Институт Востоковедения. 1939; Книга путей и стран//Материалы по истории киргизов и Киргизии. М. 1973; Книга путей и стран//Древние и средневековые источники по этнографии и истории Африки южнее Сахары. Т. 1. Арабские источники VII-X вв. М.-Л. АН СССР. 1960; Книга путей и стран//Хрестоматия по истории Халифата. М. МГУ. 1968.

<sup>3</sup> Истахрӣ Абуисҳоқ Иброҳим. Масолик ва мамолик. Бо эҳтимоми Эрачи Афшор. Нашри 1. Техрон: Бунгоҳи тарҷума ва нашри китоб, 1340 ҳ.ш. (1961). -405 с.; Нашри 2. Техрон: Муассисай илмӣ ва фарҳангӣ, 1994. -357 с.

Моварои Қавқоз, Эрон ва Мовароуннаҳр маълумоти ҷолиб ҷой дорад. Маълумоти Ибни Ҳавқал доир ба шаҳру навоҳии Мовароуннаҳр бисёр мухиманд. Дар ин ҷо дар бораи Самарқанд, Бухоро, Шош, Хуҷанд, Ӯш, Тирмиз, Қубодиён, Ҷағониён, Ахсикат, Кеш, Ҳулбуқ, Бунчикат, Фарғона, Истравшан, Суғд, Бадаҳшон, Ҳатлон ва гайра аҳбори дорои аҳамияти илмӣ оварда шудаанд. Дар ин асар ба сифати мулҳақот зиёда аз 20 ҳаритаи ҷуғрофии дорои тасвири ноҳияҳову кишварҳо ҷой додрад. Мероси илмии Ибни Ҳавқал ба инкишофи минбаъдаи афкори ҷуғрофии мардуми мамолики шарқ таъсири қалон расонд. Асари Ибни Ҳавқал соли 1345 ҳ.ш. дар Техрон интишор гардида,<sup>1</sup> ин асар соли 1873 аз ҷониби шарқшинос де Гуе нашр шуд.<sup>2</sup>

**Абулқосим ибни Аҳмад ал-Ҷайҳонӣ (асри X).** Яке аз ҷуғрофидонони маъруфи замони Сомониён буда, вазифаи вазирии Наср ибни Аҳмади Сомониро ичро мекард. Ӯ ба кишварҳои зиёд нома навишта, дарҳост намуд, ки равишиҳои худро дар идораи кишвар барояш бинависанд ва ӯ беҳтарин равиширо барои идораи кишвараш интихоб кард. Ӯ дар даврони вазорати худ олимону донишмандонро пуштибонӣ мекард. Ба қалами ӯ асари «Ашколу-л-олам» тааллук дорад, ки он ба забони арабӣ навишта шудааст. Дар ин асар илова ба аҳбори ҷуғрофӣ, маълумоти зиёди нодири таъриҳӣ низ ҷой дода шудааст. «Ашколу-л-олам» аз муқаддима ва 25 боб (икълим) иборат буда, дар онҳо маълумоти ҷуғрофии мамлакатҳои шарқӣ исломӣ зикр шудааст. Матни пурраи «Ашколу-л-олам» то замони мо нарасидааст, вале онро дар китобҳои ҷуғрофидонони баъдина пайдо кардан мумкин аст. Китоби «Ашколу-л-

<sup>1</sup> Сурати Ароэй аз Ибни Ҳавқал. Тарҷумаи Ҷаъфари Шиор. Техрон, 1345 ҳ.ш.

<sup>2</sup> Viae et regna. Descriptio ditionis moslemicae auctore Abu'l-Kasim Ibn Haukal. Ed. M. J. de Goeje, Lugduni Batavorum, 1873 (BGA, II).

олам» аз чониби Алӣ ибни Абдуссаломи Котиб аз забони арабӣ ба форсӣ тарҷума шуда, дар Машҳад нашр гардид.<sup>1</sup>

«Худуду-л-олам мина-л-Машриқ ило-л-Мағриб», аса-ри маъруфи ҷуғрофии муаллифи номаълум, ки соли 372 ҳ.к./982-983 таълиф шудааст. Муаллиф онро ба амири Гузгон Абулҳорис Муҳаммад ибни Аҳмад бахшидааст. Муаллифи он беш аз 5 сада қабл аз Колумб заминро қуравӣ донистааст. Ин асар солҳои зиёде аз назари олиммон ниҳон монда буд. Дар бораи ин асар бори аввал муҳаққики рус А.Г. Туманский, ки забонҳои форсиву арабиро хуб медонист, ҳабар медиҳад. Ин асарро соли 1892 ба ў яке аз дӯстонаш Мирзо Абулғазли Гулпоягонӣ тақдим менамояд ва ў соли 1883 чанд порчаи онро доир ба таърихи Самарқанд дар рӯзномаи «Окраина» нашр менамояд.<sup>2</sup> Пас олими рус В.А. Жуковский соли 1894 дар китоби худ «Развалины старого Мерва» аз ин китоб истифода намуд.<sup>3</sup> Соли 1930 академик В.В. Бартолд матни пурраи «Худуду-л-олам»-ро ба тарзи факсимиле бо сарсухани муфассал ба нашр ҳозир намуд ва дар охири сарсухан тарҷумай порчаҳои алоҳидаи ин асарро ба забони русӣ чой дод.<sup>4</sup> Дар «Худуд-ул-олам» дар бораи шаҳру дехаҳои Мовароуннаҳр, Русия, Тибет, Ҳурросон, Араб, Рум, Шом, Судон, шаҳрҳу вилоятҳои дигар маълумоти нодир зикр шудааст. Дар он оид ба шакли замин, часомат ва тақсимоти он, баҳрҳо, дарёҳо ҷазираҳо, кӯҳҳо, биёбонҳо, регистонҳо ахбори муҳим ҷой доранд. Тибқи ахбори академик В.В. Бартолд аҳамияти асосии ин асар дар он ҳозир мегардад, ки дар бораи ҳудуди истиқомати ҳалқҳои

<sup>1</sup> Абулқосим ибни Аҳмад Ҷайхонӣ. Ашқолу-л-олам. Мутарҷим Алӣ ибни Абдуссаломи Котиб. Машҳад: Остони қудуси разавӣ, 1368 ҳ.ш.

<sup>2</sup> Туманский А.Г. Из далёкого прошлого Самарканда, 1868-1893. На память 25-летия Самарканда/Окраина. Самарканда, 1893.

<sup>3</sup> Жуковский В.А. Древности Закаспийского края. Развалины старого Мерва. СПб., 1894.

<sup>4</sup> Бартольд В.В. Введение к изданию «Худуд ал-олам»//Соч. Т. VIII. М.: Наука, 1973. С. 504-545; Худуд-ул-олам. «Рукопись Туманского». Л., 1930.

туркнажод ва қисмати гайримусулмони Мовароуннахр маълумотҳо дар ин асар нисбат ба маълумоти асарҳои ҷуғрофияшиносҳои араб муфассалтар баён гардидааст.<sup>1</sup> Матни интиқодии «Худуд-ул-олам» аз ҷониби муҳаққиқи эронӣ Манучехри Ситуда дар Текрон нашр шуда,<sup>2</sup> асари мазқур солҳои 1983<sup>3</sup>, 2008<sup>4</sup> ва 2014<sup>5</sup> дар шаҳри Душанбе ба табъ расид.

**Абулфазл Муҳаммад Абдулҷалил ибни Абдулмалик ибни Ҳайдари Самарқандӣ** (асри XII), муаллифи «Қандияи хурд», шогирди муаллифи «Китобу-л-қанд фӣ таъриҳи ас-Самарқанд» Абуҳафс Начмиддин Умар Муҳаммад Насафӣ ас-Самарқандӣ (ваф. 1142). Дар китоби «Қандияи хурд» дар бораи ҷуғрофияи Самарқанд ва навоҳии он, таърихи фатҳи Самарқанд аз ҷониби арабҳо, тавсифи масҷидҳо, мазорҳо ва дигар ҷойҳои муқаддаси Самарқанд ва қисман Бухоро маълумоти пуразиш ҷой дода шудааст. Ин асар борҳо дар Самарқанд ва Тошканд аз тариқи литетографӣ ба ҷон расидааст. Чор нусҳаи дастнависи «Қандияи хурд» дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ маҳфуз аст.<sup>6</sup>

**Асари муаллифи гумном «Зикри мазороти Самарқанд»** (нимай дуюми асри XII). Дар ин асар тавсиф ва макони баъзе аз мазороти маъруфи Самарқанд, ки дар онҳо шайҳҳо ва ашҳоси муқаддас дағн гардидаанд ва ба зиёратгоҳ мубаддал гаштаанд, зикр гардидааст. Матни асар аз тавсифи мазори писари амаки паёмбар Муҳаммад, Қусам ибни Аббос оғоз мегардад, ки он минбаъд бо номи Шоҳи

<sup>1</sup> Бартольд В.В. Введение//Соч. Т. I. М.: Наука, 1963. С. 58.

<sup>2</sup> Худуду-л-олам мина-л-Машриқ ило-л- Магриб. Ба қӯшиши доктор Манучехри Ситуда. Текрон, 1340 ҳ.; «Худуд-л-олам мина-л-Машриқ ило-л-Магриб» (соли 372 ҳичрии қамарӣ = 982 милодӣ). Вироиши доктор Манучехр Сутуда). Текрон: Интишороти китобхонаи Тахурӣ, 1362 ҳ.

<sup>3</sup> Худуд-ул-олам. Таҳиятари матн Н. Қосимов. Душанбе: Дониш 1983.

<sup>4</sup> Худуд-ул-олам. Таҳияи Зариф Шариф. Душанбе: Адиб, 2008.

<sup>5</sup> Худуду-л-олам мина-л-Машриқ ило-л- Магриб. Душанбе, 2014.

<sup>6</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 197-199.

зинда машхур гаштааст. Асар ба тавсиф ва хотирот дар бораи шайхи маъруф Бурхониддин ба поён мерасад. Муаллиф аз баъзе маъхазҳои пешин истифода намуда, аз асари машҳури нимаи дуюми асри XII, ки бо номи «Қандия» маъруф аст, иқтибосҳо овардааст. Як нусхай дастхати «Зикри мазороти Самарқанд» дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 709/1 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Бурхониддин Маҳмуд ибни Аҳмад ибни Абдулазиз ибни Умар ибни Моза ал-Бухорӣ** (ваф. 1174), фақехи маъруфи Бухоро, муаллифи асарҳои «ал-Мухит ал-Бурхонӣ» (доир ба фикҳи мазҳаби ҳанафӣ) ва «Латоифу-л-азкор ли-л-хузор ва-с-суффор» мансубанд. Асари «Латоифу-л-азкор ли-л-хузор ва-с-суффор» ҳангоми ба ҳаҷ сафар намудан ва ба зиёрати ҷойҳои муқаддас рафтани муаллиф, ки соли 1157 анҷом ёфта буд, таълиф гардидааст. Ин асар аз чор қисм, 8 боб ва фаслҳои хурд иборат буда, дар он маросимҳои исломӣ, зиёрати қабристон ва дигар ҷойҳои муқаддас, қоидай иҷрои маросими ҳаҷ, тавсифи мақбараҳои Бухоро, Пайкент, Марв, Сарахс, Нишопур, Бустом, Ҳамадон, Кирмоншоҳ, Бағдод, Куфа ва Макка васф гардидаанд. Дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ як нусхай дастхати «Латоифу-л-азкор ли-л-хузор ва-с-суффор» зери рақами 845 маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Шиҳобиддин ибни Абдуллоҳ ар-Румӣ ал-Ҳамавӣ маъруф ба Ёқути Ҳамавӣ** (такрибан 1179-1229). олим, нависанда, сайёҳ, муаррих ва ҷуғрофидони маъруфи асри миёна буда, дар хурдсолӣ ба асирий меафтад. Пас тоҷири суриягие аз шаҳри Ҳамаи Бағдод бо номи Аскар ибни Иброҳим ал-Ҳамавӣ ўро ҳаридорӣ намуда, дар рӯҳи анъанаи исломӣ тарбия мекунад, аз ин сабаб нисбай соҳибаш Аскар ибни Иброҳим-ал-Ҳамавӣ ба Ёқут гузашт. Азбаски ӯ аслан фуломзода буда, падарашро намедонист, аз рӯи

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 228-229.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо. С. 200-201.

анъана ўро Ибни Абдуллоҳ гуфтаанд. Сипас ин шахс ўро фурӯшгар ва вакили худ дар корҳои тиҷоратӣ таъйин кард. Ёқут бо корвонҳо ва кишиҳои тиҷоратӣ мамлакатҳои Миср, Сурия, Фаластину Арабистон ва соҳилу ҷазираҳои ҳаличи Форсро сайру гашт кард. Соли 1199, пас аз вафоти ҳочааш Ёқут аз ғуломӣ озод гардида, ба нусхабардорӣ ва фурӯши китобҳо машғул шуда, чанд сол дар Бағдод зиндагӣ намуд. Аз соли 1213 сар қарда, боз ба сафар баромад. Ин дафъа ўтиҷоратро бо корҳои илмӣ пайваст намуда, бо шаҳру қишварҳои зиёд ошно гашт.

Ёқут, ки ҷонибдори ақидаи равияни мазҳаби ҳориҷиҳо буд, бо тарафдорони мазҳаби шиа доимо дар низову ҳарҳашаҳо қарор дошт ва оқибат маҷбур шуд, ки соли 1216 аз Димишқ ба Мовароуннаҳр фирор қунад. Пас аз он ў ба шаҳрҳои Табриз, Димишқ, Ҳалаб, Мосул, Марв ва Гайра сафар намуда, бо ҷойҳои муқаддасу таъриҳии он шинос гардид. Дар шаҳри Марви Ҳурросон ў се сол зиндагӣ қарда, дар китобхонаҳои бою беназири он машғули омӯзиш шуд. Тибқи маълумоти Ёқут дар Марв он замон даҳ китобхона вучуд доштааст, ки дар онҳо китобҳои хеле нодир маҳфуз буданд. Тибқи маълумоти Ёқут, ҳангоме ки соли 1219 ў ин шаҳрро тарқ намуд, он дар ҳолати шукуфой буд. Дар он ҷо ду масҷид амал мекард ва Марв маркази маданий ба шумор мерафт. Дар Ҳалаб Ёқут ду сол зиндагӣ намуда, навиштани китobi маъруфи ҷуғроғии ҳудро зери унвони «Муъҷаму-л-булдон» 13 марта соли 1224 ба охир расонид, ки дар он маълумоти зиёди муғифе оид ба шакли замин, тақсими иқлими, бурҷҳо, қишварҳо, сарзаминҳо, ҳалқиятҳо, шаҳрҳо, ашҳоси маъруф ва Гайраҳо ҷамъоварӣ гардидааст. Муаллиф шарҳи баъзе номҳои ҷуғроғиро ба тарзи талафузи онҳо нишон додааст. Ёқут баъд аз он ба Мосул ва Миср рафта, соли 1228 боз ба Ҳалаб баргашт ва дар он ҷо ба такмили китobi ҷуғроғии ҳуд машғул шуда, 20 августи соли 1229 аз олам даргузашт. Дар асари «Муъҷаму-л-булдон» дар бораи ҳаробии шаҳр-

ҳои Мовароуннахру Хурросон бар асари истилои муғул маълумоти нодир чой дорад.

Ба қалами Ёкути Ҳамавӣ ба ҷуз аз «Муъзам ул-булдон» боз асари тарҷумаҳоӣ-энциклопедӣ бо номи «Иршод ул-ариф или маърифат ил-адиб» (Раҳнамои доно ба маърифати адиг) тааллук дорад, ки дар бораи ҳаёту зиндагии зиёда аз 1110 адібону олимони садаҳои VII-XIII маълумот дода, намунаи осори беҳтарини онҳоро гирд овардааст.

«Муъзаму-л-булдон» соли 1924 лар Лейпциг дар шаш чилд нашр гардид.<sup>1</sup> Тарҷумаи пораҳои алоҳидаи он бо забони русӣ низ вуҷуд дорад.<sup>2</sup> Дар ганҷинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Санкт-Петербург Академияи илмҳои Федератсияи Россия ҷор нусхай дастхати «Муъзаму-л-булдон»-и Ёкути Ҳамавӣ маҳфуз аст.<sup>3</sup>

**Имодуддин Закариё ибни Маҳмуди Қазвинӣ (1203-1283).** Ҷуғрофидону муаррихи маъруф ва намояндаи забардасти адабиёти космографист. Дар Қазвин дар хонаводай араб таваллуд шуда, поягузори мазҳаби моликӣ - Молик ибни Аносро аз пешгузатагони худ медонад. Соли 1233 барои зиндагонӣ ба Димишқ меояд ва дар ин ҷо зери таъсири сӯфии маъруф Ибни Арабӣ мемонад. Дар замони халифа Мұтасим (1242-1258) Закариё ибни Маҳмуди Қазвинӣ дар Ироқ зиста, вазифаи қозигиро иҷро мекард. Осори ўз аз «Аҷоибу-л-маҳлукот ва ғароибу-л-мавҷудот» (1280), «Осору-л-билод ва аҳбору-л-ибод» (1275) ва ғайра иборатанд, ки дар баррасии ҳодисоти таърихӣ нақши муҳим доранд. Дар баробари ин, роҷеъ ба шоирони зиёди форс-тоҷик маълумоти ҷолиб овардааст.

Дар «Аҷоибу-л-маҳлукот ва ғароибу-л-мавҷудот» дар

<sup>1</sup> Jacut's geographisches Wörterbuch herausg. von F. Wustenfeld. I-VI. Leipzig, 1924.

<sup>2</sup> Материалы по истории туркмен и Туркмении//Труды ИВ АН СССР. -Т. I. VIII-XV вв. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 409-43.

<sup>3</sup> А.И. Михайлова. Каталог арабских рукописей Института народов Азии. Выпуск 2. Географические сочинения. Москва, 1961. С. 19-22.

бораи чирмҳои осмонӣ (сайёраҳо, ситораҳо, аҳли малақут) ва мавҷудоти заминӣ (маъданҳо, наботот, ҳайвонот, одамон) маълумот дода мешавад. Муаллиф дар асари худ тибқи тасаввуроти табиатшиносию илмии замон се шакли мавҷудоти табиат: органикӣ, гайриорганикӣ ва набототу ҳайвонотро шарҳу эзоҳ медиҳад. Қисмати космографии асар комёбихои асосии табиатшиносӣ ва гуманистии Шарқи асримиёнагиро ҷамъбаст менамояд. Дастрхати «Аҷоибу-л-маҳлӯқот ва ғароибу-л-мавҷудот», ки соли 1280, замони дар ҳаёт будани муаллиф қитобат гардида буд, дар қитобхонаи Мюнхен (ЧФГ) маҳфуз аст. Ин асар ба забонҳои лотинӣ, туркӣ, олмонӣ, узбакӣ, славянӣ қадим ва гайра тарҷума гардидааст.

Асари ҷуғрофии «Осору-л-билод ва аҳборул-ибод» бошад, дар бораи сатҳи замин аз рӯи низоми анъанавии «Ҳафт иқлим» маълумот медиҳад. Ҳангоми тасвири ҳар як минтақа дар бораи шаҳрҳо, баҳрҳо, дарёҳо, кӯлҳо, ҷазираҳо ва амсоли онҳо маълумот меорад. Дар ин асар дар бораи шаҳрҳо ва ҳалқияти Мовароуннаҳр маводи ҷолибе оварда шудааст. Муаллиф дар баробари маълумоти ҷуғрофӣ дар бораи ашҳоси маъруф, аз ҷумла шоирони форсизабон, маълумоти нодирӣ тарҷумаколӣ медиҳад. Ин асар дар ду таҳrir маъруф аст: яке бо номи «Аҷоибу-л-булдон» дар соли 1263 ва дигаре бо номи «Осору-л-билод ва аҳбору-л-ибод» соли 1275 навишта шудааст. Асар аз ҳафт боб иборат аст, дар ҳар боб баъд аз муқаддимаи муҳтасар номҳои ҷуғрофӣ тибқи алифбо ҷой дода шудаанд. Асарҳои Закариё ибни Маҳмуди Қазвинӣ дар инкишофи адабиёти космографии давраи минбаъдаи араб нақши босазое гузаштааст.

Асарҳои Закариё Қазвинӣ ба бисёр забонҳо тарҷума ва нашр шуда, матни арабии «Аҷоибу-л-маҳлӯқот ва ғаро-

ибу-л-мавҷудот» ва «Осору-л-билод ва ахбору-л-ибод» дар миёнаи асри XIX az ҷониби шарқшиносӣ олмонӣ Ф. Вюстенфельд интишор гардид.<sup>1</sup>

Дар ганҷинаи дастҳатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Санкт-Петербургии Академияи илмҳои Федератсияи Россия чор нусҳаи дастҳати «Аҷоибу-л-маҳлуқот ва гароибу-л-мавҷудот»<sup>2</sup> ва як нусҳаи дастҳати «Осору-л-билод ва ахбору-л-ибод»<sup>3</sup> маҳфуз аст.

**Мир Асилиддин Абдуллоҳ Ҳусайнӣ Даштакӣ Шерозӣ, маъруф ба Асили Воиз** (ваф. 15 сентябри соли 1478). Аз деҳаи Даштаки назди Шероз, ки ҷои таваллуди ў буд, ба Ҳирот омада, дар яке аз масоҷиди он имоматӣ кард. Якчанд асар, аз ҷумла дар бораи мақбараҳои Ҳирот ва навоҳии он, тафсири Қуръон ва ғайра китобҳо навиштааст. Яке аз асари ў «Мақсаду-л-иқбол ас-султония ва марсаду-л-омол ал-ҳоқония» ном дорад, ки он ба тавсифи мақбараҳои муқаддаси Ҳирот баҳшида шуда, бо ҳоҳиши аберай Темур султон Абусаиди Гургон (1452-1469) навишта шудааст. Ин асар аз муқаддима, се боб ва хулоса иборат буда, дар муқаддима сабаби таълифи китоб, нуқтаи назари рӯҳониёни маъруф оид ба зиёрати мақбараҳои занон ва мардон, тарики адои зиёрати қабристон ва ғайра маълумот дода шудааст. Дар боби аввал дар бораи мақбараҳои шайхҳои машҳур аз замони қадим то ибтидои ҳукмронии Темур, ки номи онҳо дар китобҳо сабт шудаанд ва дар Ҳирот ва навоҳии он мавҷуданд, сухан меравад. Дар боби дуюм тафсифи мақбараҳои шайхҳое, ки дар бораи онҳо дар маъхазҳои таърихии Ҳирот маълумот вучуд

---

<sup>1</sup> Zakarija Ben Muhammed Ben Mahmud el-Cazwini's Kosmographie. Zweiter Theil. Die Denkmäler der Länder, hrsg. von F. Wiistenfeld. Gottingen, 1848; Zakarija Ben Muhammed Ben Mahmud el-Cazwini's Kosmographie. Erster Theil. Die Wunder der Schöpfung, hrsg. von F. Wiistenfeld. Gottingen, 1849.

<sup>2</sup> А.И. Михайлова. Каталог арабских рукописей Института народов Азии. Выпуск 2. Географические сочинения. Москва, 1961. С. 23-27.

<sup>3</sup> Ҳамон ҷо. С. 27-28.

надорад, оварда шудааст. Боби сеюми асар дар бораи мақбараи шайхҳо, ашхоси муқаддас ва уламои дин, ки дар замони Темур ва бэъди ў то миёнаи асри XV дар Ҳирот мадфун гаштаанд, ахбор медиҳад. Дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ як нусҳаи дастхати «Мақсаду-л-иқбол ас-султония ва марсаду-л-омол ал-хоқония» зер и рақами 245 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Низомиддин Абдулалӣ ибни Муҳаммад ибни Ҳусайн ал-Бирҷандӣ** (ваф. 1524), муаллифи асари «Аҷоибу-л-булдон». Ин китоб бо номҳои «Аҷоибу-л-ақолим» ва «Зикру-л-ақолим ва-л-билод» низ маъруф аст. Муаллиф китоби худро ба вазири Ҳирот Каримиддин Ҳабибуллоҳи Соваҷӣ (1520-1525) бахшидааст. Асар аз пешгуфтор, муқаддима, се боб ва хулоса иборат аст. Боби аввал маълумоти космографиро дар бар гирифта, 14 нақша дорад. Дар боби дуюм тақсими замин ба иқлимҳо ва тасвиғи ҷуғроғии онҳо бахшида шудааст. Боби сеюм дар бораи шаҳрҳо ва вилоятҳои асосии ин иқлимҳо, наҳрҳо, баҳрҳо ва кӯҳҳо маълумот медиҳад. Дар ганчинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон як нусҳаи дастхати «Аҷоибу-л-булдон» -и Ҳусайн ал-Бирҷандӣ зери рақами 11359/1<sup>2</sup> ва ду нусҳаи дастнависи ин асар дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақамҳои 242 ва 674 маҳфузанд.<sup>3</sup>

**Амин Аҳмади Розӣ** (асри XVI), муаллифи асари энциклопедии «Ҳафт иқлим», дар замони ҳукмронии шоҳ Таҳмосби Сафавӣ (1524-1576) ва писари ў султон Муҳаммад (ваф. 1585) зиндагӣ кардааст. «Ҳафт иқлим» дар асоси маъхазҳои боэътимод солҳои 1588 – 1594 таълиф ёфта, дар он муаллиф дар бораи ҳаёту фаъолияти беш аз 1500 шоир ва ашхоси маъруфи форсизабону арабизабон маълумот

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 205-206.

<sup>2</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 8. 69-70.

<sup>3</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 211-212.

оварда, аз ашъори онҳо беш аз 30000 байт намуна додааст. Як нусхай дастхати «Ҳафт иқлим» дар ганцинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 7533<sup>1</sup> ва дар ганцинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ ду нусхай дастхати ин асар маҳфуз аст.<sup>2</sup> Ин асар аз чониби Ҷаводи Фозил нашр гардидааст.<sup>3</sup>

**Аҳмад ибни Маҳмуд маъруф ба Муъинулфуқаро** (охири асри XIV – нимаи аввали асри XV), муаллифи «Рисолаи Муллозода», ки он бо номҳои «Китоби Муллозода» ва «Таърихи Муллозода» низ маъруф аст. Дар ин асар дар бораи тарики дағнокунии ашҳоси муқаддас, тавсифи мақбараҳои олимон, шайхҳо ва намояндагони маъруфи Бухоро ва атрофи он, аз ҷумла ҳокимони сулолаи Сомониҳо, сухан меравад. Муаллиф ҳангоми таълифи китоб аз маъҳазҳои зиёд истифода намудааст, ки номи онҳоро зикр мекунад. Дар асар муаллиф инчунин дар бораи маросими зиёрати мазорҳо матлаб ироа мекунад. Таърихи аз ҳама охири дар ин асар сабтшуда 19 сентябри соли 1421 аст. Чопи сангии ин асар соли 1904 дар Когон ба анҷом расидааст.<sup>4</sup> Дар ганцинаи дастхатои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон 13 нусхай дастхати «Таърихи Муллозода» маҳфуз аст.<sup>5</sup> Як нусхай «Китоби Муллозода» дар китобхонаи ба номи А.А. Семёнови Пажуҳишгоҳи таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон зери рақами 31 ва дар ганцинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ 12 нусхай дастхати «Таърихи Муллозода» маҳфуз аст.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 6. 53-54.

<sup>2</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 221-222.

<sup>3</sup> Амин Аҳмад Розӣ. Ҳафт иқлим. Бо эҳтимоми Ҷавод Фозил. Ҷилдҳои Т. I-III. Техрон, бе нишондоди соли нашр.

<sup>4</sup> Муъинулфуқаро. Таърихи Муллозода. Когон, 1904.

<sup>5</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 6. 73-77.

<sup>6</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 206-210.

**Муаллифи гумноми асри XVI**, муаллифи «Вақои гаройб». Дар ин асар тавсифи шаҳрҳои бузургу хурд ва аҷоиботи онҳо тасвир шудааст. Номи шаҳрҳо тибқи алифбо ҷойгири шуда, аз шаҳри Исфаҳон оғоз гардида, бо Юнон ба поён мерасад. Дар ин асар дар бораи наҳрҳо низ сухан меравад. Як нусхай дастхати «Вақои гаройб» дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 787/1 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Султонмуҳаммад ибни Дарвешмуҳаммад ал-Муфтӣ ал-Балҳӣ** (асри XVI), муаллифи «Маҷмаъу-л-гароиб», дар Балҳ зиндагӣ намуда, ҳангоми таълифи ин асар ба воситаи Бомиён ба Кобул сафар кардааст. Муаллиф асари ҳудро ба ҳокими Балҳ Пир Муҳаммадхон (1560-1566) бахшидааст. Тибқи маълумоти нусхаҳои дигари асар муаллиф онро ба ҳокими Шайбонӣ дар Бухоро Абдуллоҳхони II (1557-1598) бахшидааст. Аз ин чунин бармеояд, ки ин асар аз ҷониби муаллиф аз нав вероиш шуда, такмил ёфта ва таҳрири оҳирини он ба давраи ҳукмронии Абдуллоҳхони II, ба солҳои 983 ҳ.қ./1575-1576 рост меояд. Дар ин асар дар бораи аҷоиботи аҷсоми осмонӣ, шаҳрҳои бузургу хурд, инсонҳо, ҳайвонот, растаниҳо, қӯҳҳо, ҷашмаҳо, наҳрҳо, баҳрҳо, қасрҳо, қабристонҳо, масофаи байни баъзе шаҳрҳои машҳур ва амсоли он маълумот дода шудааст. Даҳ нусхай дастнависи «Маҷмаъу-л-гароиб» дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ маҳфузанд.<sup>2</sup>

**Муҳаммад Тоҳир ибни Абулқосим** (асри XVII), муаллифи асари «Аҷоибу-т-табақот», ки онро ба ҳокими Аштархонӣ Надирмуаммад бахшидааст. Ин асар аз муқаддима ва 7 боб (табақа) иборат аст, ки дар он дар бораи соҳт ва аҷоиботи олам, зикри қайфияти осмону замин, тақсими олам ба ҳафт иқлими ва амсоли он сухан меравад. Дар асар ҳодисаҳои табиие баён гардидаанд, ки ҳангоми

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 223.

<sup>2</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 217-220.

зиндагии муаллиф сар задаанд. Аз чумла дар бораи заминчунбии шадиде, ки соли 1621 дар Асхӣ рӯй дода, харобиҳои зиёд оварда буд, маълумоти ҷолиб зикр шудааст. Дар бораи шаҳрҳои Мовароуннаҳр Самарқанд, Бухоро, Тошканд ва гайра маълумот дода, пиromуни Абуалий ибни Сино ҳикояҳои ҷолиб меорад. Дар ганчиини дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон се нусҳаи дастхати «Аҷоибу-т-табакот»-и Муҳаммад Тоҳир ибни Абулқосим маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Муҳаммад Ҳайдар** (асри XVII), муаллифи асари «Шуҷои Ҳайдарӣ», ҳамасри ҳокими Бобурии Ҳинд Муҳаммад Ҷаҳонгир (1605-1628). Ин асар зери унвони «Китоби Ҳайдарӣ» низ маъруф аст. Аз ҷониби писари Ҷаҳонгир Муҳаммад султон Шучоъ ба сафар ба Кашмир, Тошканд, Мовароуннаҳр ва Эрон фиристода шуд, то ки аз он ҷойҳо дидан намуда, аҷоиботи онҳоро сабт намояд ва аз мушоҳидоти худ доир ба ин шаҳрҳо китобе таълиф қунад. Асари Муҳаммад Ҳайдар ба тавсифи шаҳрҳо ва вилоёти Мовароуннаҳр, Хурросон, шаҳрҳои гарбӣ-шарқии Хитой, шаҳрҳои ҳаличи Форс, Рум, Сурия, Яман, Непал, Тибет, Табаристон, Озарбайҷон ва гайраҳо бахшида шудааст. Як нусҳаи дастхати «Шуҷои Ҳайдарӣ» дар ганчиини дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 1917/11 маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Сайд Муҳаммад Тоҳир ибни Абулқосим** (асри XVII), муаллифи асари «Аҷоибу-т-табакот». Муаллиф ин асарро бо дастури ҳокими Аштархонӣ Надирмуҳаммадхон (1642-1645) навиштааст. Дар ин асар матолиби дорои ҳусусиёти ҷуғрофӣ ва космографӣ дошта, гирд оварда шудааст. Ҳангоми таълифи китоб муаллиф аз маъҳазҳои зиёде истифда намудааст, ки номи онҳо зикр гардидаанд. Ин асар аз муқаддима ва 7 боб, ки онҳоро муаллиф «табака» номидааст, иборат аст. Дар он дар бораи аҷоиботи замину

<sup>1</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 8. 72-74.

<sup>2</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 224.

осмон, тақсими олам ба ҳафт иқлим, тасвиғи ин ақолим, дар бораи вилоятҳо, шаҳрҳо ва сокинони Мовароуннаҳр, аз ҷумла, Тоҷикистони имрӯза ва амсоли он маълумот оварда шудааст. Дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ шаш нусҳаи дастхати «Ачибу-т-табақот» маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**«Исмҳои бузургони Бухорои шариф».** Ин асар ба қалами ҳокими Нурато (охири асри XIX), ки номаш номуайян мондааст, мансуб аст. Ин шахс барои вазифаи ҳокимӣ аз Бухоро ба Нурато фиристода шуда, ҳамагӣ 21 моҳ (апрели 1896-декабри 1897) ҳукмронӣ намуда, боз ба Бухоро баргаштааст. Пас аз ба Бухоро омадан, ў тамоми мазорот ва ҷойҳои муқаддаси Бухоро ва атрофи онро зиёрат намуда, дар ин асар рӯйхати 149 мазорҳои муқаддаси маъруфи дар Бухоро буда ва номи 22 ашҳоси муқаддасро, ки дар навоҳии Бухоро дағн шудаанд, овардааст. Дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ як нусҳаи дастхати «Исмҳои бузургони Бухорои шариф» зери рақами 1224/XXI маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Абутоҳир ибни Қозӣ Абусаиди Самарқандӣ** (нимай аввали асри XIX), муаллифи «Самария», тавсифи муқаддимот ва муқаддасоти Бухорои Шариф»-ро<sup>3</sup> навишт, ки дар он маълумотҳои муҳими ҷуғрофиёй дар бораи вилояти Самарқанд, баҳусус оид ба туманҳои Шероз, Кабуд ва Ярайлақ мавҷуданд. Муаллиф ҳангоми таҳияи асари худ аз сарчашмаҳои зиёде истифода кардааст. Ин асар аз муқаддима ва 11 боб иборат аст. Дар боби сеюми ин асар сухан дар бораи вазъи обу ҳавои Самарқанд дараҷаи

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 224-227.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо. С. 231-232.

<sup>3</sup> Самария. Сочинение Абу Тахира-ходжи//Перевод В. В. Вяткина; Справочная книжка Самаркандинской области (СКСО). Вып. VI. Самаркандин, 1899; Самария. Сочинение Абу Тахира-ходжи//Таджикский текст, подготовленный к печати Н. И. Веселовским, с предисловием и приложением рисунков. -СПб., 1904; Н. П. Остроумов ин асарро ба забони узбакӣ бо унвони «مаниند نینگ بیانӣ» ба табъ расонид.


чаҳор фасли сол меравад. Сипас муаллиф ба таври муфассал олами набототи вилояти Самарқанд, растаниҳои галладона, дараҳтони мевадори Самарқандро тавсиф менамояд. Дар боби IV сухан дар бораи дарёҳо ва ҷашмаҳои вилояти Самарқанд, иловатан таваҷҷуҳи хос ба дарёи Зарафшон ва нақши он дар обёрӣ меравад. Дар боби VI растаниҳои ҳушбӯй, полезӣ, ороишӣ ва муолиҷавӣ зикр мешаванд. Дар боби VII маълумот дар бораи горҳо ва зерзамиҳо оварда мешавад. Дар боби VIII маҳалли ҷойгиршавии ёдгориҳои меъмории Самарқанд тавсиф гардианд. Боби X ба муайян карданӣ мазорҳои шаҳр ва гирду атрофии он аз рӯи аломат ва нишонаҳо бахшида шудааст. Китоби Абутоҳирҳоҷа тасаввуроти хеле комилеро дар бораи ҷуғрофиёи вилояти Самарқанди ҳамон даврон медиҳад. Дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ як нусҳаи дастхати «Самария» зери рақами 2032 маҳфуз аст.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 232-233.

---



## ТАЗКИРАХО

Дар омӯзиши таърихи фарҳанг, адабиёт ва ҳаёти сиёсии ин давра тазкираҳо мақоми бузург доранд. Тазкира - ин шакли махсуси асари адабии давраи классикӣ буда, дар асоси усулҳои иҷтимоӣ - табақотӣ, ҷуғрофӣ ва таъриҳӣ ташаккул ёфтааст.

**Нуриддин Муҳаммад ибни Тоҳир ибни Усмони Бухороӣ, маъруф ба Авғӣ** (тав. байни 1172-1176, Бухоро – ваф. номаълум), шоир, нависанда ва адабиётшиносӣ форс-тоҷик. Аҷдодаш аз насаби Абдурраҳмонӣ Авғ будаанд, бинобар ин таҳаллуси «Авғӣ» гирифтааст. Дар хонаводаи қозӣ таваллуд ёфта, дар Бухоро таҳсили илм менамояд. Баъди ҳуҷуми муғул ба Мовароуннаҳр ба Ҳиндустон муҳочирад карда, дар вилояти Синд ба хизмати Носириддин Қабоҷа доҳил шуда, бо ҳоҳиши вазири ў Айнулмулк Ҳусайнӣ Ашъарӣ дар байни солҳои 1221-1222 тазкираи «Лубобу-л-албоб»-ро таълиф менамояд. Ин тазкира аз ду қисм иборат аст. Қисми аввал муқаддима ва ҳафт бобро ташкил медиҳад. Дар муқаддима ва чор боби аввал аз фазилати шеъру шоирӣ ва нахустин гӯяндагони шеъри форсӣ ҳарф мезанад. Дар се боби муаллиф дигар шарҳи ҳол ва намунаи ашъори 130 шоҳон, амирон, вазирон, донишмандон ва ашҳоси дигарро, ки шоирони қасбӣ набуда, ба шеъру шоирӣ майл доштанд, овардааст. Қисми дуюми асар аз 5 боб ва хотима иборат аст. Дар он шарҳи ҳол ва намунаи ашъори 169 нафар шоирони қасбии асри IX - ибтидои асри XIII зикр шудааст. Тазкираи «Лубобу-л-албоб» ду маротиба, бори якум аз тарафи Э. Браун дар 2

чилд (1906-1909)<sup>1</sup> ва бори дуюм соли 1954 аз тарафи Саид Нафисӣ<sup>2</sup> ба табъ расидааст.

**Давлатшоҳ ибни Алоуддин Бахтишоҳи Самарқандӣ (1438-1494)**, муаллифи «Тазкирату-ш-шуаро» буда, онро сол 1487 навиштааст. Тавассути тазкираи мазкур иддае аз шуарову удобо аз гумномӣ эмин мондаанд. Шоиронеанд, ки танҳо (ва ё аввалин бор) дар ин китоб аз онҳо ном бурда шудааст. Ин китоб «Таърихчай чулуси Сарбадорон»-ро низ дар бар мегирад, ки ахбори онро хеле муҳим медонанд. Тазкира аз муқаддима, 7 боб, ки муаллиф онҳоро «табақа» номидааст ва хулоса иборат аст. Ду нусҳаи дастнависи «Тазкирату-ш-шуаро» дар китобхонаи ба номи А.А. Семёнови Пажуҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон зери рақами 84 ва 184 маҳфузанд. Дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ 10 нусҳаи дастхати «Тазкирату-ш-шуаро»<sup>3</sup> ва дар ганҷинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон 16 нусҳаи дастхати «Тазкирату-ш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ маҳфуз аст.<sup>4</sup> Ин асар соли 1382 ҳ.ш. дар Эрон аз ҷониби Эдуард Браун ба нашр омода гардид.<sup>5</sup>

**Низомиддин Мир Алишер ибни Фиёсиддин Навоӣ (9. 02. 1441, Ҳирот – 3.01.1501, ҳамон ҷо),** муаллифи асарҳои «Ҳамса», «Таърихи мулуки аҷам», «Ҳамсату-л-мутаҳайирин», «Мачолису-н-нағоис», «Ҳазоину-л-маонӣ»,

---

<sup>1</sup> Муҳаммад Авғиӣ Бухорӣ. Лубобу-л-албоб. Бо сайд ва эҳтимом ва тасҳехи Э. Браун. Ҷилди 1. Лейден, 1906; Ҷилди 2. Лейден, 1909.

<sup>2</sup> Муҳаммад Авғӣ. Лубобу-л-албоб. Бо эҳтимоми Саид Нафисӣ. Текрон, 1333 ҳ.ш.

<sup>3</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 2. Под ред. А.М. Мирзоева и А.Н. Болдырева. Душанбе: Дониш, 1968. С. 11-15.

<sup>4</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 9. С. 37-44; Т. 8. С. 51-52.

<sup>5</sup> Давлатшоҳ ибни Бахтишоҳ. Тазкирату-ш-шуаро. Ба эҳтимом ва тасҳехи Эдуард Браун. Чопи аввал. Текрон: Асотир, 1382 ҳ.ш. -632 с.

«Лисону-т-тайр», «Мұхокамату-л-лугатайн», «Маҳбубу-л-кулуб» ва гайраҳо. Тазкираи «Мачолису-н-нафоис» соли 1491 бо забони туркii ҹагатай таълиф шуда, аз 8 боб иборат аст. Дар бобҳои сеюм то ҳаштуми «Мачолису-н-нафоис»-и Навой дар бори ҳаёт ва эҷодиёти 251 шоир ва адібони нимаи дуюми асри XV ва ибтидои асри XVI маълумот оварда шудааст. Навой дар бораи мавқei ҹамъиятии шоирон таваққуф намуда, пиromуни мероси адабии онҳо, ба қадом табақа алоқаманд будан, машғулият ва хусусиятҳои хоси онҳоро тавсиф менамояд. Соли 1522 тазкираи «Мачолису-н-нафоис»-и Навой дар Ҳирот аз ҷониби Султонмуҳаммад ибни Амири Ҳиротӣ, ки бо таҳаллуси Фаҳрӣ маъруф аст, ба забони тоҷикӣ тарҷума шуд. Фаҳрӣ ба ин тазкира боби 9-умро илова намуда, дар он дар бораи Навой ва муаллифони дигаре, ки пас аз таълифи «Мачолису-н-нафоис» ба арсаи илм зоҳир гардида буданд, ворид намуд ва ба он «Латоифнома» ном гузошт. Як нусхай «Латоифнома» дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 93 маҳфуз аст.<sup>1</sup> Солҳои 927-929 ҳ.к. / 1521-1523 дар Истамбул Ҳаким Шоҳмуҳаммад ибни ал-Муборак ал-Қазвинӣ низ ин тазкираи Навоиро ба забони тоҷикӣ тарҷума намуд. Ин мутарҷим дар бобҳои 7 ва 8-уми тазкира баъзе иловаҳо доҳил намуда, номи шоирони муосири ҳудро ворид кард. Ҳарду матни тарҷимаи тоҷикии ин тазкира соли 1945 аз тарафи Алиасғари Ҳикмат дар Техрон нашр гардид. Тарҷумаи сеюми тазкираи «Мачолису-н-нафоис» ба забони тоҷикӣ дар замони ҳукмронии Динмуҳаммад (1577-1588) аз тарафи Шоҳ Алӣ ибни Абдуалӣ анҷом ёфт. Як нусхай дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 1971 маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Алӣ ибни Ҳусайн ал-Воиз ал-Кошифӣ маъруф ба Сафӣ**

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 2. С. 17-18.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо. С. 15-17.

(11 февраля 1463-1533), адиби маъруф, муаллифи «Рашаҳот айну-л-ҳаёт». Дар ин асар дар бораи ҳаёт ва зиндагии сўғиҳои тариқати нақшбандия маълумоти арзишманд гирд оварда шудааст ва иншои он моҳи марта соли 1488 оғоз шуда, соли 909 х.к./1503-1504 ба хир расидааст. Асар аз пешгуфтари мухтасар, муқаддима (мақола), се боб (мақсад), ки ҳар қадом ба се фасл чудо мешаванд ва хулоса иборат аст. Қисми зиёди асар ба ҳаёт ва фаъолияти устоди муаллиф Xоча Убайдуллоҳи Ахрор (март-апрели 1401-20 февраля 1490) бахшида шудааст. Дар муқаддимаи асар муаллиф дар бораи ҳаёти 94 нафар шайхони пешгузаштаи Xоча Ахрор маълумот медиҳад.

Дар ганчинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон 11 нусҳаи дастхати «Рашаҳот айну-л-ҳаёт» маҳфуз аст.<sup>1</sup> Чопи сангии ин асар дар мамолики мухталиф борҳо анҷом ёфтааст.<sup>2</sup> Тарчумаҳои ин асар ба забонҳои арабӣ<sup>3</sup> ва туркӣ<sup>4</sup> низ вучуд доранд.

**Соммирзои Сафавӣ** (нимай аввали асри XVI) (писари Исмоили Сафавӣ), муаллифи тазкираи «Тухфаи Сомӣ». Муаллиф дар бораи ҳаёти адабии нимай аввали асри XVI-и Мовароуннаҳру Ҳуросон маълумоти арзандаро ироа медиҳад. Ў соли 1550 ба таълифи ин асар оғоз намуда, солҳои 1560-1561 онро ба охири мерасонад. Ин асар аз 7 боб иборат буда, дар бораи 712 шоирони ҳамасри муаллиф маълумот медиҳад. «Тухфаи Сомӣ» инчунин маъҳазӣ таъриҳӣ низ ба шумор рафта, дар бораи ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодии давлати Сафавихо ахбор дода,

<sup>1</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 9. С. 44-60.

<sup>2</sup> Алӣ ибни Ҳусайн ал-Воиз ал-Кошифӣ. Рашаҳот айну-л-ҳаёт. Лакҳнав, 1890, 1897, 1905; Куантпур, 1911, 1912; Тошканд, 1911.

<sup>3</sup> Алӣ ибни Ҳусайн ал-Воиз ал-Кошифӣ. Рашаҳот айну-л-ҳаёт. Миср, 1852; Макка, 1889.

<sup>4</sup> Алӣ ибни Ҳусайн ал-Воиз ал-Кошифӣ. Рашаҳот айну-л-ҳаёт. Қазон, 1888.

равобити онҳоро бо Шайбониҳо равшан месозад. Ин асар бо эҳтимоми Рукниддини Ҳумоюнфарруҳ дар Техрон соли 1347 ҳ.ш. нашр гардидааст.

**Сайд Баҳоуддин Ҳасан Нисори Бухорӣ** (нимай аввали асри XVI), муаллифи тазкираи «Музаккиру-л-аҳбоб». Ин тазкира соли 974 ҳ.к/1566-1567 навишта шуда, ба ҳокими Шайбонӣ Искандархон (1560-1583) бахшида мешавад. Ин асар аз муқаддима, ду қисм ва хулоса иборат аст. Қисмати аввал аз ду боб иборат буда, ҳар яки он аз ду фаслро ташкил мекунад, ки дар онҳо дар бораи шоирон ва аъзои хонадони Шайбониҳо ва Темуриҳо маълумот дода шудааст. Дар қисмат дуюми ин асар, ки аз чор боб ва ҳар боби он дар навбати худ ба чор фасл чудо мешавад, дар бораи ҳаёт ва фаъолияти шоирони нимай аввали асри XVI-и Мовароуннаҳр, Ҳурросон ва Ҳиндустон маълумот чой дорад. Дар ин тазкира дар бораи 285 шоирони ин давр маълумот оварда шудааст.

Дар «Музаккиру-л-аҳбоб» воқеаҳои сиёсии нимай аввали асри XVI низ тавсиф гардида, дар бораи ҳаёти 17 намоядан чингизиҳо, мисли Шайбониҳон, Убайдуллоҳхон, Абдуллатифхон, Абдулазизхон, Бобур, Ҳумоюн ва Ғайраҳо, ки дар Мовароуннаҳр ва Ҳиндустон ҳукмронӣ намудаанд, аҳбори муҳим зикр шудааст. Як нусҳаи дастхати «Музаккиру-л-аҳбоб» дар ганцинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 3223 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Мутрибии Самарқандӣ** (охири асри XVI ва ибтидои асри XVII). Ба қалами Мутрибӣ асарҳои зерин мансубанд: «Тазкирату-ш-шуаро»,<sup>2</sup> «Нусҳаи зебои Ҷаҳонгир»<sup>1</sup> ва

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 2. С. 18-19.

<sup>2</sup> Нусҳа комилтари «Газкирату-ш-шуаро»-и Мутрибӣ дар ҳазинаи дастнависҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи улуми Ҷумҳурии Ӯзбекистон таҳти рақами 2253 маҳфуз аст. Дар ин бора ниғ: СВР АН ӮзССР, т. I, с. 130-131;

## «Хотироти Мутрибӣ».<sup>2</sup>

Мутрибии Самарқандӣ дар асари худ «Тазкирату-шшуаро» дар бораи зиёда аз 320 шоирони мовароуннаҳрии чоряки охири асри XVI ва ибтидои асри XVII маълумот медиҳад. Муаллиф вазъи мушкили аксари шоиронро тасвир намуда, дар бораи доираи адабии Мовароуннаҳр таваққуф мекунад ва робитаи онҳоро бо шоирони форсизабони як қатор мамолики шарқ инъикос мегардонад.

Мутрибии Самарқандӣ ба навиштани асари дигари худ «Хотироти Мутрибӣ» соли 1625 оғоз карда, онро соли 1627 дар Ҳиндустон ба итмол расонид. Дар ин асар оид ба ҳаёти илмиву адабии Ҳиндустони Шимолӣ, маҳсусан шаҳри Лоҳур ва вазъи сиёсӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии Мовароуннаҳр дар чоряки аввали асри XVII маълумот овардааст. Он аз пешгуфтор ва 24 қисм ё худ хотироти муаллиф иборат аст, ки дар он пиromуни воҳӯриҳои Мутрибӣ бо Ҷаҳонгир ва атрофиёни ў маълумоти муфид чой дорад.

Дар «Нусхай зебои Ҷаҳонгир» муаллиф дар бораи 292 шоири охири асри XVI ва чоряки аввали асри XVII, ки дар Мовароуннаҳр, Бадаҳшон, Ҳиндустон ва Эрон умр ба сар бурдаанд, маълумот медиҳад. Он аз пешгуфтор, ду боб ва хулоса иборат аст. Қисми хотимавии асар аз тарафи Ҷаҳонгир илова шудааст, ки он дар бораи 80 шоири дар давраи подшоҳии Ақбар ҳаёт ба сар бурда, маълумот медиҳад.

«Нусхай зебои Ҷаҳонгир» ва «Хотироти Мутрибӣ» дар зери як муҷаллад бо номи «Таърихи Ҷаҳонгир» дар китобхонаи «Индиа Оффис»-и Англия маҳфузанд. Қисми хотимавии «Нусхай зебои Ҷаҳонгир», ки худи Ҷаҳонгир навштааст, бо «Хотироти Мутрибӣ» солҳои 1976-1977 аз

---

Rupka J. Dejini perske u tadziki Literatury. Praha, 1963. P. 428.

<sup>1</sup> Нусхай зебои Ҷаҳонгир. Тасҳеҳ ва муқаддими профессор Абдулғанӣ Мирзоев. Қарочӣ, 1976.

<sup>2</sup> Мутрибии Самарқандӣ. Хотироти Мутрибӣ (Мусоҷба бо Ҷаҳонгир подшоҳ) Бо эҳтимом ва муқаддими профессор Абдулғанӣ Мирзоев. Қарочӣ, 1977.

тарафи олими точик Абдулғанӣ Мирзоев ва адабиётшиносони Покистон Маҳмуд Ҳасани Сиддиқӣ ва Сайд Ҳисомиддини Рашидӣ дар Қарочӣ ба нашр расид.

**Муҳаммадбадеъ ибни Муҳаммадшарифи Самарқандӣ машҳур ба Малеҳо** (1053 ҳ.к./1643-1644 ибтидои асри XVII). Муаллифи тазкираи «Музаккиру-л-асҳоб». Дар Самарқанд мансаби муфтиро дошт. Ин асар аз ҷониби ўдар соли 1100 ҳ.к./1688-89 навишта шуда, маълумоти арзишманде дар бораи ҳаёт ва фаъолияти беш аз 200 шоирони форс-точик (аксаран аҳли Самарқанд ва Бухоро)-ро дар бар мегирад. Ин асар матолиби арзишмандеро роҷеъ ба таърихи сиёсӣ ва вазъи иҷтимоӣ-иқтисодии Мовароуннаҳри солҳои 70-уми асри XVII ва маълумот дар бораи унвон, мансабҳо ва вазифаҳои дорандагони онҳо дар хонии Бухоро ва гайраро дар бар дорад.

Аз матолиби ҳусусияти иҷтимоӣ-иқтисодӣ дошта, маълумот дар бораи касбу кор, вақф, андозҳо ва уҳдадориҳо, даллолҳои ришва ва пораҳӯрӣ, ки на танҳо аз ҷониби амирону мансабдорон, балки ҳуди ҳонҳо сар мезаданд, аз аҳамияти таърихӣ барҳӯрдоранд. Арзиши ин асар дар он аст, ки бо аксари ашҳосе, ки номашон дар асар зикр шудааст, муаллиф бевосита бо онҳо сӯҳбат оростааст.

«Музаккиру-л-асҳоб» аз ду қисм иборат аст: асосӣ ва иловагӣ. Дар қисмати асосӣ тибқи алифбо дар бораи 166 шоир маълумот оварда, аз ашъори онҳо намуна дода шудааст. Дар қисмати иловагӣ дар бораи 37 шоирони гуногун маводи пароканда бе риояи тартиби алифбо матолиб зикр шудааст. Нусхаҳои ин асар дар ҳазинаҳои нусахи ҳаттии бисёр кишварҳои ҳориҷӣ маҳфузанд.<sup>1</sup> Як нусхай дастхати «Музаккиру-л-асҳоб» дар ганҷинай Мар-

<sup>1</sup> Дар бораи тавсифи муҳтасари онҳо ниг: Миклухо-Маклай Н.Д. Описание, вып. 2, №104; СВР АН УзССР. Т. I. С. 133-134; Т. IX. С. 60-63; Каталог восточных рукописей АН ТаджССР. Т. II. Биографии, поэзия/Под ред. и при участии Мирзоева А.М. и Болдырева А.Н. Душанбе, 1968. С. 20-21; Manuscripts d'Afghanistan par S. De Lougier de Beaurecueil O.P. Le Caire, 1964. P. 312.

кази мероси хаттии назди раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон зери раками 610,<sup>1</sup> дар ганцинаи ИШ АИ ҶУ ҳафт нусхай ин асар мавҷуд аст, ки дутои онҳо (№ 2727/III ва 4270) хеле арзишманд, зеро дар замони зиндагии муаллиф нусхабардорӣ шудаанд.<sup>2</sup> Нусхай ин асар таҳти № 1206 дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе нигаҳдорӣ мешавад.<sup>3</sup> Матни интиқодии тазкираи «Музаккиру-л-асҳоб» дар асоси чаҳор нусха аз тарафи олимӣ тоҷик Камолиддин Садриддинзодаи Айнӣ ба табъ расидааст.<sup>4</sup>

**Мирзо Сомӣ** (нимай аввали асри XVIII), муаллифи «Тазкирату-л-мулук». Дар он дар бораи соҳтори маъмурии давлати Сафавиён, пиромуни сиёсати молиявӣ, буҷаи даромаду ҳарҷи давлати Сафавиҳо ва дигар ниҳодҳои мухталифи он давр аҳбор дода шудааст. Ниҳодҳои зиёде, ки дар ин асар зикр ёфтаанд, бо он ниҳодҳое, ки дар ҳонии Бухорои асри XVII-XVIII вучуд доштанд, яксонанд. Дар солҳои 40-и асри XX ба шарофати нашри он аз ҷониби профессор В.Ф. Минорский ин асар ба доираҳои илмӣ ворид гардид. Нусхоҳои ин асар дар ҳазинаҳои нигоҳдории бисёр кишварҳои ҳориҷӣ,<sup>5</sup> аз ҷумла, нусхай ин асар таҳти № 1206 дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон маҳфуз

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 2. С. 20-21.

<sup>2</sup> Дар бораи тавсифи ин ду нусха ниг: СВР АН УзССР. Т. I. С. 133-134.

<sup>3</sup> Дар бораи тавсифи муфассали ин асар ниг: Мирзоев А.М. Тазкираи Малеҳо ва баъзе масъалаҳои таъриҳ/Шарқи сурх. 1946, №1. С. 30-32; Ҳамон муаллиф. Новый источник по литературе Ирана сефевидского периода// Труды двадцать пятого Международного конгресса востоковедов. Т. II. М., 1963. С. 269-275; Шахиншаев А. Антология Малеҳа//Труды Таджикской базы АН СССР. Т. IX. Сталинабад, 1938. С. 33-40.

<sup>4</sup> Муҳаммадбадеъ ибни Муҳаммадшариф Малеҳои Самарқандӣ. Тазкираи «Музаккиру-л-асҳоб». Матни интиқодӣ бар асоси чаҳор нусхай муҳим. Ба эҳтимоми Камолиддин Садриддинзодаи Айнӣ. Душанбе, 1385 ҳ.ш. (2007).

<sup>5</sup> Н. Д. Миклухо-Маклай. Описание, вып. 2, № 104; СВР АН УзССР. Т. I. С. 133-134; Т. IX. С. 60-63; Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Т. II. Биографии, поэзия/Под ред. и при участии А. М. Мирзоева и А. Н. Болдырева. - Душанбе, 1968. С. 20-21; Manuscripts d'Afghanistan par S. De Lougier de Beaurecueil O.P. Le Caire, 1964. Р. 312.

аст.<sup>1</sup>

**Шерхон ибни Алӣ Аҳмадхони Лудӣ** (асри XVII), муаллифи тазкираи «Миръоту-л-хаёл», дар Ҳиндустон зиндагӣ карда, асари худро соли 1102 ҳ.қ./ 1690-1691 таълиф намудааст, ки дар он дар бораи ҳаёт ва фаъолияти 136 шоири форс-точики асрҳои X- XVII маълумот дода, аз ашъори онҳо намунаҳо овардааст. Дар ин асар ба ҷуз аз маводи адабӣ, инчунин дар бораи тиб, чурофия, одоб ва амсоли онҳо матолиб мавҷуд аст. Ду нусҳаи дастхати «Миръоту-л-хаёл» дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ зери ракамҳои 1996 ва 392 маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Муҳаммад Тоҳир ибни Мавлоно Муҳаммад Тайиб ал-Хоразмӣ ал-Хонақоҳӣ** (асри XVIII) маъруф ба Тоҳири Эшон, муаллифи «Тазкирату-л-авлиё». Муаллиф қисмати зиёди асарро моҳҳои март-апрели соли 1745 дар Хонақоҳ (Хоразм) навишта, қисми боқимондаашро соли 1747 дар Бухоро ба охир расондааст. Дар асар дар бораи ҳаёт ва фаъолияти зиёда аз 300 шайхони тариқати нақшбандия, аз ҷумла ҳаёти худи муаллифи асар, дар бораи Муҳаммад пайғамбар, Абубакр, Умар, Усмон, Алӣ ва пешвои мазҳаби суннии ҳанафӣ Абуҳанифа Нуъмон ибни Собит (ваф. 767) маълумот медиҳад. Дар ганҷинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон як нусҳаи дастхати «Тазкирату-л-авлиё» зери

---

<sup>1</sup> Дар бораи тавсифи муфассали ин асар ниг: А. Мирзоев. Тазкираи Малеҳо ва бальзе масъалаҳои таърихи/Шарқи сурх. – 1946, №1. С. 30-32; Ҳамон муаллиф. Новый источник по литературе Ирана сефевидского периода//Труды двадцать пятого Международного конгресса востоковедов. -Т. II. -М., 1963. С. 269-275; А. Шахинпаев. Антология Малеҳа//Труды Таджикской базы АН СССР. -Т. IX. -Сталинабад, 1938. С. 33-40. Матни интиқодии «Тазкираи музаккиру-л-асҳоб» дар асоси чаҳор нусха аз тарафи олимӣ тоҷик Камол Айнӣ ба табъ расонида шуд. Ниг: Муҳаммадбадеъ ибни Муҳаммадшариф Малеҳои Самарқандӣ. Тазкираи «Музаккиру-л-асҳоб». Матни интиқодӣ бар асоси чаҳор нусҳаи муҳим. Ба эҳтимоми Камолиддин Садриддинзодаи Айнӣ. Душанбе, 1385 ҳ.ш. (2007).

<sup>2</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 2. С. 22-23.

рақами 8791/1 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

Ба қалами ин муаллиф асари дигаре зери унвони «Баёни силсилаи хоҷагони олишон» мансуб аст, ки он соли 1747 таълиф гардидааст. Ин асар бо номи «Тазкираи нақшбандия ба тариқи назм» низ маъруф аст. Дар ин асар дар бораи насабномай зиёда аз сӣ шайхи тариқати нақшбандия, аз ҷумла ҳуди муаллиф маълумот оварда шудааст. Як нусхай дастхати «Баёни силсилаи хоҷагони олишон» дар ганцинаи дастхаҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 8791/111 маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Ҳоҷӣ Лутфалӣ ибни Оқохони Бегдилии Шомлуи Исфаҳонӣ маъруф ба Озар** (1134 ҳ.қ./ 1721-1722 – охири аспи XVIII), муаллифи «Оташкада». Дар Исфаҳон тавал-луд шуда, аксари ҳаёташро дар шаҳри Қум гузаронида, дар онҷо вафот намудааст. Муаллиф ба навиштани асари ҳуд соли 1174 ҳ.қ./ 1760-1761 шурӯъ намуда, тақрибан соли 1193 ҳ.қ./ 1779 онро ба охир расонидааст. Дар ин тазкира дар бораи 842 шоири форс-тоҷики Мовароуннаҳр, Ҳуросон ва Ҳиндустон маълумот оварда, аз эҷодиёти онҳо на-мунаҳо ҷой дода шудааст. Тазкира аз муқаддима ва ду қисмат иборат аст. Қисми аввал панҷ ва қисми дуюм ду бобро ташкил мекунад. Дар қисмати аввал дар бораи шоирони пешгузаштаи Мовароуннаҳр, Ҳуросон ва Ҳиндустон, дар қисмати дуюм дар бораи шоирони ҳамзамони муаллиф, ки дар Ҳуросону мамолики ҳамсоя мезистанд, маълумот овардааст.

Тазкираи «Оташкада»-и Озар дар Ҳиндустон<sup>3</sup> ва Техрон<sup>4</sup> ба табъ расидааст. Як нусхай дастхати «Оташкада»-и Озар дар ганцинаи дастхатҳои Маркази меросии хаттии

<sup>1</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 9. С. 63-64.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо. С. 64.

<sup>3</sup> Озар Бегдилӣ. Оташкадаи Озар. Чопи сангӣ. Калкатта, 1834; Чопи сангӣ. Бомбай, 1861.

<sup>4</sup> Озар Бегдилӣ. Оташкадаи Озар. Бо эҳтимоми Сайдидчаъфар Шахидӣ. Техрон, 1337 ҳ.ш.

назди раёсати АМИТ зери рақами 1131 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Қорӣ Раҳматуллоҳ ибни Ашурмуҳаммад ал-Бухорӣ маъруф ба Возеҳ** (1233 / 1817-1818 – 1311 /1893), шоир ва нависандаи маъруф, муаллифи тазкираи «Тухфату-лаҳбоб фи тазкирати-л-асҳоб». Дар Бухоро таваллуд ёфта, дар ҳамин ҷо ғавтидааст. Ҷанд сол дар дарбори амир Музаффар (1865-1885) хидмат намуда, асари ҳудро ба ӯ бахшидааст. Ба қалами Возеҳ асарҳои дигар низ дар соҳаи таъриҳ, тиб, одоб, фиқҳ ва ғайра мансубанд. Возеҳ ба таълифи тазкираи «Тухфату-л-аҳбоб фи тазкирати-л-асҳоб» соли 1280 ҳ.қ./1863-1864 шуруъ намуда, онро соли 1287 ҳ.қ./1870-1871 ё 1288 ҳ.қ./1871-1872 ба охир расондааст. Возеҳ дар бораи 245 шоирони тоҷики охири асри XVII – XIX маълумот дода, аз осори онҳо намунаҳо овардааст. Муаллиф дар ин тазкира дар бораи шоирони доираи адабии Ҳуқанди асри XIX низ маълумот додааст. Номи шоирон тибқи алифбо омадааст. Се нусхай дастхати «Тухфату-л-аҳбоб фи тазкирати-л-асҳоб»-и Возеҳ дар ганцинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ<sup>2</sup> ва дар ганцинаи дастхаҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон се нусхай дастхати ин асар маҳфуз аст.<sup>3</sup>

**Ҳочӣ Нематуллоҳи Муҳтарам маъруф ба Нозук** (охири асри XIX-аввали асри XX), муаллифи «Тазкирату-ш-шуаро». Пас аз ҳатми мадраса Муҳтарам дар мавзеъҳои муҳталифи аморати Бухоро дар мансабҳои раис, муҳтасиб ва қозӣ кор карда, амiron Абдулаҳад (1885-1910) ва Олимхон (1910-1920) ҳомии Муҳтарам буданд. Муҳтарам ҳанӯз дар вакти дар мадраса таҳсил намудан аз амир Абдулаҳад дастур гирифта буд, ки ин асарро нависад ва он танҳо соли 1910 анҷом ёфт.

Дар ганцинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 2. С. 24-25.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо. С. 27-29.

<sup>3</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 9. С. 64-66.

назди раёсати АМИТ як нусхай дастхати «Тазкирату-ш-шуаро»-и Мухтарам зери рақами 394, маҳфуз аст,<sup>1</sup> ки он бо хатти худи муаллиф навишта шудааст. Дар ин тазкира номи зиёда аз 125 шоир тибқи алифбо бо овардани намунаи ашъори онҳо зикр гардидааст. «Тазкирату-ш-шуаро»-и Мухтарам соли 1970 дар Душанбе ба табъ расид.<sup>2</sup>

**Абдуллоҳҳочаи Абдӣ** (1870-1922), муаллифи «Тазкирату-ш-шуаро». Ин асар соли 1904 таълиф гардида, аз муқаддима ва 28 боб иборат аст. Муаллиф дар ин тазкира номи 118 нафар шоиру адаби Бухорову гирду атрофи он ва якчанд шоири Эрону Афғонистонро зикр намуда, дар бораи ҳаёт ва фаъолияти онҳо маълумот медиҳад ва аз осори онҳо намунаҳо меорад. Шарҳи ҳоли баъзе шоирони зикрнамудаи Абдӣ дар тазкираҳои дигар вучуд надоранд. «Тазкирату-ш-шуаро»-и Абдӣ соли 1983 дар Душанбе ба табъ расид.<sup>3</sup> Дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ як нусхай дастхати «Тазкирату-ш-шуаро»-и Абдӣ зери рақами 3220 маҳфуз аст,<sup>4</sup>

**Мир Муҳаммад Сиддиқ ибни сайид амир Музаффар, маъруф ба Ҳишмат,** (охири асри XIX - нимаи аввали асри XX), писари калонии амир Музаффар (1865-1885). Пас аз вафоти падар бародари Мир Сиддиқ – Абдулаҳад (1885-1910) ўро ҳабс намуда, худаш ба таҳт менишинад. Мир Сиддиқ дар давоми 35 сол дар ҳабси хонагӣ буд ва дар он муддат ба фаъолияти адабӣ машғул гардид. Пас аз инқиlobи Бухоро Мир Сиддиқ муддате дар китобхонаи Бухоро кор карда, соли 1922 ба Афғонистон муҳочирад намуд ва дар он ҷо вафот кард. Ба қалами Мир Сиддиқ асари «Тазкирату-ш-шуаро» мансуб аст, ки дар он дар бораи ҳаёт ва фаъолияти шоирони Мовароуннаҳри асрҳои XVI-XVIII маълумоти арзишманд вучуд доранд. Дар ганчинаи даст-

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 2. С. 31.

<sup>2</sup> Мухтарам. Тазкират уш-шуаро. Душанбе, 1970.

<sup>3</sup> Тазкират уш-шуарои Абдуллоҳҳочаи Абдӣ. Душанбе, 1983.

<sup>4</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 2. С. 29-30.

хатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон ду нусҳаи дастхати «Тазкирату-шшуаро»-и Мир Муҳаммад Сиддиқ зери рақамҳои 4767 /11 ва 5561 маҳфузанд.<sup>1</sup> Дастхати рақами 4767 /11 дастхати аслии худи муаллиф аст, ки январи соли 1903 навишта шудааст.

Мир Афзали Пирмастӣ ибни Муҳаммад Ашраф ас-Сиддиқӣ ал-Ҳанафӣ ал-Ҳиравӣ маъруф ба Афзал (ваф. 1915), шоири дарбори аморати Бухоро. Дар замони ҳукмронии амир Абдулаҳад (1885-1910) Мир Афзал муддате дар назди бародари ў Мир Сиддиқ вазифаи муншигиро ичро намуда, пас дар деҳаҳои назди Бухоро ба вазифаи имомӣ машғул шудааст. Дар солҳои аввали асри XX ба дарбори Абдулаҳад наздикӣ дошт ва бо супориши ў ба таълифи асари «Афзалу-т-тазкор фи зикри-ш-шуаро ва-л-ашъор» машғул шуда, соли 1322 ҳ.қ./1904-1905 онро ба охир расонд. Муалиф дар ин асар дар бораи шоирони асри XIX – ибтидои асри XX маълумот дода, тахаллуси онҳоро тибқи алифбо чойгир кардааст. Як нусҳаи дастхати «Афзалу-т-тазкор фи зикри-ш-шуаро ва-л-ашъор» дар ганцинаи дастхаҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 849 маҳфуз аст.<sup>2</sup>




---

<sup>1</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 9. С. 66-68.

<sup>2</sup> Ҳамон чо. С. 68-69.

---



## САФАРНОМАХО

Шамсиддин Абуабдуллоҳ Мұхаммад ибни Аҳмад ибни Абубақр аш-Шомӣ ал-Муқаддасӣ (946-1000), сайёх, муаррих ва ҹуғроғидони маъруфи араб, муаллифи асари таърихӣ - ҹуғроғии «Аҳсану - т - тақосим фи маърифати - л - ақолим». Ин асар соли 985 таълиф ёфта, муаллиф онро ба хонадони Сомониён тухфа намудааст.

Асар аз мұқаддима ва ду фасл иборат аст. Дар фасли аввал муаллиф тасвири умумии давлатхои Шарқро намуда, дар фасли дувум тавсифоти таърихӣ ва ҹуғроғии Хуросон, Систон ва Мовароуннаҳро меорад. Дар ин асар доир ба мавқеи ҹуғроғии давлатҳо, вилоятҳо ва шаҳрҳо маълумот дода, масоҷид, корвонсаройҳо, бозорҳо ва дигар ёдгориҳои мемории онҳоро зикр менамояд. Чунин маълумот дар бораи шаҳрҳои Бухоро, Самарқанд, Марв ва Ҳуҷанд оварда шудаанд. Дар китоби «Аҳсану-т-тақосим фи маърифати-л-ақолим» муаллиф инчунин дар бораи урғу одат, тарзи зиндагӣ, либос, зироаткорӣ, хунармандӣ, чорводорӣ, тарзи обёрӣ, воҳиди пул, дин, забонҳои халқҳои Мовароуннаҳ ва амсоли онҳо ахбори ҷо-либ овардааст. Нусхаҳои ин асар дар китобхонаҳои Берлин, Истамбул ва Москав маҳфузанд. «Аҳсану-т-тақосим фи маърифати-л-ақолим»-и Муқаддасиро соли 1877 де Гуе ба табъ расонид.<sup>1</sup> Соли 1992 Фуод Сезгин ин китобро аз рӯи чопи де Гуе дар шаҳри Франкфурти Олмон аз нав нашр намуд.

Аҳмад ибни Аббос ибни Рашид ибни Ҳаммод маъруф ба Ибни Фазлон, сайёҳи охири асри IX ва аввали асри X-и араб, муаллифи «Рисола». Ин асар ба саёҳати сафирони

---

<sup>1</sup> Descriptio imperii moslemici auctore Schamso'd-din Abu Abdollah Mohammed ibn Ahmed ibn abi Bekr al-Banna al-Basschari al-Mokaddasi. Ed. M. J. de Goeje, Lugduni Batavorum, 1877.

араб, ки бо амри халифаи араб Муқтадир (908-932) ба давлати Булғори Волга рафта буданд, баҳшида шудааст. Сабаби ин сафар дар он буд, ки булгорҳои Волга ба Бағдод сафорат фиристода, хоҳиш карданд, ки дар муборизаи зидди хазарҳо ба онҳо ёрӣ расонанд ва баҳри интишори дини ислом дар ин минтақа намояндаи худро фиристанд. Бино ба ин хоҳиш 21 июни соли 921 аз Бағдод ба пойтахти Булғор сафорати ҷавобӣ фиристода шуд, ки дар ҳайати он Ибни Фазлон низ ширкат дошт. Онҳо ба пойтахти Булғор 12 майи соли 922 расиданд. Ҳангоми сафар ин сафорат аз шаҳрҳои Эрон ва Мовароуннаҳр убур намуд. Дар шаҳри Бухоро Ибни Фазлон бо вазири дарбори Сомониён, ҷуғрофидони маъруфи он давр Ҷайҳонӣ мулоқот намуд. Ин сафорат аз Бухоро ба воситаи Амударё то Хоразм ва баҳри Арал ба шаҳрҳои Устюрт ва Яик ба Поволжия рафт. Баъди бозгашт аз ин сафари дуру дароз ба Ироқ Ибни Фазлон қайдҳои сафари худро дар «Рисола»-аш инъикос намуд. Нусҳаи ягонаи «Рисола»-и Ибни Фазлон сарчашмаи нодири таърихиҷо ҷуғрофӣ ва этнографӣ ба шумор меравад. Ин асари Ибни Фазлонро олимони ҷуғрофидони олам, аз ҷумла, олимони Мовароуннаҳру Ҳурросон дар давоми асрҳо истифода намудаанд. Ин асар ба забонҳои мухталифи ҷаҳон, аз ҷумла ба забони русӣ тарҷума ва нашр гардидааст.<sup>1</sup>

**Ҳаким Абумуъин Ҳамидуддин Носир ибни Ҳусрави Қубодиёнӣ** (1004-1088), шоири маъруф, муаллифи «Сафарнома». Носири Ҳусрав дар «Сафарнома» хотироти сафари ҳафтсолаи худро аз 5 марта 1046 то 23 октябри соли 1052 навиштааст. Вай дар ин муддати сафар 2220 фарсанг (17 ҳазор км) масофаро тай намуда, шаҳру мамолики зиёдеро дидааст. Дар «Сафарнома» қайду хотироти ҳаррӯзai сафар, ҷизҳои дидою шунидаи муаллиф гирд оварда шудааст. Маълумоту хотироти сафар тибқи санаҳои ба шаҳру

<sup>1</sup> Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. –М.-Л., 1939. Перевод и комментарий; Путешествие Ахмеда Ибн-Фадлана на реку Итиль. Казан, 1992.

вилоятҳо расидаи муаллиф пай ҳам ҷойгир шудаанд. Дар асар доир ба мавқеи ҷуғрофии кишварҳо, обу ҳаво, роҳҳо, ҷойҳои ҷамъиятий, ёдгориҳои фарҳангӣ, урғу одати ҳалқҳои он маҳалҳо, мулоқоти муаллиф бо ашхоси маъруф ва амсоли он маълумот оварда шудааст. «Сафарнома» ба забонҳои фаронсавӣ, англисӣ, русӣ, узбакӣ ва гайра тарҷума ва нашр шудааст.<sup>1</sup> Дар китобхонаи ба номи А.А. Семёнови Пажуҳишгоҳи таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон як нусхаи дастхати «Сафарнома»-и Носири Ҳусрав зери рақами 303 ва дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ як нусхаи дастхати ин асар зери рақами 951/1 маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Ибни Балҳӣ (асри XI-XII)**, ҷуғрофидон, сайёҳ ва муаррихи маъруф, зодаи Балҳ. Дар дарбори ҳокими Салҷуқӣ Фиёсиддин Муҳаммад (1104-1117) вазифаи муставфиро ичро мекард. Ибни Балҳӣ ба панҷ музофоти Форс: Истаҳр, Даробҷирд, Ардашерхур, Шоҳпурхур ва Қубодхур, инчунин ба як қатор шаҳру марказҳои маъмурии он, аз шимол ба ҷануб то ҳаличи Форс сафар карда, соли 1117 асари таърихиҷо ҷуғрофии худро зери унвони «Форснома» навиштааст. Асар дар таърихи адабиёти ҷуғрофии форсизабон мақоми ҳос дошта, дар он ахбори муфассал оид ба вилоятҳои бузург ва марказии Эрон, шаҳрҳо, маҳалҳои аҳолинишин, кӯҳҳо ва дарёҳо оварда шудааст. Дар «Форснома» Ибни Балҳӣ раванди муҳочирад ва ташаккули ҳалқияту қабилаҳое, ки дар асри XII ба Форс омадаанд, шарҳ дода, ҷиҳатҳои ҳоси майшат, аҳлоқ ва фарҳангӣ аҳолии маҳаллиро васф менамояд. Дар ин асар маълумоти нодире дар бораи тиҷорат, иқтисод, роҳҳои корвонгузар, масофаи байни шаҳрҳо ва амсоли он ҷойдоранд. Масоили таърихии он ба мавзӯъҳои таърихи ҳо-

---

<sup>1</sup> Носири Ҳусрав. Сафарнома. Душанбе: Ирфон, 1970; Носири Ҳусрав. Сафарнома. Тошканд: Шарқ, 2003.

<sup>2</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Т. 1. С. 237.

кимони Форс аз давраи қадим то замони исломӣ бахшида шудаанд. Ибни Балхӣ яке аз аввалинҳо шуда харитаҳои ҷуғрофии вилояти Форсро мураттаб кардааст.

Асари дигари ӯ «Китоби ахбор» ном дорад, ки он дар бораи баҳру ҷазираҳо ва манотики рӯи замин маълумот медиҳад. Ин асар, мутаассифона то замони мо нарасидааст.

Китоби «Форснома» соли 1343 ҳ.ш. аз ҷониби Алий Нафии Бехрузӣ дар Шероз нашр гардид.<sup>1</sup> Дар Текрон низ ин китоб ба табъ расидааст.<sup>2</sup>

Шамсуддин Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни Абдуллоҳ ал-Лавотӣ ат-Танҷӣ маъруф ба Ибни Баттута (1304 - 1377), сайёҳ, ҷуғрофидон ва муаррихи машҳури араб буда, дар шаҳри Танҷа таваллуд шудааст. Ӯ соли 1325 аз зодгоҳаш ба сафар баромада, дар давоми 29 сол (то 8 январи соли 1354) ба кишварҳои араб, Эрон, Осиёи Хурд, Крим, шаҳрҳои ҷануби Россия, Мовароуннаҳр, Ҳурисон, Ҳинд, Чин, ҷазираҳои Суматра, Индонезия ва бальдтар ба Магриб (Испания) ва Африқо, то соҳилҳои дарёи Нигер саёҳат кардааст. Пас аз бозгашт мушоҳида ва мочароҳои сафари хешро ба котиби дарбори сultonи Марокаш Абуинони Форис (солҳои ҳокимиёт 1348-1358), ки Ибни Ҷузай ал-Қалбӣ ном дошт, баён намуд. Ибни Ҷузай соли 1356 хотироти Ибни Баттутаро дар шакли китobi алоҳида зери унвони «Тухфату-н-нуззор фӣ ғароibi-l-am sor va acoibili-asfor» (Тухфаи нозирон дар бораи ғароиботи шаҳрҳо ва акоиботи сафарҳо) мураттаб соҳт, ки он дар байни донишмандон бо номи «Сафарнома»-и Ибни Баттута машҳур аст. Дар хотироти Ибни Баттута дар бораи омӯзиши вазъи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии майшии мардумони манотики мусофираташ маълумоти ҷолиб ва

<sup>1</sup> Ибни Балхӣ. Форснома. Ба қӯшиши Алий Нафии Бехрузӣ. Шероз, 1343 ҳ.ш.

<sup>2</sup> Ибни Балхӣ. Форснома. Бо эҷтимоми Лестренҷ. Нашри 1. Текрон: Асотир, 2006. - 199 с.

нодир оварда шудааст. Ибни Баттута зимни сафари худ ба Мовароуннахру Хурросон чуғрофиёи таърихии ин минтақаро баъди тоҳтутози ҳаробиовари муғулҳои истилогар дақиқ тасвир карда, меҳмоннавозии мардуми Самарқанду Исфахон, таъми лазизи ҳарбузай Бухоро, Хоразм, олу ва ангури Вобканд, гармобаҳои Тирмизу Насаф, тути Чом, бозору мадрасаҳои Нишопуру Хоразмро васф кардааст. Ибни Баттута аввалин нафарест, ки ҳатти масири муҳочирияти гарибонро аз Мовароуннахру Хурросон ба Ҳинд ва вазъи будубоши онҳоро дар он қишвар ба тасвир гирифтааст. Ибни Баттута чанд муддат дар Дехлӣ вазифаи қозигиро иҷро карда, хотироташро дар бораи таъриху тамаддуни Ҳинд муфассал зикр мекунад. Ибни Баттута ҳангоми зикри хотироти худ озодандеширо риоя карда, ба гайр аз Чингизхон нисбат ба дигар роҳбарони сиёсии ҳамзамонаш эҳтиром гузоштааст. Дар «Сафарнома»-и Ибни Баттута дар бораи ҳонҳои муғул Кабакхон ва Тармасирин маълумоти зиёд оварда шудааст. Аз ин асар дар бораи ҳаёти этнографӣ, иқтисодӣ ва маданию майшини Мовароуннахру Хурросон аҳбори ҷолибу нодир пайдо кардан мумкин аст. «Сафарнома»-и Ибни Баттута соли 1370 ҳ.ш. дар Эрон тарҷума ва нашр гардида,<sup>1</sup> қисмати сафари Ибни Баттута оид ба Мовароуннаҳр дар тарҷума бо забони русӣ соли 1988 аз ҷониби олимӣ узбек Н. Иброҳимов ба табъ расид.<sup>2</sup>

Мир Абдулкарим ибни Мир Исмоили Бухорӣ (асри XIX), муаллифи асари «Ҳақоқиу-л-умур». Соли 1818 дар ҳайати сафорати Бухоро ба Туркия чун котиб ширкат намуд инчунин ба шаҳру қишварҳои муҳталиф сафар кардааст. Дар асари худ тавсифи мамолик ва шаҳрҳоеро

<sup>1</sup> Ибни Баттута, Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни Абдуллоҳ ал-Лавотӣ ат-Танҷӣ. Сафарнома. Дар ду ҷилд. Тарҷумаи Муҳаммадалии Муҳид. Техрон, 1370 ҳ. Ҷ.И. -639 с. Ҷ. II. -520 с.

<sup>2</sup> Ибрегимов Н. Ибн Баттута и его путешествия по Средней Азии. Москва: Наука, 1988.

овардааст, ки сафорат аз ҳудуди онҳо мегузашт. Дар ин китоб дар бораи шаҳру вилоятҳои Осиёи Миёна, Туркестони Шарқӣ, қисматҳои шимолу гарбии Ҳиндустан, ки муаллиф ба он ҷойҳо низ сафар карда, матолиби зарурӣ ҷамъ оварда буд, маълумоти ҷолиб ҷой дода шудааст. Китоби «Ҳақоиқу-л-умур» соли 1832 навишта шудааст. Як нусхай дастнависи «Ҳақоиқу-л-умур» дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 2025 махфуз аст.<sup>1</sup>

**Мирзо Ризоқулиҳон маъруф ба Ҳидояти Лолабошӣ** (1215 ҳ.к./1800-1801 - 1288 ҳ.к./1871-1872), адиби маъруфи Эрон, зодай Техрон. Ӯ дар замони ҳукронии Носириддиншоҳ мураббии шоҳзода - вориси таҳт буда, мансаби ноиби вазири маорифро бар уҳда дошт ва дар айни замон раисии коллеҷи шоҳӣ буд. Ба қалами ӯ асарҳои «Равзату-с-сафо» (давоми таърихи Мирхонд ва Ҳондамир), «Маҷмаъу-л-фусаҳо» ва «Сафоратномаи Хоразм» мансубанд. Носириддиншоҳ соли 1267 ҳ.к./1850-1851 сафорати худро бо сардории Ҳидояти Лолабошӣ барои ҳалли масоили равобити Эрон бо Ҳева ба дарбори хони Ҳева Муҳаммад Амин (1262 ҳ.к./1846 - 1271/1855) ирсол менамояд. Баъди бозгашт ба Эрон ҳамроҳи ӯ сафири Ҳева Ота Ниёз Маҳрам ба назди Носириддиншоҳ меояд. Муаллиф дар асари худ «Сафоратномаи Хоразм» мушоҳидai худро, ки ҳангоми сафар сабт намуда буд, рӯи қофаз меорад. Ҳидояти Лолабошӣ ҳангоми сафар ба Ҳева аз шаҳри Рай ба воситаи Астаробод рафта буд ва дар бораи мавзеъҳое, ки аз онҳо убур менамуд ва воқеоти сафари худ маълумоти муғид меорад. Як нусхай дастнависи «Сафоратномаи Хоразм» дар ганчинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 9129 махфуз аст.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 6. С. 239-241.

<sup>2</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 1Х. С. 31-32.

**Муҳаммад АлихонFaфурӣ** (асри XIX), фиристодаи шоҳи Эрон Муҳаммадшоҳ (1834-1848) ба дарбори хони Хева. Ба ўдастур дода шуда буд, ки бо хони Хева барои озод намудани асирони эронӣ музокирот анҷом дихад. Муҳаммад Алихон бо хони Хева дар ин мавзуъ чанд маротиба гуфтушунид гузаронид, vale онҳо бе натиҷа анҷом ёфтанд. Хон меғуфт, ки эрониёнро мардум ба асири гирифтаанд, на давлат, аз ин рӯ, шоҳ барои халосии онҳо бояд товон дихад. Муаллиф ин хотироти худро дар китоби «Рӯзномаи сафари Хоразм» зикр намудааст.

**Сайид Аҳамад Хоҷа Накиб валади Муҳаммад Хоҷа Накиб** (нимай дуюми асри XIX), бародарзодаи амири Бухоро Насруллоҳ (1827-1860), муаллифии асари «Сиёсатномаи сайид Аҳамад Хоҷа», ки ба таври ёддошт навиштааст, дар бораи ободонии шаҳрҳо, ки ба он ҷойҳо сафар кардааст, ашҳоси маъруф, ки бо онҳо суҳбат оростааст ва амсоли онҳо маълумоти ҷолиб овардааст. Дар ганҷинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон як нусхайи дастнависи «Сиёсатномаи сайид Аҳамад Хоҷа» зери раками 4292 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Абдураҳмони Мустаҷир** (нимай дуюми асри XIX), муаллифи «Рӯзномаи сафари Искандаркӯл». Ин асари гаронбаҳои таъриҳӣ буда, соли 1870 таълиф гардида, дар он муаллиф роҷеъ ба вазъияти иқтисодӣ-иҷтитмой, сатҳи зиндагӣ, машғулият ва қасбу кори аҳолӣ, фарҳангӣ Кӯҳистон - болооби Зарафшон, ки миригариҳои Фалғар, Мастроҳ, Фон, Киштӯд ва Могиёнро фаро мегирифт, маълумот овардааст.

Баҳори соли 1870 Панҷакент ба тобеияти Россия гузашт, vale Кӯҳистон аз тасаллути русҳо берун буд. Соли 1870 сардори округи Зарафшон генерал-майор А.К. Абрамов бо мақсади ба тобеияти империяи Россия доҳил намудани Кӯҳистон ба он ҷониб экспедитсияи ҳарбӣ

---

<sup>1</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 6. С. 71-72.

ташкил намуд, ки дар байни онҳо як гурӯҳ донишмандон, ки ба онҳо шарқшинос А. Л. Кун роҳбарӣ мекард, низ ширкат доштанд. Абдураҳмони Мустачир, ки ба табақаи тоҷирони самарқандӣ тааллук дошт ва бо русҳо робита пайдо карда буд, дар ин экспедитсия ба сифати мутарҷим ва роҳбалад интихоб гардид. Ў ҳодисаҳои дар роҳ рӯйдода, аҷоиботи табиат ва вазъи атрофро мушоҳида намуда, нақлу ривоятҳои шунидаашро ба риштаи таҳрир қашидааст. Тибқи маълумоти асар сафари онҳо аз Самарқанд рӯзи 25 апрели соли 1870 оғоз гардида, то 27 июни соли 1870 давом ёфтааст. Дар баъзе маҳалҳо, махсусан дар ағбаи Қӯли қалон (Говхона), Фалгар ва Маҷтоҳ аҳолӣ ба ҳайати экспедитсия муқобилияти саҳт нишон медиҳанд. Ҳамаи ин воқеаҳоро Мустачир ба таври муфассал баён намудааст.

«Рӯзномаи сафари Искандаркӯл» бо лаҳҷаи тоҷикии самарқандӣ навишта шуда, шарқшинос А. Л. Кун 1 июли соли 1870 ба ин асар бо забони русӣ дебоча навиштааст. Матни ин асар борҳо нусхабардорӣ шудааст.

«Рӯзномаи сафари Искандаркӯл» соли 1989 аз ҷониби олимони тоҷик Аълоҳон Афсаҳзод ва Мирзо Муллоаҳмадов нашр гардидааст.<sup>1</sup>

**Муаллифи гумном** (охири асри XIX), ба қалами ў асари «Сафарномаи Бухоро» мансуб аст. Муаллиф соли 1894 аз ҷониби шоҳи Эрон ба Бухоро фиристода мешавад, то ки чун миёнрав бо амири Бухоро дар бораи озод намудани асирони эронӣ гуфтушунид гузаронад. Дар «Сафарномаи Бухоро» дар бораи соҳтори идории аморати Бухоро, ташкимли девонҳои идорӣ, вазъи шаҳрҳо ва вилоёти аморат, ҳолати иқтисодӣ, воридот ва хоричоти молҳо ва амсоли он маълумоти арзишманде оварда шудааст. Ин

---

<sup>1</sup> Абдураҳмони Мустачир. Рӯзномаи сафари Искандаркӯл. Ҳозиркунандай чоп ва муаллифони муқаддимаву тавзезот Аълоҳон Афсаҳзод ва Мирзо Муллоаҳмадов. Душанбе: Ирфон, 1989.

китоб соли 1373 ҳ.ш. дар Техрон ба табъ расидааст.<sup>1</sup>

**Ҳомид валади Қозӣ Бақоҳоча** (охири асри XIX - нимаи аввали асри XX), зодаи Бухоро. Падараш дар замони амир Музаффар (1860-1885) дар Каркӣ вазифаи қозигиро ишғол мекард. Ҳомид дар Бухоро таҳсил намуда, бо доираи адабии он шиносои хуб дошт. Ўз ақидаҳои маорифпарварии Аҳмади Дониш хуб огоҳ буд ва часорати ўро дар муносибат бо амир ҷонибдорӣ мекард. Ба қалами Ҳомид асари «Танзилу-л-амсол фӣ зикри баёни-л-аҳвол» мансуб аст, ки навиштани онро 29 январи соли 1928 ба охир расонда, дар он хотироти худро баён кардааст. Муаллиф дар ин асари худ дар бораи таърихи аморати Бухоро аз нимаи асри XIX оғоз намуда, то солҳои аввали барқароршавии Ҳокимияти Шӯравӣ дар Бухоро маълумоти мухтасар медиҳад. Ҳангоми зикри таърихи сулолаи манғит, дар бораи ишғоли Осиёи Миёна аз ҷониби Россияи подшоҳӣ сухан карда, вазъи сиёсии он замонро шарҳ медиҳад. Асари «Танзилу-л-амсол фӣ зикри баёни-л-аҳвол» аз чор боб иборат аст, ки ҳар боби он ба чор қисм чудо мешавад. Дар боби аввал дар бораи ҳаёти муаллиф ва илмомӯзии ў маълумот оварда шудааст. Дар боби дуюм оид ба ҳаёт ва фаъолияти баъзе шайхҳо, уламо, қозихо ва ашҳоси маъруфи дигар аҳбор дода, дар бораи фатҳи Осиёи Миёна, аз ҷумла Бухоро аз ҷониби Россияи подшоҳӣ матолибе меорад. Дар боби сеюм кӯшишҳои муаллиф барои ишғоли мансаби раисӣ ва дасткашии ў аз ин талошҳо баён гардидааст. Дар боби чорум масоили инқилоб, инқилобиён ва воқеаҳои ба он алоқаманд тасвир гардидаанд. Дар ганчинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон як нусҳаи дастхати «Танзилу-л-амсол фӣ зикри баёни-л-аҳвол» зери рақами 602 маҳфуз аст.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Муаллифи гумном. Сафарномаи Бухоро. Зери таҳрири Ҳусайн Замонӣ. Техрон, 1373 ҳ.ш.

<sup>2</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 1Х. С. 33-34.

**Қорӣ Раҳматуллоҳ ибни Ошурҳоҷӣ Муҳаммади Бухорӣ маъруф ба Возеҳ** (ваф. 1893), муаллифи «Савониху-л-масолик ва фаросиҳу-л-мамолик». Ин асар бо номи «Ғароибул-ҳабар фи аҷоиби-с-сафар» низ маъруф аст. Муаллиф ҳангоми сафари ҳаҷ ба шаҳрҳои Макка ва Мадина, ки 10 май соли 1886 бо ин ният аз Бухоро берун рафта буд, шаҳрҳои зиёдро зиёрат намудааст. Ӯ нақл менамояд, ки чи тавр бо роҳи оҳан то Марв расида, аз он ҷо истгоҳи Душоҳ меравад. Пас аз он бо ароба ба Машҳад омада, дар Машҳад 16 рӯз тавакқуф карда, ҷойҳои муқаддаси онро зиёрат менамояд. Баъд аз он бо киштӣ ба воситаи баҳри Каспий ба Боку ва аз он ҷо ба Тифлис ва Батумӣ меояд ва ба воситаи баҳри Сиёҳ ба Истамбул меравад ва аз он ҷо ба зиёрати Макка мерасад. Ҳангоми баргашт аз шаҳрҳои Ироқ ва Эрон гузашта, ба Бухоро меояд. Дар асар тавсиғи шаҳрҳо, роҳҳо, гузаргоҳҳо, наҳрҳо, вазъи обёрий ва қишоварзӣ, захираҳои маъдан ва амсоли онҳоро оварда, муаллиф хотираҳои сафарашро бо маҳорати баланд менависад, ки онҳо аз аҳамияти илмӣ барҳӯрдоранд.

Дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ чор нусҳаи дастхати «Савониху-л-масолик ва фаросиҳу-л-мамолик»<sup>1</sup> ва як нусҳаи дастхати ин асар дар ганҷинаи дастхахои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 2343/II маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Амир Абдулаҳад ибни амир Музаффар**, амири Бухоро (1885-1910), муаллифи асари «Рӯзномаи сафари Петербург». Амир Абдулаҳад ҳангоми сафари худ ба Петербург (1892-1893) дидаҳои сафараи худро дар ин китоб ҷамъ овардааст. Ӯ дар ин китоб ба таври дақиқ ва муфассал дар бораи сафари роҳ, вазъи роҳи оҳан, стантсияҳо, номи ҳайати сафорат, тавсиғи қабули аъзои сафорат ва амир дар Москва, Петербург, воҳӯриҳо бо император, князҳо,

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 241-243.

<sup>2</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 6. С. 72.

генералҳо, маршалҳо, зиёрати театрҳо ва амсоли он нақл менамояд. Як нусхай дастхати «Рӯзномаи сафари Петербург» дар ганчинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 2869 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

Ба қалами Амир Абдулаҳад ибни амир Музаффар асари дигаре низ зери унвони «Рӯзномаи сафари хайрияти асари чаҳоруми ҷаноби олий, амири Бухорои шариф ба дору-с-салтанаи Петербург» мансуб аст, ки он низ ба сафари амир Абдулаҳад ба Россия алоқаманд аст. Тасвири баёни воқеаҳо аз 7 ноябри соли 1906 оғоз шуда, рӯз ба рӯз аз тайёрӣ ба сафар, ҳатти сайр, ки қатора аз он ҳаракат мекард, сабт шудаанд. Дар ин асар зикр гардидааст, ки амир кай ва ба зиёрату қабули кӣ рафтааст. Инчунин дар бораи инъомҳои ба амир ва дигар аъзои сафорат додашуда, пиромуни ин ё он шахси маъбули Россия ва гайра маълумот медиҳад. Як нусхай дастхати ин асар дар ганчинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 4316 маҳфуз аст.<sup>2</sup>



---

<sup>1</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. IX. С. 32.

<sup>2</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. IX. С. 33.

---



## САФАРНОМАХОИ АВРУПОИЁН

**Марко Поло** (1254, Венетсия – 1324, ҳамон ҷо), сайёҳ ва нависандай Италия. Солҳои 1271-1275 ҳамроҳи падараш Никколо ва амакаш Маффео Поло ба саёҳат баромада, ба соҳилҳои ҷанубу шарқии нимҷазираи Осиёи Хурд меояд ва ба воситаи кӯҳсари Арман, ҳамвории Байнаннаҳрайн, кӯҳсари Эрон, доманакӯҳи Ҳиндкуш ба Бадаҳшон мера-вад. Аз он ҷо ба воситаи Вахон, Қошғар ба Чини Шимолӣ меояд ва то соли 1292 дар хизмати хони муғул Хубилай мемонад. Дар ин муддат ба нохияҳои гуногун сафар менамояд. Аз Чини Ҷанубӣ бо роҳи баҳрӣ ба Эрон ва Туркия омада, соли 1295 ба Венетсия бармегардад. Марко Поло дар муҳорибаи байни Венетсия ва Генуя, ки соли 1297 сар зада буд, иштирок намуда, ба асирий меафтад. Дар маҳбас бо ҳамроҳи Рустичанои Пизанӣ хотираҳои ҳудро таҳти унвони «Китоби Марко Поло» менависад, ки он охири соли 1298 ба табъ расидааст. Муаллиф дар ин китоб дар бораи мавқеи ҷуғрофӣ, ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва мадании ҳалқҳои Шарқ маълумоти арзанда додааст. Дар як боби асар оид ба Мовароуннаҳру Ҳурносон ва Эрон маълумот дода, доир ба мавқеи ҷуғрофии шаҳрҳои ин минтақаҳо (Марв, Балх), зироатҳои полизӣ, ғалла, чорводорӣ, сарватҳои зеризамиинии Бадаҳшон, наботот ва ҳайвоноти он, расму одат, дину ойин ва дигар паҳлӯҳои ҳаёти мардуми Бадаҳшон маълумоти ҷолиб меорад. Ин китоб ба якчанд забонҳои аврупойӣ, аз ҷумла бо забони русӣ<sup>1</sup> тарҷума ва нашр гардидааст.

Руи Гонсалес де Клавихо (ваф. 2 апрели 1412, Мадрид),

---

<sup>1</sup> Книга Марко Поло. Пер. со старофрац. И. И. Минаева. Ред. И вступительная статья И. П. Магидовича. Москва, 1955; Степной Е. Марко Поло о Средней Азии. Ташкент, 1896; Шиловский В. Марко Поло. Москва, 1936; Книга Марко Поло//Пер. И. М. Минаев. М.: Мысль, 1997.

дипломат ва сайёхи испанӣ, соли 1403 ба дастури шоҳи Испания ҳамчун роҳбари сафорат бо номаи маҳсус ба Мовароуннаҳр ба назди Темурланг раҳсипор гардид. 22 апрел сафари худро оғоз намуда, 8 сентябри соли 1404 ба Самарқанд мерасад. Дар зарфи қариб ним сол дар Самарқанд сукунат карда, бо вазъи он ҷо шиносоии хуб пайдо мекунад ва урфу одат ва анъанаҳои онҳоро омӯхта, дар хотироти худ қайд менамояд. Сафари Руи Гонсалес де Клавихо се сол давом мекунад ва дар зарфи ин муддат ў хотироташро роҷеъ ба шаҳрҳову кишварҳое, ки аз онҳо убур кардааст, менависад. То замони мо ду нусхаи дастхати рӯзномаи сафари Руи Гонсалес де Клавихо расидааст, ки онҳо дар китобхонаи миллии Мадрид маҳфузанд. Рӯзномаи сафари ў борҳо ба забонҳои муҳталифи олам тарҷума ва нашр гардидааст.

Қайдҳои Клавихо диққати олимони сершуморро ба худ ҷалб намудааст, ки барои омӯзиши таъриҳ, иқтисод, фарҳанг ва урфу одати ҳалқҳои Шарқи Наздик, Эрон ва Ҳуросону Мовароуннаҳри ибтидои асри XV аҳамияти қалон доранд. Ин асар матолиби барои он замон нави ҷуғрофиро фаро гирифта, маълумотҳои додаи Марко Половро доир ба Ҳуросону Мовароуннаҳр ва Эрони Шимолӣ пурра мегардонанд.

Бо ташаббуси Академияи илмҳои собиқ ИҶШС ва Институти шарқшиносии АИ ИҶШС нашриёти «Наука»-и шаҳри Москва аз рӯи матни забони испани қадим соли 1990 «Рӯзномаи сафар ба Самарқанд ба дарбори Темур (солҳои 1403-1406)»-ро ба забони русӣ аз чоп баровард.<sup>1</sup> Тарҷумаи ин китоб ба забони форсӣ зери унвони «Сафарномаи Клавихо» солҳои 1959 ва 1965 дар Техрон ба табъ расидааст.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Руи Гонсалес де Клавихо. *Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406)*. М., 1990.

<sup>2</sup> Руи Гонсалес де Клавихо. *Сафарномаи Клавихо. Тарҷумаи Масъуд Раҷабнӣ*. Техрон: Бунгоҳи тарҷума ва нашри китоб. Чорпи аввал, 1337 ҳ.ш. (1959), чорпи дувум, 1344 ҳ.ш. (1965).

Аз баррасии матолиб ва сохтори «Рӯзномаи сафар ба Самарқанд ба дарбори Темур»-и Клавихо бармеояд, ки муаллиф маводи ҳангоми сафари худ чамъоварӣ намударо бори дигар таҳқиқ намуда, дар хотироти худ аз рӯи солшуморӣ бо тартиби муайян ҷойгир намудааст.

Клавихо дар «Рӯзномаи сафар ба Самарқанд ба дарбори Темур» дар бораи шаҳрҳои Мовароуннаҳру Ҳуросон ва мавзеъҳои дигар, ки аз он ҷойҳо гузар намудааст, маълумоти ҷолиб меорад. Дар ин асар оид ба машгулияти аҳолии шаҳру қишварҳо, урғу одат, маъодин, қасбу ҳунар ва амсоли онҳо матолиби зиёде вучуд дорад. Маълумоти Клавихо оид ба Самарқанд хеле муҳим аст. Тибқи маълумоти ў он замон Самарқанд ниҳоят сераҳолӣ буда, заминҳои ҳосилхез ва дорои бойгариҳои зиёд будааст. Дар он ҷо одате вучуд дошт, ки Темурланг иҷрои онро бо қатъият талаб мекард; ҳамон лаҳзае, ки онҳо аз як соҳили дарё ба соҳили дагари он мегузаштанд, бояд фавран кӯпрукро вайрон мекарданд, ҳеч кас ҳақ надошт баъди ўаз ин кӯпрук гузарад. Муаллиф дар бораи шаҳрҳои дигари Мовароуннаҳру Ҳуросон ахбори зиёд меорад.

**Исафат Барбаро** (асри XV), сайёҳи венетсиягӣ. Дар ҷавонӣ аз падар ятим монда, ба тиҷорат машғул шудааст ва ба мамолики зиёде сафар кардааст. Соли 1436 ў Венетсияро тарқ намуда, ба Тана (Азови ҳозира) мервад ва дар тӯли 16 сол дар он ҷо зиндагӣ мекунад ва пас ба ватан бармегардад. Азбаски таҷрибаи зиёд дошт, соли 1465 ўро ҳамчун намояндаи Венетсия ба Албания мефиристанд ва худи ҳамон сол ў сарфармондехи қувваҳои ҳарбии Венетсия дар Албания таъйин мегардад ва то соли 1470 дар ин симат кор мекунад. Пас ўро ҳамчун сафир ба Эрон фиристоданд. Солҳои 1474-1478 ў сардори сафорати Венетсия дар Эрон буд. Пас аз вафоти ҳокими Эрон, Узун Ҳасан моҳи марта соли 1479 ба Венетсия баргашт ва соли 1494 дар ҳамон ҷо аз олам гузашт. Баъд аз бозгашт аз Эрон ў дар ду китоб хотироти худро зери унвонҳои «Сафар ба

Тана» ва «Сафар ба Эрон» навишт. Соли 1543 ин китобҳо дар Венетсия нашр гардиданд.<sup>1</sup> Баъдтар бо қўшиши Рамузио китобҳои Йосафат Барбаро бори дигар ба табъ расиданд.<sup>2</sup> Соли 1973 матни интиқодии асари И. Барбаро нашр гардид.<sup>3</sup> Китоби «Сафар ба Эрон»-и И. Барбаро соли 2015 аз ҷониби олими рус И.В. Волков ба русӣ тарҷума ва нашр шуд.<sup>4</sup> Соли 1381 ш.х. (2003) китоби И. Барбаро дар мач-муай «Сафарномаи винизиён дар Эрон» ба табъ расид.<sup>5</sup>

Ҳангоми сафар ба Эрон И. Барбаро бо роҳҳои хушкигард ва баҳрӣ аз мамолики зиёд гузашта, таассуроти худро баён намудааст. Дар ин асар маълумоти ҷолибе доир ба тавсифи шаҳрҳо, аз ҷумла Самарқанд, коркарди замин, истифодаи обҳои зеризаминӣ барои зироат, сотмони биноҳо, масоили тиҷорати доҳилӣ ва ҳориҷӣ ва акмсоли он вучуд дорад.

**Катерино Дзено** (асри XV), сайёҳи венетсиягӣ. Сентябрி соли 1471 ҳамчун сафири давлати Венетсия ба Табрез сафар намуда, бо ҳокими Эрон Узун Ҳасан сухбат намуда, пас аз он моҳи августи соли 1473 ҳамчун сафири давлати

---

<sup>1</sup> Barbaro I. Viaggio del magnifico messer Iosaphat Barbaro, ambasciatore della illustrissima repubblica di Venetia alla Tana. Viaggi fatti da Venetia alla Tana, in Persia, in India, et in Costantinopoli, con la descrizione particolare di citta, luoghi, siti, costumi et della Porta del Gran Turco et di tutti le intrate, spese, et modo di governo suo, et della ultima impresa contra Portoghesi. Vinegia, 1543.

<sup>2</sup> Barbaro G. 1559. Viaggio della Tana, & nella Persia. In: Ramusio G. B. Secondo volume delle navigationi et vaggi. Venetia, 1559; Ramusio G. B. Delle navigationi et viaggi, recelte da M. Gio. Battista Ramusio, et illustrati sen molti vaghi Discorsi da lui dichiarati. Venetia, 1606.

<sup>3</sup> Barbaro I. Vaggi di Giosafat Barbaro. In: Il Nuovo Ramusio. Vol. VII: I viaggi in Persia degli ambasciatori veneti Barbaro e Contarini. A cura di L. Lockhart, R. Morozzo della Rocca e M. F. Tiepolo. Rom 1973.

<sup>4</sup> Волков И.В. Путешествие Йосафата Барбаро в Персию в 1473-1478 гг/ Текст, перевод, комментарий//Генуэзская Газария и Золотая Орда. Под ред. С.Б. Бочарова и А.Г. Ситдикова. Казань- Симферополь-Кишинёв, 2015. С. 605- 691

<sup>5</sup> Йосафат Барбаро. Сафарномаи Йосафат Барбаро//Сафарномаи винизиён дар Эрон. Тарҷумаи Мануҷеҳри Амирӣ. Нашри дуюм. Техрон, 1381 ш.х. С. 19-121.

Оқкүйюнлу ба мамолики Аврупо фиристода шуд. Катерину Дзено дидаву шунидаҳои худро дар китобе зери унвони «Хотироти сафар» навишта буд, вале он ба дасти хонандагон нарасида, нопадид шуд. Пас Рамузио ном муҳаққик дар асоси мактуботи Катерино ба китоби ў тавзехот навишта, соли 1606 онро нашр намуд.<sup>1</sup> Олимӣанглис Чарлз Гири «Сафарнома»-и Катеринаро ба забони англисӣ тарҷума ва нашр намуд. Солҳои 1349 ҳ.ш. (1971) ва 1381 ҳ.ҳ. (2003) китоби Катерина дар маҷмуаи «Сафарномаи винизиён дар Эрон» нашр гардид, ки онро олимӣ эронӣ Манучехри Амирӣ аз англисӣ ба форсӣ тарҷума намудааст.<sup>2</sup>

«Сафарнома»-и Катерино Дзено аз ду қисм иборат аст. Дар қисми аввал пешгуфтор ва мавод дар бораи сафари Катерино ба Эрон, саргузашти муаллиф дар роҳи сафар ва амсоли он зикр шудааст. Қисми дуюм ба масоили таърихи ба сари қудрат омадани Узун Ҳасан ва лашкаркашиҳои ўбахшида шудааст.

Чиован Мария Анциолелло (асри XV), сайёҳи венетсияӣ. Зодаи шаҳри Вичентсеи Италия. Ҳангоми муҳорибаи Венетсия бо империяи Усмонӣ (1463-1478) аз ҷониби туркҳо ба асири гирифтор шуда, қариб 20 сол дар Туркия зиндагӣ намудааст. Соли 1490 Анциолелло ба ватани худ баргашта, хотироти худро навишта, ба ҳокими давлати Оқкүйюнлу Узун Ҳасан пешкаш намуд. Муаллиф дар задухӯрди Эрон бо империяи Усмонӣ иштирок дошт ва воқеоти ациберо дар китоб баён намудааст. «Сафарнома»-и Чиован Мария Анциолелло аз ҷониби олим Рамузио ба табъ расид.<sup>3</sup> Нашри он ба забони форсӣ соли 1381 ҳ.ш. амалий гаштааст.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ramusio Battista. *Delle navigationi et viaggi, recelte da M. Gio. Battista Ramusio, et illustrati sen molti vaghi Discorsi da lui dichiarati.* Vinetia, 1606.

<sup>2</sup> Сафарномаи винизиён дар Эрон. Тарҷумаи Манучехри Амирӣ. Нашри аввал. Текрон, 1349 ҳ.ҳ.; Катерино Дзено. Сафарнома//Сафарномаи винизиён дар Эрон. Тарҷумаи Манучехри Амирӣ. Нашри дуюм. Текрон, 1381 ҳ. ҳ. С. 199-281.

<sup>3</sup> Ramusio Battista. *Delle navigationi et viaggi, recelte da M. Gio. Battista*

Дар «Сафарнома»-и Чиован Мария Анчиолелло дар бораи хонадоршавии Узун Ҳасан, ба шавҳар баромадани духтари калонии ў Марта ба шайх Ҳайдар, ки аз ин изди-воч бъядан Исмоили Сафавӣ ба дунё омад, муҳорибаҳои Узун Ҳасан бо туркҳо, ба арсаи сиёсат баромадани Исмоили Сафавӣ ва лашкаркашиҳои ў ва воқеаҳои муҳими дигаре, ки муаллиф шоҳиди бевоситай онҳо буд, маълумот оварда шудааст.

**Амброчио Контарини** (асри XV), сайёҳ ва дипломати венетсиягӣ. Соли 1474 бо қарори ҳукумати Венетсия ба сифати дипломат ба Эрон, ба назди ҳокими он Узун Ҳасан бо вазифаи муҳим фиристода шуд. Ў бояд Узун Ҳасанро розӣ мекунонд, то барои бар зидди империяи Ӯсмонӣ мубориза бурдан бо Венетсия ҳамчун муттаҳид баромад мекард. Ў ба Эрон омада, супориши ҳукумати худро бо муваффақият анҷом дод ва 9 апрели соли 1477 ба Венетсия баргашта, таассуроти сафари худро бо тамоми ҷузъиёт дар хотироти худ қайд намудааст. Соли 1487, баъд аз даҳ соли бозгашт аз Эрон, дар Венетсия хотроти ў нашр гардид.<sup>2</sup> «Сафарнома»-и Амброчио Контарини дар маҷмуаи Рамузио нашр шудааст.<sup>3</sup> Соли 1836 он ба забони русӣ тарҷума ва ба табъ расид.<sup>4</sup> Соли 1381 ҳ.ш. (2003) сафарномаи Амброчио Контарини дар маҷмуаи «Сафарномаи винизиён дар Эрон» нашр гардид.<sup>5</sup> «Сафарнома»-и А. Контарини

---

Ramusio..., Vinetia, 1606.

<sup>1</sup> Чиован Мария Анчиолелло. Сафарнома//Сафарномаи винизиён дар Эрон. Тарҷумаи Мануҷеҳри Амирӣ. Нашри дуюм. Техрон, 1381 ҳ.ш. С. 285-373.

<sup>2</sup> Ambrosio Contarin. Questo e el Viazò di misier Ambrosio Contarin, ambasador de la Illustrissima Signoria de Venesia al signer Uxuncassam, re de Persia. Deo gratias amen. Impressum Venetiis per Hannibalem Fosium parmensem, anno incarnationis domini MCCCCLXXXVII, die XIV Ianuarii. Venesia, 1487.

<sup>3</sup> Ramusio Battista. Delle navigationi et viaggi, recelte da M. Gio. Battista Ramusio, et illustrati sen molti vaghi Discorsi da lui dichiarati.

<sup>4</sup> Библиотека иностранных писателей о России. Спб., 1836. Часть 2. С. 1-192.

Амброчио Контарини. Сафарнома//Сафарномаи винизиён дар Эрон. Тарҷумаи Мануҷеҳри Амирӣ. Нашри дуюм. Техрон, 1381 ҳ.ш. С. 285-373.

рини аз муқаддима ва 9 боб иборат аст. Дар муқаддима дар бораи супориши хукумати Венетсия оид ба Эрон сафар намудани муаллиф ва ризоии ў ба ичрои ин супориш сухан меравад. Сипас муаллиф ба ҷузъиёти сафар шуруъ намуда, ба тавсифи шаҳру мамолике, ки аз он убур намудааст, мегузарад. Тибқи маълумоти Амброчио Контарини ў аз ҳудуди Олмон ва Лахистон гузашта, ба шаҳри Киев меояд ва пас ба воситаи баҳри Сиёҳ ба Гурҷистон, Арманистон меравад, сипас бо туркманҳои кӯйӣ воҳӯрда, ниҳоят ба Табриз мерасад ва аз он ҷо ба Исфаҳон рафта, бо ҳокими Эрон Узун Ҳасан ҳамсӯҳбат мегардад. Муаллиф дар «Сафарнома»-и худ роҳҳои ҳушкигард ва баҳрӣ, тарзи ҳаёти сокинони шаҳру қишварҳое, ки аз он ҷойҳо гузар кардааст, тасвир мекунад.

**Муаллифи гүмном** (асри XVI), сайёҳ ва точири венетсиагӣ. Ин шаҳс аслан ба тиҷорат машғул шуда, ба мамолики зиёд сафар намуда, солҳои 1511-1520 дар Эрон зиндагӣ кардааст. Ў забонҳои арабӣ, форсӣ ва туркиро хуб медонист. Баъд аз анҷоми сафар ва тиҷорат ў хотироти ҳудро ба таври «Сафарнома» навиштааст, ки он дар маҷмуи Рамузио нашр гардидааст.<sup>1</sup> Тарҷумаи ин асар ба забони форсӣ бо эҳтимоми Манучехри Аминӣ анҷом шудааст.<sup>2</sup>

Муаллиф ҳамчун тоҷир дар асари ҳуд бештар ба тавсифи шаҳрҳо, маҳалҳои аҳолинишин ва нуқтаҳои тиҷоратӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намудааст. Дар ибтидо ў ба тасвири роҳҳо аз Ҳалаб то Табриз шуруъ намуда, баъдан ба шарҳи муҳтасари таърихи ин қишварҳо мегузарад. Дар бораи тарзи зиндагӣ, урғу одат, анъанаҳо ва ҷурӯфияи шаҳру ноҳияҳои дидаш маълумоти зиёд меорад.

---

ҷумайи Манучехри Амирӣ. Нашри дуюм. Техрон, 1381 ҳ.ш. С. 125-196.

<sup>1</sup> Ramusio Battista. *Delle navigationi et viaggi, recelte da M. Gio. Battista Ramusio..., Venetia, 1606.*

<sup>2</sup> Муаллифи гүмном. Сафарнома//Сафарномаи винизиён дар Эрон. Тарҷумаи Манучехри Амирӣ. Нашри дуюм. Техрон, 1381 ҳ.ш. С. 376-458.

**Винчентсо Алессандри** (асри XVI), сайёхи венетсиагӣ. Солҳои зиёд дар Истамбул зиндагӣ мекард ва дар он ҷо зиндонӣ шуд. Пас фирор намуда, ба Венетсия баргашт. Азбаски ў шахси ботаҷриба буд ва забони туркиро хуб медонист, ўро дар ҳукумати Венетсия вазир таъйин карданд. Дар он замон муносибати Венетсия бо империяи Усмонӣ тезу тунд шуд ва венетсианҳо хостанд ба ин ҷанг шоҳи Эрон Тахмосбро, ки Усмониҳо душмани меварзид, ба тарафи худ ҷалб намоянд. Қарор шуд, ки барои гуфтушунид доир ба ин масъалаи муҳим Винчентсо Алессандри ба Эрон фиристода шавад. 30 октябри соли 1570 бо қарори Сенати Венетсия Винчентсо Алессандри ба Эрон сафар кард. Вазифаи асосии ў Сафавиҳоро бар зидди империяи Усмонӣ бархезонидан буд. Баъд аз бозгашт ба ватан соли 1572 Винчентсо Алессандри ба ҳукумати Венетсия гузориш навишт, ки дар он масоили зиёди муҳими сиёсӣ ва иқтисодӣ-иҷтимоӣ вучуд доштанд. Аксари маводи пешкашшуда мушоҳидаҳо ва хотироти худи муаллиф буд. Матолиби навиштаи Винчентсо Алессандри дар маҷмуаи Рамузио нашр гардидаанд.<sup>1</sup> Ин асар ба забони форсӣ тарҷума ва нашр шудааст.<sup>2</sup>

Энтони Ченкинсон, дипломат ва агенти соҳаи тиҷорати Англия аз 12 апрели соли 1558 то 2 сентябри соли 1559 дар Мовароуннаҳр буд ва соли 1561 ба Эрон сафар намуда, доир ба ин сафари худ гузорише навишт. Дар ин гузориши ў маълумоти зиёди дорои аҳамияти сиёсӣ ва иҷтимоӣ ва иқтисодидоштаро меорад, ки онҳо ба ҳалли бисёр масъалаҳои мушкилу баҳсталаб равшани меандозанд. Гузориши Антони Ченкинсон аз тарафи Морган ва Готе ба забони англисӣ чоп шуда, баъдтар Готе онро ба

---

<sup>1</sup> Ramusio Battista. *Delle navigationi et viaggi, recelte da M. Gio. Battista Ramusio..., Venetia, 1606.*

<sup>2</sup> Винчентсо Алессандри. Сафарнома//Сафарномаи винизиён дар Эрон. Тарҷумай Мануҷеҳри Амирӣ. Нашри дӯюм. Техрон, 1381 ҳ.ш. С. 461-479.

забони русӣ нашр намуд.<sup>1</sup>

**Петро дела Валле** (1586-1652), сайёҳи итолиёвӣ. Ба Эрон сафар намуда, аз моҳи январи соли 1617 то июли соли 1623 дар он ҷо зиндагӣ кардааст. Дар ин муддат борҳо бо шоҳ Аббоси I воҳӯрда, сухбат оростааст. Хотироти ҳудро дар «Сафарнома»-аш навиштааст, ки барои омӯзиши таъриху ҷуғрофияи асрҳои XVI-XVII аҳамияти қалони илмӣ дорад. «Сафарнома»-и Петро дела Валле соли 1380 ҳ.ш. дар Текрон тарҷума ва нашр гардидааст.<sup>2</sup>

**Дона Гарсиа де Сильва Фигуеро** (асри XVII), дипломат ва сайёҳи испанӣ. Ӯ дар Эрон аз соли 1614 то соли 1624 ҳамчун сафири Испания иқомат дошт. Дар муддати даҳ соли дар Эрон будан, ба шаҳрҳои гуногуни он сафар карда, маводи пурарзише гирд оварда буд. Хотироти Дона Гарсиа бо супориши Ӯ аз ҷониби яке аз узви корпуси дипломатӣ, ки номаш номаълум аст, бо унвони «Сафарномаи Фигуеро» навишта шудааст. Дар он маълумоти нодире ҷой дода шудааст, ки онҳоро дар маъхазҳои дигар наметавон пайдо кард. «Сафарномаи Фигуеро» сорли 1363 ҳ.ш. дар Текрон бо забони форсӣ нашр гардидааст.<sup>3</sup>

**Жан Шарден** (1643-1713), сайёҳ ва тоҷири фаронсавӣ. Аз соли 1664 то соли 1677 дар Эрон умр ба сар бурдааст. Ба бисёр шаҳрҳои он сафар карда, матолиби ҷолиб ҷамъ намудааст. Ӯ китобро зери унвони «Точгузории шоҳ Исмоили Сафавӣ» навишт, ки дар он маводи пурарзише мавҷуд аст. Ин китоб дар Эрон ба табъ расидааст.<sup>4</sup>

**Пере Мартин Сансон** (асри XVII), сайёҳ ва мубаллиғи

<sup>1</sup> Дженкинсон А. Путешествие в Среднюю Азию 1558-1560 гг.//Английские путешественники в Московском государстве в XVI в./Перевод с английского Ю. В. Готье, предисловие Г. Новицкого. М.: Соцэкиз, 1937. – 307 с.

<sup>2</sup>.Петро делла Валле. Сафарнамаи Петро делла Валле. Тарҷумаи Маҳмуд Бехғиризӣ. Текрон, 1380 ҳ.ш.

<sup>3</sup>.Муаллифи гумном. Сафарномаи Фигуеро. Тарҷумаи Ғуломмирзо Саидӣ. Текрон, 1363 ҳ.ш.

<sup>4</sup> Жан Шарден. Шарҳи точгузории шоҳ Исмоили Сафавӣ. Тарҷумаи Али Ризо Амир Туман. Бо эҳтимоми Аликулӣ Сардор Асъад. Бе ҷои нашр, 1331 ҳ.ш.

фаронсавӣ. Солҳои 1683-1692, дар замони ҳукмронии шоҳ Сулаймон ба Эрон сафар карда, дар он ҷо иқомат намуда, ба шаҳрҳои зиёди он сафар кардааст. Хотироти худро дар ёддоштҳояш зери унвони «Сафарномаи Сансон» навиштааст. «Сафарномаи Сансон» дар Текрон ба забони форсӣ нашр гардидааст.<sup>1</sup>

Энгелберт Кемпфер (1651-1716), сайёхи олмонӣ. Энгелберт Кемпфер соли 1683 дар ҳайати корпуси дипломатии шведҳо ба Эрон сафар кардааст. Баъд аз интиҳои сафар ба навиштани хотироти худ оғоз намуда, онро соли 1713 зери унвони «Сафарномаи Кемпфер» ба охир расондааст. «Сафарномаи Кемпфер» соли 1360 ҳ.ш. дар Текрон ба табъ расид.<sup>2</sup>

**Иван Данилович Хохлов**, сафири рус, солҳои 1620-1622 ба Бухоро сафар карда буд.<sup>3</sup> Дар гузориши ӯ дар бораи муносибатҳои мутақобили Русия бо ҳониҳои Мовароуннаҳр, роҷеъ ба вазъияти дохилӣ ва байналмилалии охир ва ҷоряки аввали асри XVII матолиби гуногуни арзишмандро метавон дастрас кард.

**Бародарон Борис ва Семён Пазухинҳо**, дар давоми 16 моҳ (1669-1671) дар Бухоро буданд. Онҳо дар бораи вазъи иқтисодии Бухоро, дар навбати аввал дар бораи кишварзии он, андозаи хироҷ, нақш ва мақоми шайхҳои Ҷўйборӣ дар ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсии кишвар, дар бораи гуломфурӯши ва истифодаи заҳмати гуломон ва ахбори зиёди дигар гузориши арзишманде додаанд. Маълумоти бародарон Борис ва Семён Пазухинҳо соли 1894 ба нашр расида-

<sup>1</sup> Пере Мартин Сансон. Сафарномаи Сансон. Бо эҳтимоми Такӣ Тафаззулӣ. Текрон, 1346 ҳ.ш.

<sup>2</sup> Энгелберт Кемпфер. Сафарномаи Кэмпфер. Тарҷумаи Кайковус Ҷаҳондорӣ. Текрон, 1360 ҳ.ш.

<sup>3</sup> Статейный список посольства в Бухарию дворянина Ивана Хохлова//Сб. князя Хилкова. Спб., 1879. С. 388-424; 444-484; 485-579; Веселовский Н. И. Иван Данилович Хохлов (русский посланник в Персию и в Бухару в XVII веке)//ЖМНП. Ч. 273. М., 1891. С. 48-72; С. М. Соловьев. История России с древнейших времен. Т. V. М., 1961. С. 19-27.

аст.<sup>1</sup>

**Бекович-Черкасский, сардори экспедитсияи рус ба Хева.** Соли 1714 подшоҳи Россия Пётри I экспедитсияи худро ба Хева, ба назди Араб Муҳаммад фиристод, ки он соли 1717 ба Хева расид. Ҳадафи асосии ин экспедитсия омӯхтани вазъи сиёсиву иқтисодии он минтақа буд. Ба Черкасский супориш дода шуда буд, ки ҳангоми ба Хева рафтан бандар, сад, шоҳоб ва резишгоҳои дарёи Омуру хуб омӯзанд ва мушаххас намояд, ки он чӣ тавр ба баҳри Арал мерезад. Ба он таваҷҷуҳ зоҳир намояд, ки дар қадом минтақаи назди дарёи Ому қасре барои зиёда аз 1000 нафар соҳтан мумкин аст, ки дар он ҷо, дар оянда неруи худро мустаққар намоянд. Таваҷҷуҳи хони Хеваро ба сӯи Россия майл кунонида, ба ў ваъдаи тақвияти қувваҳои мусаллаҳи ўро бо гвардияи русҳо диҳад. Ба ҷуз аз ин ба зиммаи Черкасский боз ҳалли масоили зиёди сиёсиву иқтисодӣ гузошта шуда буд. Аъзои экспедитсия бо мушкилоти зиёд ба ҳудуди хонии Хева расиданд. Ба ҳаракати онҳо ба сӯи Хева муносабати душманонаи хони он Шерғозӣ (1715-1728) ҳалали ҷиддӣ мерасонд. Сарфи назар аз ҷунин муносабат онҳо ба Хева расиданд ва бо иштиrokeri наздикиони хон байни ду кишвар шартнома имзо гардид. Пас Шерғозихон намояндагони ин сафоратро пазирӣ намуда, ҳуҷҷатҳои расмии онҳоро қабул кард. Ниҳоят бо амири Шерғозихон тамоми аъзои экспедитсия бо сардории Черкасский ба қатл расиданд. Ҳуҷҷатҳои доир ба ин экспедитсия алақаманд дар китоби Д. Голосов<sup>2</sup> гирд оарда шудааст.

**Флорио Беневини,** сафири рус, сеюним сол (аз 6

---

<sup>1</sup> Наказ Борису и Семену Пазухиным, посланным в Бухару и Юрченч, 1669 г/Издан. под редакцией А. Н. Труворова, Русская историческая библиотека (РИБ). Т.15. СПб., 1894. С. 1-91.

<sup>2</sup> Голосов Д. Поход в Хиву в 1717 году под начальством рейб-гвардии Преображенского полка капитана, князя Александра Бековича-Черкасского// Военный сборник. Т. XXI. СПб., 1861. №10. С. 303-364 (Приложение: С. 343-364 и карта Оренбургского края).

ноябри соли 1721 то 8 апрели соли 1725) дар Бухоро иқомат дошт. Тибқи дастуруламал ба ў супориш дода шуда буд, ки дар назди хони Бухоро худро чун намояндаи шоҳ муаррифӣ намуда, дар бораи шахру нахрҳои он, роҳҳо ва гузаргоҳҳои мухим, қасрҳо, теъдоди қисмҳои ҳарбӣ ва аслиҳаву таҷҳизоти онҳо, дар бораи ҳудуди қишивар, муносибати он бо мамолики ҳамсоя, вазъи сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии хонии Бухоро, усули коркарди тилло ва аз қадом шоҳобҳои дарёи Ому дастрас гардонидани он ва масоили дигар маълумот ҷамъ намуда, ба ҳукумати Россия пешниҳод намояд. Флорио Беневини ба Бухоро омада, дар бораи вазъи сиёсии хонии Бухорои нимаи аввали асри XVII, аз ҷумла, дар бораи парокандагии сиёсӣ ва заифшавии дасгоҳи марказии идорӣ, пиromуни муносибатҳои сиёсии хонии Бухоро бо Ҳева ва Эрони Сафавӣ, роҷеъ ба ҷудошавии вилояти Самарқанд аз Бухоро ва дар ин ҷо ташкилшавии хонии нави мустақил бо сарварии Раҷабхон (1722-1728) ва амсоли он маълумоти зиёде гирдоварӣ намуд. Инчунин тавонист, ки оид ба вазъи иҷтимоиву тиҷоратӣ низ аҳбори ҷолибе пайдо намояд. Маълумоти ҷамъовардаи Флорио Беневени ба ҳукумати Россияни подшоҳӣ пешниҳод шуд ва он дар шакли китоби алоҳида низ ба табъ расид.<sup>1</sup>

**Авлавия** (охири асри XVIII), сайёҳ ва дипломати фаронсавӣ. Дар охирҳои асри XVIII ба Эрон сафар намуда, хотироти худро дар китоби «Сафарномаи Авлавия» баён карда, дар бораи воқеаҳои давраи ҳукмронии Қочориҳо маълумоти ҷолиб овардааст. Рӯзномаи сафари Авлавия доир ба омӯзиши таърихи давраи ҳукмронии Муҳаммадхони Қочор ва аз дasti ў ба Фатҳалишоҳ

<sup>1</sup>Инструкция секретаря экспедиции Ориентальной комиссии Флорио Беневини. Приложение-Посланник Петра I на Восток. Посольство Флорио Беневини в Персию и Бухару в 1718-1725 годах/Подготовка текста вступ. статья и комментарии В.Г. Воловникова. -М., 1986; Флорио Беневини. Реляции из Бухары/А. Попов. Сношения России с Хивою, Бухарою при Петре Великом//ЗИРГО. Т. IX. 1853. С. 270-424.

гузаштани ҳокимият манбаи муҳим ба шумор меравад. Нусхай аслии ин китоб дар ҳачми б чилд ба забони фаронсавӣ навишта шудааст, ки чилди сеюми он ба Эрон ва равоти он бо Мовароуннаҳр ихтисос ёфтааст. «Сафарномаи Авлавия» соли 1371 ҳ.ш. дар Техрон нашр гардид.<sup>1</sup>

**Александр Бёрнс** (1805-2.11.-1841), дипломат ва ҷосузи англisis. Ҳангоми шиддат ёфтани вазъи сиёсӣ миёни Россия ва Англия ба воситаи Ҳиндустон ва Афғонистон ба Осиёи Миёна сафар кардааст. Яке аз вазифаҳои асосии ў мушиҳҳас намудани роҳҳои вурӯд ба Осиёи Миёна ба воситаи Ҳиндустон буд. Ҳангоми сафари худ Бёрнс ба Хева ва Ҳурросон сафар намуда, дар бораи урғу одат ва тарзи зиндагии онҳо маълумоти ҷолиб овардааст. А. Бёрнс хотироти сафари худро дар ҳачми се чилд китоб навиштааст.<sup>2</sup> Дар чилди сеюми он дар бораи вазъи сиёсӣ ва иҷтимоии аморати Бухоро ва равобити он бо қишварҳои ҳамсоя маълумоти зиёд оварда шудааст.

**Хаников Николай Владимирович** (1822-1878), сайёҳ ва шарқшиноси маъруфи рус. Соли 1841 дар ҳайати сафрати Бутенев ба Бухоро омада, дар бораи вазъи аморати Бухоро маълумот зиёде ҷамъоварӣ намуд. Бештари матолиби гирдовардаи Хаников мушоҳидай шаҳсии ў, сұҳбату воҳӯриҳо бо ашҳоси алоҳида, аз ҷумла тоҷирон, асирони озодгардидаи рус, сокинони маҳаллӣ ва амсоли онҳо буанд. Натиҷаи сафари худ ба Бухороро Хаников дар китоби «Тавсифи хонии Бухоро» баён намудааст. Ин асари ў соли 1843 дар Санкт-Петербург нашр гардид.<sup>3</sup>

**Жозеф Волф** (асри XIX), сайёҳи анилис. Ду маротиба ба

<sup>1</sup> Авлавия. Сафарномаи Авлавия. Тарҷумаи Тоҳир Мирзо. Тавзеҳоти Фулом Мирзо. Техрон: Завар, 1373 ҳ.ш.

<sup>2</sup> Бёрнс А. Путешествие в Бухару: рассказ о плавании по Инду от моря до Лагора с подарками британского короля и отчет о путешествии из Индии в Кабул, Татарию и Персию, предпринятое по предписанию высшего правительства Индии в 1831, 1832 и 1833 годах». В трех томах. Издание П. В. Голубкова. Москва, 1848-1849.

<sup>3</sup> Ҳанъиков Н.В. Описание Бухарского ханства. СПб., 1843.

воситаи Эрон ба Осиёи Миёна сафар намуда, муддати зиёде дар Бухоро иқомат кардааст. Амир Насруллоҳ амр дода буд, ки Жозеф Вулф дар Бухоро озодона гардад, vale az Бухоро берун шудани ўро иҷозат надод. Жозеф Вулф хотироти сафари худро зери унвони «Маъмурияти дуктур Вольф ба Бухоро» дар ҳачми ду чилд таълиф намуд, ки он дар китобхонаи оммавии Исфаҳон зери рақамҳои 163 ва 164 маҳфуз аст.

**Шуйлер** (асри XIX), узви ҷамъияти ҷуғрофии ИМА ва Россия, соли 1876 ба ҳудуди Осиёи Миёна сафар карда мушохидаҳои зиёд гузаронидааст Баъди ин сафар хотироти сафари худро зери унвони «Китоби Туркистон» таълиф намудааст. Дар ин китоб дар бораи Осиёи Миёна маълумоти муғиди муҳталифе овардааст. Ў дар бораи иқлими Осиёи Миёна, вазъи табақаҳои иҷтимоӣ, оину мазҳаб ва маданияти онҳо маълумоти ҷолиб меорад. Дар ин китоб тавсифи бозорҳо, соҳтмони мадорису масоҷид ва муассисаҳои давлатӣ инъикос ёфтааст. Хотироти сафари Шуйлер соли 1966 дар Лондон ба забони англисӣ ба табъ расидааст<sup>1</sup> ва то ҳол ба забонҳои дигар тарҷума нашудааст.

**Ризоқулиҳони Ҳидоят** (асри XIX). Ҳамчун намояндаи шоҳи Эрон ба дарбори Хева фиристода шуда буд, то ки аз ҳавфи омадани русҳо онҳоро огоҳ намуда, барои бо Эрон муносибати дӯстӣ барпо намудан водор созад. Ба Ризоқулиҳон мұяссар нагашт, ки хони Хеваро барои бо Эрон муросо намудан розӣ кунад ва мушкилоти байни Хеваю Эронро ҳал намояд. Ў хотироти сафари худро зери унвони «Сафоратномаи Ҳоразм» навишта, дар он ҳодисаҳои бо ў рӯйдодаро ба таври муфассал баён менамояд. Ин китоб соли 1356 ҳ.ш. дар Техрон ба табъ расид.<sup>2</sup>

**Негрӣ А. Ф.**, сафири рус, соли 1820 бо супориши под-

<sup>1</sup> Schuyler Eugene. Turkistan: Notes of a journey in Russia, Turkistan, Kokand, Bukhara and Kuldja. London, 1966.

<sup>2</sup> Ҳидоят Ризоқулиҳон. Сафоратномаи Ҳоразм. Ба қӯшиши Алӣ Ҳасурӣ. Техрон, 1356 ҳ.ш.

шоҳи Россия Алексадри 1 ба Бухоро омад. Дар ҳайати сафорат афсари штаби генералии армияи рус Е. К. Мейендорф ва табиатшинос Э. А. Эверсман низ буданд. Пас аз анҷоми вазифаи сафорат ширкаткунандагони ин сафорат натиҷаи онро бо тамоми ҷузъиёт дар китоби худ навиштаанд. Е. К. Мейендорф соли 1820 китоберо зери унвони «Сафар аз Оренбург ба Бухоро дар соли 1820»<sup>1</sup> таълиф намуд, ки дар он натиҷаи кори ин сафоратро сабт кардааст. Ин китоб соли 1826 бо тарҷума ба забони фаронсавӣ нашр гардид. Китоби Э. А. Эверсман низ зери ҷунин унвон пас аз ду соли анҷоми сафорат ба забони олмонӣ нашр шуд. Э. А. Эверсман чун табиатшинос бештар ба масоили захираҳои табииӣ, олами набототу ҳайвоноти ин диёр таваҷҷӯҳ зоҳир намудааст. Е. К. Мейендорф бештар ба масоили иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва сиёсиву соҳтори идории аморати Бухоро ва мамолики гирду атрофи он диққат додааст. Аҳбори Е. К. Мейендорф оид ба тавсифи аморати Бухоро аз диди сайёҳи аврупой хеле муҳим аст.

**Арминий Вамбери** (19 марта 1832 -15 сентября 1913), шарқшинос ва сайёҳи маҷорӣ. Соли 1861 Вамбери бо либоси дарвешӣ бо номи Рашид Афандӣ ба Осиёи Миёна сафар намуд. Ба воситаи шаҳрҳои Техрон, Табрез, Зинҷон, Қазвин, Исфаҳон ва Шероз моҳи июни соли 1863 ба хонии Хева расид ва пас аз он ҷо ба аморати Бухоро омад. Пас аз як соли сафар, моҳи марта соли 1864 Вамбери ба Техрон омада, аз он ҷо ба Истамбул ва пас ба Будапешт баргашт. Соли 1864 ў хотироти худро дар китоби «Сафар ба Осиёи Миёна» баён намуд, ки он қариб ба ҳамаи забонҳои аврупой тарҷума ва нашр гардид. Тарҷума он ба забони русӣ бо баъзе ихтиisorот соли 1865 дар Петербург нашр гардид. Пас солҳои 1867 ва 1874 он дар Москва ба табъ расид. Ба қавли Вамбери аҳолии аморати Бухороро тоҷикон ва узбакон ташкил мекарданд ва ақвоми кӯчии

---

<sup>1</sup> Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. Под редакцией и вступ. статьей Н.А. Халфина. Москва: Наука, 1975. -180 с.

дигар, мисли туркманъо, қазоқъо, қирғизъо, қароқалпоқъо ва гайра низ дар он чо умр ба сар мебурданд. Муаллиф амир Насруллоҳ ва амир Музafferро барои муносабати бераҳмона ва қатли мардум зери танқид мегирад. Дар бораи ёдгориҳои таърихии Бухорову Хева маълумоти ҷолиб меорад.


**Пашинев** (ибтидои асри XX), дипломат ва сайёхи рус. Ҳангоми ба ҷониби Тошканд ҳаракат намудани русҳо ва ишғоли он, Пашинев дар Текрон вазифаи ҷонишинии сафири русро ба ӯхда дошт ва ба Осиёи Миёна сафар намуда буд. Ҳангоми сафари худ ӯ дар бораи вазъи аҳолии Осиёи Миёна маводи пурарзише ҷамъоварӣ намуд. Замони ба ин кишвар омадан ӯро намояндаи Россия дар он чо таъйин карданд. Баъдтар Пашинев дар Самарқанд вазифаи тарҷумониро низ иҷро намудааст. Ӯ хотироти худро дар китоби «Сафарномаи Туркистон» навиштааст, ки он соли 1372 ҳ.ш. дар Эрон тарҷума ва нашр гардид.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Пашинев. Сафарномаи Туркистон. Тарҷумаи Мадрус Довудхонов. Омодакунандай напр Ҷамшед Кайонфар. Текрон, 1372 ҳ. ш.

---



## ЁДДОШТҲО

**Муаллифи номаълум**, китоби Қозӣ Акрам Ҷалолуддин ибни Кафти (1173-1249) «Китоби таъриху-л-ҳукамо»-ро, ки бо забони арабӣ навишта буд, ба забони тоҷикӣ тарҷума намуд ва ба он «Мунтакаби маҷмуаи ҳукамо» ном гузошт. Дар ин китоб муаллиф дар бораи ҳаёт ва фаъолияти олимон, табион, риёзидонон, адіbon, фақеҳон ва файласуфони маъруф аз замони хилофати Умавиҳо (замони ҳукмронии Марвон -744-750) то давраи охири ҳукмронии Аббосиҳо (то замони ҳукмронии халифа-ал-Мунтасир ибни Мутаваккил -861-862) маълумот овардааст. Ин асар аз 16 фасл иборат буда, ҳар фасли он ба қисматҳо чудо шудаанд. Дар ганцинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ як нусхай «Мунтакаби маҷmuаи ҳукамо» зери рақами 516 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Абдуллоҳ ибни Абдурраҳмон ал-Ҳусайнӣ** (асри XV), муаллифи «Таърихи машоҳиҳи Ҳирот». Ин асар ба аберай Темур Абусаъид (1452-1469) бахшида шуда, муаллиф дар бораи шайхҳои Ҳирот, ки дар имтиоди 700 сол дар ин диёр зиндагӣ карда, дар ҳамин ҷо фавтидаанд, қисса ва маълумоти муҳтасар овардааст. Баёни воқеа аз зикри Абдуллоҳ ибни Муовия ибни Абдуллоҳ ибни Ҷаъфар, ки соли 134 ҳ.к. /751-752 бо амри Муовия ба қатл расида буд, оғоз гардида, бо тавсиғи ҳаёти Мавлоно Сироҷиддин Олим (ваф. 1460) ба охир мерасад. Асар аз муқаддима, З боб ва хулоса иборат аст. Як нусхай «Таърихи машоҳиҳи Ҳирот» дар ганцинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон зери рақами 9946 маҳфуз аст.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 187-188.

<sup>2</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 8. С. 50-51.

**Абдулғафури Лорӣ** (ваф. 22 декабря 1506), яке аз шогирдони Ҷомӣ, муаллифи «Шарҳи ҳолоти Мавлоно Ҷомӣ». Дар ин асар дар бораи ҳаёт ва фаъолияти Ҷомӣ, ки муаллиф бо ўхеле наздикий дошт, маълумоти ҷолиб оварда шудааст. Як нусхай «Шарҳи ҳолоти Мавлоно Ҷомӣ» дар ганҷинай дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 4922/11 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Захируддин Муҳаммади Бобур** (14.02.1483, Андиҷон – 26.12.1530, Агра, Ҳиндустон), ҳокими темурӣ, аз сулолаи Темуриён. Дар синни 12-солагӣ ҳокими Фаргона таъйин гардид, солҳои 1497-1498 пойтаҳти Темуриён шаҳри Самарқандро ишғол намуд. Ҳангоми дар Самарқанд будани Бобур хабар расид, ки ба таҳти Андиҷон бародари Бобур – Ҷаҳонгир нишастааст. Инро шунида, ба Андиҷон равона гардид, вале дар роҳ шунид, ки Ҷаҳонгир Андиҷонро забт намудааст ва бар зидди ўз лашкар қашид. Соли 1498 бародарон сулҳ баста, Фаргонаро байни худ тақсим намуданд. Бобур боз ба Самарқанд баргашт. Ҳангоми лашкаркашии Шайбонихон ба Мовароуннаҳр ва ишғоли Самарқанд, Бобур ба Кобул рафт ва соли 1504 он шаҳрро ба даст овард. Соли 1512 бо ёрии Исмоили Сафавӣ бори сеюм Самарқандро ишғол намуд ва оқибат аз лашкари Шайбониён шикаст ҳӯрда, ба Кобул баргашт. Пас соли 1526 дар назди Панипат султони Дехлӣ Иброҳими Лудиро шикаст дода, давлати Темуриёни Ҳиндро барпо намуд ва шаҳри Аграро пойтаҳти худ қарор дод.

Ба қалами Бобур асари «Бобурнома», девони ашъор ва рисола доир ба арӯз ва қофия тааллук доранд. «Бобурнома» солҳои 1525-1530 дар Ҳиндустон навишта шудааст ва ҳодисаҳои солҳои 1495-1530-ро фаро мегирад. «Бобур-

---

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 175.

нома»-ро ба жанри ёддоштӣ-таъриҳӣ дохил менамоянд, vale он маълумоти пуарзишеро дар бораи чурофиё, мардумшиносӣ, табиатшиносӣ, тиб, адабиёт, хунар ва илмӣ ҳарбӣ низ дар худ дорад.

«Бобурнома» аз се қисм иборат буда, дар қисми аввал воқеаҳои сиёсии дар Фарғона руҳдода, ки он замон худи ӯ ҳокими он буд, баён гардидаанд. Дар ин қисмат инчунин таърихи ҳокимони дигари Мовароуннҳр, ки солҳои 1493-94 то соли 1509 дар сари қудрат буданд, оварда шуда, баёни ҳодисаҳои солҳои 1494 то 1503, ки он замон Бобур дар Фарғона буд, акс ёфтаанд. Дар баробари ин муаллиф дар бораи вазъи ҷуғрофии Фарғонаву Мовароуннаҳр, роҷеъ ба падараш - Умар Шайх мирзо, султон Аҳмад мирзо (солҳои 1469-1494 ҳокими Мовароуннаҳр), Бойсунқур мирзо - писари султон Маҳмуд мирзо (ҳокими Бухоро, баъд Самарқанд, пас аз он Ҳисор) маълумоти медиҳад.

Дар қисми дуюми асар ҳодисаҳои сиёсии дар Кобул руҳ дода, тавсифи ҷуғрофии вилоятҳои Кобулу Ғазнӣ, ҳодисаҳои дар Ҳирот ва Ҳурросон бавуқӯомада ва вазъи давлати Исмоили Сафавӣ (ваф. с. 1524) зикр гардидаанд.

Қисми сеюми «Бобурнома» ба ҳодисаҳои солҳои 1519-1529 дар Ҳиндустони Шимолӣ рӯйдода бахшида шудааст.

«Бобурнома» соли 1960 ба забони ҷағатоӣ (туркӣ), солҳои 1958 ва 1993 ба забони русӣ дар Тошканд чоп гардидааст.

Ин асар барои омӯзиши таърихи нимаи дуюми асри XV – ибтидиои асри XVI Мовароуннаҳр, Ҳурросон ва Ҳиндустон яке аз маъҳазҳои боэътиҳод ба шумор меравад. «Бобурнома» бо забони русӣ<sup>1</sup> ва ҷағатоӣ тарҷума ва нашр гардидааст.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Захиридин Муҳаммад Бобур. Бабурнаме. Перевод М. Салье. Ташкент, 1958; Бабурнаме: Записки Бабура/Перевод М.Салье; Общ. ред. и доработка С. А. Азимджановой; Институт востоковедения АН РУ. Изд. 2-е, доработанное. Ташкент: Главная редакция энциклопедий, 1993. -464 с.

<sup>2</sup>Захиридин Муҳаммад Бобур. Бобирнома (бо забони ҷағатоӣ). Тошканд, 1960.

**Зайниддин Маҳмуд ибни Абдуҷалил Восифӣ** (1485, Ҳирот – байни 1551-1556, Тошканд), шоир ва муаррих. Зайниддин лақаби ў ба шумор меравад ва илова ба ин боз ду лақаби дигар дошт: Асириддини Камол ва Камолиддин. Восифӣ нисбай ў буд ва нисбай дуюм бо номи Ансорӣ низ дошт.

Соли 1510 баъд аз тарафи Исмоили Сафавӣ забт шудани Ҳирот байни сунниҳо ва шиаҳо зиддияти сахт ба амал омад. Восифӣ соли 1512 Ҳиротро тарқ намуда, бо ҳамроҳии зиёда аз 500 намояндагони илм, фарҳанг ва адабиёти доираи адабии Ҳирот ба Мовароуннаҳр паноҳанда шуд. Ў дар шаҳрҳои гуногуни Мовароуннаҳр зиндагӣ намудааст.

Восифӣ аз илмҳои замони худ барҳӯрдор ва хеле закӣ ва мушоҳидакор буд. Вай дар умри худ бисёр корҳоро кардааст: муаллим, мураббии хурдсолони дарбори Шайбониҳо, имоми масҷид, адиби дарбор, имом ва қозии ҳарбӣ. Соли 1518 ўро мачбуран ба Шоҳруҳия, ба назди Келдимуҳаммадхон - писари Суюнчҳоҷаҳон оварданд. Соли 1525 баъд аз вафоти Суюнчҳоҷаҳон бо ҳамроҳии Келдимуҳаммадхон ба Тошканд рафт ва то охири умри худ дар он ҷо монд.

Соли 1537 ҳангоми ҳучум бар зидди қазоқҳо, Восифӣ бо лашкари Убайдуллоҳон то Иссикӯл омад.

Баъд аз вафоти Келдимуҳаммадхон (1532-1533) Восифӣ вазифаи мураббигии писари Келдимуҳаммадхон – Абулмузаффар Ҳасан сultonро ичро мекард. Сабаб ва соли вафоти Восифӣ муайян нест. Тахмин меравад, ки ў дар байни солҳои 1551-1566 дар Тошканд вафот кардааст ва дар он ҷо дағн шудааст. Ба қалами ў асари хеле ҳам маъруф «Бадоеъу-л-вақоєъ» тааллук дорад. Ин асар қимати баланди илмиро доро буда, дар бораи воқеаҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии Ҳурросону Мовароуннаҳри нимаи аввали асри XVI (с. 1497-1555) маълумот медиҳад.

Дар «Бадоеъу-л-вақоєъ» ҷангҳои горатгаронаи Сафа-

виҳо ва Шайбониҳо дар Ҳурисон ба таври муфассал баён гардидааст. Муаллифи асар авзои шаҳрҳоро тавсиф намуда, дар бораи вазъи адабии Ҳирот, Бухоро, Самарқанд ва Тошканд сухан меронад ва пиромуни доираҳои адабӣ, шоирон ва мутафаккирони форсизабони асрҳои пешин маълумлот медиҳад.

Дар «Бадоеъу-л-вақоэъ» дар бораи солҳои муҳталифи ҳаёти муаллиф сухан меравад ва ин ягона асаре мебошад, ки дар бораи тарҷимаи ҳоли ў маълумот медиҳад.

«Бадоеъу-л-вақоэъ» дар бораи омӯзиши таъриҳ, вазъи майшӣ ва адабии Мовароуннаҳру Ҳурисон дар охири асри XV ва нимаи аввали асри XVI яке аз сарчашмаҳои боэътиҳод ба шумор меравад.

Матни интиқодии «Бадоеъу-л-вақоэъ» аз тарафи олими рус А. Н. Болдирев дар ду ҷилд дар Текрон нашр гардид.<sup>1</sup> Дар ганчинаи дастҳаҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон се нусхай дастҳати «Бадоеъу-л-вақоэъ» маҳфузанд.<sup>2</sup>

**Ҷалолиддин Юсуф Мир Зайнулхавоғӣ** (асри XVI), муаллифи «Зиёу-л-улум». Соли 1580 навишта шудааст, ки аз шаш «асл» иборат аст ва ҳар асл дар навбати худ ба бобҳо чудо мешавад. Дар ин асар дар бораи илми ансоб, авлиёҳо, таҳлили асарҳои муаллифони пешин, тариқи навиштани мактуб ва санадҳои расмӣ, зикри шоирони форсинавис ва ғайра маълумот оварда шудааст. Як нусхай дастҳати «Зиёу-л-улум» дар ганчинаи дастҳаҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 2943 маҳфуз аст.<sup>3</sup>

**Нуриддин Муҳаммад Ҷаҳонгир ибни Ақбар ибни Ҳумоюн ибни Бобур** (1568-1627). Ба қалими ў асари «Ҷаҳонгирнома» мансуб аст, ки муаллиф дар он ёддоштҳои

<sup>1</sup> Васифи З. Бадаеъу-л-вакаеъ' Под. к печати А. Н. Болдырев. Тегеран 1349 г.ш.

<sup>2</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т.7. С.53-54; Т.8. С. 56.

<sup>3</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 6. С. 48-49.

худро мисли асари бобокалонаш «Бобурнома» навиштадаст. Як нусхай дастхати «Чаҳонгирнома» дар ганчинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 2192 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Чумъақули мулаққаб ба Ҳумулий ибни Сӯфитағои Үргутии Самарқандӣ** (1190/1776-1777, Үргут – ваф. но маълум), муаррих ва адиби зуллисонайн. Ба қалами ў асарҳои «Таърихи Ҳумулий», ки бо номи «Тарҷумаи ҳоли қозӣ Чумъақули Ҳумулий» маъруф аст, «Манзумоти таърихия» ва «Шоҳ ва гадо» (достон) мансубанд. Дар асари «Тарҷумаи ҳоли қозӣ Чумъақули Ҳумулий» оид ба тарҷумаи ҳоли муаллиф, баъзе шайхони машҳур ва гайра сухан меравад. Ин асар соли 1252 ҳ.қ./1836-1837 таълиф гардидааст. Дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ як нусхай дастхати «Тарҷумаи ҳоли қозӣ Чумъақули Ҳумулий» зери рақами 294 маҳфуз аст.<sup>2</sup> Як нусхай дастнависи «Манзумоти таърихия» дар ганчинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 37/II хифз мешавад.<sup>3</sup>

**Абуубайдуллоҳ Муҳаммад ибни Султон Ҳоча машҳур ба эшони Ҳоча Қории Тошкандӣ** (асри XIX), муаллифи асари «Хулосату-л-аҳвол». Муаллиф аксари ҳаёти худро (солҳои 1835-1860) дар хизмати ноибони тошкандии хонҳои Хуқанд гузаронида, баёни воқеаҳо низ бо таърихи хонии Хуқанди нимаи аввали асри XIX алоқаманданд. Китоб аз муқаддима, чор фасл ва хулоса иборат буда, соли 1282 ҳ.қ./1865-1866 дар Тошканд таълиф гардидааст. Дар ганчинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон як нусхай дастхати «Хулосату-л-аҳвол» зери рақами 2084 маҳфуз аст.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 8. 55-56.

<sup>2</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 188.

<sup>3</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 13. С. 215-216.

<sup>4</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 8. С. 64.

**Аҳмад Маҳдум ибни Носир** (1826, Бухоро - 1897), на-  
висанда, мутафаккир ва олими намоён, маъруф бо тахал-  
луси Дониш. Пас аз хатми мадраса ба сифати меъмор ва  
наққош дар дарбори амир хизмат намуда, ба китобати  
рисолаву девонҳо ва санадҳои расмии дарбор машғул  
мешавад ва баробари ин илми нучумро (астрологияро) аз  
худ менамояд. Ҳунари хаттотиву рассомӣ ва донистани  
илми нучум ба Дониш имконият медиҳад, ки дар назди  
аҳли дарбор, хусусан амир Насруллоҳ, соҳиби эътибор  
гардад. Амир Насруллоҳ соли 1857 ба Петербург ҳайати  
сафорат равон намуд ва Донишро ба ин ҳайат ба сифати  
мирзо (котиб) шомил намуд. Илова ба вазифаи мирзой  
амир ба Дониш фармуд, ки вазъи сиёсиву иқтисодии  
Россияро бодиққат омӯзанд ва натиҷаи мушоҳидаҳои худро  
ба амир арз намояд. Сафари Россия ва шиносой бо ҳаёти  
Петербург, ки он замон яке аз марказҳои бузурги сиёсиву  
иқтисодӣ ва маданияи ҷаҳон буд, ҷаҳонбинии Донишро  
хеле васеъ намуд. Ӯ баробари дар боздидҳои расмии дип-  
ломатӣ иштирок намудан, бо ҷандин муассисаҳои илмию  
маданий ва марказҳои фарҳангӣ ҳунарии Петербург шинос  
шуд. Баъди шиносой бо ин муссисаҳои илмию фарҳангӣ  
дарк намуд, ки тараққиёти илму дониш, маданият ва  
маърифат мамлакатро ба чи пояҳои рушд мерасондааст.  
Миёнаҳои соли 1858 Дониш бо ҳайати сафорат ба Бухоро  
баргашт ва дар бораи пешрафтҳои ҳаёти иқтисодиву сиёсӣ  
ва маданияи Россия ба амир ва аҳли дарбор маълумот дод,  
вале ин ахбор ба тарзу усули мамлакатдорӣ ва идораи  
давлат таъсире накард.

Баъди ин сафар ӯ рисолаero бо номи «Манозиру-л-  
кавокиб» («Ҷойгаҳи ситораҳо»), ки ба илми нучум (астро-  
логия) баҳшида шуда буд, таълиф намуд ва ба амир Му-  
заффар баҳшид.

Солҳои 1869-1870 Дониш барои барқарор намудани  
муносибатҳои дӯстона ва робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ  
дар ҳайати сафорати дигари амир ба сифати котиби аввал

ба Петербург меравад. Ин сафар обрӯ ва мартабаи До-нишро ҳамчун сиёсатмадор, олим ва ходими хирадманди давлатӣ хеле зиёд намуд. Баъди бозгашт амир Музаффар ба Дониш вазифаҳои баландро пешниҳод кард, vale ӯ дарк намуд, ки иштироки худ дар корҳом маъмурии мамлакат барои кишвар ва мардум ҳеч манфиате оварда наметавонад ва ба навиштани асарҳои илмиву таърихӣ машғул шуд. Баъди бозгашти дуюм Дониш рисолаero бо номи «Рисола дар назми тамаддун ва таовун»<sup>1</sup> навишт, ки дар он масъалаҳои аз рӯи адолат ва тартиботи муайян идора кардани давлат ва ҷамъият баён гадидаанд. Дар асл он як барномаи ислоҳоти ҷиддии тарзи давлатдорӣ ва асосҳои иҷтимоии аморати қурунивустои Бухоро ба шумор мерафт. Тибқи он дар идораи давлатӣ тартиботи вазорат ва мачлиси машваратӣ (парламент) зарур аст. Дар ин рисола соҳт ва ҳуқуки вазоратҳо, ҳуқуқ ва мақоми амир, муносибатҳои давлат ва мардум ва амсоли онҳо баён гардида буданд, ки амалий гаштани ҳуқуқи амирро ҳамчун ҳокими мутлақ маҳдуд мегардонид. Дониш дар назди амир шарт гузошт, ки танҳо дар сурати қабул гардидан чунин ислоҳот вай метавонад дар кори идораи давлатӣ иштирок намояд. Ин пешниҳодот ва шартҳои гузоштаи Дониш ба асоси давлати қурунивустои аморати Бухоро ва мавқеи ҳокимияти мутлақи амир як хатари бузурге буд. Аз ин хотир амир на ин ки ин пешниҳодоти ӯро қабул накард, балки пас аз баргаштанаш ӯ аз сафари сеюми Петербург, ки охири солҳои 1873 - аввали соли 1874 воқеъ гардида буд, Донишро аз дарбор дур кард. Пас аз он ӯ тамоми вақти ҳудро ба навиштани корҳои илмиву эҷодӣ сарф намуд. Дар ин давра (аз солҳои 1875 сар карда) ӯ ба навиштани асари маъруфи худ «Наводиру-л-вақоء» шурӯъ намуда, дар муддати қариб 15 сол онро ба охир расонд. Дар ин асар масъалаҳои гуногуни иҷтимоӣ, сиёсӣ,

---

<sup>1</sup> Аҳмади Дониш. Рисола дар назми тамаддун ва таовун. Душанбе, 1976.

ахлоқӣ ва фалсафии ин давр мавриди таҳқиқ қаарар гирифтааст. Муҳимтарин нуктаҳои «Наводиру-л-вақоэъ» дар он буд, ки муаллиф иллатҳои иҷтимиои замонаш, нобоварӣ ва беадолатии ҷамъияти аморати Бухоро, пасмондагии ҳаёти фарҳангӣ, тарзи бесамари таълими мадраса ва мактабҳо, ҷаҳолат ва гафлатзадагии ҷамъияти динию феодалии он даварро хеле саҳт танқид намуда буд. Муаллиф «Рисола дар назми тамаддун ва таовун»-ро ҳамчун як баҳш ба ин асар ворид намуд. Муаллиф асари «Наводиру-л-вақоэъ»-ро дар нусхаҳои гуногун аз нав китобат ва таҳrir кардааст. Боб ва фаслҳои он ба тарзу услуби гуногун навишта шудаанд. Шумораи бобҳои ин асар дар таҳrirҳои гуногун дар ҳудуди 23-25 аст. Таъсири ин асар дар бедории фикрии бисёр шаҳсони мӯжобили аморат ва низоми он замон ниҳоят бузург буд. Бобҳои муҳимтарини ин асар солҳои 50-70-и асри гузашта дар чандин мунтажаботи осори муаллиф бо ҳуруфи имрӯзai тоҷикӣ, инчунин ба забони русӣ нашр гардидаанд.<sup>1</sup>

Уламои расмии ислом ва табақаи ҳукмрони дарбор ва наздикини амир «Наводиру-л-вақоэъ»-ро ҳамчун як асари зараровар ба асосҳои дину шариат ва аморату ҳокимияти амир маҳкум намуда, Донишро ба бединию коғирӣ айбдор мекарданд. Дониш дар ҷавоб ба ин душманони гоявии ҳуд тақрибан дар соли 1874 асари маҳсусе бо номи «Меъёру-т-тадаюн»-ро таълиф намуд, ки дар он бештар нуктаҳои муҳими дини исломро аз нуқтаи назари масъалаҳои ҳаёти воқеӣ таҳлил намуд.

Ба қалами Дониш инчунин асаре бо номи «Рисола ё муҳтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғития»<sup>2</sup> тааллук дорад, ки маллиф таърихи ҳокимияти сулолаи

<sup>1</sup> Пороҳо аз «Наводиру-л-вақоэъ». Сталинобод, 1957; Асарҳои мунтажаб. Сталинобод, 1959; Аҳмади Дониш. Осори баргузидай бадей. Душанбе, 1976; Аҳмад Дониш. Путешествие из Бухары в Петербург. Душанбе, 1976.

<sup>2</sup> Аҳмади Дониш. Рисола ё муҳтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғития. Сталинобод, 1960.

мангитихо дар Бухороро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додааст.

Се нусхай «Наводиру-л-вақоэъ» дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақамҳои 2012, 761 ва 862,<sup>1</sup> се нусхай дигари ин асар дар китобхонаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи улуми Ҷумҳури Узбекистон зери рақамҳои 2095, 814, 4466<sup>2</sup> ва як нусхай он дар Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Санкт-Петербурги Академияи Федератсияи Россия зери рақами Ф-716 маҳфуз аст, ки он бо дasti худи Аҳмади Дониш навишта шудааст ва таҳрири нахустини ин асар аст.<sup>3</sup> Ду нусхай дастхати «Рисола» дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ хифз мешавад.<sup>4</sup>

**Мирзо Бобо ибни Домулло Сафар Муҳаммади Ҳисорӣ** (нимаи дуюми асри XIX), муаллифи «Ёддоштҳо». Муаллиф дар ин асар 28 соли тарҷумаи ҳоли худро аз соли 1268 ҳ.қ./1851-1852 то соли 1296 ҳ.қ./1878-1879, ки зодаи Ҳисор будааст, баён намудааст. Муҳаммади Ҳисорӣ қайд менамояд, ки барои таҳсил ўз Ҳисор ба Бухоро рафта, пас аз ним соли таҳсил ба Фиждувон сафар кардааст ва дар он чо дар муддати се сол имоми масҷид будааст. Пас аз он ба Бухоро баргашта, дар муддати даҳ сол барои такмили до ниши худ машғул шудааст. Ба бисёр шаҳру маҳалҳои кишвар сафар карда, дар назди ҳокимон ҳамчун мунший кор кардааст. Муаллиф дар ин асар дар бораи урфу одат ва анъанаҳои мардуми Бухоро маълумот додааст. Як нусхай дастхати «Ёддоштҳо»-и Муҳаммади Ҳисорӣ дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 1428/1 маҳфуз аст.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Т. 1. С. 180-186.

<sup>2</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 3. Ташкент, 1955. С. 118.

<sup>3</sup> Рукописи произведений Ахмада Каллэ//Труды Таджикистанской базы. Т. 3. Москва-Ленинград, 1936. С. 11-12.

<sup>4</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Т. 1. С. 109-111.

<sup>5</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Т. 1. С. 188-189.

**Мир Сайд Муҳиуддин ибни Сайд Ҳабибуллоҳи Фатҳободӣ** (нимай дуюми асри XIX). Ба қалами ў асари «Хотирот» мансуб аст. Муаллиф ба дарбори аморат наздикӣ дошт ва аз ҳаёти дохилии он хуб огоҳ буд. Ў дар ин асар хотироти худро дар бораи маросим дар аморати Бухоро, вазифаҳо ва унвонҳои мавҷуда, вучуд доштани низоми порагириву порадиҳӣ ҳангоми ба вазифаҳои гуногун соҳиб шудан, худсариву истибоди амир ва амсоли он ба таври муфассал баён менамояд. Як нусҳаи дастнависи «Хотирот»-и Ҳабибуллоҳи Фатҳободӣ дар китобхонаи Пажушишгоҳи шарқшиносии Академияи улуми Ҷумҳури Узбекистон зери рақами 328/IV маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Муҳаммад Шарифҷон Маҳдум, маъруф ба Садри Зиё** (2.02.1867, Бухоро – апрели 1932 ҳамон ҷо), нависанда, таърихнигор, адабиётшинос, ҳодими маъруфи сиёсӣ ва ҷамъиятии аморати Бухоро. Писари қозикалони Бухоро Қозӣ Абдушкури Оят. Соли 1893 мадрасаро ҳатм намуда, ба корҳои маъмурии аморат кашида шуд ва то ғалабаи Инқилоби Бухоро (1920) дар Ҳайробод, Варганза бо фосилаҳо қозигӣ кард ва аз 29 март то 9 апрели соли соли 1917 ҳамагӣ 12 рӯз қозикалони Бухоро буд. Соли 1917 ҳангоми авҷ гирифтани иртиҷоъ бадарга ва соли 1918 маҳбус гардида, молу мулкаш мусодира ва дастнависи асарҳояш сӯзонда шуд. Баъди инқилоб то соли 1924 дар идораҳои ҳукумати советии Бухоро кор кард.

Муаллифи асари «Набз аз гузоришоти аҳволи бандай шикастабол ал-мутахаллис би-л-Зиё». Муаллиф дар ин асар тарҷумаи ҳоли худро баён намуда, дар бораи вазъи сиёсӣ ва ҳаёти адабии он давр, аз ҷумла дар бораи шоирон Шоҳин, Музтариб, Возех ва дигарон маълумоти ҷолиб мөорад. Нусҳаи ин асар дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 230/111 маҳфуз аст.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 1, 1998. С. 217-218.

<sup>2</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 190-191.

Ба қалами ин муаллиф инчунини асари «Зикри чанд нафар уламои даври охир» мансуб аст, ки он зери унвони «Тазкирату-л-хумақ» низ маъруф аст ва дар он муаллиф ҳамоқати баъзе аз мансабдорони аморати Бухороро масхара намуда, дар бораи шоирон Комил, Банда ва гайраҳо маълумот медиҳад. Нусҳай дастхати он дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 230/V маҳфуз аст.<sup>1</sup>

Китоби дигаре, ки ба қалами Мирзо Муҳаммадшариф мансуб аст, «Таърих» ном дорад, ки он дар асоси маъхазҳои таърихи муаллифони пешин дар шаҳри Қаршӣ навишта шудааст. Дар ин асар дар бораи таърихи ҳокимони пешини Бухоро, аз замони Темур то давраи ғалаби Инқилоби Октябр ва фирори амир сайд Олимхон ба Афғонистон маълумот оварда шудааст. Нусҳай дастхати «Таърих» дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 230/II маҳфуз аст.<sup>2</sup>

Асари дигаре, ки ба қалами Садри Зиё мансуб аст, «Наводири Зиёя» ном дорад. Ин асар аз 5 қисми мустақил иборат аст, ки ҳар яки он, ба ҷуз қисми аввал, аз унвони хос ва муқаддима иборат аст. Тибқи маълумоти муаллиф ўз хурдсолӣ ба навиштани хотирот ва ҷамъоварии қиссаҳо аз забони ашҳоси муҳталиф машғул гардида, дар асоси ин маводи ҷамънамуда соли 1907 асари «Наводири-з-Зиёя»-ро таълиф намудааст. Соли 1920 ҳангоми сар задани инқилоби Бухоро ин асар гум шудааст ва муаллиф соли 1924 онро бори дуюм навиштааст. Қисмати аввали асар аз хотироти муаллиф иборат буда, он ба ду фасл ҷудо шудааст. Муаллиф дар фасли аввал дар бораи тарҷумай ҳоли падараш менависад, ки дар замони ҳукмронии амир Музаффар мансаби калонро ишғол намуда буд. Дар фасли дуюм тарҷумай ҳоли худи муаллиф аз соли 1892, яъне аз соли вафоти падараш, ки Садри Зиё на зиёда аз 25 сол умр

<sup>1</sup> Каталог... С. 191.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо. С. 125-126.

дошт, то соли 1924 оварда шудааст.

Кисмати дуюми асар «Тазкирату-л-вузаро» ном дошта, дар он дар бораи вазирони маъруф чун Низомулмулк, На-войӣ, ал-Хавоғӣ ва шоирон Абуалӣ ибни Сино, Форобӣ, Хайём, Бедил маълумот медиҳад. Дар асар аз вазирони аморати Бухоро танҳо номи Мирзо Насрulloҳ қӯшбегӣ, вазири амир Олимхон зикр гардидааст. Дар кисмати сеюм, ки «Сабабҳои инқилоби Бухоро» номгузорӣ шудааст, авомили заволи аморати Бухороро навишта, қайд менамояд, ки онҳо бо ҷаҳолат ва бедодгариҳои мансабдорон, аз қушбегӣ сар карда, то нозирони бозор, алоқаманд аст. Дар ин ҷо муаллиф хонандагонро бо ашҳоси донишманд ва пешқадами замон чун Аҳмади Дониш, Зуфунун ва гайраҳо шинос менамояд. Кисмати ҷоруми ин асар «Латоиф ва мутобиботи муаллиф ва муосирин» ном дорад, ки он соли 1929 навишта шуда, аз ду фасл иборат аст. Дар фасли аввал дар бораи ҳаёти амирони Бухоро, мударрисон ва гайраҳо мутобиботи муҳталиф ҷамъоварӣ шудааст. Дар фасли дуюм, ки «Мадҳу зам, бадеҳа ва саволу ҷавоби шуаро» номгузорӣ шудааст, муаллиф дар бораи мусоҳибаҳои худ бо шоирони ҳамасри хеш чун Лутфӣ, Муҳтарам, Дилкаш ва гайраҳо маълумот меорад. Кисмати панҷуми асар «Тазкирату-л-хумақо» ном дорад. Ин кисмат низ аз ду фасл иборат буда, дар фасли аввал муаллиф шоирони ҳамасри худро, ки бо шеърҳои каммазмуни худ ифтихор доранд, тамасхур намуда, дар фасли дуюм дар бораи мансабдорон ва уламое, ки аз ҷаҳолат ба ҷамъият зарари қалон овардаанд, таваққуф менамояд. Нусҳаи ин асар дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 983 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

Садри Зиё мактубҳои падари худ, домулло қозӣ Абдушукури Оятро ҷамъ намуда, онҳоро аз сари нав нусхабардорӣ кард, ки ин мактубҳо дар замони қозикалони Бухоро

---

<sup>1</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 191-193.

будани Абдушукури Оят навишта шуда буданд. Нусхай ин муросилот дар ганцинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 2343/XIV<sup>1</sup> ва дар ин ганцина мактубҳои дигар ҷамънамудаи Муҳаммад Шарифҷон Маҳдум Садри Зиё зери унвони «Руқаот»<sup>2</sup> маҳфуз аст.

**Муаллифи гүмном** (нимай дуюми асри XIX). Ба қалами ўасари «Ёдоварии сафар» мансуб аст. Муаллиф, ки номи худро зикр накардааст, соли 1885 дар ҳайати сафорати амир Абдулаҳад, ки ба ифтихори ба таҳт нишасташ ба Петербург фиристода буд, ширкат доштааст. Дар ин асар дар бораи хотироти сафари роҳ ва воқеоти бо сафорат дар Петербург рӯйдода маълумоти ҷолиб оварда шудааст. Дар ганцинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ як нусхай ин асар зери рақами 1898/11 маҳфуз аст.<sup>3</sup>



---

<sup>1</sup> Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 8. С. 68.

<sup>2</sup> Ҳамон ҷо. С. 68.

<sup>3</sup> Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 193-194.

---

---

## МУКОТИБОТ ВА АСНОД

**Мунтачабиддин Бадеъ Атобак ал-Чувайнӣ** (асри XII), муаллифи «Китоби атабату-л-катаба» (Мачмуай муроси-лоти девони султон Санҷар). Ин асар байни солҳои 1133–1158 таълиф ёфта, доир ба масъалаи такмили дониши котибҳо баҳс мекунад. Муаллифи асар дар замони ҳукмронии султон Санҷар (1118–1153) солҳои зиёде девони иншо ва туғроро, ки ба мукотиботи давлатӣ машгул буд, идора мекард. Мунтачабиддин Бадеъ дар ин асар шуморай зиёди мактуб ва нусхаҳои ҳуҷҷатҳои расмии давлатиро, ки аз ҷониби султон Санҷар ба ҳокими Фазнавиҳо Баҳромшоҳ ирсол гардида буданд, овардааст. Дар ин ҷо инчунин фармонҳо дар бораи таъйини мансабдорон ба вазифаҳои гуногуни давлатӣ ҷой дода шудаанд. Асари Мунтачабиддин Бадеъ «Китоби атабату-л-катаба» соли 1329 ҳ.ш. дар Техрон ба табъ расидааст.<sup>1</sup> Ин китоб соли 1985 аз ҷониби Г. М. Курпалидис бо муқаддима ва тавзехот ба забони русӣ тарҷума шуда, ба табъ расид.<sup>2</sup>

**Абдулмаҷид Мачдуд ибни Одам маъруф ба Саноии Фазнавӣ** (асри XII), муаллифи «Макотиби Саноӣ». Дар он 17 мактуби Саноии Фазнавӣ ба ашҳоси масъули давлатӣ оварда шудааст, ки се тои он ба номи вазири султон Санҷар Абулқосими Даргизинӣ ирсол гардидааст. «Макотиби Саноӣ» соли 1362 ҳ.ш. дар Техрон нашр гардидааст.<sup>3</sup>

**Хоҷа Рашидуддин Фазлуллоҳи Ҳамадонӣ** (тахм. 1247 – 1318). Ба қалами ӯ «Мукотиботи Рашидӣ» тааллуқ дорад,

---

<sup>1</sup>. Мунтачабиддин Бадеъ. Китоби атабату-л-катаба. Бо эҳтимоми Муҳаммад Қазвинӣ ва Аббос Иқбол. Техрон: Ширкати саҳҳомии чоп, 1329 ҳ.ш.

<sup>2</sup>. Мунтаджаб ад-Дин Бади Атабек ал-Джуവایни. Ступени совершенствования катибов (Атабат ал-катаба). Перевод с персидского, введение и комментарий Г.М. Курпалидиса. Москва: Наука, 1985. -158 с.

<sup>3</sup>. Саноии Фазнавӣ, Абдулмаҷид Мачдуд ибни Одам. Макотиби Саноӣ. Техрон: Китоби фарзон, 1362 ҳ.ш.

ки он 53 мактубро дар бар мегирад. Чортой ин мактубҳо аз ҷониби масъулини дигар ба унвони Рашидуддин на-вишта шуда, боқимондаро Рашидуддин ба писаронаш ва ҳокимону руҳониён ва ашҳоси масъули дигар навиштааст. Дар «Мукотиботи Рашидӣ» муҳимиияти масъалаи молиёт, беҳбуд баҳшидан ба вазъи иқтисодии кишвар, ободонию умрони мамлакат, сабук намудани бори андоз ба дехқон, ба низом овардани андоз аз аҳолӣ, муҳофизати онҳо аз зулми ашрофи кӯчманчи ҳарбии муғулу турк, барқарор-созии дастгоҳи мансабдорони молиявӣ ва амсоли он дарҷ гардидаанд. Мактубҳои Рашидуддин дар замони вазирии писараш Фиёсуддин дар маҷмуае зери унвони «Савонеху-л-афкори Рашидӣ» гирд оварда шуда буданд.<sup>1</sup> Соли 1947 «Мукотиботи Рашидӣ» дар Лохур ба табъ расид.<sup>2</sup> Ҳамин китоб бори дигар зери унвони «Са-вонеху-л-афкор» дар Техрон нашр гардид.<sup>3</sup> «Мукотиботи Рашидӣ» соли 1971 ба забони русӣ тарҷума ва интишор шудааст.<sup>4</sup> Дар китобхонаи Шӯрои миллии Эрон дастхати асари Насируддини Тӯсӣ «Ахлоқи Носирӣ» зери рақами 8797 маҳфуз аст, ки он аз 241 вақақ иборат аст. Дар охири матни «Ахлоқи Носирӣ» дар вақақҳои 204 - 241 ҳафт нома аз «Мукотиботи Рашидӣ» гирд оварда шудааст.<sup>5</sup>

**Маҳмуд ибни шайх Муҳаммад ал-Гелонӣ** (асри XV) - маъруф ба Хода Маҳмуди Қовон. Ба қалами ў асари «Риёзу-л-иншо» мансуб аст. 43 сол дошт, ки ба Ҳиндустон (Дакан) омада, дар дарбори ҳокимони он ҷо Алоуддини Баҳманий (ваф. 862 ҳ.к./1457-1458), Ҳумоюншоҳ, Низомшоҳ

<sup>1</sup> Аббос Иқболи Оштиёнӣ. Таърихи муғул ва авоили айёми Темурӣ. Ҷилди аввал ва дувум. С. 489.

<sup>2</sup> Рашидуддин Фазлуллоҳ. Макотиби Рашидӣ. Ба қӯшиши Мавлавӣ Муҳаммад Шафеъ. Лохур, 1947.

<sup>3</sup> Рашидуддин Фазлуллоҳ. Савонеху-л-афкор. Ба эҳтимоми Муҳаммад Тажии Донишшажӯҳ. Техрон, 1358 ҳ.ш.

<sup>4</sup> Рашид ад-дин. Переписка. Перевод, введение и комментарий А.И. Фалиной. Москва, 1971.

<sup>5</sup>.Дастхати китобхонаи Шӯрои миллии Эрон, рақами 8797. Вақақҳои 204а-2416.

ва Муҳаммадшоҳ хизмат кардааст. Муҳаммадшоҳ ўро бо унвони баланди Хочаи ҷаҳон сазовор намуд. Муҳаммад ал-Гелонӣ дар асари ҳуд нусхаҳои аслии мактубҳои ҳокимон, улами машҳур, шайхҳо ва дастхатҳои ҳудро ҷамъ намудааст. Дар ин маҷмуа мактуби шайхи номаълум ба унвони Абдараҳмони Ҷомӣ низ мавҷуд аст. Як нусҳаи дастнависи «Риёзу-л-иншо» дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 660 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Хоҷа Убайдуллоҳи Аҳрор** (1404-1490), маъруф ба Хоҷа Аҳрори Вали. Намояндаи машҳури силсилаи нақшбандия. Дар Самарқанд таҳсил карда, соли 1428 ба Ҳирот рафта, дар Чагониён бо Яъқубӣ Чархӣ шинос мешавад ва ўро пири рӯҳонии ҳуд интиҳоб мекунад. Пас ба Тошканд баргашта, ба зироат машғул мегардад ва дар байн заминдорони калону рӯҳониён ҳамчун «авлиё» шуҳрат меёбад. Дар дарбори Абусаъид мирзо (1451-1469) ва сulton Аҳмад (1469-1494) нуғузи калон дошт. Ба қалами ў маҷмуаи «Мактубот» мансуб аст, ки дар он 12 мактубҳои кӯтоҳи муаллиф ба ҳокими Самарқанд, Абусаъид мирзо оварда шудааст. Номаҳои дар ин маҷмуа гирдовардашуда дар «Рашаҳот» ва асарҳои дигар вучуд надоранд. Дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ ду нусҳаи дастнависи «Мактубот» маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Ҳусайн ибни Алӣ ал-Воиз ал-Кошифӣ** (ваф. 910/1504-1505), муаллифи «Маҳзану-л-иншо». Ин асар барои истифодаи котибон ва муншиёни дарбор навишта шуда, дар он услуби навиштани мактуб, рӯйхати калимаҳо, ибораҳо, мисраъҳои шеърӣ ва амсоли онҳо, ки ҳангоми иншои мактубҳо бояд истифода шаванд, оварда шудааст. Ин асар аз муқаддима (унвон), се қисм ва хулоса иборат аст. Қисми аввал «Ҳитобиёт» ном дорад, ки дар он маҷмуи ибораҳои дар мактубҳои унвонии ҳокимон ва дигар ашҳоси мас-

<sup>1</sup>. Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 247-248.

<sup>2</sup>. Ҳамон ҷо. С. 248.

ъул ирсолшуда, оварда шудааст. Қисми дуюм «Чавобиёт» ном дошта, дар он тариқи чавоби мактубҳо баён гардидааст. Қисми сеом бошад «Аҳволи заруру-з-зикр» унвон дошта, дар он тариқи баёни ибораҳо, хоҳиш ва мақсад оварда шудааст. Дар муқаддима дар бораи чизҳои зарурӣ, ки бояд котиб онҳоро донад, баён гардида, дар хулоса рӯйхати дуоҳое оварда шудааст, ки одатан онҳоро дар поёни мактуб зикр мекунанд. Ин асар 16 декабря соли 1501 навишта шудааст. Як нусҳаи дастнависи «Махзану-лииншо»-и Кошифӣ дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 507/1 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**«Мукотибот».** Маҷмуаи мактубҳои дорои хусисияти ахлоқидошта, ки дар равияи сӯфия дар солҳои гуногун иншо гардидаанд. Ин мактубҳо ба номи шайх Имодуддини Фазлуллоҳ, Муҳаммад Гелонӣ, Мавлоно Румӣ, шоҳ Исмоил Бобур, Алишер Навоӣ ва гайраҳо навишта шудаанд. Як нусҳаи дастхати «Мукотибот» дар ганчинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 7704/111 маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Хоча Шиҳобиддин Абдуллоҳ ибни Муҳаммади Кирмонӣ ал-Марворидбаёнӣ** (охири асри XV-1516), садр ва амири сulton Ҳусайн мирзои Темурӣ (1469-1506). Дар он замон Алишер Навоӣ вазири ин ҳоким буд. Пас аз вафоти А. Навоӣ вазири Ҳусайн мирзо тайин гардид. Ба қалами ин муаллиф маҷмуаи мероси мактубҳо марбут аст, ки он бо номҳои «Тарассул», «Иншои Марворид» ва «Шарафнома» маъруфанд. Дар асари «Иншои Марворид» дар бораи мактубҳои ҳокимон ба дӯстон ва ашҳоси масъул оварда шудааст. Як нусҳаи дастхати «Шарафнома» дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 129 маҳфуз аст.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>.Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 6. С. 145-146.

<sup>2</sup>.Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 8. С. 67.

<sup>3</sup>.Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 237-238.

**Фиёсиддин ибни Ҳумомиддин, маъруф ба Ҳондамир** (тав. 879 х.к./1474-1475 - 942 х.к./1535), набераи духтарии Мирхонд. Дар илми мактубнигорӣ ба қалами ў асари «Номаи номӣ» мансуб аст. Муаллиф дар он дар бораи пайдоиши хат аз рӯи таъбири мусулмонӣ, интишор ва дастрас шудани он ба уламо ва амсоли он маълумот медиҳад. Дар ин асар қасоне, ки мактубҳо ба онҳо ирсол мешаванд, ба табақаҳо (ашроф, миёнаҳол ва камбизоат) баҳш гардидаанд. Дар ин асар намунаҳои рисолаҳо ва аснод ҷой дода шудааст. Дар ганҷинаи дастхатҳои Маркази мөроси хаттии назди раёсати АМИТ як нусхайи дастнависи «Номаи номӣ»-и Ҳондамир зери рақами 757 маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Сайид Алӣ Муайид Собитӣ** (асри XVI), муаллифи «Аснод ва номаҳои таъриҳӣ аз авоили давраҳои исломӣ то авоҳири аҳди шоҳ Исмоили Сафавӣ». Дар ин асар мукотиботи сарони давлатҳо ва ҳучҷатҳои расмӣ мавҷуданд. Дар он мукотиботи зиёди сulton Санҷари Салҷуқӣ бо Баҳромшоҳи Фазнавӣ оварда шудааст. Асари Сайид Алӣ Муайид Собитӣ «Аснод ва номаҳои таъриҳӣ аз авоили давраҳои исломӣ то авоҳири аҳди шоҳ Исмоили Сафавӣ» соли 1346 ҳ.ш. дар Текрон ба табъ расид.<sup>2</sup>

**Юсуф ибни Муҳаммади Ҳиротӣ** (асри XVI), муаллифи «Бадоєъу-л-иншо». Ин асар бо номи «Иншои Юсуфӣ» низ маъруф аст. Дар дарбори Бобуриҳои Ҳинд – Ҳумоюн (1553-1556) хизмат кардааст. Муаллиф дар ин асар мактубҳои ашҳоси баландмартаба ва масъулиро ба шакли як маҷмуа ҷамъ намуда, онҳоро тибқи мақоми гирандагони он ва мавзуъҳо (шикоятҳо барои ҷавоб нанавиштан, ҳоҳиш барои ба ватан баргаштан, пешниҳод барои имзои сулҳ ва амсоли он) ҷо ба ҷо гузоштааст. Дар муқаддимаи асар муаллиф қайд намудааст, ки ин маҷмуаи мактубҳоро

<sup>1</sup>. Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 6. С. 146-147.

<sup>2</sup>. Сайид Алӣ Муайид Собитӣ. Аснод ва номаҳои таъриҳӣ аз авоили давраҳои исломӣ то авоҳири аҳди шоҳ Исмоили Сафавӣ. Текрон: Китобхонаи Тахурӣ, 1346 ҳ.ш.

ӯ барои писарааш Рафиъуддин Ҳусайн ва толибилмони дигар таҳия намудааст. Дар асар мактубҳои амалдорон ва масъулини олимақом бо ҳамдигар, дар бораи вақғи мазорҳо, мукотибот бо шоҳи Эрон Аббоси дувум, нусхаҳои номаҳо ба ҳокимони Ҳинд Акбар (1556-1605), Аврангзеб (1658-1707) ва гайраҳо ҷамъоварӣ гардидаанд. Ин асар соли 940 ҳ.қ./1533-1534 навишта шудааст. Дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ шаш нусхаи дастнависи «Бадоєъ-л-иншо»-и Муҳаммади Ҳиротӣ маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Абулфазл ибни Муборак Алломӣ** (ваф 1602), вазири Бобуриҳои Ҳинд - Акбар (1556-1605), муаллифи «Мукотиботи Алломӣ». Ин асар бо номҳои «Иншои Абулфазл» ва «Муросилоти шоҳ Ҷалолиддини Акбар» низ маъруф аст. Дар ин маҷмуа мактубҳои муаллиф ва мактубҳое, ки ӯ бо супориши шоҳ Акбар навиштааст, ҷамъ оварда шудаанд. Ин асар соли 996 ҳ.қ./1588 навишта шуда, соли 1015 ҳ.қ./1606-1607 аз ҷониби наздикони ӯ Абдуссамад ибни Афзал Муҳаммад таҳрир шудааст. Дар Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ панҷ нусхаи дастхати «Мукотиботи Алломӣ» маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Абдуссамад ибни Афзал Муҳаммад** (асри XVII), муаллифи «Мукотиботи Алломӣ». Муаллиф мактубҳои шайх Абуфазл ибни Муборқ Алломиро (ваф. 1602), ки аз наздикони ӯ буд, ба шакли китоб таълиф намудааст. Ин маҷмуа бо номи «Иншои Абуфазл» низ маъруф аст. Ин китоб аз муқаддима ва се дафтар иборат будааст. Ду нусхаи дастхати «Мукотиботи Алломӣ» дар ганчинаи дастхатои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақамҳои 8970 ва 7704/1 маҳфуз аст.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>. Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 249-252;  
Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 6. С. 147-148.

<sup>2</sup>. Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 253-255;  
Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 6. С. 154-155.

<sup>3</sup>. Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 8. С. 66-67.

**Лутфуллоҳ ибни Мирзо Муқим** (асри XVII), муаллифи «Мухтасари муншашт». Муаллиф дар дарбори Абдулазизхони Аштархонӣ (1645-1680) ба сифати котиби шахсии ўхизмат кардааст. Ўаз наздикини муаллифи асари «Таърихи Муқимхонӣ» Муҳаммад Юсуфи Мунший мебошад. Дар ин маҷмуа бо супориши Абдулазизхон мактубҳои шахсони олимансаб: подшоҳон, сultonҳо, хонҳо ва гайра ҷамъ оварда шудаанд. Ин асар аз 40 қисм (мактубот) иборат буда, ҳар яки он боз ба се қайд (руқъа) тақсим мешавад. Дар ганчиин дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ як нусхай дастнависи «Мухтасари Муншашт» зери рақами 1003/VI маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Мулло Абдуссалом** (асри XVIII), дар Пешовар, Каширии ва Лаҳор зиндагӣ намуда, дар дарбори ҳокимони Ҳинд хизмат кардааст. Муаллифи асари «Иншоот маъа меъёри-л-идрок». Дар ин асар маҷмуаи мактубҳои ашхоси олимартаба ҷамъоварӣ шудаанд. Дар баъзе аз ин мактубҳо воқеаҳои сиёсии он давр, мисли оқибатҳои лашкаркашиҳои Нодиршоҳ ба Ҳиндустон ва вазъи дохилии Пешовар инъикос гардидаанд. Дар ганчиин дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ як нусхай дастнависи «Иншоот маъа меъёри-л-идрок»-и Мулло Абдуссалом зери рақами 1013/I маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Пандит Лаҷхироми Деҳлавӣ** (ваф. августи 1818). Ба қалами ў асарҳои «Муғиду-л-иншо», «Ваҷизу-л-иншо», «Хуљосату-л-иншо» ва «Қонуни мактуб» мансуб аст, ки дар онҳо маҷмуаи мактубҳои худи муаллиф ба ашхоси мухталиф ва писараш, мактубҳои бо ҳоҳиши дигарон таълиф намудаи ў шомил шудаанд. Дар ин мактубҳо муаллиф инчунин дар бораи қоидаҳои навиштани рисолаҳо тибқи

<sup>1</sup>. Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 6. С. 149.

<sup>2</sup>. Ҳамон ҷо. С. 155-156.

мартабай ашхосе, ки мактуб ба онҳо ирсол мешавад, тавақкуф менамояд. Нусхаҳои ин асарҳо дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон маҳфузанд.<sup>1</sup>

**Мирзо Муҳаммад Содик Муншии Ҷондорӣ** (ваф. 1235/1819-1820), муаллифи «Иншоот». Дар дарбори амир Ҳайдар (1800-1825) ҳамчун мунший хизмат карда, бо тахаллуси Содик шеърҳо низ эҷод намудааст. Ҷондорӣ дар «Иншоот» намунаҳои мактубҳои расмӣ ва шахсӣ, фармону қарорҳои замони ҳукмронии амир Ҳайдарро ҷамъоварӣ намудааст. Дар байни онҳо нусхаҳои мактубҳои расмии аслӣ, ки аҳамияти таъриҳӣ доранд, ҷой дода шудаанд, аз ҷумла мактуби амир Ҳайдар ба Александри 1, ба шоҳи Афғонистон Маҳмуд (1801-1804), ба шоҳи Эрон Фатҳалӣ, ба шоҳи Афғонистон Шӯцӯ (1804-1809), ба ҳокими Машҳад Ҳасан Алӣ мирзо ва гайра. Чор нусхай «Иншоот» дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Муҳаммад Ризои Балҳӣ** (нимай авали асри XIX), муаллифи «Равзату-л-иншо». Дар ин маҷмуа намунаҳои мактуб ва ҳӯҷҷатҳои аслӣ, ки ба давраи ҳукмронии амир Ҳайдар (1800-1826) алоқаманданд, ҷамоварӣ шудааст. Ин асар аз муқаддима ва ду қисм (равза) иборат аст. Дар ганчинаи дастхатҳои Маркази меросии хаттии назди раёсати АМИТ як нусхай дастнависи «Равзату-л-иншо»-и Муҳаммад Ризои Балҳӣ зери раками 949/VII маҳфуз аст.<sup>3</sup>

**Мулло Абдуррауф ибни Сӯфӣ Ҷалили Қаротегинӣ** (асри XIX), муаллифи «Тариқаи иншо ва ҳатнависӣ». Дар ин асар маҷмуаи мактубҳои муаллиф ба амир, хешу табор, ба аъзои тариқати ҳочагон, ашҳоси олимансаб, дӯстдоштагон ва амсоли он ҷамъоварӣ шудааст. Дар ганчинаи

<sup>1</sup>. Каталог вост. рук. С. 156-158.

<sup>2</sup>. Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 257-258; Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 6. С. 160-161.

<sup>3</sup>. Ҳамон ҷо. С. 152.

дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ як нусхай дастнависи «Тариқаи иншо ва хатнависӣ» зери рақами 2625/ VII маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Мулло Шароф ибни Ҳабибуллоҳ** (нимай дуюми асри XIX – ибтидои асри XX), мансабдори баландпоя дар Бухоро, соҳиби унвонҳои қарорувлебегӣ, бугчабардор ва түқсабо. Муаллифи «Мактубот». Дар ин асар ҳудуди 20 мактуб ба номи амир, мактубҳои шахсӣ, авфномаҳои гуногун, ҳуччатҳо ва гайра ҷамъ оварда шудаанд. Як нусхай «Мактубот»-и Мулло Шароф ибни Ҳабибуллоҳ дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 2242/VIII маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Муҳаммад Ризои Балхӣ** (нимай аввали асри XIX), муаллифи «Равзату-л-иншо». Ин асар аз муқаддима ва ду қисм (равза) иборат аст. Дар ин маҷмуа намунаи мактубҳои амир ба сultonҳо, шайхҳо, қозиҳо, вазирон, хешу ақрабо, ҳаттотон, рассомон, мансабдорони гуногуни давлатӣ, машгулият ба корҳои хунармандӣ, ҳуччатҳо дар бораи таъйини шайху-л-исломи Чорҷӯй, озод намудан аз андозҳои тиҷоратӣ, иҷорай осиёб, боғ, вакғи масҷиди марказии Бухоро ва гайра дар маҷмуъ беш аз 200 мактуб оварда шудааст, ки аз рӯи мазмун ба ҷоряки аввали асри XIX тааллук доранд. Дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ як нусхай дастхати «Равзату-л-иншо» зери рақами 2509/II маҳфуз аст.<sup>3</sup>

**Муаллифи номаълум** (асри XIX), муаллифи маҷмуаи «Ҳафт мактуб». Дар ин маҷмуа ҳафт мактуби зерин ҷой дода шудааст:

1. Дар бораи фиристодани намунаи ҷадвали тақвимӣ барои гирифтани нусхаҳо ва қоғаз дар ҳаҷми ду дафтар.

2. Мактуби сипос.

3. Мактуби амир Ҳайдарбеки Бухорӣ парвоначӣ ба

---

<sup>1</sup>.Ҳамон ҷо. С. 164-165.

<sup>2</sup>.Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 6. С. 167-168.

<sup>3</sup>.Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 258-259.

ҳокими Қаротегин Музаффаршоҳ ва Абдурраҳмонбек дар бораи мувофиқат барои дастгирӣ бо лашкар ва силох.

4. Нусхай мактуб оид ба беморӣ ва шифоёбии шахси олимансаб, шояд амири Бухоро.

5. Намунаи саршавии мактуби пурдабдаба ба шахси олимартаба, шояд ба амири Бухоро.

6. Мактуби амири Бухоро ба беки Қаротегин бо дастур-амали он ки барои аз ҳудуди мамлакат берун шудани сафирон монеъгӣ накарда, онҳоро дастгирӣ намояд.

7. Намунаи мактуб аз беки Қаротегин ба амири Бухоро оид ба ҳоҳиши онҳо барои баҳшидани гуноҳи раияти онҳо. Нусхай дастхати «Ҳафт мактуб» дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 1995/V маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Мусавваданомаи воло** (нимай дуюми асри XIX). Ин мусаввадаи мактуби амири Бухоро Музаффар (1860-1885) ба ҳалифаи Рум Абдулазиз (1861-1876) аст. Дар он қайд гардидааст, ки ин нома ба ҳалифа бояд ба воситаи Форс Ҷоҷӣ Садр, ки аз Бухоро ба Макка сафар дошт, дастрас шавад. Дар ин мактуб дар бораи вазъи сиёсии солҳои 70-уми асри XIX дар Осиёи Миёна, то замони аз ҷониби русҳо ишғол намудаи Тошканд бо тафсил баён гардидааст. Дар охири мактуб амир аз ҳалифаи Рум ҳоҳиш намудааст, ки барои дастгирӣ ба ӯ дasti ёрӣ дароз қунад. Як нусхай дастхати «Мусавваданомаи воло» дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 2026/II маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Абуабдуллоҳ Мирзо Муҳаммад Азимуддини Сомӣ** (ваф. 1325/1907-1908), маъруф ба Мирзо Азими Сомӣ, муаллифи «Санъати маҳзун». Китоб аз муқаддима ва ду қисм иборат аст. Ин асар рамазони 1319 ҳ.к./декабри 1901-январи 1902 навишта шудааст. Дар муқаддима қайд гардидааст, ки ин асар бо супориши Остонакул қушбегӣ на-

<sup>1</sup>. Ҳамон ҷо. С. 264-265.

<sup>2</sup>. Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 265-266.

вишта шудааст, зеро тибқи гуфтаи муаллиф дар он замон дар Бухоро ашхоси маҳорати нависандагиву хаттотӣ дошта намонда буд ва касе аз уҳдаи таҳрири иншо баромада наметавонист, то ки таҷрибаи худро ба дигарон ёд диҳанд. Остонақул қушбегӣ инчунин пешниҳод намуда буд, ки дар Бухоро мактаби маҳсуси мактубнависон - котибон таъсис ёбад, ки баъди хатми он ба онҳо унвони «мирзо» дода шавад. Дар ин асар дар бораи илмҳои ба қасби муншиғӣ алоқаманд, вазну қофияи шеърӣ, истифодаи ибораҳои рехта ва манзум, намудҳои хат ва амсоли он маълумоти муфассал зикр гардидааст. Дар охир намунаҳои фармонҳо дар бораи таъйини қозикалон, муфтӣ, отабек, девонбегӣ, парвоначӣ, додҳо, бий, туқсабо, шайху-л-ислом, садри шаҳри Бухоро ва гайра оварда шудааст. Дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ ду нусҳаи «Санъати маҳзун» маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**«Асноде аз равобити Эрон дар манотики Осиёи Марказӣ».<sup>2</sup>** Ин маҷмуа соли 1372 ҳ.ш. аз ҷониби Шуъбаи аҳбори сиёсӣ ва байналмилалии Вазорати умури хориҷии Эрон дар Текрон нашр гардидааст, ки дар он матни ҳуҷҷатҳо ва мактубҳои расмӣ аз замони шоҳ Аббоси I то давраи ҳукмронии Фатҳалишоҳ ҷамъ оварда шудааст. Дар ин маҷмуа мактуби амири Бухоро ба Муҳаммадшоҳ дар бораи равобити дучонибаи давлатҳо, мактуби Носиридиншоҳи Қочор ба русҳо оид ба ҳуҷуми туркманҳо, гузориши вазири Англия ба вазири умури хориҷии Эрон мирзо Масъудхон пиромуни ба Бухоро ва Хева ирсол намудани Ҳочи Мирзо Шафеъ ва асноди дигар гирдоварӣ шудаанд.

**Асари муаллифи гумноми асри XVI «Муншаот».** Дар ин асар маҷмуаи вақфномаҳо, санадҳо дар бораи тайини вазифаҳои муҳталиф ва додани унвонҳо дар давраи ҳукм-

---

1. Ҳамон ҷо. С. 268-270.

2. Асноде аз равобити Эрон дар манотики Осиёи Марказӣ. -Текрон, 1372 ҳ.ш.

ронии шоҳ Таҳмосби Сафавӣ, ҳуччатҳо доир ба назорат аз боғҳои мирзо Маҳдӣ дар Исфаҳон, мактуби шоҳи Эрон ба ҳокими Ҳиндустон, ки тавассути Ҳусайн Алихон ва мирзо Муҳсини Нишопурӣ ирсол шуда буд ва санадҳои дигар ҷамъ оварда шудааст. Ҳамаи ҳуччатҳои ин маҷмуа ба давраи ҳукмронии Сафавиҳо алоқаманданд. Як нусхай дастхати «Муншаот» дар ганцинаи дастхаҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 9452 маҳфуз аст.

**«Санадҳо дар бораи таърихи муносибатҳои аграрӣ дар хонии Бухоро»** (асри XVII - нимаи аввали асри XVIII). Ин асар аз ҷониби О. Д. Чехович ба нашр расидааст, ки он 51 санадро бо матни аслий ва тарҷумаи русӣ бо тавзехоташ дар бар мегирад.<sup>1</sup>

**Сайд Алӣ ибни Сайд Муҳаммад ал-Бухорӣ** (ибтидиои асри XVIII), муаллифи «Намунаҳои хутути қазо». Ин маҷмуаи ҳуччатҳо, дар робита бо корҳои қозигӣ дар вилояти Бухорост, ки аз 9 фасл иборат аст. Дар он дар бораи даявват ба додрас, уҳдадориҳои қарзӣ, ҳарид ва васиқаҳои чекӣ, ҳуччатҳо ва васиқаҳои иҷоравӣ, ваколатномаҳо ва кафолатномаҳо, ҳукмномаҳо ва амсолли он маълумот дода шудааст. Дар ганцинаи дастхаҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон як нусхай дастхати «Намунаҳои хутути қазо» зери рақами 8586/11 маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Муаллифи номаълум** (асри XVIII-нимаи аввали асри XIX). Ба қалами ў асари «Рисолаи маҳозир ва сичилот» мансуб аст. Ин асар бо номи «Маҳзарот ва сичилот» низ маъруф аст ва маҷmuаи ҳуччатҳои расмии солҳои 1213 ҳ.к./1798-1799 - 1257 ҳ.к./1850-1851-ро дар бар мегирад. Муаллиф дар ин асар намунаҳои нусхаҳои аризаҳо ба

---

<sup>1</sup>. О.Д. Чехович. Документы к истории аграрных отношений в Бухарском ханстве. -Вып.1//Акты феодальной собственности на землю XVII-XIX вв// Подбор док. пер., введ. и примеч. О.Д. Чехович. Ташкент, 1954.

<sup>2</sup>. Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 8. С. 57-58.

маҳкама дар бораи ҷазои одамқушӣ, ҷароҳатҳои дигари ҷисмонӣ ва гайраро шомил намудааст. Як нусхай «Рисолаи маҳозир ва сичилот» дар ганцинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 2136/XII маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Саводи аҳдномаи мусолиҳаи давлати Бухоро бо Рус.** Матни шартномаи байни лашкари Россия ва Бухоро, ки 23 июни соли 1868 имзо гардидааст. Нусхай ин ҳуҷҷат дар ганцинаи дастхатҳои Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон зери рақами 251/IV маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Муаллифи гумноми аспи XIX**, ба қалами ӯ асари «Иншоот» мансуб аст. Дар ин маҷмуа намунаи мукотиботи расмӣ ва ҳусусӣ, инчунин ҳуҷҷатҳои ба ҳонии Ҳуқанд ва Қошғар алоқаманд ҷой дода шудаанд. Ба намунаи мукотиботи ҳусусӣ мактубҳо ба бародар, падар, ҳоҳар ба бародар, ба фарзандон, номаҳо ба уламо, амирон ва гайра гирдоварӣ шудаанд. Ба намунаи номаҳои расмӣ мактуб пиromуни ба вазифаҳои масъули муҳталиф таъян намудани шахсон, нома ба сарлашкарон, сайдҳо, руҳониёни олимартаба ва гайра тааллук доранд. Дар байни ҳуҷҷатҳои расмӣ зикри се ҳуҷҷати асл ҷолиб аст. Дар яке аз онҳо маълумотномаи сарлашкари Ҳуқанд Ёқуббек (баъдтар ҳокими давлати мустақили Қошғар (1864-1877) ба ҳони Қошғар дар бораи исёни қипчоқҳо дар Қошғар, фирори онҳо ба Ёрканд ва дар қалъаи Янги-Шаар ҷойгиршавии онҳо, муҳосира ва зери тирборон мондани исёнгарон, фирори онҳо аз қалъа ва ба асорат дучор гардидани 650 нафари исёнгарон бо Бегмуҳаммадхон ва ёрдамчиёни ӯ оварда шудааст. Ҳуҷҷати дуюм ба хукмронии Маллахон (1858-1862) ва муборизаи ӯ бо Ҳудоёрхон алоқаманд аст. Дар ҳуҷҷати сеюм маълумотномаи сарлашкарони ҳуқандӣ дар Қошғар ба Ҳудоёрхон, ғалаба бар қипчоқҳо дар Янги-

<sup>1</sup>. Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 6. С. 169.

<sup>2</sup>. Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. 8. С. 65.

Шаари Қошғар, таъини Кичкинхон тӯра ба вазифаи ҳокими Ёрканд оварда шудааст. Як нусхай дастхати «Иншоот» дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 949/III маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Муаллифи гумноми нимаи аввали асри XIX**, ки ба қалами ӯ асари «Муншаот, нишон ва ярлиғҳо» мансуб аст. Дар ин маҷмуа намунаи мактубҳо ва фармонҳои расмии ашҳоси масъули давлатӣ ҷамъоварӣ гардидаанд. Аз ҷумла номаҳои амирони Бухоро ба ҳокимони давлатҳои ҳамсоя оварда шудааст. Дар байни онҳо мактуби амир Ҳайдар ба императори рус Алексадри 1 ҷолиб аст, ки амир ӯро бо галаба бар фаронсиявихо табрик намуда, ҳоҳиш намудааст барои аз ҳудуди Россия гузашта, ба яке аз шаҳрҳои муқаддаси исломӣ рафтани дипломати бухорӣ иҷозат дидад. Ду нусхай дастхати «Муншаот, нишон ва ярлиғҳо» дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Муаллифи номаълум** (нимаи дуюми асри XIX). Ба қалами ӯ асари «Маҳзар ва хат ҳам ва васиқа» мансуб аст. Дар ин маҷмуа намунаҳои ҳӯҷҷатҳо ва қоғазҳои расмӣ, ки ба масъалаи ақди нигоҳ, мерос, тарбия ва гайра алоқаманданд, гирд оварда шудаанд. Дар ду ҳӯҷҷати дар ин маҷмуа овардашуда солҳои 1264 ҳ.қ./1847-1848 ва рабеъулоҳири 1296 ҳ.қ./апрели 1879 сабт гардидааст. Як нусхай «Маҳзар ва хат ҳам ва васиқа» дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ зери рақами 2614/II маҳфуз аст.<sup>3</sup>

**Қозӣ Мулло Маолимхоча раис ибни Қозӣ Мулло Камолиддинхоча ас-Судур** (нимаи дуюми асри XIX), соли 1888 сардори раёсати Ҳисор, муаллифи «Маҳозири ҳам сичилот ва ҳам ҳӯҷҷатҳо». Ҳӯҷҷатҳои аслӣ ва нусхаҳои онҳоро дар як маҷмуа ҷамъ намудааст. Дар байни варақ-

---

<sup>1</sup>. Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 1. С. 267-268.

<sup>2</sup>. Ҳамон ҷо. С. 261-262.

<sup>3</sup>. Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 6. С. 170-171.

ҳои ин китоб ҳуҷҷатҳои аслии зерин вуҷуд доранд: маълумотномаи Қозӣ Мулло Абулхайр Уроқ ва Ортиқҳоҷа Уроқ дар бораи сулҳи маваққатӣ ва ивази асирон бо большевикони рус дар Бухоро, ки дар таърихи 14 марта соли 1918 имзо шудааст; қайдҳо дар бораи гирифтани қарз бо маблағи 25 танга тиллой то муддати 15 рӯз; қайдҳо дар бораи гирифтани дараҳтҳо аз шахсони хусусӣ барои масҷид; қайдҳо дар бораи як қатор маҳалҳои вилояти Кӯлоб гирифтани гирифтани 21 ҳазор танга барои иҷори яксола; қайдҳо дар бораи адой қарзи қалим дар муддати 5 сол ва гайра. Дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ як нусхаи «Маҳозири ҳам сиҷилот ва ҳам ҳуҷҷатҳо» зери рақами 2851/XII маҳфуз аст.<sup>1</sup>

**Мирзо Ҳамид валади Абдулқодир ибни Камолбек** (охири асри XIX-ибтидои асри XX), мансабдори аморати Бухоро, муаллифи «Намунаҳои васиқаҳои мухталиф». Дар ин асар муаллиф намунаҳои ҳуҷҷатҳо дар бораи никоҳ ва талоқ, иҷори замин, дар бораи озод намудани гуломҳо, намунаҳои васиятномаҳо ва амсоли онро ҷамъоварӣ намудааст. Дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ як нусхаи «Намунаҳои васиқаҳои мухталиф» зери рақами 1243/XVI маҳфуз аст.<sup>2</sup>

**Маҷмуаҳои муаллифони гумноми охири асри XIX - ибтидои асри XX:** «Маншурот», «Иншо» ва «Васоик», ки дар онҳо намунаи фармонҳои амир дар бораи таъйини ин ё он шахс ба вазифаи давлатӣ, додани унвонҳо, мукотибаҳои шахсӣ, васиқаҳо дар бораи ҳариду фурӯши қитъаҳои замин, васиятномаҳо ва гайра оварда шудаанд. Нусхаҳои ин маҷмуаҳо дар ганчинаи дастхатҳои Маркази мероси ҳаттии назди раёсати АМИТ маҳфузанд.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>. Ҳамон ҷо. С. 171-172.

<sup>2</sup>. Каталог вост. рук. С. 172-173.

<sup>3</sup>. Ҳамон ҷо. С. 173-175.

---

---

## МАЪХАЗҲО ВА АДАБИЁТИ ИЛМИЙ

### МАЪХАЗҲО

1. Абдулҳамид ал-Авҷӣ. Муаллафоти Ибн ал-Ҷавзӣ. Бағдод, 1965.
2. Абдурахмони Мустаҷир. Рӯзномаи сафари Искандарқўл. Ҳозиркунандаи чоп ва мулалифони муқаддимаву тавзехот Аълоҳон Афсаҳзод ва Мирзо Муллоаҳмадов. Душанбе: Ирфон, 1989. -176 с.
3. Абдурразоқи Самарандӣ. Матлаъу-с-саъдайн ва маҷмау-л-баҳрайн. Бо эҳтимоми Муҳаммад Шафеъ. Ҷилдҳои 1-2. Лахор, 1360-1368/1941-1949.
4. Абдурразоқи Самарандӣ. Матлаъу-с-саъдайн ва маҷмау-л-баҳрайн. Муқаддимаи А. Навой. Техрон, 1372 ҳ.ш.
5. Абдурраҳмони Толеъ. Таърихи Абулфайзхон//Перевод с таджикского, предисловие, примечания и указатели проф. А. А. Семенова. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1959.
6. Абушараф Носеҳ ибни Зафари Чурфодиқонӣ. Тарҷумай «Таърихи Яминӣ». Муқаддима, таҳия, таҳсия, таълиқот, лугот ва феҳристи Н.И. Фиёсов. Хучанд: Ношири, 2013.
7. Абубакр Муҳаммад ибни Ҷаъфари Наршахӣ. Таърихи Бухоро. Мураттибон F. Гойбов, К. Олимов ва Н. Амиршоҳӣ. Душанбе, 2012.
8. Абулгази Бахадурхан. Родословная история о татарах. Перевод с французского Тредиаковского В.К. В 2-х томах. СПб., 1768.
9. Абулқосим ибни Аҳмад Ҷайҳонӣ. Ашқолу-л-олам. Мутарҷим Алий ибни Абдуссаломи Котиб. Машҳад: Остони қудуси разавӣ, 1368 ҳ.ш.
10. Абулҳасан Захируддин Алий ибни Зайд ибни Муҳаммад маъруф ба Ибни Фундуқ. Таърихи Байҳақ. Дастҳати ганцинаи Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Ҷумҳурии Узбекистон. №1524.
11. Абулҳасан Захируддин Алий ибни Зайд ибни Муҳаммад маъруф ба Ибни Фундуқ. Таърихи Байҳақ. Бо тасҳех ва таълиқоти Аҳмади Бахманёр. Техрон, 1318 ҳ.ш.
12. Абулғазл Муҳаммад ибни Ҳусайн Байҳақӣ. Таърихи Байҳақӣ. Бо эҳтимоми доктор Фаний ва доктор Фаёз. Матни сахех ва комил, бо ҳавошӣ, таълиқот ва феҳристҳо. Техрон, 1324 ҳ.ш.
13. Абулғазл Муҳаммад ибни Ҳусайн Байҳақӣ. Таърихи Масъудӣ маъруф ба «Таърихи Байҳақӣ». Бо муқобала ва тасҳех ва ҳавошӣ ва таълиқоти Саид Нафисӣ. Дар 3 ҷилд. Ҷилди 1. Техрон, 1319. Ҷилди 2. Техрон, 1326. Ҷилди 3. Техрон, 1332.

- 14.Абулфарақ Мұхаммад ибни Яъқуб ибни Исҳоқ ан-Надим. Ал-Феҳрист. Бейрут, 1970.
- 15.Абухағс Умар ибни Мұхаммад Насағии Самарқандй. Қитобу-л-қанд фй таърихи Самарқанд. Дағстхати Институты шарқшиноси АИ Федератсияи Россия таҳти рақами В 677.
- 16.Абурайхон Берунӣ. Осору-л-боқия. Душанбе, 1982.
- 17.Абусаъид Абдулҳай ибни аз-Заҳҳок ибни Маҳмуди Гардезӣ. Зайну-л-аҳбор. Бо муқаддима ҳазрати Оқо Мұхаммадхони Қазвинӣ. -Техрон, 1315 ҳ.ш.
- 18.Абусаъид Абдулҳай ибни аз-Заҳҳок ибни Маҳмуди Гардезӣ. Зайну-л-аҳбор. Бо муқаддима, феҳрист ва ҳавошии Сайд Нағисӣ. Техрон, 1333 ҳ.ш.
- 19.Абусаъид Абдулҳай ибни аз-Заҳҳок ибни Маҳмуди Гардезӣ. Зайну-л-аҳбор. Техрон, 1363 ҳ.ш.
- 20.Абуъалий Мұхаммад ибни Мұхаммади Балъамӣ. Таърихи Та-барӣ//Бо муқаддима ва тавзехоти Мұхаммадчон Умаров ва Файзуло Бобоев. Ҷилдҳои 1 ва 2. Техрон, 1380 (2001).
- 21.Абуъалий Мұхаммад ибни Мұхаммади Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.1. Техрон, 1380 (2001).
- 22.Авлавия. Сафарномаи Авлавия. Тарҷумай Тоҳир Мирзо. Тавзехоти Ғулом Мирзо. Техрон: Завар, 1373 ҳ.ш.
- 24.Алӣ ибни Ҳусайн ал-Воиз ал-Қошифӣ. Раşaҳот айну-л-ҳаёт. Қазон, 1888.
- 25.Алӣ ибни Ҳусайн ал-Воиз ал-Қошифӣ. Раşaҳот айну-л-ҳаёт. Қоҳира, 1852.
- 26.Алӣ ибни Ҳусайн ал-Воиз ал-Қошифӣ. Раşaҳот айну-л-ҳаёт. Тошканд, 1911.
- 27.Ал-Мақризӣ Тақиаддин Аҳмад ибни Алӣ. Китоб ас-сулук ли-маърифати дували-л-мулук. Қоҳира, 1934.
- 28.Амброчио Контарини. Сафарнома//Сафарномаи винизиён дар Эрон. Тарҷумай Манучехри Амирӣ. Нашри дуюм. Техрон, 1381 ҳ.ш. С. 125-196.
- 29.Амин Аҳмади Розӣ. Ҳафт иқлим. Бо эҳтимоми Ҷавод Фозил. Ҷилдҳои Т. I-III. Техрон, бе нишондоди соли нашр.
- 30.Аҳмади Дониш. Осори баргузидаи бадей. Душанбе, 1976.
- 31.Аҳмади Дониш. Рисола дар назми тамаддун ва таовун. Душанбе, 1976.
- 32.Аҳмади Дониш. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони мангития. Сталинобод, 1960.
- 33.Асноде аз равобити Эрон дар манотики Осиёи Марказӣ. Техрон, 1372 ҳ.ш.

- 34.Ахмад ал-Балазури. Книга завоевания стран//Древние и средневековые источники по этнографии и истории Африки южнее Сахары. М.-Л: АН СССР, 1960. Т.1. Арабские источники VII-X вв. -С. 22-29.
- 35.Ахмад ал-Балазури. Книга завоевания стран//Материалы по истории туркмен и Туркмении. М: Институт Востоковедения, 1939. Т.1. -С. 62-78.
- 36.Ахмад Дониш. Путешествие из Бухары в Петербург. Душанбе, 1976.
- 37.Ахмад ибн Йахия ибн Джабир ал-Балазури. Завоевание Хорасана//Футух ал-булдан. Душанбе: Дониш, 1987.
- 38.Бабурнаме: Записки Бабура//Перевод М.Салье; Общ. ред. и доработка С.А. Азимджановой; Институт востоковедения АН РУ. Изд. 2-е, доработанное. Ташкент: Главная редакция энциклопедий, 1993. -464 с.
- 39.Байхаки Абулфазл Мухаммад ибн Хусейн. История Мас'уда. 1030-1041. Пер. А.К. Арендса. Ташкент, 1962.
- 40.Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Ч. I. Тексты. СПб., 1898.
- 41.Бёрнс А. Путешествие в Бухару: рассказ о плавании по Инду от моря до Лагора с подарками британского короля и отчет о путешествии из Индии в Кабул, Татарию и Персию, предпринятым по предписанию высшего правительства Индии в 1831, 1832 и 1833 годах». В трех томах. Издание П. В. Голубкова. Москва, 1848-1849.
- 42.Беруни Абу Райхан. Математические и астрономические трактаты//Пред., пер. и комм. П. Г. Булгакова и Б.А. Розенфельда //Избранные произведения, Том VII. Ташкент: Фан, 1987.
- 43.Берунӣ Абурайҳон. Осор ал-боқия. Тарҷумаи Ақбар Донасиришт. Техрон: Ибни Сино, 1973.
- 44.Бируни Абу Райхан Мухаммад. Асар ал-бакийя//Памятники минувших поколений//Переводы примечания М. А. Салье. Ташкент, 1957.
- 45.Бируни Абу Рейхан. Индия. Пер. А.Б. Халидова, Ю.Н. Завадовского//Избранные произведения, Том II. Ташкент: Фан, 1963.
- 46.Бируни Абу Рейхан. Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия). Пер. А. М. Беленицкого. Л.: Изд. АН СССР, 1963.
- 47.Валиқулибек ибни Довудкулӣ Шомлу. Қисасу-л-ҳоқонӣ. Ба эҳтимоми Ҳасан Содоти Носирӣ. Ч. I-II. Техрон, 1371 ҳ.ш.
- 48.Васифи З. Бадаे'у-л-вакае'. Под. к печати А. Н. Болдырев. Тегеран 1349 г. ш.

- 49.Вассоф. Китоби мустатоби Вассоф ал-ҳазрат. Бомбай, 1249/1852-1853.
- 50.Вассоф. Тахрири Вассоф. Бо эҳтимоми Абдулмуҳаммад Оятӣ. Техрон, 1373.
- 51.Вассоф. Нашри оғсетӣ. Вассоф. Китоби мустатоби Вассоф ал-ҳазрат. Техрон, 1338/1959.
- 52.Винчентсо Александри. Сафарнома//Сафарномаи винизиён дар Эрон. Тарҷумай Манучехри Амирӣ. Нашри дуюм. Техрон, 1381 ҳ.ш. С. 461-479.
- 53.Волков И.В. Путешествие Иосафата Барбаро в Персию в 1473-1478 гг./Текст, перевод, комментарий//Генуэзская Газария и Золотая Орда. Под ред. С.Б. Бочарова и А.Г. Ситдикова. Казань - Симферополь - Кишинёв, 2015. С. 605- 691.
- 54.Давлатшоҳ ибни Бахтишоҳ. Тазкирату-ш-шуаро. Ба эҳтимом ва тасҳехи Эдуард Браун. Чопи аввал. Техрон: Асотир, 1382 ҳ.ш. -632 с.
- 55.Джамал ал-Карши. Мулхакат ас-Сураҳ. Перевод с арабского и примечанич Сайдова Абдукаххора. Душанбе, 2006.
- 56.Дженкинсон А. Путешествие в Среднюю Азию 1558-1560 гг. //Английские путешественники в Московском государстве в XVI в./Перевод с английского Ю. В. Готье, предисловие Г. Новицкого. М.: Соцклиз, 1937. – 307 с.
- 57.Жан Шарден. Шарҳи тоҷгузории шоҳ Исмоили Сафавӣ. Тарҷумай Алӣ Ризо Амир Туман. Бо эҳтимоми Аликулӣ Сардор Асьад. Бе ҷои нашр, 1331 ҳ.ш.
- 58.Замҷиис Исфизорӣ. Равзоту-л-ҷаннот фӣ авсофи мадинати Ҳирот. Техрон, 1338 ҳ.ш.
- 59.Захиридин Муҳаммад Бобур. Бобирнома (бо забони туркии ҷағатой).
- 60.Захируддини Нишопурӣ. Салҷуқнома. Бо эҳтимоми Мирзо Исмоили Афшор ва Муҳаммад Рамазонӣ. Техрон: Асотир, 2011.
- 61.Захируддини Нишопурӣ. Салҷуқнома. Нашри Исмоилхони Афшор. Техрон, 1332 ҳ.ш.
- 62.Зафар-нама-йи Ҳусрави//Подготовка факсимильного текста, введ., указ. и аннот. оғл. Исмаила Раҳматова. Душанбе, 1989.
- 63.Зафар-нама-йи Ҳусрави//Подготовил к изд., автор введ. и ответ. ред. проф. Ҳоджи Назир Муҳиддин Турсунзод. Транслитерация из арабского алфавита в кириллицу Н. Калоҳоджа, Зиёд Али Тура, А.Шарипова. Ҳуджанд, 2011. – 144 с.
- 64.Захиридин Муҳаммад Бабур. Бабурнаме. Перевод М. Салье. Ташкент, 1958.

- 65.Ибн ал-Асир. *Chronicon quod perfectissimum inscribitur* ed. C. J. Tornberg. Vol. I-XIV. Upsaliae et Lugduni Batavorum, 1851-1876.
- 66.Ибн ал-Асир. ал-Камил фит-та'рих//Под ред. Абд ал-Ваххаба ан-Наджара. Т. I-IX. Каир, 1929-1940.
- 67.Ибн ал-Асир. ал-Камил фит-та'рих. Т. I-XII. Каир, 1982-1983.
- 68.Ибн ал-Асир. ал-Камил фит-та'рих. Полный свод истории. Перевод с арабского языка, примечания и комментарии П.Г. Булгакова. Ташкент: Узбекистан, 2006.
- 69.Ибн ал-Фуватӣ, Камолиддин Абуфазл Абдуразоқ ибн Тоҷиддин Аҳмад Бағдодӣ. Ҳаводису-л-ҷомеа ва-т-таҷорибу-н-нофоа фи-л-моати-с-собиа. Ба эҳтиноми Муҳаммадизо аш-Шийабӣ ва Мустафо ал-Ҷавод. Бағдод: ал-Фурӯт, 1351 ҳ.
- 70.Ибн Хордадбех. Книга путей и стран. Перевод с арабского, комментарии, исследования, указатели и карты Наили Велихановой. Баку, 1986.
- 71.Ибни Арабшоҳ, Шиҳобиддин Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Абдуллоҳ. Китаб Аҷоиб ал-мақdur фи аҳбори Темур. Қоҳира, 1305 ҳ.ш.
- 72.Ибни Арабшоҳ. Аҷоибу-л-мақdur фи аҳбори Темур. Бо эҳтиноми Муҳаммад Алӣ Наҷотӣ. Нашри 4. Техрон: Муассисай илмӣ ва фарҳангӣ, 1991.
- 73.Ибни Асир, Иззадин Алӣ. Таърихи комили бузурги ислом ва Эрон. Аз арабӣ тарҷумаи Алӣ Ҳошимии Ҳоирӣ. Ҷилдҳои 1-32. Техрон: Муассисай матбуоти илмӣ, 1371 ҳ.
- 74.Ибни Балҳӣ. Форснома. Ба кӯшиши Алӣ Нафии Бехрӯзӣ. Шероз, 1343 ҳ.ш.
- 75.Ибни Балҳӣ. Форснома. Бо эҳтиноми Лестренҷ. Нашри 1. Техрон: Асотир, 2006. - 199 с.
- 76.Ибни Баттута, Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни Абдуллоҳ ал-Лавотӣ ат-Танҷӣ. Сафарнома. Дар ду ҷилд. Тарҷумаи Муҳаммадалии Муҳаид. Техрон, 1370 ҳ. Ч.I. -639 с. Ч. II. -520 с.
- 77.Ибни Надим, Муҳаммад ибни Исҳоқ. Ал-Феҳрист. Тарҷумаи Муҳаммад Ризо Тачаддуд. Нашри 3. Техрон: Амири Кабир, 1987.
- 78.Ибни Фуватӣ, Камолиддин Абдуразоқ ибни Аҳмади Бағдодӣ. Ал-ҳаводису-л-ҷомеа ва-т-таҷорибу-н-нофоа фи-л-моати-с-собиа. Аз арабӣ тарҷумаи Абдулмуҳаммади Оятӣ. Нашри аввал. Техрон: Ҷамъияти осори фарҳангӣ ва ҷозibaҳо, 1381 ҳ.ш.
- 79.Ибни Ҳалдун, Абдурраҳмон. Муқаддимаи Ибни Ҳалдун. Таълиқот ва тасҳеху ҳавошӣ аз Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ. Ҷилдҳои 1-2. Муассисай давлатии Сарредаксияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик. Душанбе, 2019.

- 80.Ибни Халдун. Китобу-л-ибар (Таърихи Ибни Халдун). Тарчумай Абдулмуҳаммади Оятӣ. Техрон, 1368 ҳ.ш.
- 81.Ибни Халдун. Китобу-л-ибар. Ҷилдҳои 1-7. Булок, 1867.
- 82.Ибни Халдун. Муқаддима. Ҷилди 1-2. Мутарҷим аз арабӣ ба форсӣ Муҳаммад Парвини Гунободӣ. Техрон, 1345 ҳ.ш.
- 83.Ибни Хурдодбех. Масолик ва мамолик//Тарчумай Саъиди Хоқранд. Техрон, 1371.
- 84.Инструкция секретаря экспедиции Ориентальной комиссии Флорио Беневини. Приложение-Посланник Петра 1 на Восток. Посольство Флорио Беневини в Персию и Бухару в 1718-1725 годах// Подготовка текста вступ. статья и комментарии В.Г. Воловникова. М., 1986.
- 85.Иосафат Барбаро. Сафарномаи Иосафат Барбаро//Сафарномаи винизиён дар Эрон. Тарчумай Манучехри Амирӣ. Нашри дуюм. Техрон, 1381 ш.ҳ. С. 19-121.
- 86.Истаҳрӣ Абуисҳоқ Иброҳим. Масолик ва мамолик. Бо эҳти моми Эрачи Афшор. Нашри 1. Техрон: Бунгоҳи тарҷума ва нашри китоб, 1340 ҳ.ш. (1961). -405 с.; Нашри 2. Техрон: Муассисаи илмӣ ва фарҳангӣ, 1994. - 357 с.
- 87.Исафаҳонӣ Ҳамза. Таъриху синӣ мулуки-л-арз ва-л-анбиё. Тарчумай Ҷаъфари Шиор. Техрон: Бунёди фарҳанги Эрон, 1967.
- 88.Камолиддин Банной. Шайбонинома. Даҳстҳати №38. Китобхонаи А. Семёнов. Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониш.
- 89.Катерино Дзено. Сафарнома//Сафарномаи винизиён дар Эрон. Тарчумай Манучехри Амирӣ. Нашри дуюм. Техрон, 1381 ш.ҳ. С. 199-281.
- 90.Книга Марко Поло/Пер. И.М. Минаев. М.: Мысль, 1997.
- 91.Книга Марко Поло. Пер. со старофрац. И.И. Минаева. Ред. И вступительная статья И.П. Магидовича. Москва, 1955.
- 92.Чиован Мария Анциолелло. Сафарнома//Сафарномаи винизиён дар Эрон. Тарчумай Манучехри Амирӣ. Нашри дуюм. Техрон, 1381 ҳ.ш. С. 285-373.
- 93.Чувайнӣ Алоуддин Атомалик Муҳаммад. Таърихи Ҷаҳонкушой. Даҳстҳати № 2306 Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ.
- 94.Чувайнӣ Алоуддин Атомалик Муҳаммад. Таърихи Ҷаҳонкушой. Зери назари Мирзомуҳаммад ибни Абдулаҳҳоб ал-Қазвинӣ. Ч. I. Лейден, 1912; Ч. II, 1916, Ч. III, 1937.
- 95.Чузҷонӣ Минҳочиддин ибни Сирочиддин. Табакоти Носирӣ. Чопи сеюм. Кобул: Бунёди фарҳангии ҷаҳондорони Ғурӯй, 1391 ҳ.ш.

97. Җузчонй Минҳоциддин Усман ибни Сироциддин маъруф ба Қозӣ Минҳоҷ Сироҷи Җузчонй. Табақоти Носирӣ. Бо эҳтимоми Абдулҳай Ҳабибӣ. Ҷилди I. Кобул, 1342 ҳ.; Ҷилди II. Кобул, 1343 ҳ.ш.
98. Маръашӣ Сайд Захируддин ибни Сайд Насируддин. Таърихи Табаристон, Рӯён ва Мозандарон. Техрон: Муассисаи матбуоти шарқ, 1345 ҳ.ш.
99. Масъуд ибни Усмони Кӯҳистонӣ. Таърихи Абулхайрхонӣ. Даҳстхати Институти шарқшиносии АИ ҶУ. № 1512, 539/1.
100. Материалы по истории казахских ханств XV–XVIII веков. Алма-Ата, 1969.
101. Материалы по истории киргизов и Киргизии//Ответ. Ред. В.А. Ромодин. Вып. 1. М.: Наука, 1973.
102. Материалы по истории Средней и Центральной Азии X–XIX веков. Ташкент: Фан, 1988.
103. Материалы по истории туркмен и Туркмении//Пер. В.И. Беляева, С.М. Богдановой-Березовской, С.Л. Волина и др.; Под ред., С.Л. Волина, А.А. Ромаскевича, А.Ю. Якубовского. Т.1. М., Л.: Из-во АН СССР, 1939.
104. Махмуд ибн Вали. Море тайн о доблести благородных (география)//Введение, перевод с персидского, примечания и указатели Б.А. Ахмедова. Ташкент, 1977.
105. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. Под редакцией и вступ. статьей Н.А. Халфина. Москва: Наука, 1975.-180 с.
106. Мир Муҳаммад Амини Бухори. Убайдуллонома//Перевод с таджикского с примечаниями А.А. Семенова. Ташкент, 1957.
107. Мирза ‘Абдал ‘Азим Сами. Та’рихи салатини мангитийа (История мангытских государей). Издание текста, предисловие, перевод и примечания Л.М. Епифановой. М., Издательство восточной литературы, 1962.
108. Мирза Маҳдихан Астарабади. Та’рихи Надири (История Надиршаха). Перевод под ред. А.А. Ромаскевича//Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. II. XVI-XIX вв. Иранские, бухарские и хивинские источники. М.-Л., 1938. С. 117-150.
109. Мирзо Маҳдихони Астарободӣ. Ҷаҳонқушои Нодирӣ. Бо эҳтимоми Сайд Абдуллоҳ Анвар. Техрон: Интишороти анҷумани осори миллӣ. Чопи Баҳман, 1341 ҳ.ш.
110. Мирзо Маҳдихони Астарободӣ. Таърихи Нодирӣ. Табриз, 1266 ҳ.ш. 166 с.
111. Мирзо Муҳаммад Ҳайдари Дуғлот. Таърихи Рашидӣ. Бо тас-ҳехи Аббоскулӣ Ғаффорифард. Техрон: Мероси мактуб, 1383 ҳ.ш.
112. Мирзо Муҳаммад Соқӣ. Оламгиринома. Чопи сангӣ. Лаҳор, 1783.

- 113.Мирзо Салимбек ибни Мұхаммад Раҳим. Кашкули Салимӣ. Чопи сангӣ. Тошканд, 1331 ҳ. (1914).
- 114.Мирзо Санғмуҳаммади Бадаҳшӣ, Мирзо Фазлалибеки Сурҳафсар. Таърихи Бадаҳшон. Душанбе: Маърифат. -132 с.
- 115.Мирзо Санғмуҳаммади Бадаҳшӣ, Мирзо Фазлалибеки Сурҳафсар. Таърихи Бадаҳшон. Муаллифони пешгуфткор, баргардони матн, қисме аз тавзехот, мурагтибони феҳристҳои номҳои хос ва мавзеъҳои чуғроғӣ Ғоиб Ғолибов ва Маҳмудҷон Ҳолов. Душанбе: Дониш, 2007. -274 с.
- 116.Мирзо Шамси Бухорӣ. Таърихи Бухоро, Ҳӯқанд ва Қошғар. Ба чоп ҳозиркунанда Мұхаммадакбари Ошиқ. Техрон, 1998.
- 117.Мирзомуҳаммад Иброҳим ибни Зайналобиддин Насири Урдубодӣ. Дастури шаҳриёрон. Бо эҳтимоми Мұхаммаднадир Носири Муқаддам. Техрон, 1373 ҳ.ш.
- 118.Мирсаид Шариф Рокими Самарқандӣ. Таърихи Роқим. Ба қӯшиши доктор Манучехри Ситуда. Техрон, 1380 ҳ.
- 119.Мирҳонд. Равзату-с-сафо фи сирати-л-анбиёва-л-мулук ва-л-хулафо. Ҷилдҳои 1-7. Техрон, 1339 ҳ.ш.
- 120.Муаллифи гумном. Сафарнома//Сафарномаи винизиён дар Эрон. Тарҷумаи Манучехри Амирӣ. Нашри дуюм. Техрон, 1381 ш.ҳ. С. 376-458.
- 121.Муаллифи гумном. Сафарномаи Бухоро. Зери таҳрири Ҳусайн Замонӣ. Техрон, 1373 ҳ.ш.
- 122.Муаллифи гумном. Сафарномаи Фигуеро. Тарҷумаи Ғулом-мурзо Сайдӣ. Техрон, 1363 ҳ.ш.
- 123.Муаллифи номаълум. Ҷаҳонқушои хоқон. Нашри факсимилӣ. Пешгуфткор ва таълиқоти А. Музтар. Исломобад: Маркази таҳқиқоти форсии Эрону Покистон, 1986. -663 с.
- 124.Мулло Ҷалолиддин Мунаҷҷим. Таърихи Аббосӣ ё рӯзномаи Муллоҷалол. Бо эҳтимоми Сайфуллоҳ Воҳидниё. Техрон: Воҳид, 1366.
- 125.Мулло Ҷалолиддин Мунаҷҷим. Таърихи Аббосӣ ё рӯзномаи Муллоҷалол. Зери таҳрири Нодирӣ Ҷалолӣ. Техрон: Мероси мактуб, 1385 ҳ.ш.
- 126.Мунзабӣ Аҳмад. Феҳристномаи китобҳои форсӣ. Нашри 1. Ҷилди 2. Техрон, 1374 ҳ.ш.
- 127.Мунис-Агахи. Фирдавсу-л-икబал//Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т. II. XVI-XIX вв. Иранские, бухарские и хивинские источники. М.-Л., 1938. С. 323-354.
- 128.Мунтаджаб ад-Дин Бади Атабек ал-Джувайни. Ступени совершенствования катибов (Атабат ал-катаба) Перевод с персидского, введение и комментарий Г.М. Курпалидиса. Москва: Наука, 1985. -158 с.

129.Мунтачабиддин Бадеъ. Китоби атабату-л-катаба. Бо эҳтимоми Муҳаммад Қазвинӣ ва Аббос Иқбол. Техрон: Ширкати саҳҳомии чоп, 1329 ҳ.ш.

130.Муҳаммад Авфии Бухорой. Лубобу-л-албоб. Бо саъӣ ва эҳтимом ва тасҳҳи Э. Браун. Ҷилди 1. Лейден, 1906; Ҷилди 2. Лейден, 1909.

131.Муҳаммад Авфии Бухорой. Ҷавомеъу-л-ҳикоёт ва лавомеъур-ривоёт. Дастанвиси рақами 317 аз ганцинаи дастхатҳои Маркази мероси хаттии назди раёсати АМИТ.

132.Муҳаммад Авфии Бухорой. Ҷавомеъу-л-ҳикоёт ва лавомеъур-ривоёт. Техрон, 1335 ҳ.ш.

133.Муҳаммад Авфӣ. Лубобу-л-албоб. Бо эҳтимоми Сайд Нағисӣ. Техрон, 1333 ҳ.ш.

134.Муҳаммад Вафои Карминағӣ. Тухфат ал-хонк//Пер. с персидского Н. К. Норқулова//Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX вв. Ташкент, 1988. С.270-276.

135.Муҳаммад ибни Алӣ ибни Муҳаммад Шабонкорай. Маҷмаъу-л-ансоб. Бо эҳтимоми Ҳошими Муҳаддис. Ҷ. I-II. Техрон: Муассисаи интишороти Амири Кабир, 1363 ҳ.ш.

136.Муҳаммад ибни Алӣ ибни Таботабой ибни Тиқтақӣ. Таърихи Фаҳрӣ дар одоби мамалакатдорӣ ва давлатҳои исломӣ. Тарҷумаи Муҳаммад Ваҳиди Гулпойғонӣ. Ҷ. 2. Техрон: Бунгоҳи тарҷума ва нашри китоб, 1360 ҳ.

137.Муҳаммад Козими Марвӣ. Оламорои Нодирӣ. Ҷилдои I-III. Чопи аввал. Техрон: Интишороти Нақши Ҷаҳон, 1364 ҳ.ш.

138.Муҳаммад Маъсум ибни Ҳоҷагии Исфаҳонӣ. Ҳуласату-с-сияр (Таърихи рӯзгори шоҳ Сафӣ). Зери таҳрири Эрачи Афшор. Техрон, 1368 ҳ.ш.

139.Муҳаммад Муҳсин Муставфӣ. Зубдату-т-таворих. Ба қӯшиши Беҳрӯзи Гудразӣ. Техрон, 1375 ҳ.

140.Муҳаммад Ҳакимхон. Мунтаҳабу-т-таворих. Ҷилди 1. Муаллифи муқаддима ва таълиқот А. Муҳторов. Муҳаррири масъул М. Осимӣ. Ҷ. 1. Душанбе, 1983; Ҷ. 2. Душанбе, 1985.

141.Муҳаммад Ҳасанхон Эътимодуссалтана. Таърихи мунтазами Носирӣ. Ҷ. I-II. Техрон: Дунёи китоб, 1364 ҳ.

142.Муҳаммад Рафеи Ансорӣ. Дастур ал-мулук//Предисловие, перевод, примечания и укузатели А. Б. Вильдановой. Ташкент, 1991.

143.Муҳаммад Солехи Лоҳурӣ. Шоҳҷаҳоннома. Дар 3 ҷилд. Бо тасҳҳи Ваҳиди Қурайшӣ ва Ғулом Яздонӣ. Лоҳур, 1967-1972.

144.Муҳаммад Тоҳир Воҳиди Қазвинӣ Аббоснома. Зери таҳрири Иброҳими Дехгон. Техрон, 1329 ҳ.ш.

- 145.Муҳаммад Тохир Воҳиди Қазвинӣ. Таърихи Ҷаҳонорои Аббосӣ. Бо эҳтимоми Сайд Мирмуҳаммад Содиқ. Техрон, 1383 ҳ.ш.
- 146.Муҳаммад Юсуф Вола Қазвинии Исфаҳонӣ. Ҳулди барин. Бо эҳтимоми Маҳмуд Афшор. Техрон, 1383 ҳ.ш.
- 147.Муҳаммад Юсуф Вола Қазвинии Исфаҳонӣ. Ҳулди барин. Дастхати китобхонаи Шӯрои миллии Техрон, №253.
- 148.Муҳаммадалӣ ибни Муҳаммадсайиди Балҷувонӣ. Таърихи нофей. Бо эҳтимом, тасҳех, ҳавошӣ ва пешгуфтори Аҳрор Муҳторов. Душанбе: Ирфон, 1994.
- 149.Муҳаммадбадеъ ибни Муҳаммадшариф Малеҳои Самарқандӣ. Тазкираи «Музаккиру-л-асҳоб». Матни интиқодӣ бар асоси чаҳор нусхай мӯҳим. Ба эҳтимоми Камолиддин Садриддинзодаи Айнӣ. Душанбе, 1385 ҳ.ш. (2007).
- 150.Муҳаммадёр ибни Араби Қатаған. Мусаххиру-л-билод. Бо тасҳехи Нодираи Ҷалолӣ. Техрон: Мероси мактуб, 1385 ҳ.ш.
- 151.Муҳаммадкозим. Намаи оламорои Нодири. -Т. I-II//Издание текста, предисловие, и общая редакция. Н. Д. Миклухо-Маклая. Указатели и аннотированное оглавление О. Д. Щегловой. М.: Наука, 1960. Т. I; 1965. Т. II; 1966. Т. III.
- 152.Муҳаммадиусуфи Муншӣ. Тазкираи Муқимхонӣ. Муқаддима ва тавзехоти Фариштаи Саррофон. Техрон: Мероси мактуб, 1370 ҳ.ш.
- 153.Муҳтарам. Тазкирату-ш-шуаро. Душанбе, 1970.
- 154.Муставфӣ Ҳамдуллоҳ. Нуҳату-л-кулуб. Бо эҳтимоми Лестрендж. Нашри 1. Техрон: Асотир, 2010. - 378 с.
- 155.Муставфӣ Ҳамдуллоҳ ибни Абубакр ибни Аҳмад ибни Наср Муставфии Қазвинӣ. Таърихи гузидা. Бо эҳтимоми Абдулхусайнӣ Навоӣ. Техрон, 1339 ҳ.ш.; Муставфи Қазвинӣ, Зайнуддин ибни Ҳамдуллоҳ. Зайли таърихе гузидা. Бо эҳтимоми Эрачи Афшор. Техрон, 1993.
- 156.Муставфи Ҳамдуллоҳ. Таърихи гузидা. Бо эҳтимоми Абдулхусайнӣ Навоӣ. Нашри 3. Техрон: Амири Кабир, 1985. -816 с.
- 157.Мутрибии Самарқандӣ. Хотироти Мутрибӣ (Мусоҳиба бо Ҷаҳонгир подшоҳ)//Бо эҳтимом ва муқаддимаи профессор Абдулғаний Мирзоев. Қарочӣ, 1977.
- 158.Муҳаммад Салех. Шейбанинаме. Джагатайский текст. Посмертное издание проф. П. М. Мелиоранского. СПб, 1908. С.VII.
- 159.Муҳаммад Ҳакимхан. Мунтаҳаб ат-таварих (пер. с персидского Э. Хуршута)//Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX вв. Ташкент: Фан, 1988. С. 276-295.
- 160.Муҳаммадёр ибни Араби Қатаған. Мусаххир ал-билод //Тарҷ. аз забони форсӣ ба забони узбекӣ аз ҷониби И. Бекчонова ва Д. Сангинова. Тошканд, 2009.

- 161.Мухаммадюсуп Мунши. Мукимханская история//Перевод с таджикского, предисловие, примечания и указатели А. А. Семенова. Ташкент, 1956.
- 162.Муъинулфуқаро. Таърихи Муллоzода. Когон, 1904.
- 163.Наказ Борису и Семену Пазухиным, посланным в Бухару и Юрченч, 1669 г./Издан. под редакцией А. Н. Труворова, Русская историческая библиотека (РИБ). Т.15. СПб, 1894. С. 1-91.
- 164.Наршахи Мухаммад. История Бухары//Перевел с персидского Н.А. Лыкошин под ред. В.В. Бартольда. Ташкент, 1897.
- 165.Наршахӣ Абубакр Муҳаммад ибни Ҷаъфар. Таърихи Бухоро. Ҳозиркунандаи чоп, муқаддима, тартибиҳандаи тавзехот, лугат, исмҳои хос, номҳои ҷуғорофӣ Н. Қосимов. Муҳаррири масъул А. Муҳторов. Душанбе: Дониш, 1979.
- 166.Наршахӣ Абубакр Муҳаммад ибни Ҷаъфар. Таърихи Бухоро. Тарҷумаи Абунаср Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Наср ал-Қубодӣ. Бо эҳтимоми Мударриси Разавӣ. Нашри 2. Техрон: Тус, 1984.
- 167.Насави Шихаб ад-дин Муҳаммад. Жизнеописание султана Джалал ад-дина Манкбурни//Пер. с араб, предисл., comment., примечания и указатели З.М. Буниятова. Баку: Элм, 1973.
- 168.Насавӣ Шиҳобиддин Муҳаммад Ҳурандизӣ. Сирати Ҷалолиддини Манкубарнӣ. Тарҷумаи форсӣ аз асли арабӣ аз мутарҷими маҷхӯл дар қарни ҳафтуми ҳичрӣ. Бо тасҳех ва муқаддимаи Муҷтабо Минавӣ. Техрон: Ширкати интишороти илмӣ ва фарҳангӣ, 1986.-478 с.
- 169.Натанзӣ Муинуддин. «Мунтахабу-т-таворих» -и Муинӣ. Техрон: Нашриёти Парвии Истаҳрӣ, 2004.
- 170.Натанзӣ Муинуддини. «Мунтахабу-т-таворих»-и Муинӣ. Мансуб ба Муиниддини Натанзӣ. Маъруф ба «Аноними Искандар». Бо тасҳеҳи Ж. Обен. Техрон, 1336 ҳ.ш. (1957).
- 171.Низам ал-мульк. Сиасат-намэ. Книга о правлении везира XIX столетия Низам ал-мулька. Перевод, введение в изучение памятника и примечания Б.Н. Заходера. М.-Л., 1949.
- 172.Низомуддини Шомӣ. Зафарнома. Баргардонанда А. Муродзода. Душанбе: Эр-граф, 2019. -488 с.
- 173.Низомуддини Шомӣ. Зафарнома. Ч. I. Бейрут, 1937.
- 174.Низомулмулк, Абуалӣ Ҳасан ибни Алӣ Ҳоча. Сиёсатнома. Бо эҳтимоми Сайид Абдураҳмон ал-Ҳалҳолӣ. Техрон, 1310 ҳ.ш.
- 175.Низомулмулк Абуалӣ Ҳасан ибни Алӣ. Сайру-л-мулук (Сиёсатнома). Нашри 4. Техрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 1378 ҳ.ш.
- 176.Низомулмулк Абуалӣ Ҳасан ибни Алӣ. Сиёсатнома. Бо ҳа-войшӣ ва ёддоштҳо ва ишорот ва тасҳеҳи алломаи фақид Муҳаммад

Қазвий бо тасҳеҳи мұқаддад ва таълиқот ва муқаддима ба қўшиши Муртазо Мударрисӣ ва Ҳаҳордехӣ. Техрон, 1334 ҳ.ш.

177. Низомулмулк. Сиёсатнома. Душанбе, 1998.
178. Носири Ҳусрав. Сафарнома. Душанбе: Ирфон, 1970.
179. Носири Ҳусрав. Сафарнома. Тошканд: Шарқ, 2003.
180. Нусхай зебои Ҷаҳонгир. Тасҳеҳ ва муқаддимаи профессор Абдулғани Мирзоев. Қарочӣ, 1976.
181. «Рисала» -и Муҳаммад Солеҳ//Перевод В. Л. Вяткина. Справочная книжка Самаркандинской области на 1897 г. Вып. V. Самаркандин, 1897. С. 240-244.
182. Ҳасанбеки Румлу. Аҳсану-т-таворих. Ҷилдҳои I-III. Техрон, 1384 ҳ.ш.
183. Ҳидоят Ризокулихан. Сафоратномаи Хоразм. Ба қўшиши Алӣ Ҳасурӣ. Техрон, 1356 ҳ.ш.
184. Ҳоджамқулибеки Балхӣ. Таърихи Қипчакханӣ (пер. с персидского Э. Ҳуршута)//Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX вв. Ташкент, 1988. С. 256-270.
185. Ҳофизи Абрӯ Абдуллоҳ ибни Лутфуллоҳ. Ҷомеъу-т-таворих. Бо эҳтимоми Ҳонбобо Баёнӣ. Техрон: муассисаи илмӣ ва фарҳангӣ, 1938. -290 с.
186. Ҳофизи Абрӯ Абдуллоҳ ибни Лутфуллоҳ. Зубдату-т-таворих. Ҷилди 4. Бо эҳтимоми Сайд Ҷаводӣ. Техрон, 2001.
187. Ҳофизи Абрӯ, Абдуллоҳ ибни Лутфуллоҳ. Ҷуғрофияи Ҳофизи Абрӯ. Ҷилди 1. Муқаддима ва тасҳеҳи С. Саҷҷодӣ. Техрон: Мероси мактуб, 1999. -166 с.
188. Ҳофизи Абрӯ Абдуллоҳ ибни Лутфуллоҳ. Мачмаъу-т-таворихи-с-султония. Бо эҳтимоми Муҳаммад Мударриси Занҷонӣ. Нашри 1. Техрон: Иттилоот, 1985. - 288 с.
189. Ҳофизи Таниши Бухорӣ. Абдуллоҳнома. Дастхати Пажуҳишгоҳи шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон, №207.
190. Ҳудуду-л-олам мина-л-Машриқ ило-л-Магриб» (соли 372 ҳичрии қамарӣ - 982 милодӣ). Вероиши доктор Манучехр Сутуда). - Техрон: Интишороти китобхонаи Тахурӣ, 1362 ҳ.
191. Ҳудуду-л-олам мина-л-Машриқ ило-л-Магриб. Душанбе, 2014.
192. Ҳудуду-л-олам. Таҳиягари матн Н. Қосимов. Душанбе, Дониш, 1983.
193. Озар Бегдилӣ. Оташкадаи Озар. Бо эҳтимоми Сайдҷаъфар Шаҳидӣ. Техрон, 1337 ҳ.ш.
194. Озар Бегдилӣ. Оташкадаи Озар. Чопи сангӣ. Калкатта, 1834; Чопи сангӣ. Бомбай, 1861.

- 195.Омар ибн Мухаммед ан-Несефи ас-Самарканди. Кандия Малая. Перевод В. Вяткина. Справочная книжка Самаркандской области. Выпуск VIII, 1906. С. 235-290.
- 196.Пашинев. Сафарномай Туркистон. Тарчумай Мадрус Довудхонов. Омодакунандаи нашр Ҷамшед Қайонфар. Техрон, 1372 ҳ.ш.
- 197.Пере Мартин Сансон. Сафарномай Сансон. Бо эҳтимоми Тақӣ Тафаззулӣ. Техрон, 1346 ҳ.ш.
- 198.Петро делла Валле. Сафарнамай Петро делла Валле. Тарчумай Махмуд Бехғирӯзӣ. Техрон, 1380 ҳ.ш.
- 199.Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. М.-Л., 1939. Перевод и комментария; Путешествие Ахмеда Ибн-Фадлана на реку Итиль. Казан, 1992.
- 200.Рашид ад-дин. Переписка. Перевод, введение и комментарий А.И. Фалиной. Москва, 1971.
- 201.Рашид ад-дин. Сборник летописей. Т. I. Кн. I//Перевод с персидского Л.А. Хетагурова, редакция и примечания А.А. Семенова. М., Л., 1952. –222 с.; Т.I. Кн. 2//Перевод с персидского О.И. Смирновой, примечания Б.И. Панкратова и О.И. Смирновой, редакция А.А. Семенова. М., Л., 1952. – 316 с.; Т. II//Перевод с персидского Ю.П. Верховского, примечания Ю.П. Верховского и Б.И. Панкратова, редакция И.П. Петрушевского. М., Л., 1960. – 248 с.; Т. III//Перевод с персидского А.К. Арендса, под ред. А.А. Ромаскевича, Е.Э. Бертельса и А.Ю. Якубовского. М., Л., 1946. – 340 с.
- 202.Рашидуддин Фазлуллоҳ. Макотиби Рашидӣ. Ба қӯшиши Мавлавӣ Муҳаммад Шафੇъ. Лоҳур, 1947.
- 203.Рашидуддин Фазлуллоҳ. Савонеҳӯ-л-афкор. Ба эҳтимоми Муҳаммад Тақии Донишпажух. Техрон, 1358 ҳ.ш.
- 204.Рашидуддин Фазлуллоҳи Ҳамадонӣ. Ҷомеъу-т-таворих. Ч.1-3. Ба қӯшиши дуктур Баҳмани Каримӣ. Техрон, 1374 ҳ.ш.
- 205.Рашидуддин Фазуллоҳи Ҳамадонӣ. Ҷомеъу-т-таворих. Ба тасҳех ва таҳшияи Муҳаммад Равшан. Мустафо Мусавӣ. Ҷилдои I-IV. Техрон: Албурз, 1373 ҳ.ш.
- 206.Рованди Муҳаммад ибн Али Ибн Сулайман. Рахату-с-Судур ва айату-с-Сурур. Бо эҳтимоми Муҳаммад Иқбол. Техрон: Амири Кабир, 1364 ҳ.ш.
- 207.Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406). М., 1990.
- 208.Руи Гонсалес де Клавихо. Сафарномай Клавихо. Тарчумай Масъуд Раҷабниё. Техрон: Бунгоҳи тарҷума ва нашри китоб. Чорпи аввал, 1337 ҳ.ш. (1959), чопи дувум, 1344 ҳ.ш. (1965).
- 209.Садр ад-дин ’Али ал-Хусайнӣ. Аҳбар ад-даулат ас-Селджукийа («Зубдат ат-таварих фи аҳбар ал-умара вал-мулук ас-

селдджукийа» («Сливки летописей, сообщающих о сельджукских эмирах и государях»). Издание текста, перевод, введение, примечания и приложения З.М. Буняитова. –Москва: Главная редакция Восточной литературы, 1980.

210.Сайд Алӣ Муайд Собитӣ. Аснод ва номаҳои таъриҳӣ аз авоили давраҳои исломӣ то авоҳиро аҳди шоҳ Исмоили Сафавӣ. Техрон: Китобхонаи Тахурӣ, 1346 ҳ.ш.

211.Сайф ибн Муҳаммад ал-Ҳиравӣ. Таъриҳномаи Ҳирот. Ба эҳтиоми проф. Муҳаммад Зубайр ас-Сиддикӣ. Калкутта, 1944, - 822 с.

212.Сам'они, Абдулкарим ибни Муҳаммад. Китоб ал-ансоб/Нашири Марголиус. Лейден-Лондон, 1912 (GMS, XX).

213.Самария. Сочинение Абу Тахира-ходжи//Перевод В. В. Вяткина; Справочная книжка Самаркандской области (СКСО). Вып. VI. Самарканд, 1899.

214.Самария. Сочинение Абу Тахира-ходжи//Таджикский текст, подготовленный к печати Н. И. Веселовским, с предисловием и приложением рисунков. СПб., 1904.

215.Самъонӣ, Абусаъд ибни Абдулкарим ибни Муҳаммад Китобу-л-ансоб. Даҳстхати Пажуҳишгоҳи шарқшиносии АИ Федратсиияи Россия раҳами С 361 (543а).

216.Саноии Фазнавӣ Абдулмачид Маҷдуд ибни Одам. Макотиби Саноӣ. Техрон: Китоби фарзон, 1362 ҳ.ш.

217.Сафарномаи винизиён дар Эрон. Тарҷумаи Манучехри Амирӣ. Нашири аввал. Техрон, 1349 ҳ.ҳ.

218.Семенов А. А. Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях носителей их в средневековой Бухаре//СВ, V. M. 1948. С. 137-150.

219.Статейный список посольства в Бухарию дворянина Ивана Хохлова//Сб. князя Хилкова. Спб., 1879. С. 388-424.

220.Сурати Арозӣ аз Ибни Ҳавқал. Тарҷумаи Ҷаъфари Шиор. Техрон, 1345 ҳ.ш.

221.Та'рихи Бадахшан (История Бадахшана). Факсимиле рукописи В-2311 Института востоковедения Ленинградского отд. АН СССР. Введение, примечаний и комм. А.Н. Болдырева. Ленинград, 1959.

222.Та'рихи Бадахшан (История Бадахшана). Факсимиле рукописи РАН Отделение истории, Институт востоковедения Санкт-Петербургского Государственного университета, Восточный факультет//Издание текста, перевод с персидского А.Н. Болдырева при участии С.Е. Григорьева. Введение А.Н. Болдырева и С.Е. Григорьева. Примечания и приложения С.Е. Григорьева. Москва: Восточная литература, 1997. -226 с.

223. Таварихи гузида – Нусратнаме//Иссл., критич. текст А.М. Акрамова. Ташкент: Фан, 1967.
224. Тазкирату-ш-шуарой Абдуллоххочаи Абдӣ. Душанбе, 1983.
225. Таърихи оламорой Аббосӣ. Таълифи Искандарбеки Туркман. Техрон, 1314/1896. Муқаддима тасҳөх ва таълиқоти Эрачи Афшор. Техрон, 1334/1956).
226. Таърихи Систон. Ба тасхехи Мұхаммадтакии Баҳор. Техрон: Интишороти Муин, 1381 ҳ.ш.
227. Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. I. Извлечения из сочинений арабских. СПб., 1884. С. 1-45.
228. Тоциддин Абунаср Абдулваҳҳоб ибни Тақийуддин ас-Субкӣ. Муъид ан-ниъам ва мубид ан-ниқам. Қохира, 1407 ҳ.
229. Утбӣ Абунаср Муҳаммад. Таърихи Яминӣ//Аз арабӣ тарҷумай Абушараар Ҷурғодиқонӣ. Таҳрир ва тавзеҳоти Алии Қавим. Техрон. 1955.
230. Утбӣ. Шарҳ ал-Йамини ал-мусамма бил-Фатҳ ал-Ваҳби ‘ала та’риҳ Абу Наср ал-Утбӣ лишайҳ ал-Манини. Қохира, 1869.
231. Фазлуллоҳ ибни Рӯзбехҳон Ҳунции Исфаҳонӣ. Мехмонномаи Бухоро. Техрон, 2535 шоҳаншоҳӣ.
232. Фасехи Ҳавоғӣ. Мұчмали Фасехӣ. Бо эҳтимоми Маҳмуд Фарруҳ. Ҷилдҳои I-II. Машҳад, 1340 ҳ.ш.
233. Фасехи Ҳавоғӣ. Мұчмали Фасехӣ. Ҷилдҳои M I-III. Муқаддима, тасҳөх ва таҳқиқи Сайд Мұхсин Ноции Насрободӣ. Техрон: Асотир, 1386 ҳ.ш.
234. Флорио Беневини. Реляции из Бухары//А. Попов. Сношения России с Хивою, Бухарою при Петре Великом//ЗИРГО. Т. IX. 1853. С. 270-424.
235. Ҳафғызы-и Таныш ибн Мир Муҳаммад Бухари. Шараф-намаи шаҳи (Книга шахской славы). Факсимиле рукописи D 88, перевод с персидского, введение примечания и и указатели М.А Салахетдиновой. Ч.1. Москва: Наука, 1983.
236. Ҳафғызы-и Таныш ибн Мир Муҳаммад Бухари. Шарафнама-йи шаҳи (Книга шахской славы). Факсимиле рукописи D 88, перевод с персидского, введение примечания и и указатели М. А. Салахетдиновой. Ч.2. Москва: Наука, 1989.
237. Ҳоджа Самандар Термези. Дастур ал-мулук (Назидание государям)//Факсимиле старейшей рукописи, перевод с персидского, предисловие, примечания и указатели М. А. Салахетдиновой. М., 1971.
238. Ҳондамир Фиёсуддин ибни Ҳумомулдин. Даастуру-л-вузаро. Тасҳөх ва муқаддимаи Сайд Нафисӣ. Техрон: Иқбол, 1938. -270 с.

- 239.Хондамир Фиёсуддин ибни Ҳумомуддин. Макориму-л-ахлоқ. Бо эҳтимоми Муҳаммад Иболи Ошиқ. Нашри 1. Техрон: Мероси мактуб, 1999. -295 с.
- 240.Хондамир Фиёсуддин ибни Ҳумомуддин. Ҳабибу-с-сияр. Зери назари Ҷалолуддини Ҳумой. Ч. 1-4. Техрон, 1380.
- 241.Худуду-л-олам. «Рукопись Туманского». Л., 1930.
- 242.Худуду-л-олам. Таҳияи Зариф Шариф. Душанбе: Адиб, 2008.
- 243.Чехович О.Д. Документы к истории аграрных отношений в Бухарском ханстве. -Вып.1//Акты феодальной собственности на землю XVII - XIX вв. /Подбор док. пер., введ. и примеч. О. Д. Чехович. Ташкент, 1954.
- 244.Шараф ад-дин Али Йезди. Зафарнаме//Подг. к печати, предис. и указ. А. Урунбаева. Ташкент, 1972.
- 245.Шарафуддин Алии Яздӣ. Зафарнома. Ба тасҳех ва эҳтимоми Муҳаммади Аббосӣ. Ҷилди аввал. Техрон, 1336 ҳ.ш.
- 246.Шарафуддин Алӣ Яздӣ. Зафарнома. Бо эҳтимоми Муҳаммад Аббосӣ. Ҷилдои 1-2. Техрон, 1957.
- 247.Шарафуддин Алӣ Яздӣ. Зафарнома. Техрон, 2008.
- 248.Энгелберт Кемпфер. Сафарномаи Кэмпфер. Тарҷумаи Кайковус Ҷаҳондорӣ. Техрон, 1360 ҳ.ш.

### **АДАБИЁТИ ИЛМИЙ**

- 249.Аббос Иқболи Оштиёнӣ. Таърихи мӯгул ва авоили айёми Темурӣ. Ҷилди 1 - 2. Техрон: Моҳи манзар, 1386 ҳ. -652 с.
- 250.Абдураимов М.А. «Та’рих-и Абул-Файзхани» Абдураҳмана Даулата и реляция Флорио Беневини как источники по истории Бухарского ханства в первой половине XVIII в//Известия АН УзССР. 1958, №6. С. 57-62.
- 251.Абдураимов М.А. «Та’рих-и Абул-Файзхани» Абдураҳмана Даулата как источник о политическом и экономическом упадке Бухарского ханства в первой половине XVIII в//Известия АН УзССР. 1957, № 3. С. 27-32.
- 253.Азизуллоҳи Баёт. Қуллиёти таърихи Эрон аз оғоз то машрутият бо зикри аснод ва маҳози он. Техрон, 1370 ҳ. -633 с.
- 254.Алиақбари Шихобӣ. Аҳвол ва осори Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ, Техрон: Асотир, 1375 ҳ. -709 с.
- 255.Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература Средней Азии XVI-XVIII вв. (Письменные памятники). Ташкент, 1985.
- 256.Ахмедов Б.А. Махмуд ибн Вали и его энциклопедический труд//ОНУ. Ташкент, 1969, № 11. С. 62-65.
- 257.Бартольд В.В. Введение к изданию «Худуд ал-олам»//Соч. Т. VIII. М.: Наука, 1973. С. 504-545.

- 258.Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и России //Соч. Т. IX. М.: Наука, 1977. С. 199-482.
- 259.Бартольд В.В. Новые данные о самаркандских памятниках //Соч. Т. IV. М., 1966. С. 238-242.
- 260.Бартольд В. В. Приложение к протоколу X заседания отделения исторических наук и филологии Российской АН, 17 сентября 1919 г. Изв. АН по отделению общ. Наук, Ч. II. Пг., 1919. С. 927-930.
- 261.Бартольд В.В. Сочинения. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Т.1. М.: Изд. Вост. лит., 1963.
- 262.Вельяминов-Зернов В.В. Исследования о касимовских царях и царевичах//ТВОРАО. Ч. I-III. СПб., 1863-1866. Ч. 2. С. 341-362.
- 262.Вороновский Д. Г. «Гульшан ал-мулук» Мухаммеда Якуба Бухари. Ташкент, 1947.
- 263.Гинсбург Л.Я. О психологической прозе. М., 1999.
- 264.Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории. М., 1998.
- 265.Ибрагимов Н. Ибн Баттута и его путешествия по Средней Азии. Москва: Наука, 1988.
- 266.Иванов П. П. Хозяйство джуйбарских шейхов. К истории феодального землевладения в Средней Азии в XVI-XVII вв. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1954.
- 267.История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. Т. 1. М., 1976.
- 268.Кабанов В. В. Источниковедение истории советского общества. Курс лекций. М., 1997.
- 269.Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. -Т. I. Рукописи на персидско-таджикском и узбакском языках: история, мемуары и исторические биографии, география, историческая топография, путешествия, хронограммы и документы//Под ред. и при участии А. М. Мирзоева и А. Н. Болдырева. Сталинабад, 1960.
- 270.Каталог восточных рукописей АН ТаджССР. Т. II. Биографии, поэзия//Под ред. и при участии Мирзоева А.М. и Болдырева А.Н. Душанбе, 1968.
- 271.Каталог восточных рукописей АН Таджикской ССР. Том. 6. Под ред. и при участии акад., проф. А. М. Мирзоева и д-ра филол. наук А. Е. Бертельса. Душанбе, 1988. - 370 с.
- 272.Ковалченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987.
- 273.Костыгова Г.И. Персидские и таджикские рукописи «Новой серии» ГПБ. Алфавитный каталог//Составитель Г. И. Костыгова, научный редактор А.Н. Болдырев. Л., 1973.

- 274.Миклухо-Маклай Н.Д. Описание персидских и таджикских рукописей Института востоковедения. Выпуск 3. Исторические сочинения. Москва: Наука, 1975.
- 275.Миклухо-Маклай Н.Д. Рукопись «'Аламара-йи Надири»//Ученые записки ИВ АН СССР. Т. VI. М.-Л., 1953. С. 176-179.
- 276.Мирзоев А.М. Новый источник по литературе Ирана сефевидского периода//Труды двадцать пятого Международного конгресса востоковедов. Т. II. М., 1963. С. 269-275.
- 277.Мирзоев А.М. Тазкираи Малехо ва баъзе масъалаҳои таърих //Шарқи сурх. 1946, № 1. С. 30-32.
- 278.Михайлова А.И. Каталог арабских рукописей Института народов Азии. Выпуск 2. Географические сочинения. Москва, 1961.
- 279.Муҳаммадризо Ноҷӣ. Таъриҳ ва тамаддуни исломӣ дар қаламрави Сомониён. Текрон, 1378 ҳ.ш.
- 280.Муҳтаров А.М. Позднесредневековый Балх: материалы к исторической топографии города в XVI-XVIII вв. Душанбе: Дониш, 1980. -123 с.
- 281.Никитин С.А. Курс источниковедения истории СССР. Т. 2. М. 1940.
- 282.Петрушевский И.П. Очерк по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI-начале XIX в. Л.: Изд-во ЛГУ, 1949.
- 283.Пушкин Л. Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. М., 1975.
- 284.Репина Л.П. Концепции социальной и культурной памяти в современной историографии. М., 2005.
- 285.Ромаскевич А.А. Список персидских, турецко-татарских и арабских рукописей Библиотеки Петроградского университета//ЗКВ. Т. I. Л., 1925. С. 353-371.
- 286.Салахетдинова М.А. Новый источник по истории Средней Азии XVII в.//Иранская филология. Материалы IV Всесоюзной межвузовской научной конференции по иранской филологии, состоявшейся в Ташкенте 23-26 сентября 1964 г. Ташкент, 1966. С. 294-302.
- 287.Семенов А.А. К вопросу, кто был автором «Та'рих-и Саид Раким»//Сб.: В.В. Бартольду». Туркестанские друзья, ученики и почитатели. Ташкент, 1927. С. 48-56.
- 288.Сиротина И.Л. Культурологическое источниковедение: проблема мемуаристики//Методология гуманитарного знания в перспективе XXI в. Мат. междунар. научн. конф. СПб., 2001. Сер. «Symposium». Вып. № 12. С. 227, 231.
- 289.Собрание восточных рукописей АН Узбекской ССР. Т. I. Под ред. А.А. Семёнова. Ташкент, 1952. 440 с; Т. II. Под ред. А.А. Сем-

ёнова. Ташкент, 1954. -549 с.; Т. III. Под ред. А.А. Семёнова. Ташкент, 1955. 518 с.; Т. IV. Под ред. А.А. Семёнова. Ташкент, 1957. 519 с.; Т. V. Под ред. А.А. Семёнова. Ташкент, 1960. 494 с.; Т. VI. Под ред. Семёнова А.А. и Вороновского Д.Г. Ташкент, 1963. -689 с.; Т. VII. Под ред. А. Уринбаева и Л.М. Епифанова Ташкент, 1964. -517 с.; Т. VIII. Под ред. А.А. Семёнова и Д.Г. Вороновского. Ташкент, 1967. -769 с.; Т. IX. Под ред. А. Уринбаева и Л.М. Епифанова Ташкент, 1971. -578 с.; Т. X. Под ред. Вороновского Д.Г. Ташкент, 1975. -690 с.; Т. XI. Под ред. А. Уринбаева и Р.П. Джалиловой. Ташкент, 1987. -429 с.; Т.1. История. Составители: Д.Ю. Юсупова, Р.П. Джалилова. Ташкент: Фан, 1998. -536 с.

290.Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. V. М., 1961.

291.Стори Ч.А. Персидская литература. Био-библиографический обзор/Переработал и дополнил Ю.Э. Брегель. Ч.1-2. М.: Гл.ред. вост. лит., 1972.

292.Тагирджанов А.Т. Описание таджикских и персидских рукописей восточного отдела библиотеки ЛГУ. Т. I. Л., 1962.

293.Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII-первой половины XIX вв. М., 1991.

294.Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980.

295.Туманский А.Г. Из далёкого прошлого Самарканда, 1868-1893. На память 25-летия Самарканда//Окраина. Самарканд, 1893.

296.Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. М., 1980.

297.Чехович О.Д. Бухарская летопись XVIII века, «Убайдуллонаме» //Проблемы источниковедения. Вып. VIII. М., 1959. С. 191-227.

298.Шахиншаев А. Антология Малеха//Труды Таджикской базы АН СССР. Т. IX. Сталинабад, 1938. С. 33-40.



**ҲАМЗА КАМОЛ,  
АБДУҚАХҲОР САИДОВ**

# **МАЪХАЗШИНОСӢ**

**(Аҳди қадим – ибтидои асри XX)**

**Муҳаррири техникӣ:  
Тӯраҳӯчаи Тоҳирзода**

Ба чоп 10. 07. 2023 супорида шуд. Ба чоп 27. 07. 2023 имзо шуд.  
Чопи оғсетӣ, Андозаи 60x84, Ҷузъи чопӣ 19,5  
Теъдоди нашр 100 нусха.

---

Дар нашриёти ҶДММ «Ганчи хирад» ба табъ расидааст.  
734025, Душанбе, хиёбони Рудакӣ, 21 (тел: 227-71-01)

**БАРОИ ҚАЙДҲО**

**БАРОИ ҚАЙДХО**